

О. Мавлонов, Т.Тилавов, В. Аминов

БИОЛОГИЯ

(ОДАМ ВА САЛОМАТИЙ Ӱ)

*Китоби дарсй барои донишомӯзони синфи 8-уми
мактабҳои таълими миёнаи умумӣ*

Наири шашум бо тағйиру иловаҳо

*Вазорати таълими халқи Республикаи Ӯзбекистон
ба нашр тавсия кардааст*

**ХОНАИ ЭҶОДИИ ТАБЪУ НАШРИ «О‘QITUVCHI»
ТОШКАНД – 2019**

УЎК 611/612(075.3)=222.8

КБК 28.7я72

Б 69

Донишомӯзи азиз!

Ба хотири донишандӯзӣ ва мустаҳкам намудани дарсҳои омӯхтаи шумо ба ҳар як мавзӯи китоби дарсӣ супоришиҳои мантиқӣ, масъалаҳои биологӣ ва барои тақвияти дониш машқҳои амалӣ, саволҳо илова шудаанд. Супоришиҳои мантиқӣ ба мустақилона дониш андӯхтан, арзёбии донишҳои фарогирифта ва ислоҳ кардани хатоҳои роҳёфта мусоидат мекунад. Дар навбати худ, масъалаҳои биологӣ, машқҳо ва саволҳои муаммодор имконият медиҳанд, ки донишҳои омӯхтаи худро ба муддати тӯлонӣ дар хотир нигаҳ доред. Бо ин мақсад қоидаҳои истифодабарӣ аз китоби дарсиро ёд гиред ва мутобиқи онҳо амал намоед.

Дар роҳи расидан ба қуллаҳои дониш муваффақ бошед!

Тақризгарон:

К. Сафаров – декани факултаи фанҳои табии ДДОТ, доктори илми биология, профессор;

И. Азимов – дотсенти факултаи фанҳои табии ДДОТ, доктори илми фалсафа;

У. Раҳматов – муаллими қалони ДДОТ;

С. Ниёзова – равишомӯзи Маркази таълими халқи Республика аз фанни биология;

С. Ҳайтбоева – омӯзгори фанни биологияи мактаби ҳирфаии рақами 178, ноҳияи Челонзори шаҳри Тошканд;

М. Суюнова – омӯзгори фанни биологияи мактаби миёнаи рақами 202, ноҳияи Челонзори шаҳри Тошканд;

Д. Қамбарова – омӯзгори фанни биологияи мактаби ҳирфаии рақами 59, ноҳияи Шайхонтоҳури шаҳри Тошканд.

Аз ҳисоби Бунёди мақсадноки китоби Республика чоп шудааст.

© О. Мавлонов ва диг., 2019.

© Макети аслии ШММ «Davr nashriyoti», 2019.

© ХЭТН «O‘qituvchi», 2019.

ISBN 978-9943-5751-5-8

Қоңдаҳои истифодабарӣ аз китоби дарсӣ

Ба хотири донишандӯзӣ ва мустаҳкам намудани дарсҳои омӯхташуда ба ҳар як мавзӯи китоби дарсӣ супоришҳо ва саволҳо илова шудаанд. Супоришҳои дар илова омада ду хел мешаванд.

1. Ба тарзи ҷуфт навиштани мағҳумҳои мутобиқ бо ҳамдигар. Ин гуна супоришҳо аз ду гурӯҳи мағҳумҳо иборатанд. Гурӯҳи якуми онҳо бо ҳарфҳо (A, B, D, E...), гурӯҳи дуюм бо рақамҳо (1, 2, 3, 4...) ифода мейбанд. Бо ёфта навиштани мағҳумҳо аз гурӯҳи дуюм, ки ба мағҳумҳои гурӯҳи якуми супориш мутобиқ меоянд, ҷавоби дуруст дармеояд. Барои мисол: Гормонҳо ва ҳусусиятҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: A – тироксин, B – адреналин, D – андроген, E – паратгормон, F – эстроген: 1 – миқдори калсий ва фосфори таркиби хунро танзим мекунад; 2 – фаъолияти ғадуди ҷинсиро танзим мекунад; 3 – гормони ҷинсии занона; 4 – ангезиши асабро зиёд мекунад; 5 – ангезиши асабро афзуда, ҳастагии мушакҳоро кам мекунад: A – 4, B – 5, D – 2, E – 1, F – 3.

2. Муайян кардани пайдарҳамии дуруст. Ин навъи супориш ҷараён ва воқеаҳои гуногуни биологӣ ё физиологӣ, тартиби ҷойгиршавии узвҳоро дар организм муқаррар менамояд. Дар онҳо барои додани ҷавоби дуруст мағҳумҳои зарурӣ дода мешавад. Мағҳумҳои ҷавобҳои дуруст бо пайдарпайии муайян дармеоянд. Барои мисол: Аъзои хунгузарро аз рагҳои ҳурҷии дил сар карда дар доираи ҳурди гардиши хун бо тартиб нишон дихед: A – мӯйрагҳои шуш, B – даҳлези чапи дил, D – меъдаҷаи рости дил, E – шарёнҳои шуш, F – варидҳои шуш. Ҷавоби дуруст бояд ҷунин навишта шавад: 1–D, 2–E, 3–A, 4–F, 5–B.

Барои мустақилона дониш андӯхтан бодиқкат хондани мавзӯъ ва ҷавоб навиштан ба супоришҳои иловагӣ лозим аст. Ҷавобҳо бояд бо ҷавобҳои додашуда дар охири китоб муқоиса шаванд ва ҳатоҳо ислоҳ гарданд. Ба ин тартиб, доир ба мавзӯъ конспект низ навишта мешавад.

§ 1. Маълумоти умумӣ дар бораи одам ва саломатии ў

Тандурустӣ – муҳимтарин омили саломатии одам. Беҳуда нағуфтаанд, «Ақли солим дар бадани солим аст». Дар вοкεъ, тандурустӣ аз ҳар гуна сарват бартар аст. Ҳар як инсон ба хотири донишу ҳунар омӯхттан, бо варзиш машғул шудан, ба миллату миҳан хидмат кардан бояд солим бошад.

Донишманд Арасту фармудааст: «Хушбахтии инсон аввал тандурустӣ ва баъд зебоии ўст». Саломатӣ ба рӯҳияти одам ва муносибатҳои ў бо дигарон таъсиргузор аст. Аз ин рӯ, саломатӣ беҳтарин неъматест, ки ба инсон эҳдо шудааст ва яке аз шартҳои асосии хушбахтию зиндагии фаъол ва камолёбии кас ба шумор меравад. Тандурустии мардум сарвати бебаҳои Ватан аст. Та-воной ва ояндаи дурахшони кишвар низ ба солимиӣ ва баркамолии ҷавонони имрӯз ва босаводии онҳо вобаста мебошад.

Фанни одам ва саломатии ў чиро меомӯзад? Саломатии ҳар кас дар дасти худи ўст. Ҳар як одам барои нигаҳдории тандурустии худ бояд соҳтори бадан ва ҷараёнҳоеро, ки дар он содир мешаванд, биомӯзад, роҳҳои пешгирий аз бемориҳоро ёд бигирад. Донишҳои ин соҳаро ба мо фанҳои анатомия, физиология ва гигиена медиҳанд. *Анатомия* соҳти организми одам ва соҳтори узвҳои он, *физиология* функцияи ҳамаи узвҳои баданро дар пуррагӣ ва алоҳидагӣ, *гигиена* ба маънӣ «бехдошти саломатии организм» таъсири шароити ҳаёт ва меҳнатро ба саломатии одамон меомӯзад. Донишҳои анатомӣ ва физиологӣ барои расондани ёрии таъчилии тиббӣ ва ҳифзи ҳаёти одамон заруранд. Фанҳои анатомия, физиология ва гигиена бо ҳам робитаи зич дошта, асоси илми тибро ташкил медиҳанд. Инсон бар асоси оини ҳаётии худ зиндагӣ карда, тобеи қонунҳои биологӣ аст ва аз ин рӯ, дар мактабҳо «Одам ва саломатии ў» якҷоя бо дигар фанҳои биологӣ омӯхта мешавад.

Таърихи рушди илми тиб. Одамҳо аз замонҳои қадим инҷониб бо мақсади даво ёфтанд ба бемориҳои гуногун ба соҳти бадани худ таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд. Аммо, бо сабаби ин ки ҷарроҳӣ намуда доҳили баданро дидан қатъиян манъ будааст, омилҳои пайдоиши бемориҳоро ба нерӯҳои ғайритабӣ вобаста мекардаанд. Азбаски табибон соҳтори доҳилии баданро намедонистанд, наметавонистанд ба бемор ёрии лозимаро расонанд. Нахустин бор омӯхтани соҳтори доҳилии бадан аз тариқи кушодани часади майит дар

Юонон ва Рим оғоз шудааст. Дар паёварди ин номҳои сохтори бадан ба за-
бонҳои юоной ва лотинӣ пайдо мешавад ва фанни анатомия рушд меёбад.

Ҳиппократ (тахминан с. 460–370 пеш аз милод). Табиб (пи-
зишк)-и Юонони қадим аст. Мавҷудияти чор хел мизоч, сохти
бадани инсон ва яклухтии баданро ошкор менамояд. Ӯ пеш-
ниход мекунад, ки ба бемор ва дарди ӯ ба таври хос бояд муно-
сибат кард. Бо асарҳои худ ба тибби клиникӣ асос гузошт.



Арасту (384–322 пеш аз милод). Файласуф ва табиби Юонони
қадим аст. Ба илм мағҳуми *аортаро* доҳил мекунад. Дар бораи
зинаҳои асосии табиат – дунёи ғайриорганикӣ, олами наботот,
ҳайвон ва одам фикр ронда, ба асли иҷтимоии инсон ва бо ақлу
хуши худ фарқ кардани вай аз ҳайвон ишора мекунад.



Чолинус (*Гален*) (тахминан с. 200–129 пеш аз милод). Таби-
би Юонони қадим аст. Дар рисолаи «Дар бораи узвҳои бадани
инсон» бадани одамро шарҳ медиҳад. Собит мекунад, ки таш-
хиси анатомӣ ва физиологӣ асоси муолиҷа ва пешгирии бемо-
риҳо аст. Дар илми тиб бо ҳайвон гузарондани таҷрибаро ҷорӣ
мекунад. Аз осори ӯ дар тӯли 14 аср истифода бурдаанд.



Леонардо да Винчи (1452–1519). Мусаввир ва риёзидони
маъруфи замони Эҳё, олими илми анатомия ва физиология аст.
Ҳамчун донишманди донандаи бадани одам нахустин бор ор-
ганизми инсонро ба таври реалистӣ тасвир кардааст. Расмҳои ӯ
ҳанӯз ҳам дар илми анатомия аҳамияти худро гум накардаанд.



Андреас Везалий (1514–1564). Табиби итолиёй, яке аз
асосгузорони илми анатомия аст. Ӯ нахустин бор ба омӯзи-
ши аъзои бадан бо роҳи ҷарроҳӣ иқдом намудааст. Дар рисо-
лаи «Дар бораи сохти бадани инсон» тамоми аъзои баданро бо
расмҳо нишон медиҳад ва дар ин самт ҳатоҳои дигаронро таҳ-
лил мекунад.



Сеченов Иван Михайлович (1829–1905). Табиатшинос,
асосгузори мактаби физиологии рус буда, ба равияи табиӣ-ил-
мии психология поя гузоштааст. Муаллифи асарҳои «Рефлекси
мағзи сар», «Физиологияи системаи асаб» мебошад. Фаъолияти
рефлектории мағзи сарро қашф кардааст. И. П. Павлов ӯро «па-
дари физиологии рус» номидааст.





Мечников Иля Илич (1845–1916). Донишманди рус, асосгузори соҳаи микробиология ва иммунология мебошад. Дар барабари бемориҳо тоқатпазир будани бадани инсонро ошкор мекунад. Назарияи фаготситозаи масуният (иммунитет)-ро меофарад. Барои корҳои анҷомдодааш дар бахши геронтология (тӯлонӣ кардани умри инсон) ба ҷоизаи Нобел сазовор шудааст. **Павлов Иван Петрович** (1849–1936). Олим рус дар соҳаи физиология ва барандаи ҷоизаи Нобел мебошад. Бо асарҳои худ дар ҳусуси соҳтори ҳозима, гардиши ҳун, системаи асаби одам ва ҳайвонот ба ҷаҳон машҳур шудааст. Ӯ таълимотеро дар бораи боздории рефлексҳои шартӣ оваридааст.

Ҳамватанони мо – саҳмгузорон дар пешрафти илми тиб. Донишмандони бузурги сарзамини мо, аз ҷумла, Абӯбакри Бухорӣ, Абӯмансури Бухорӣ, Абӯрайхон Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Исмоили Ҷурҷонӣ, Наҷибуддин Самарқандӣ, Султон Алии Ҳурисонӣ дар рушди илми тиб саҳми назаррас доранд. Дар асрҳои минбаъда низ олимон А. Ю. Юнусов, К. А. Зуфаров, Ӯ. О. Орифов, В. Воҳидов, Ё. Ҳ. Тӯрақулов ва дигар олимони кишвар дар соҳаи шинохти организми одам заҳмат қашидаанд.



Абӯрайхон Берунӣ (973–1048) – олим ҳамадон, энсиклопедист. Дар замони худ доир ба тамоми илмҳои роиҷ асар навиштааст. Дар «Китоб-ус-сайдана» қариб 880 гиёҳи шифобаҳшро шарҳ дода, дар ҳусуси бештар аз ҳазор номгӯйи дорую дармон, ки аз гиёҳу ҳайвонот ва маъданҳо таҳия шудаанд, маълумот додааст.

Абӯалӣ ибни Сино (980–1037) – табиби машҳур, файласуф, шоир, мусиқидон. Ӯ дар китоби маъруфи панҷчилдаи худ «Алқонун» (Қонуни тиб) дар бораи анатомия, гигиена, бемориҳои доҳилӣ, ҷарроҳӣ, дорушиносӣ ва дигар риштаҳои илми тиб маълумот медиҳад. Ҷандин аср ин китоб дар соҳаи пизишкӣ дастуруламали асосӣ аст.

Юнусов Адҳам Юнусович (1910–1971) – олим намоёни фанни физиология. Дар шароити гарм ҷараёни физиологии мубодилаи обу намакро дар бадани инсон ва ҳайвон таҳқиқ намудааст. Ӯ омилҳои мутобиқшавии организми одам ва ҳайвонро ба ҳарорати баланд ошкор месозад.

Орифов Ўқтам Орифович (1927–2001) барои муолиҷаи беморон аз роҳи интиқоли узвҳо ва бофтаҳо озмоишгоҳи маҳсус ташкил додааст. Ў ба беморе, ки ҳастагии доимии гурда дорад, гурдаи солимро мекӯчонад. Интиқоли як қисми ғадуди зери меъдаро низ ба роҳ мемонад.



Зуфаров Комилҷон Аҳмадҷоновиҷ (1925–2002) – муҳаққики соҳаи гистология (бофтшиносӣ). Пайдошавии ҳар гуна ҷараён ва танзими онҳоро дар бадани солим ва бемор нишон медиҳад. Тартиби хучайравии ҷараёнҳои таровиший, тараашшухӣ ва ҷазби дубораро ошкор месозад. Бори аввал дар Ӯзбекистон озмоишгоҳи микроскопияи электрониро ба роҳ мондааст.



Тӯрақулов Ёлқин Ҳолматовиҷ (1916–2005) – муҳаққики ришиҳаҳои биохимия ва биология, яке аз асосгузорони илми тиб дар Ӯзбекистон. Бо таҳқиқи бемориҳои вобаста ба ғормонҳои ғадуди сипаршакл, мубодилаи модда дар хучайра, тараашшухи дохилӣ роҳи ташхис ва дармони онҳоро нишон додааст. Ў роҳи корбурди изотопҳоро дар биология ва тиб ошкор месозад.



Воҳидов Восит Воҳидовиҷ (1917–1994) – ҷарроҳи маъруф, созмондехи мактаби ҳирфаии амалҳои ҷарроҳӣ дар қишивари Ӯзбекистон. Ў дар тӯли фаъолият дар бахшҳои гуногуни ҷарроҳӣ пажӯҳишҳо анҷом дода буд. Бемориҳои паҳншуда дар шуш, роҳҳои талҳа, ҷигар, меъда, дил, рагҳои хунгард, узвҳои ҳаракат, шикам ва қафаси синаро таҳқиқ намудааст.



Муваффақият ва муаммоҳои асосии илми тиб. Дар замони муосир рушди илму фан ва падид омадани усулҳои нави таҳқиқи бадани инсон ба он имконият дод, ки соҳтори бадан ва вазифаҳои он дар сатҳи атому молекула, бофта ва аъзову организм омӯхта шавад. Даствардҳои илми тиб ва дигар соҳаҳо боиси беҳтар шудани сатҳи зиндагии аҳолии ҷаҳон гардид. Дар охирҳои қарни XIX синни мутавассити одамон 32 сол бу дааст. Ин нишондод, чунончи, дар охирҳои аспи XX ду баробар афзудааст.

Обилакӯбихои (ё ваксиназани) сартосарӣ имконият дод, ки бисёр бемориҳои ҳавфнок, аз қабили муромурии ҳайвонот, нағзак, фалаҷшавии кӯда кон, сурхак дар рӯйи замин аз байн раванд ё аз густариши онҳо пешгирий шавад. Ҳоло бошад, аз пайи корбурди усулҳои нави ташхис одамон саросар аз боздиҳи тиббӣ мегузаранд, бемориҳо сари вақт муайян ва ҳатто мари зихое, ки муолиҷаи онҳо ғайримумкин менамуд, дармон мешаванд.

Пас аз мустақил шудани Ҷумҳурии Ўзбекистон ба соҳаи нигаҳдории тандурустӣ мутахассисони ботаҷриба ҷалб шуда, ба аҳолӣ хидматҳои босифати тиббӣ расонида мешавад ва ба риояти қоидаҳои саломатию беҳдоштӣ (гигиенӣ) таваҷҷуҳ зохир мегардад. Барои мардум бемористонҳо, амбулаторияҳо, дармонгоҳҳо ва бунгоҳҳои санитарию эпидемиологӣ хидмат мерасонанд.

Бо вучуди ҳар гуна муваффақият, дар соҳаи ҳифзи тандурустӣ мушкилоту муаммоҳо низ ҳастанд. Олудаю чиркин шудани обу ҳаво ва муҳити атроф, беш аз пеш баланд шудани дамо ва дараҷаи радиатсия дар рӯйи замин, афзудани таъсири равонӣ ба одам, ҳаракати кам ва ифрот (зиёдаравӣ) дар физохӯрӣ, паҳншавии бемориҳои қалбу рагҳои хунгард, ҳассосият, сартонӣ, СНМП (СПИД; AIDS) ва ғайра аз ҷумлаи муаммоҳои рӯз мебошанд. Барои ҳимоят аз қасалиҳо ҳар як қас бояд бо соҳтор ва вазифаҳои бадани ҳуд шиносой дошта бошад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Фанҳои одам ва саломатии ў ва мавзӯи омӯзиши онҳоро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – анатомия, В – физиология, D – гигиена: 1 – вазифаи ҳаётии бадани инсон, 2 – таъсири шароити кор ба саломатии одам, 3 – соҳти бадани инсон.
2. Олимони саҳмгузор дар рушди илми тиб ва хидматҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – Хиппократ, В – Арасту, D – Чолинус, Е – Везалий, F – Леонардо да Винчи, G – И.М.Сеченов, Н – И.И.Мечников, I – И.П.Павлов: 1 – фаъолияти мағзи сар ва рефлекси шартиро қашф кард, 2 – соҳти узвҳои бадани инсонро бо расмҳо нишон додааст, 3 – ҷор намуди мизоҷи одамро тавсиф кардааст, 4 – назарияи фаготситозаи масуниятро оғаридааст, 5 – ба илм мағҳуми аортаро доҳил кардааст, 6 – бо ҳайвонҳо таҷриба гузаронидааст, 7 – рефлексҳои мағзи сарро қашф кардааст, 8 – соҳти одамро бо роҳи ҷарроҳӣ омӯхтааст.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Дар охирҳои қарни XIX синни миёнаи одамон 32 сол будааст. Аз байн сад сол гузашта нишондоди мазкур ду баробар меафзояд. Ин ба ҷӣ гуна комёбиҳои соҳаи тиб вобаста аст?
2. Пеш аз Ҷангӣ дуюми ҷаҳонӣ аҳолии Ўзбекистон 6,5 миллион нафар буд. Аз ин миқдор 500 000 нафар қурбони ҷанг ва гуруsnагӣ шудаанд. Дар солҳои баъдӣ нуфуси аҳолӣ ба маротиб зиёд шуда, соли 2018 ба 33 миллион нафар расид. Ин афзоиш ба ҷӣ гуна корҳое вобаста аст, ки дар кишвари мо амалӣ шудаанд?


БОБИ 1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ОРГАНИЗМИ ОДАМ

§ 2. Сохтори хучайравии бадани одам


Гуногунии хучайраҳо дар бадани одам. Ба монанди дигар мавҷудоти зинда бадани одам низ аз хучайраҳо иборат аст. Хучайраҳои бадан аз ҷиҳати шакл ва вазифаҳои худ аз ҳамдигар фарқ мекунанд (расми 1).

Қисми доҳилии хучайра бо моддаи ғализ – *цитоплазма* пур аст. Ситоплазмаро аз берун чилди хучайра мепӯшонад. Дар маркази он ҳаста (ядро), дар ситоплазма андомакҳои (органоид) хучайра ҷойгир шудаанд (расми 2). Андомакҳо дар ҳамҷояйӣ фаъолияти зисти хучайраро таъмин мекунанд. Таркиби хучайра ба шарҳи зер аст:

- ҷилд (*мембрана*)-и хучайра – ситоплазма ва андомакҳоро ду қабат пардаи нозук пӯшонида, найчаҳои маҳсуси он моддаҳоро интихоб карда ба доҳили хучайра ва аз он ба берун меронанд;
- ҳаста гирд аст, дар маркази хучайра ҷойгир шуда аз ҳастача ва хроматин иборат аст; фаъолияти хучайраро идора мекунад, нишонаҳои ирсиро аз насл ба насл мегузаронад, дар даври тақсимшавии хучайра аз хроматини он хромосомаҳо ташаккул меёбанд;



Расми 1. Гуногунии бофтаҳо ва хучайраҳои бадани одам: *а* – бофтаҳо: 1 – бофтаи ҷарбӣ, 2 – риштабофтаи васлкунанда, 3 – бофтаи тағоякӣ, 4 – мушакҳои ҳамвор, 5 – бофтаи устухон; *б* – хелҳои хучайра.



Расми 2. Сохти хучайра: 1 – лизосома, 2 – ҳаста, 3 – митохондрия, 4 – вакуолаҳо, 5 – центриол, 6 – ситоплазма, 7 – чилди хучайра, 8 – ҳубобчаи пиноцитозӣ, 9 – тӯри эндоплазмагӣ, 10 – маҷмӯаи Голчи, 11 – рибосомаҳо.

- маҷмӯаи Голчи дар атрофи ҳаста ҷойгир аст. Дар хучайра вазифаи гирдоварӣ ва пахши моддаҳои таҷзияшавандаро адо мекунад;
- рибосомаҳо дар ҷилдҳои тӯри эндоплазматикӣ ҷойгиранд, дар онҳо сафеда таҷзия мешавад;
- лизосомаҳо нигаҳдорандай моддаҳои фъюл, ҳубобчаҳои доҳили ситоплазмаанд, моддаҳои ғизоиро ҳазм карда ба ситоплазма мегузаронанд;
- митохондрияҳо – манбаи неруи хучайраанд, неруи масрафии фъюлияти хучайраро ҳосил ва ҷамъ мекунанд;

- вакуола – ҳубобчаҳои хурде, ки ма водро фаро гирифта, ба доҳили хучайра мегузаронанд ё ба хориҷ мебароранд;

- хромосомаҳо – наҳҳои риштамонанди ҷамъоварандай ахбор доир ба соҳта ҳосиятҳои бадан. Дар хучайраи тақсимашаванда ташаккул ёфта, ба заррабин падид меоянд. Хучайраҳои ҷисмонии одам 46 (23 ҷуфт) ва хучайраҳои ҷинсӣ 23 хромосома доранд (расми 3).



Расми 3. Хромосомаҳо:

а – тасвири сохторӣ, б – намуд бо заррабин.

Таркиби кимиёни хучайра. Хучайра аз пайвастагиҳои гайриорганикӣ ва органикӣ таркиб мейбад. Қисми асосии моддаҳои гайриорганикиро об ташкил

медиҳад. 60–70% организми зинда аз об иборат аст. Об барои ҳуҷайра хеле муҳим аст. Ҳамроҳ бо об ба ҳуҷайра моддаҳои ғизӣ мегузаранд ва маводи мубодилавӣ аз ҳуҷайра ихроҷ мешаванд. Об муҳити созгоре барои реаксияҳои кимиёни дохили ҳуҷайра аст. Моеъи дарун ва беруни ҳуҷайра дорон намакҳои *калий*, *натрий*, *калсий* ва *магний* мебошад. Намакҳо дар фаъолияти доимӣ ва нигаҳдории муҳити дохилии ҳуҷайра аҳамият доранд.

Пайвастагиҳои органикии ҳуҷайра. *Сафеда*, *чарб*, *карбогидрат*, *кислотаҳои нуклеинӣ* ба ин гурӯҳ дохил мешаванд. Сафедаҳо ба мисли масолеҳи соҳтусозии ҳуҷайра буда, ҳамчун фермент реаксияҳои кимиёро метезонанд. Чарбу карбогидратҳо дар фаъолияти ҳаётии ҳуҷайра ҳамчун манбаи неру хастанд. Кислотаҳои нуклеинӣ ба таркиби хромосомаҳо даромада, нигаҳдории нишонаҳои ирсӣ ва гузариши насл ба наслро таъмин менамоянд.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Қисмҳои ҳуҷайра ва хусусиятҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҷилди ҳуҷайра, В – ҳаста, D – тӯри эндоплазматикӣ, Е – маҷмӯаи Голчи, F – лизосомаҳо, G – ситоплазма, H – рибосомаҳо, J – митохондрия, I – хромосомаҳо: 1 – дар ҷилди тӯри эндоплазматикӣ ҷойгир аст, 2 – аз найча ва каналчаҳо иборат аст, 3 – ҳубобчаҳои ҷойгиршуда дар ситоплазма, 4 – дар маркази ҳуҷайра ҷойгир шудааст, 5 – бо тақсим шудани ҳуҷайра шакл меёбад, 6 – пардаи нозуки дуқабата, ки ситоплазмаро мепӯшонад, 7 – барои ҳуҷайра манбаи неру аст, 8 – моддаҳоро гирдоварӣ ва пахш мекунад, 9 – моддаи ғализ.
2. Қисмҳои ҳуҷайра ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҷилди ҳуҷайра, В – лизосомаҳо, D – тӯри эндоплазматикӣ, Е – хромосомаҳо, F – рибосомаҳо, G – ситоплазма, H – ҳаста: 1 – ғизоро гуворида ҳазм мекунад, 2 – моддаҳоро пахш мекунад, 3 – таҷзияи сафеда, 4 – ба дохил ва беруни ҳуҷайра гузарондани моддаҳо, 5 – танзими фаъолияти ҳуҷайра, 6 – ахбори ирсиро нигаҳ медорад, 7 – дар он андомакҳо ҷойгиранд.

Фикр карда ҷавоб дихед.


1. Тамоми организмҳои рӯйи замин аз ҳуҷайра ташкил ёфтаанд. Барои чӣ на бофтаҳо ё на узвҳо, балки ҳуҷайраҳо ҳамчун воҳиди соҳт ва вазифаи организмҳои зинда хонда шудаанд?
2. Дар асл аз ҳуҷайра бофта, аз бофта узвҳо ва аз узвҳо организм ҳосил мешавад. Оё як ҳуҷайра низ метавонад бофта ё узв, ё ки организмро ба вучуд оварад?

§ 3. Хучайра ва хосияти ҳаётии организм

Мубодилаи моддаҳо. Мубодилаи моддаҳо, ангезиш, сабзиш, инкишоф, афзоиш, нафаскашӣ, тағзия (физиохӯрӣ) ва ихроҷ аз ҷумлаи хосиятҳои ҳаётии тамоми организмҳои зинда мебошанд. Ҳангоми мубодилаи моддаҳо мавод аз муҳити берун ба ҳучайра ворид мешаванд. Аз ин ҳисоб барои сабзиш ё афзоиши ҳучайра таҷзияи моддаҳо ба амал меояд. Чунин маҷмӯи воканишҳои биосинтезӣ дар ҳучайра *ассимилятсия* ном дорад. Дар ҳучайра ҳамзамон бо таҷзияи моддаҳо ҳазм шудани маводи органикӣ сурат мегирад. Дар ин ҷараён об, ангидриди карбонат барин пайвастагиҳои одӣ ҳосил мешаванд ва ҳориҷшавии неру ба амал меояд. Об ва ангидриди карбонат ба воситаи узвҳои нафаскашӣ ва ихроҷ ба муҳити берун бароварда мешаванд ва неру дар ҷараёни ҳаётии ҳучайра сарф мегардад (расми 4). Ин ҷараён мубодилаи неру ё *диссимилятсия* ном дорад. Таҷзия ва ҳазмшавӣ ҷониби дигари ҷараёнҳои мубодилаи модда дар ҳучайра буда, айнан дар як замон ба амал меоянд.

Ангезиш. Организми зинда дар зери таъсири омилҳои беруна мутаассир мешавад. Дар ин дам ҳучайра аз ҳолати ором ба ҳолати фаъол мегузарад. Ин ҳолати ҳучайраро *ангезиш* меноманд. Дар ин ҳолат ҷараёни биотаҷзия ва ҳазмшавӣ дар ҳучайра тез ва сарфи ҳаво зиёд мегардад. Дар ҳолати ангезиш ҳучайраҳо вазифаи ба ҳуд ҳосро анҷом медиҳанд. Чунончи, ҳучайраҳои мушак кашиш мекӯранд, дар ҳучайраи асад ахбори доҳилшуда паҳн мешавад.

Афзоиши. Организмҳо ба ҳуд монанд насли нав ҳосил мекунанд, яъне бо роҳи тақсими ҳучайраҳо ҳучайраҳои нав пайдо мешаванд. Ҳучайраи ҷавони нав сабзида калон мешавад ва дубора ба тақсимшавӣ медарояд. Чунин аф-



Расми 4. Тартиби мубодилаи моддаҳо дар байни муҳити доҳилии бадан ва ҳучайраҳо:
1 – раги лимфа, 2 – хуни шарёнӣ,
3 – мӯйрагҳо, 4 – хуни варидӣ
(сиёҳраг), 5 – ҳучайраҳо.

зоиш боиси тавлиди насли нав мегардад, чойи ҳучайраи мурдаро ҳучайраи тоза соҳиб мешавад, бофтаҳои латмаҳӯрда аз нав эҳё мегарданд.

Таҳаррук фаъолиятест, ки бо кори анҷомдодаи организм ё қисмҳои таркибии он алокаманд мебошад. Таҳаррук на танҳо ба организм, балки ба ҳучайраҳо, бофтаҳо ва аъзои дигар хос аст.

Инкишиоф ҷараёнест, ки дар он организм ва қисмҳои таркибии он тағиیر меёбанд ва нишонаҳои нави худро ҳосил мекунанд.

Сабзии зиёд шудани андозаи организм ва қисмҳои таркибии он аст.

Нафаскашӣ (танаффус) ҷараёнҳои дамиданӣ оксиген ба организм ва аз он ҳориҷ намудани гази ангидриди карбонатро фаро мегирад.

Тағзия (ғизоҳӯрӣ) аз ҳазмшавии моддаҳои дохилшуда ба организм ва сарф шудани онҳо барои ҷараёнҳои дигар иборат аст.

Иҳроҷ (ронии) ба ин маънӣ аст, ки маҳсулоти ҳосилшуда аз пайи мубодилаи моддаҳо дар ҳучайра аз организм ба берун бароварда мешаванд.

Шартҳои асосии мавҷудияти организми зинда. Зоҳир шудани ҳосижатҳои ҳаётии организми зинда ба мавҷуд будани маводи ғизоӣ, об, оксиген, муҳит ва дигар омилҳо вобаста аст. Маводи ғизоӣ барои бадан ҳамчун манбаи неру ва соҳтусоз заруранд. Онҳо – сафеда, карбогидрат, ҷарб, кислотаҳои нуклеинӣ дар натиҷаи тағзия ба организм мегузаранд. Маводи ғизоӣ дар ҳучайраҳо ҳазм шуда, барои зинда мондан, сабзиш ва инкишифи бадан сарф мешаванд. Муҳити асосии ин ҷараёнҳо дар ҳучайра об аст.

Оксиген бо роҳи нафаскашӣ ба организм мегузарад. Дар ҳучайраҳо ҳангоми ҳазми мавод бо иштироқи оксиген ҳориҷшавии неру ба амал меояд.

Муҳити дохилии организм. Муҳити дохилии организмро хун, лимфа, моеъи бофтаи байнҳуҷайравӣ ҳосил мекунанд. Муҳити дохилӣ фаъолияти ҳаётии ҳучайраҳоро таъмин менамояд. Об, оксиген ва маводи ғизоӣ аз тарниҳи муҳити дохилӣ ба ҳучайраҳо мегузаранд. Маводи аз мубодилаи моддаҳо ҳосилшуда низ тавассути муҳити дохилӣ ҳориҷ мешаванд.

Таркиб ва ҳосижати физикию кимиёни муҳити дохилӣ дар ҳучайра нисбатан доимӣ аст. Чунончи, об 60–70% массаи бадани одам ва 90% плазмаи хунро ташкил медиҳад. Оби тан кам шавад инсон ташнагиро ҳис мекунад, оби изофӣ бошад аз роҳи системаи иҳроҷ дафъ мешавад. Бо ин тартиб, фишори хун ба мизони 7,6–8,1 атм боқӣ мемонад. Дар ин ҳолат кори ҳучайра мұйтадил аст. Доимии нисбии муҳити дохилӣ кори яқмароми тамоми ҳучайраҳо, бофтаҳо ва узвҳои баданро таъмин мекунад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Мафхумҳои зеринро якҷоя бо маънояшон ба тарзи ҷуфт нависед: А – ассимилятсия, В – диссимилиятсия, С – мубодилаи моддаҳо, Е – ангезиш: 1 – маҷмӯи реаксияҳои ассимилятсионӣ ва диссимилиятсионӣ, 2 – маҷмӯи реаксияҳои биосинтезӣ, 3 – мутаассир шудани организм аз таъсири омилҳои беруна, 4 – ҷамъшавии реаксияҳои мубодилаи неру.
2. Хосиятҳои ҳоси организмҳои зинда ва мазмуни онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – афзоиш, В – инкишоф, С – сабзиш, Е – нафаскашӣ, F – ихроҷ, G – тағзия, Н – таҳарруқ: 1 – зиёд шудани андозаи организм, 2 – фаъолияти организм ё қисмҳои таркибии он, 3 – нишонаҳои нав ҳосил кардани организм, 4 – нафасигирии оксиген ва ҳориҷ кардани ангидриди карбон аз организм, 5 – ҳосил кардани насли нав, 6 – аз организм берун соҳтани маводи мубодилашуда, 7 – ҳазмшавӣ ва сарфи моддаҳои доҳилшуда ба организм.

Фикр карда ҷавоб дихед.

Об 70% вазни ҷуссаи бачаҳо ва қариб 60% вазни калонсолонро ташкил медиҳад. Барои чӣ миқдори оби организми бачаҳо аз калонсолон бештар аст?

§ 4. Бофтаҳо, узвҳо ва бадани одам

Бофтаҳо. Маҷмӯи ҳуҷайраҳо ва маводи байниҳуҷайравӣ, ки аз рӯйи пайдоиш, соҳт ва ичрои амал ба ҳамдигар монанд буда, вазифаи якхеларо анҷом медиҳанд, *бофта* номида мешаванд. Дар бадани одам низ, мисли ҳайвон, ҷорӯҳи бофта мавҷуд аст: пӯшишӣ (эпителӣ), пайвандӣ, мушакӣ ва асабӣ (расми 5). *Бофтаи пӯшишӣ* қабати сатҳии пӯстро ҳосил мекунад, сатҳи доҳилии найчаҳои аъзои ҳозима, нафаскашӣ ва ихроҷро мепӯшонад. Ин пӯшиш узвҳоро аз ҳар ҳел таъсир ҳимоя ва шираи меъдаро ҳосил мекунад. Ҳуҷайраҳои пӯшишӣ ба сабаби ҳӯрдашавии тез доимо нав шуда меистанд.

Бофтаи пайвандӣ аз ҳар ҳел ҳуҷайра иборат аст. Он назар ба ҳолати моддаи байни ҳуҷайраҳо моеъ (хун, лимфа), саҳт (устухон, тағояқ), майданаҳӣ (пӯсти асл, девораи рагҳои хун, пайҳо), ковокнаҳӣ (бофтаи ҷарби зери пӯстӣ, ҳалтакаи дил) мешавад. Аҷзои бофтаи пайвандӣ вазифаҳои ҳамбандӣ (хун, лимфа, пайҳо), эминӣ (хун, устухон, тағояқ), таъмини маводи ғизоӣ ва оксигенро (хун) анҷом медиҳанд.

Расми 5. Бофтаҳо: 1 – тағоякӣ, 2 – устухонӣ, 3 – ҷарбӣ, 4 – пайӣ, 5 – хун, 6 – пӯшиши чандқабатаи ҳамвори пӯст, 7 – пӯшиши яққабатаи ҳамвор, 8 – мушаки софи раг, 9 – мушаки арзӣ-навории қалбӣ, 10 – мушаки арзӣ-навории скелетӣ, 11 – бофтаи асабӣ.


Бофтаи мушакӣ аз ҳуҷайраҳои тағийири шаклкарда – риштаҳои моҳичай иборат аст. Он бо скелет ва дигар узвҳои дохилӣ алоқаманд аст. Ба хотири қашиш ҳӯрдани бофтаҳои мушакӣ узвҳо ҳаракат карда, кор ичро мекунанд.


Бофтаи асабӣ аз ҳуҷайраҳои асабӣ (нейронҳо) ва ҳуҷайраҳои муҳитӣ (нейроглия) иборат аст. Нейроглия ҳуҷайраҳои ситорашакли шоҳазадаро фаро мегирад. Бофтаи асабӣ аъзоро байни ҳам пайванд дода, амалкарди онҳоро идора мекунад.

Аъзо. Он қисми бадан, ки дорои соҳт ва шакли муайян буда, аз як ё якчанд хел бофта ташкил ёфтааст, узв ном дорад. Узвҳо вобаста ба шакл, соҳт, ҷойгиршавӣ дар бадан ва вазифаи худ аз ҳам тафовут доранд. Ҷигар, гурда ва дил, ки дар ҷағғи (ковокӣ) бадан ҷойгир шудаанд, аъзои дохилӣ ва узвҳои карорёфта дар беруни бадан – даст, ҷашм, гӯш аъзои беруни мебошанд. Узвҳо аз бофтаҳои гуногун ташкил меёбанд.

Системаи узвҳо. Системаи узвҳо дар натиҷаи кори муштарак анҷом додани аъзо ҳосил мешавад. Чунин система аз дастгоҳҳои такяю ҳаракатӣ, гардиши хун, ихроҷ, нафаскашӣ, ҳозима, ҳиссӣ, таносулий иборат аст. Системаҳои узвҳо дар якчоягӣ бо ҳам организмро ташкил медиҳанд (расми 6).

Барои ичрои ин ё он вазифа узвҳои организм якҷоя амал карда, *системаи функционалии узвҳо* ва онҳо низ *системаи муваққати функционалиро* ҳосил мекунанд. Масалан, роҳгардии тезро системаи муваққати функционалий таъмин менамояд, ки системаҳои асаб, нафаскашӣ, ҳаракатӣ, гардиши хун, таровиши аракро фаро мегирад.





Расми 6. Узвҳои дохилӣ: 1 – нойи нафас, 2 – ҳалқ, 3 – рагҳои хун, 4 – дил, 5 – шуш, 6 – диафрагма, 7 – чигар, 8 – меъда, 9 – сипурз, 10 – ғадуди зери меъда, 11 – гурда, 12 – рӯдаи борик, 13 – нойи пешобгузар, 14 – рӯдаи ғафс, 15 – пешобдон.

Организм (бадан). Бадани одам аз қисмҳои сар, гардан, пайкар, дасту пой иборат аст. Тани одам дорои ковокиҳое мисли косахонаи сар, ҷӯйчаи сутунмуҳра, қафаси сина, шикам, кос мебошад. Дар ҷӯйчаи сутунмуҳра ҳароммағз, дар косахона (чумчума) мағзи сар, дар қафаси сина дил, ҳалқ, ной, шуш, дар шикам меъда, чигар, талҳадон, рӯдаи борик ва қисми асосии рӯдаи ғафс, дар ҷавфи кос идомаи рӯдаи ғафс, узвҳои шошаю таносулий ҷойгир шудаанд. Диафрагмаи мушакӣ қафаси синаро аз ковокии шикам ҷудо мекунад. Кашишҳӯрӣ ва сустшавии диафрагмаи мушакӣ боиси тафийирёбии ҳаҷми сандуқи сина ва шикам мегардад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

- Хосиятҳои ҳаётии организми зиндаро аз хурд сар карда бо тартиб нависед: А – узв, В – системаи функционалӣ, Д – бофта, Е – ҳуҷайра, F – системаи аъзо, G – организм.
- Ковокиҳои бадан ва аъзои ҷойгиршуда дар онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – косаи сар, В – ҷӯяки сутунмуҳра, Д – қафаси сина, Е – шикам, F – кос, G – даҳон, H – бинӣ, J – косахонаи ҷашм: 1 – забон, дандон, 2 – мағзи сар, 3 – нойи нафас, шуш, дил, гулу, 4 – меъда, чигар, талҳадон, рӯдаи борик ва ғафс, 5 – ҷашм, 6 – узви шомма, 7 – рӯдаи ғафс, узвҳои ихроҷ ва таносулий, 8 – ҳароммағз.

Фикр карда ҷавоб дихед:

- Бадани одам аз бофта, ҳуҷайра ва узвҳо иборат аст. Бо ҷӣ сабаб мушак, устуҳон ва дигар бофтаҳоро намешавад узв номид?
- Оё аз ҳуҷайраҳои якоҳт ҳосил кардани аъзо мумкин аст?

БОБИ II. ТАНЗИМИ ФУНКСИЯХОИ ОРГАНИЗМ, ҒАДУДХОИ ТАРАШШУҲӢ

§ 5. Танзими гуморалӣ ва асабии функцияҳои бадан

Организм – системаи том. Дар бадани одам ҳучайраҳо, бофтаҳо, аъзо ва системаи онҳо ҳамчун як чизи ягона ва том кор мекунанд. Ин мутобикишавӣ тавассути гуморал (аз лот.: *gumor* – моеъ), яъне гормонҳо – моддаҳои кимиёй, ки аз ғадудҳо ба хун, лимфа ва бофтаҳо тарашшуҳ мешаванд ва аз тариқи системаи асаб сурат мегирад.

Танзими гуморалии функцияи организм. Моддаҳои кимиёи ҳосилшуда аз ғадуди тарашшуҳӣ ҳар гуна ҷараёни ба амал омадаро дар ҳучайраю бофтаҳо, узвҳо ва кулли бадан танзим мекунанд. Аксарияти ин моддаҳо ҳатто дар дараҷаи пасти филзат (концентратсия) ба дохили бадан таъсири калони физиологӣ мерасонанд. Аз ин рӯ, онҳо *моддаҳои фаъоли биологӣ* ном доранд. Ғуддаҳои маҳсусе, ки дар организм моддаҳои фаъоли биологиро ҳосил мекунанд, ғадуди тарашишӯӣ ном доранд. Ин моддаҳо раванди функцияи организмро дар ҳар ҳолат танзим мекунанд. Моддаҳои фаъоли биологӣ метавонанд амалкарди ҳучайраю бофтаҳо, узвҳо ва ҳатто тамоми баданро қувват бахшанд – барангезанд ё қоҳиш диханд, яъне боздорӣ намоянд.

Гормонҳо. Моддаҳои кимиёй, ки аз ғадуди дохилӣ ва омехта ба хун тарашшуҳ мешаванд, *гормон* (аз лот.: *hormao* – бармеангезам, ҳаракат мекунам) ном доранд. Гормонҳо аз роҳи хун ба бадан пахн шуда, амалкарди узвҳо ва ҷараёнҳои баданро танзим мекунанд. Баъзе аз гормонҳо танҳо ба қисме аз узвҳо таъсир мерасонанд. Чунончи, гормонҳои ҷинсӣ ба сабзиш ва рушди узвҳои таносули муассиранд. Гормонҳои дигар, аз ҷумла, гормони ғадуди сипаршакл – *тироксин*, гормони болои гурда – *адреналин* ба функцияи бисёре аз аъзо таъсир мегузоранд.

Танзими амалкарди организм аз роҳи асаб. Мағзи сар ва ҳароммағз тавассути торҳои асаб бо тамоми аъзои бадан иртибот доранд. Байни мағзи сар ва тамоми узвҳо алоқамандии асабии дучониба мавҷуд аст. Мағзи сар ва ҳароммағз кори узвҳоро ба воситаи импулсҳои асаб, яъне сигналҳои барқӣ, ки аз тариқи ҷилдҳои ҳучайраҳои асаб мегузаранд, идора мекунанд. Импулсҳои асаб низ ба мисли моддаҳои фаъоли биологӣ ба бадан таъсир расонда, кори ҳучайраю аъзо ё баданро метезонанд ё бозмедоранд.

Танзими асабии функцияи организм ба туфайли алоқаи мутақобилаи мағзи сар ва тамоми аъзои бадан сурат мегирад.

Тағийирёбии шароити муҳити атроф боиси ба ангезиш даромадани неши асабҳои аъзо – *ретсепторҳо* мегардад ва импулси асаб, яъне сигнали барқӣ ҳосил мешавад. Сигналҳо аз тариқи пардаҳои ҳассоси торҳои асаб ба ҳароммағз ва мағзи сар интиқол меёбанд. Торҳои ба ҳаракатоваранд бошанд, ин сигналҳоро ба дигар узвҳои корӣ мегузаронанд. Мушакҳои аъзо бо таъсири импулси асаб қашиш хӯрда, узвҳо кор анҷом медиҳанд. Аз пайи алоқамандии асабии дучонибаи организм ва муҳити атроф бадан ба тағийироти муҳит мутобиқ ва ҳолати доимии муҳити дохилии организм ҳифз мешавад.

Худтanzимкунӣ. Танзими гуморалӣ ва асабӣ боис мешавад, ки робитаи мутақобилаи тамоми аъзо ва системаи узвҳо ва коркарди бо ҳам мутобиқи онҳо сурат бигирад. Аз ин рӯ, организм ҳамчун як системаи том кор мекунад. Ин ҷараёнро *худтanzимкунӣ* меноманд. Аз пайи танзими гуморалӣ ва асабӣ доимияти нисбии муҳити дохилӣ ва амалкарди озоди бадан фароҳам меояд. Дар ҳолати худтanzимкунӣ, агар таркиби муҳити дохилии организм бештар аз меъёр дигаргун шавад, ҷараёни танзими гуморалӣ ва асабӣ роҳ афтода, он ба ҳолати аввала бармегардад. Ҷунончи, агар миқдори қанд дар хун зиёд шавад, дар ҷигар аз қанд таҷзия шудани *гликоген* меафзояд ва миқдори қанди хун бетағиҳир мемонад.

Ҷараёни худтanzимкунӣ, ки боиси нигаҳ доштани бардавомии муҳити дохилӣ ва функцияҳои бадан мегардад, *гомеостаз* (аз. юн.: *gomeostazis* – бехаракатӣ) ном дорад. Худтanzимкунӣ бино ба ҳолати ҳуҷайра амалӣ мешавад. Ҷунончи, агар миқдори моддае дар организм зиёд шавад, таҷзияи ин модда дар ҳуҷайра қатъ мегардад. Ҳамин тавр, аз роҳи танзими гуморалӣ ва асабӣ робитаи мутақобилаи тамоми аъзо ва системаи узвҳо, коркарди бо ҳам мутобиқи онҳо, дар кул, амалкарди организм ҳамчун як системаи том сурат мегирад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Мафхумҳо ва мазмуни онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: A – гомеостаз, B – ретсептор, D – танзими гуморалӣ, E – импулс, F – маводи фаъол, G – худтanzимкунӣ, H – танзими асабӣ. 1 – аз роҳи сигнали асаб, 2 – аз роҳи муҳити дохилӣ, 3 – сигнал, 4 – бо асаб ва гормонҳо амалӣ мешавад, 5 – бардавомии муҳити дохилӣ, 6 – неши торҳои ҳассоси асаб, 7 – гормонҳо, ферментҳо, витаминҳо.

- Тартиби танзими гуморалии функцияи баданро нишон дихед: А – мавод ба муҳити дохилӣ мегузаранд, В – бо таъсири гормонҳо кори аъзо тағиیر меёбад. С – тағиироти муҳит ба ғадуди тарашшуҳӣ таъсир мекунад, Е – таъсири мавод ба ҳуҷайраҳо, F – ғадуд ба тавлиди маводи фаъоли биологӣ мепардозад.
- Тартиби иҷрои танзими асабиро нишон дихед: А – ангезиш ба сигналҳои асаб табдил меёбад, В – дар неши торҳои асаб ангезиш ба вучуд меояд, С – сигналҳои асаб аз ҳароммағз ва мағзи сар ба аъзо мегузаранд, Е – тағиироти муҳит ба бадан таъсир мегузорад, F – сигналҳои асаб ба мағзи сар ва ҳароммағз мегузарад, G – мушакҳои аъзо қашиш ҳӯрда кор анҷом медиҳанд.


Фикр карда ҷавоб дихед:

Фаъолияти мультадили бадан ба вазъи озоди муҳити дохилӣ вобаста аст. Одам ғизои шӯр ё оби бисёр ҳӯрад микдори намак ё оби бадан меафзояд. Дар ин ҳолат бо фаъолияти қадом аъзо кори якмароми муҳити дохилӣ эҳё мешавад?


§ 6. Ғадудҳои тарашшуҳӣ, ғадуди сипаршакл

Ғадудҳои тарашшуҳӣ. Бино ба таркиб ва вазифаҳои худ ғадудҳои тарашшуҳӣ ба навъҳои берунӣ, дохилӣ ва омехта чудо мешаванд (расмҳои 7-8).

Ба ғадудҳои тарашшуҳӣ берунӣ ғадуди луоби даҳон, шираи меъдаю рӯда, ширӣ, ҷарбӣ, ашк дохил мешаванд. Маҳсули онҳо бо роҳи маҳсус ба ковокии



Расми 7. Ғадудҳои тарашшуҳии берунӣ ва омехта: 1 – ғадуди ашкбарор, 2 – ғадуди луобӣ, 3 – ҷигар, 4 – ғадуди зери меъда.




Расми 8. Ғадудҳои дохилӣ ва омехта: 1 – гипофиз, 2 – эпифиз, 3 – ғадуди сипаршакл, 4 – ғадуди назди сипаршакл, 5 – ғадуди болои гурда, 6 – ғадуди зери меъда, 7 – ғадуди ҷинсӣ.

аъзои дохилй ё муҳити беруна (сатҳи пӯст) мебарояд. Бо луоби даҳон ва ферментҳои ҳосилшуда аз ғадудҳои меъдаю рӯда маводи ғизой ҳазм мешаванд.

Ғадудҳои тарашишүҳи дохилй роҳи таровишӣ надоранд. Гормонҳои чудо-кардаи онҳо ба хун мегузаранд. Ғадудҳои сипаршакл, назди сипаршакл, гипофиз, эпифиз, болои гурда, душоҳа ба ин намуд дохил мешаванд.

Дар организм байзе ғадудҳо дар як вақт вазифаи *тарашишүҳи* дохилй ва беруниро адо мекунанд. Ғадудҳои зери меъда, чинсӣ ва ҷигар аз ин ҷумла аст. Онҳо *ғадуди тарашишүҳи омехта* ном доранд. Ғадуди зери меъда ба сифати ғадуди тарашишүҳи дохилй ба хун гормон (масалан, инсулин) ва ҳамчун ғадуди тарашишүҳи берунӣ ба ковокии рӯда фермент чудо мекунад. Ғадуди чинсӣ бошад, ба хун гормонҳои чинсӣ ва дар роҳҳои таносули тухмхӯҷайра ва нутфа чудо мекунад. Ҕигар ба ковокии рӯда моеъи талҳа, ба хун гем ва дигар сафедаҳои таркиби хунро чудо мекунад.

Ғадуди сипаршакл яке аз қалонтарин ғадудҳои тарашишүҳи дохилй аст. Вазни он дар бачаҳои 5–10-сола 10 г, дар қалонсолон 25–30 г меояд. Ғадуди сипаршакл дар қисми пеши гардан ҷойгир аст, ҳалкро аз пеш ва ду паҳлу мепӯшонад (расми 9). Ин ғадуд аз қисмҳои ҷонибӣ ва ҷонибӣ буда, ба микдори зиёд бо рагҳои хуну лимфа ва асабҳо иртибот дорад. Дар таркиби гормони ғадуди сипаршакл – *тироксин* йод зиёд аст. Ҳосияти тироксин ин аст, ки мубодилаи маводро дар бадан метезонад ва асабро бармеангезад. Ҳар гуна норасоӣ ё аз ҳад зиёд ҳосил шудани ин гормон дар организм боиси зухури бемории вазнин мегардад. Камбуди тироксин пеши қалоншавӣ ва рушди зеҳнию ҷисмонии бачаҳоро мегирад ва боиси зухури бемории *кре-тинизм* мегардад. Дар қалонсолон бо сабаби суст шудани фаъолияти ғадуд



Расми 9. Ғадудҳои сипаршакл (а) ва наздисипарӣ (б):

- 1 – тағояки сипаршакл,
- 2 – ғадуди сипаршакл,
- 3 – ҳалқ, 4 – ғадуди назди сипаршакл, 5 – сурхрӯда,
- 6 – нойи нафас, 7 – аорта,
- 8 – шарён ва варидҳо.

ва коркарди ками тироксин *микседема* пайдо мешавад (расми 10). Дар ин беморй мубодилаи моддаҳо коҳиш ёфта, ангезиши системаи асаб суст мегардад, пилкҳои чашм бод мекунад. Баъзан бо камбуди йод ғадуди сипаршакл калон шуда, гулу варам мекунад. Барои пешгирии ин беморй, ки *гуррии эндемикӣ* (зоб) ном дорад (расми 11), намаки ошро бо йод ғанӣ месозанд. Бо авҷ гирифтани кори ғадуди сипаршакл ғормони тироксин аз ҳад бештар ҳосил шуда, мубодилаи моддаҳо меафзояд, ангезиши системаи асаб боло меравад ва қаслоғар мешавад. Дар ин навъи иллат, ки *бемории базедовӣ* ном дорад (расми 12), аксаран ҷашмони бемор ба шакли ғайритабӣ барҷаста мешаванд. Барои давои ин беморй аз воситаҳои коҳишдиҳандай функсияҳои ғадуди сипаршакл истифода мебаранд. Гоҳе бо ҷарроҳӣ як қисми ғадудро бурида мепартоянд.

Дар замони ба балогат расидани духтарҳо вазифаи ғадуди сипаршакл то ҷое афзуда, аломатҳои бемории *тиреотоксикоз* пайдо мешавад: ҷаҳли тез, бехобӣ, камбуди иштиҳо, арақзойӣ.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро

бисанҷед:

1. Ғадудҳо ва моҳияти онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дохилӣ, В – берунӣ, С – омехта: 1 – тараҷҷушӯҳ дар қовокии узвҳо ва хун, 2 – ҳосили он ба хун мегузарад, 3 – ҳосилаш дар қовокии аъзо ва сатҳи пӯст метаровад.
2. Бемориҳои алоқаманд бо ғормони ғадуди сипаршакл – тироксин ва сабабҳои онро ба тарзи ҷуфт нависед: А – кретинизм, В – микседема, С – ғуррии эндемикӣ, Д – бемории базедовӣ, Е – тиреотоксикоз: 1 – камбуди тироксин дар синни калонсолӣ, 2 – камбуди йод дар об, 3 – то ҷое афзудани функсияи ғадуди сипаршакл, 4 – коркарди аз ҳад зиёди ғормони тироксин, 5 – камбуди тироксин дар синни хурдсолӣ.
3. Бемориҳои алоқаманд бо фаъолияти ғадуди сипаршакл ва аломатҳои мутобиқ бо онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – кретинизм, В – микседема, С – ғуррии



Расми 10.
Микседема.



Расми 11. Ғуррии
эндемикӣ.



Расми 12. Бемории
базедовӣ.

- эндемикӣ, Е – бемории базедовӣ, F – тиреотоксикоз: 1 – мубодилаи моддаҳо коҳиш ёфта, ангезиши системаи асаб суст мешавад, пилкҳо бод мекунанд, 2 – калоншавӣ ва рушди зеҳниу чисмонии бачаҳо суст мешавад, 3 – ҷаҳли тез, бехобӣ, камбуди иштиҳо, арақзойӣ мушоҳида мешавад, 4 – ғадуд калон шуда, гардан варам мекунад, 5 – ҷашмҳо ба шакли ғайритабӣ барҷаста мешаванд.
4. Бемориҳо ва усули муолиҷаи онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – кретинизм ва мисседема, В – ғуррии эндемикӣ, Д – бемории базедовӣ, F – тиреотоксикоз: 1 – намаки ош бо йод ғанӣ мегардад, 2 – гоҳе як қисми ғадудро бурида мепартоянд, 3 – барои афзудани фаъолияти ғадуд дору медиҳанд, 4 – барои коҳиши фаъолияти ғадуд дору медиҳанд


Фикр карда ҷавоб дихед:

Дар бемории ғуррии эндемикӣ (бемории ҷоғар) гардан бод мекунад. Оё ғуррии эндемикиро бо роҳи ҷарроҳӣ гирифта партофтани мумкин аст?

§ 7. Ғадудҳои назди сипаршакл, гипофиз, душоҳа, болои гурда; соҳт ва вазифаи онҳо

Ғадуди назди сипаршакл чор қисм аст. Дар паси ғадуди сипаршакл ҷойгир шуда, ба бофтаи он фурӯ меравад. *Паратгормони* чудошуда аз он дар хун мизони калсий ва фосфорро танзим мекунад. Ба ангезиши асаб ва мушиак таъсир меғузорад. Ин гормон дар рушди бадан нақши муҳим дорад. Бо фаъол шудани ғадуд ва коркарди зиёди паратгормон дар хун миқдори калсий меафзояд ва устухонҳо нарм шуда, тағирии шакл мекунанд. Ангезиши системаи асабу мускул коҳиш ёфта, мускулҳои бадан суст мешаванд ва одам беҳол шуда, тез-тез ҳастагиро ҳис мекунад. Паратгормон дар шакли витамини D таҷзия мешавад. Бо костани функсияи ғадуди назди сипаршакл мизони калсийи хун поин омада, ангезиши асабӣ-мушакӣ меафзояд, пилку лабҳо пиrrас зада, дастҳо меларзанд. Ин ҳолатро *иҳтилоҷ* (*тетания*) меноманд.

Ғадуди гипофиз. Ба шакли нахӯд дар сатҳи поинии мағзи сар ҷойгир шудааст. Вазни он дар калонсолон 0,5–0,6 г аст. Ин ғадуд бо рагҳои хунгард ба *гипоталамияи* мағзи сар пайваст аст (расми 13). Гормонҳои гипофиз бештар ба ғадуди эндокринӣ таъсир мерасонанд. Гормони *соматотропи* он дар сабзиши қад муассир аст. Дар бачаҳо бо таровиши зиёди ин гормон қад сабзида *гигантизм* ва бо таровиши кам *нанизм* ба вучуд меояд. Таровиши бисёри ин



Расми 13. а – сохти гипоталамус: 1 – қисми пеш, 2 – қисми миёна, 3 – қисми баъдӣ; б – чойгиршавии ғадудҳои тараашшухӣ дар мағзи сар: 4 – нимқураҳои мағзи сар, 5 – эпифиз, 6 – гипоталамус, 7 – гипофиз, 8 – мағзи миёна.

гормон дар калонсолон боиси ғафс шудани устухони панча, сабзиши забону бинӣ, яъне бемории *акромегалия* мегардад. Гормони *адренокортикоиди ғадуд* ғадуди рӯйи гурда, гормони *тиреотроп* ғадуди сипаршакл, гормони *гонадотроп* ғадуди ҷинсиро танзим мекунад.

Ғадуди эпифиз дар мағзи миёна ҷойгир аст. Гормони *мелатонини* ин ғадуд дар бадан ба мубодилаи пигмент таъсир мекунад. Гормони эпифиз ба гормони ғонадотропи гипофиз муассир буда, суръати ба балоғат расидани бачаро кам мекунад. Эпифиз то синни ҳафтсолагии бача вазифаашро хуб анҷом медиҳад ва баъдан суст шуда, дар синни балоғат қатъ меёбад.

Ғадуди душоҳа ё *тимус* дар қафаси сина, дар паси ҷаноғ ҷойгир аст. Вазнаш дар кӯдакон 12 г, дар 14–15-солаҳо 30–40 г аст. Бо калон шудани бача майдатар шудан мегирад. Гормони *тимозини* он амали ғадуди ҷинсиро суст карда, аз расидани бача ба балоғат пешгирий мекунад. Бо вайрон шудани функсияи ғадуд балоғати кас (сабзидани риш дар 8–10-солагӣ, рушди ғадудҳои сина) мушоҳида мешавад. Тимозин ба ҳосил шудани лимфотситҳо мусоидат карда, ба ташаккули системаи эминӣ таъсири мусбат мерасонад.

Ғадуди болои гурда дар болои гурдаҳои рост ва чап ҷойгир аст, каме шакли пирамидаи ҳамворшударо дорад. Ҳар як ғадуд қабати қиширий ва мағзӣ дорад. Қабати қиширий гормонҳое ҳосил мекунад, ки ба мубодилаи об, намак, сафеда ва карбогидратҳо муассир аст. Гормонҳои *андроген* ва *эстроген* фаъолияти ғадуди ҷинсиро қувват медиҳанд. Ғадуди болои гурда ҳангоми бемориҳои шуш ба ҳосил шудани гормонҳои ҷинсӣ мусоидат карда, боиси зуҳури алломатҳои зуд ба балоғатрасии бачаҳо мегардад.

Қабати мағзии ғадуд гормони адреналин ҳосил карда, дар ангезиши асаб, кохиши хастагии мушакхо, фишурдашавии дил ва ҷараёни нафаскашию гардиши хун муассир аст. Дар вақти таниш (*стресс*-и организм, чунончи, ҳаноми ба ҳаячон омадан, тезутунд шудан ё тарсидани кас тавлиди адреналин аз ҳад зиёд меафзояд, рагҳои хун танг шуда, зарабони дил зиёд мешавад, фишори хун боло меравад, табдилшавии глукоген ба глюкоза, яъне мубодилаи карбогидрат тезтар сурат мегирад.

Ба супориҳҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Ғадудҳои тарашшуҳӣ ва мавқеяти онҳо дар организмро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ғадуди сипаршакл, В – ғадуди назди сипаршакл, Д – гипофиз, Е – эпифиз, F – ғадуди душоҳа, Н – ғадуди болои гурда: 1 – дар болои гурдаҳои рост ва ҷал, 2 – дар паси ғадуди сипаршакл, 3 – дар зери мағзи сар, 4 – дар мағзи миёна, 5 – дар паси ҷаноғ, 6 – дар қисми пеши гардан.
2. Ғадудҳои тарашшуҳӣ ва гормонҳои таровиши онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ғадуди сипаршакл, В – ғадуди назди сипаршакл, D – гипофиз, Е – эпифиз, F – душоҳа, Н – болои гурда: 1 – паратгормон, 2 – соматотроп, гонадотроп, 3 – мелатонин, 4 – тироксин, 5 – андроген, эстроген, 6 – тимозин.
3. Гормонҳоро бо ҳосиятҳои ҳоси онҳо ба тарзи ҷуфт нависед: А – тироксин, В – адреналин, D – андроген, Е – паратгормон, F – эстроген: 1 – дар хун мизони қалсий ва фосфорро танзим мекунад, 2 – фаъолияти ғадудҳои ҷинсиро танзим мекунад, 3 – гормони ҷинси занон, 4 – мубодилаи мавод ва ангезиши асабро меафзояд, 5 – ангезиши асабро афзуда, хастагии мушакҳоро кам мекунад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Барои чӣ бо фаъол шудани ғадуди назди сипаршакл устухонҳо нарм шуда, тағири шакл мекунанд ва қаҷ мешаванд?

§ 8. Ғадудҳои зери меъда ва ҷинсӣ, танзими кори ғадудҳои тарашшуҳӣ

Ғадуди зери меъда дар таҳи меъда, каме қафотар ҷойгир шудааст. Дар ҷазираҷаи Лангерганси он гормонҳо тарашшуҳӣ меёбанд. Яке аз онҳо – инсулин глюкозаи изофиҳи хунро ба глюкоген табдил дода, дар ҷигар ҷамъ мекунад ва ба кам шудани мизони шакари хун ёрӣ мерасонад. Гормони глюкоген

ни ғадуд аз тариқи табдили глюкоген ба глюкоза мизони шакарро дар хун меафзояд. Бо зиёд шудани инсулин сарфи глюкоза афзуда, таczияи глюкоген суръат мегирад. Дар натиҷа, микдори глюкоза дар хун кам шуда, фишори хун поин меравад. Агар инсулин нарасад, микдори шакар дар хун афзуда, бемории диабети қанд ба вучуд меояд. Гормони *гастрини* ғадуд тарашшуҳи турший ва луоби меъдаро бармеангезад.

Ғадуди чинсӣ аз ҷумлаи ғадудҳои омехта аст. Ғадуди чинсии мардон аз як ҷуфт *нутфадон* – байзаҳо иборат аст. Дар он ҳӯҷайраҳои нарина – нутфа ва дар хун гормонҳои андроген ҳосил мешаванд. *Тестостерон* гормони муҳимест, ки ба зухури аломатҳои фаръии чинсӣ (мӯйлаб, риш, тамоюоли чинсӣ) таъсиргузор аст. Тарашшуҳи зиёди гормон тез ба балоғат расидан ва аз ҳад қами он бефарқӣ ба тамоюоли чинсӣ ва тез пиршавиро нишон медиҳад.

Ғадуди чинсии занон – як ҷуфт тухмدون дар паси бачадон, дар ковокии ҳурди кос ҷойгир шудааст. Дар тухмدونҳо ҳӯҷайратуҳм ва дар хун гормони *эстроген* ҳосил мешавад. Ин гормонҳо дар рушди аломатҳои дуюмдараҷаи занона ва мӯтадил гузаштани даври бордорӣ таъсиргузор аст. Сармоҳӯриҳои зиёд ва бемориҳои сирояткунанда мумкин аст боиси илтиҳоби тухмدون ва безурриётӣ гарданд.

Танзими функсияи ғадудҳои тарашшуҳӣ. Функсияи ғадудҳои тарашшуҳӣ бо таъсири мутақобилаи омилҳои асабӣ ва гуморалий танзим мешавад. Ҷунончи, метавон таъсири муштараки як қисми мағзи сар – гипоталамус ва гипофизро ба дигар ғадудҳо нишон дод. Бо таъсири ягон омил муҳити доҳилии бадан тағиیر ёфта, *ҳолати стресс* (аз лот.: *stress – танини, фишор*) рӯй медиҳад. Стресс аз сардӣ, гармӣ, дард, беморӣ ва омилҳои ҳиссӣ (тарс, ҳаяҷон, дилтангӣ) пайдо мешавад. Бо ин гуна таъсиrot ангезиши системаи асаб тағиир меёбад. Бо таъсири импулсхои асабии зухурёфта гипоталамус фаъол шуда, ҳӯҷайраҳои тарашшуҳии он гормон ҳосил мекунанд. Гормонҳо гипофизро фаъол мекунанд. Гормонҳои гипофиз низ ба дигар ғадудҳо таъсири карда, функсияи онҳоро афзоиш ё коҳиш медиҳанд.

Ҳамин тавр, гипоталамус – системаи гипофиз ба функсияи кулли аъзо таъсири карда, таркиби хунро тағиир медиҳад, кори рагҳои қалбу хунгардро метезонад, фишори хунро боло мебарад, кори аъзои нафаскашӣ, мубодилаи моддаҳо, таъмини мушакҳо бо хун ва амалкарди маҷмӯаи такягоҳу ҳаракатро фаъол мекунад. Ин тағиирот боиси кам шудани таъсири стресс ба организм мегардад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Ғадудҳо ва ҷойи онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гипофиз, В – эпифиз, С – душоҳа, Е – зери меъда, F – нутфадон, G – тухмдон: 1 – байза, 2 – асоси мағзи сар, мағзи миёна, 3 – ковокии шикам, 4 – қафои бачадон, ковокии хурди кос, 5 – сатҳи зерини мағзи сар, 6 – пушти ҷаноғ.
2. Ғадудҳо ва ғормонҳои ихроҷии онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гипофиз, В – эпифиз, С – душоҳа, Е – зери меъда, F – нутфадон, G – тухмдон: 1 – эстроген, 2 – андроген, 3 – тимозин, 4 – инсулин, 5 – мелатонин, 6 – соматотроп.
3. Ғормонҳо ва амали онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – адренокортикоид, В – эпифиз, С – тимозин, Е – инсулин, F – андроген, G – эстроген, H – соматотроп, I – тиреотроп, J – гонадотроп. 1 – ба алломатҳои фаръии ҷинсӣ таъсир дорад, 2 – амали ғадуди ҷинсиро суст мекунад, 3 – ба даври бордорӣ таъсир дорад, 4 – ғормонҳои он ба ғадуди эндокринӣ таъсир дорад, 5 – дар хун мизони шакарро коҳиш медиҳад, 6 – ғормон ба мубодилаи пигмент таъсир дорад.
4. Танзими амали ғадудҳои тарашшуҳиро тибқи соҳтори гипоталамус–гипофиз бо тартиб нависед: А – гипофиз фаъол шуда, тарашшуҳи ғормонҳо сар мешавад, В – ангезиши системаи асаб тағиیر меёбад, С – бо таъсири омил муҳити доҳилии организм тағиир меёбад, Е – кори кулли ғадудҳо фаъол ё суст мешавад, F – импулсҳои асаб ба гипоталамус мегузаранд, G – ғормонҳои гипофиз ба дигар ғадудҳо таъсир мекунанд, H – гипоталамус фаъол шуда, тарашшуҳи нейрогормон оғоз меёбад, J – нейрогормонҳо ба гипофиз таъсир мекунанд.

Фикр карда ҷавоб дихед:


Дили одам аз ҳаяҷони зиёд тез-тез мезанад, нафаскашиаш афзуда, рӯяшро арак зер мекунад. Ин ҳолат бо қадом тағиироте алоқаманд аст, ки дар организм ба амал меояд?

БОБИ III. СИСТЕМАИ ТАКЯГОХУ ҲАРАКАТ

§ 9. Сохт, функция ва ахамияти системаи такягоху ҳаракат


Системаи такягоху ҳаракат аз скелет ва мушакҳо таркиб ёфта, барои организм вазифаи такягох, ҳаракат ва ҳимояро адо мекунад. Скелети қафаси сина ва мушакҳо дилу шуш, девори ковокии шикам меъда, рӯда ва гурдаҳо, косахонаи сар (чумчума) мағзи сар, сутунмуҳра ҳароммағзо аз ҳар гуна таъсирот ҳифозат мекунанд.

Сохти скелети одам. Скелети инсон аз 206 устухон таркиб мейёбад. Аз онҳо 86 устухон ҷуфт ва 36-тоаш тоқ аст. Устухонбандӣ аз баҳшҳои сутунмуҳра, сар, пайкар, дасту по ва қисми камар таркиб мейёбад (расми 14).



Расми 14. Устухонбандии одам:

- 1 – сар, 2 – ҷоғи поён,
- 3 – сутунмуҳра, 4 – қулфак,
- 5 – шона, 6 – ҷаноғ,
- 7 – қабурғаҳо, 8 – устухони бозу, 9 – устухони кос,
- 10 – оринҷ, 11 – пешкафи даст,
- 12 – панҷа, 13 – устухони рон,
- 14 – айнаки зону, 15 – соқи қалон,
- 16 – соқи хурд,
- 17 – кафу пошини по




Расми 15. а – қисмҳои сутунмуҳра (намуд аз пеш):
1 – гардан, 2 – сина, 3 – чанбар, 4 – чорбанд, 5 – думғоза; б – хамидагиҳои сутунмуҳра (намуд аз пахлу): 1 – ҷӯйчайи сутунмуҳра, 2 – ҳамии гардан, 3 – кузи сина, 4 – ҳамии камар, 5 – қузи чорбанд

Сутунмуҳра 33–34 муҳра дорад. Ҳар як муҳра аз тана, чанд шоха ва сӯроҳӣ таркиб меёбад. Муҳраҳо пайи ҳам васл шуда, як сутуни устухониро ҳосил мекунанд ва сӯроҳихои онҳо дар тӯли сутун маҷроеро ташкил медиҳанд, ки дар он ҳароммағз ҷойгир аст. Сутунмуҳра дар ноҳияи гардан аз 7, дар сина аз 12, дар камар аз 5, дар чорбанд аз 5 ва дар думғоза аз 4–5 муҳра дуруст шудааст (расми 15).

Скелети сар аз 23 устухон таркиб ёфта, ба баҳшҳои сар ва абрӯй тақсим мешавад. Баҳши сар дорои як ҷуфтӣ устухони фарқи сар ва чакка, яктои пешонию паси сар ва баҳши абрӯй бошад, дорои як ҷуфтӣ ҷоғи боло ва руҳсора, як ҷоғи поён мебошад (расми 16).

Скелети қафаси сина аз 12 муҳра, 12 ҷуфт қабурға ва як устухони чаноғ иборат аст. Давоми ҳар як қабурға дар қисми пушти тана ба сутунмуҳра




Расми 16. Скелети сар: а – намуд аз пахлу, б – намуд аз пеш; 1 – устухони фарқи сар, 2 – устухони пешонӣ, 3 – устухони паси сар, 4 – устухони чакка, 5 – устухони руҳсора, 6 – ҷоғи поён, 7 – ҷоғи боло, 8 – устухони бинӣ.

пайваст мешавад. 7 чуфт қабурға, ки хақиқىй хонда мешаванд, аз пеш ба чаноғ мепайванданд. Аз 5 чуфти бокимонда 3 чуфташ ба воситай тағоякхо аввал байнинам, сипас аз тариқи тағоякхо ҳафт чуфти пеш ба чаноғ васл мешаванд. Ду чуфт устухони қисми поёни чаноғ қабурғахои ятим ном гирифтаанд (расми 17).

Устухонҳои даст китф, бозу, оринч, соид, каф, панча ва чанбари китф (қулфаку шона) мебошанд. Чанбари китф устухонҳои озодро ба қисми қафаси синаи сурунмухра васл мекунад.

Устухонҳои пой рон, айнаки зону, соқи калон ва хурд, пошна, кафу панчаҳои пой мебошанд. Ду устухони паҳни кос камари поҳоро ташкил медиҳанд.

Пайванди устухонҳо. Иттисоли устухонҳо бо ҳам ба шакли мутаҳаррик, ниммутаҳаррик ва собит сурат мегирад (расми 18). *Мутаҳаррикӣ, яъне пайванди буғумӣ* ба устухонҳои найшакли дасту по хос аст. Пайвандгоҳи мухаррики устухонҳо буғум (*мафсал*) ном дорад. Як нӯги устухонҳои буғумӣ барҷаста



Расми 17. Қафаси сина:


1–7 – қабурғахои ҳақиқӣ,

8–10 – қабурғахои дурӯғин,

11, 12 – қабурғахои ятим.



Расми 18. Пайванди устухонҳо: 1 – пайвастагӣ бо дарзҳои собит, 2 – пайванди ниммутаҳаррик, 3–5 – пайванди буғумии мутаҳаррик.



Расми 19. Сохти бандгохи зону: 1 – устухони рон, 2 – халтаачаи буғум, 3 – айнаки зону, 4 – тағояк, 5 – моеъи буғум, 6 – соқи калон.

ва нӯги дигарашон фурӯҳамида аст. Қисми барҷастаи як устухон ба фурӯҳамидагии дигараш даромада меистад. Сатҳи пайвандгоҳи устухонҳо бо тағояки соғу ялтиросӣ пӯшонида мешавад. Буғум дар халтаачаи худаш чойгир аст. Ҷавфи (ковокӣ) буғум бо моеъи он пур мебошад (расми 19). Моеъи буғум ва тағояк соиши устухонҳоро кам мекунанд.

Дар *пайванди ниммутаҳаррик* дар байнӣ устухонҳои васлшаванд тағояк мешавад. Тарзи пайванди муҳраҳои сутунмуҳра бо ин усул аст.

Пайванди собит бедарз ва дарздор мешавад. Пайванди устухонҳои сар дарздор ва устухонҳои абрӯю кос ва муҳраҳои чорбанд бедарз аст.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Қисмҳои сутунмуҳра ва миқдори ба онҳо мутобиқи муҳраҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гардан, В – сина, Д – қамар, Е – чорбанд, F – думғоза, G – муҳраҳо: 1 – 5-то, 2 – 5-то пайванди собит, 3 – 3–4-то, 4 – 7-то, 5 – 12-то, 6 – 33–34-то.
2. Устухонҳои қафаси сина ва миқдори онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – муҳраҳо, В – қабурғаҳо, D – қабурғаи ҳақиқӣ, Е – қабурғаи дурӯғин, F – қабурғаи ятим, G – ҷаноғ. 1–7 ҷуфт, 2–2 ҷуфт, 3–якто, 4–3 ҷуфт, 5–12 ҷуфт, 6–12-то.
3. Хелҳои иттисол ва устухонҳои ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – мутаҳаррик, В – ниммутаҳаррик, D – собити дарздор, Е – собити бедарз. 1 – устухонҳои сар, 2 – сутунмуҳра, 3 – кос, муҳраҳои чорбанд, 4 – устухонҳои озоди дасту по.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Чор ангушти панча канори ҳам, нарангушт бошад, дар муқобили онҳо чойгир шудааст. Чунин қарорёбии ангуштҳо чӣ гуна аҳамият дорад?
2. Дар яке аз ҳафриёти археологӣ устухони одам ёфт шудааст. Занона ё мардона будани устухонро чӣ гуна мешавад муайян кард?

§ 10. Таркиб ва рушди устухонҳо

Таркиби устухон. Устухон як навъ бофтаи пайвандӣ буда, аз ҳучайраҳои тӯлонии шоҳадор ва моддаи сифту саҳти байнihuҷайравӣ иборат аст. Устухон бо торҳои асаб ва рагҳои хунгارد таъмин гардида, рӯйи он бо пардаи нозуқ пӯшонида мешавад.

Соҳти устухон. Аз рӯйи соҳти худ устухонҳо найшакл, ҳамвор, масомадор ва ғалбершакл мешаванд. *Устухони найшакл* 2 хел аст: дароз (устухонҳои китғ, бозу, оринҷ, рон, сок) ва кӯтоҳ (устухонҳои кафу ангуштони дасту по). Сараки устухони найшакл исфандӣ буда, дохилаш ҳолӣ ва танааш аз моддаи саҳти пайӣ иборат аст.

Канали устухони найшаклро моддаи серчарб – *магзи зард* ва масомаҳои сараки онро *магзи сурх* пур мекунад. Ҳучайраҳои мағзи сурхро унсури хунофар меноманд (расми 20).

Сатҳи *устухонҳои паҳн* бо моддаи зичи исфандӣ пӯшонида мешавад. Моддаи исфандӣ бо мағзи сурх пур аст. Устухонҳои фарқи сар ва пасисари чумчума, абрӯй, шона ва кос аз чумлаи устухонҳои паҳн мебошанд. Ин устухонҳо вазифаи химоя ва такяро адо мекунанд. Мағзи сурхи моддаи исфандии онҳо дар ҷараёни ҳосилшавии хун саҳм дорад.


Устухонҳои масомадор ду хел мешаванд: исфандии дароз (қабурга, ҷаног, қулфак) ва исфандии кӯтоҳ (муҳра, устухонҳои рӯйи каф).

Устухонҳои ғалбершакл аз ҷоғи боло, пешонӣ ва устухонҳои фонашакл ва ғалбернамои асоси поёни устухони сар иборат аст.

Рушди устухон. Афзоиши қадди одам ба рушди тағоякҳо, ки ду сари устухони найшаклро мепӯшонанд, во-баста аст. Ғафс шудани устухон аз ҳисоби пардаи рӯйи он сурат мегирад. Шаклгирии ҷуссаи одам дар синни 22–25-солагӣ хотима меёбад ва сабзиши қадди ў низ қатъ мешавад. Рушди устухонро гормони *somatotrop*, ки тараҷшуҳи ғадуди гипофиз аст, танзим мекунад. Таровиши

Расми 20. Таркиби устухонҳои найшакл:

1 – сараки устухон, 2 – моддаи исфандӣ, 3 – моддаи ғафс, 4 – пардаи рӯйи устухон, 5 – мағз, 6 – қисми танаи устухон.



ин гармон дар چавонй зиёд аст ва қад тез сабзида баланд мешавад. Агар тарашшуҳи гормон кам шавад, қад суст месабзад ва кас қадкӯтоҳ мемонад.

Таркиби кимиёни устухон. Таркиби устухон аз моддаҳои органикӣ ва ғайриорганикӣ иборат аст. Қисми асосии маводи ғайриорганикиро намакҳои карбонати калсий ва фосфати калсий ташкил медиҳанд, ки устухонро саҳт мекунанд. Моддаҳои органикӣ боиси чандир шудани устухон мегарданд. Аз пайи ин гуна хосиятҳои маводи органикӣ ва ғайриорганикӣ устухон мустаҳкам мешавад. Бо мурури бузургсол шудан дар устухон маводи ғайриорганикӣ зиёд, vale маводи органикӣ торафт кам мешавад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Қисмҳои таркибии бофтаи устухон ва хусусиятҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҳуҷайраҳои устухон, В – моддаи байніхӯҷайравӣ, D – бофтаи устухон, Е – пардаи рӯйи устухон. 1 – моддаи саҳт, 2 – бо торҳои асаф ва рагҳои хунгард таъмин аст, 3 – пардаи нозук, 4 – дарози шоҳадор.
2. Хусусиятҳои хоси устухон ва мағҳумҳои мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – рушд, В – ғафсшавӣ, D – танзими рушди он, Е – дар вақти тарашшуҳи зиёди гормон, F – дар вақти тарашшуҳи ками гормони рушд, G – моддаҳои маъданӣ, H – моддаҳои органикӣ: 1 – қад сабзида, кас қадкӯтоҳ мемонад, 2 – қад тез сабзида, қадбаланд мешавад, 3 – гормони гипофиз танзим мекунад, 4 – аз ҳисоби тағояки ду сари устухон рушд мекунад, 5 – устухонро чандирӣ мекунад, 6 – устухонро саҳт мекунад, 7 – аз ҳисоби пардаи рӯйи устухон мешавад.
3. Устухонро бо нишонаҳои хоси соҳти он ба тарзи ҷуфт нависед: А – бофтаи устухон, В – сатҳи устухон, D – шакли устухон, E – устухони найшакл, F – устухони пахн, G – мағзи сурх, H – моддаи исфандӣ, I – холигии устухони найшакл: 1 – найшаклу ҳамвор аст, 2 – ду саракаш исфандӣ, дохилаш аз моддаи ғализ пур аст, 3 – аз ҳуҷайраҳои шоҳадор ва моддаи саҳти байніхӯҷайравӣ иборат, 4 – бо мағзи зард пур аст, 5 – ҳуҷайраи хун ҳосил мекунад, 6 – бо мағзи сурх пур аст, 7 – аз моддаи ғализ иборат, 8 – аз моддаи исфандӣ иборат.

Масъаларо ҳал қунед:

Одам ҳар рӯз ба ҳисоби миёна 2500–3000 қадам гузошта, таҳминан 20 км роҳ меравад. Одам дар давоми як сол ва то синни 70 солагӣ чӣ қадар роҳ мепаймояд?

§ 11. Ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани скелет

Ёзидани пай. Ҳангоми анчом додани корҳои рӯзгор ё варзиш, дар натичаи ҳаракати ноҷое мумкин аст пайҳои пайвасткунандай мушакҳои буғуму устухон дар ҳам печида шикаст хӯранд, яъне пай ёзидан монад ё аз ҷо бечо шавад. Дар ин ҳол ҷойи шикастхӯрда бод мекунад, дард азоб медиҳад ва гоҳе низ рагҳои хун кафида хун мебарояд. Дар вақти ёзидани пай зарур аст ба шахси шикастхӯрда ёрии аввалин расонида шавад. Ба ҷойи латхӯрда ҳалтачаи ях ё сачоқи дар оби сард таршударо мегузоранд (расми 21). Ин кораз варам кардани ҷойи зарбидиа пешгири мекунад, дард ва хунравии дохириро коҳиш медиҳад. Дар вақти ёзидани пай мебояд маҳалли латхӯрдаро фишурда, маҳкам баста, тез ба духтур хабар дод.

Баромадани устухон. Баъзан аз пайи ҳаракатҳои номураттаб қисми ба ҷавфи буғум даромадаи устухон аз ҷо мечаҳад. Баромадани устухон боиси ёзидан ва ҳатто канда шудани пай гаштанаш мумкин аст. Дар ин гуна ҳолат дар ноҳияи буғум дарди саҳт ҳис мешавад. Бе ёрии духтур ба шинондани буғуми баромада набояд ҳаракат кард. Зоро ҳар як амали нодуруст мумкин аст ҷароҳатро бадтар кунад ва шахси ҷароҳатдидаро бештар азоб диҳад. Нахустин ёрӣ ҳангоми баромадани устухон аз ҷо начунбондани ноҳияи ҷароҳатдидаро аст. Бо ин мақсад дасти латдидаро мебояд бо рӯймолча ё дока баста, ба гардан кашол карда монд. Пойро бошад, бо таҳтача ё картони саҳт *таҳтабандӣ* бояд кард (расми 22). Барои сабук кардани дард ба буғуми зарардида ҳалтачаи ях ё оби хунук монда, ба духтур хабар додан лозим аст.



а




б



в

Расми 21. Ёрии аввал ҳангоми лат хӯрдани устухон ва ёзидани пай:
а – басти нигаҳдоранда, *б* – ях гузошта хунук кардан, *в* – фишурда маҳкам бастан.



Расми 22. Ёрии аввалин ҳангоми баромадан ё шикастани устухон: *а* – тахтабандй дар вақти шикастани сутунмухра, *б* – фишурда бастан ҳангоми ёзидани пай, *в* – тахтабандй ҳангоми шикастани даст.

Шикастани устухон. Устухон ҳар қадар пухта аст, дар вақти афтидани одам лат хүрда шикастани он аз эхтимол холй нест. Ба хусус, устухонҳои дасту по бештар мешикананд. Боз ё баста шикастани устухон маълум аст. Дар шикастагии баста ҳолати устухон аз устухони солим қариб фарқе надорад, танҳо дарди шадид аз он гувоҳӣ медиҳад. Дар ин ҳолат чойи шикастагиро ҷунбонидан мумкин нест. Барои ором истодани устухони шикаста ноҳияи онро тахтабандй мекунанд. Агар тахтачаи маҳсус набошад, аз навда ё коғази картон метавон истифода бурд. Барои лаҳида нашудани чойи шикастхӯрда аз зери тахтабанд ягон чизи нарм мегузоранд. Тахтабандиро барои даст ё по бо дока анҷом медиҳанд. Ё дар сурати набудани илочи дигар, даст ба тана, по ба пойи солим баста мешавад. Ин амал дардро мекоҳад ва аз ҷобаҷо шудани устухони шикаста ва ҷароҳат дидани узвҳои дигар ҷилавгирӣ мекунад. Ба тарзи боз шикастани устухон хатарнок аст. Дар ин ҳол устухон шакли ғайритабий мегирад. Одатан, устухони даст ё по ба тарзи боз мешиканад. Дар ин ҳолат устухони шикастаро асло набояд ҳаракат дод. Дар акси ҳол, қирраҳои шикастани устухон мумкин аст ба мушакҳо, рагҳои хунгард, торҳои асад ва пӯст зарар расонад. Эхтимоли афтидани инфексия ба чойи шикаст зиёд аст. Аз ин рӯ, маҳалли шикастагиро аввал зиддиуфунӣ карда, сипас бо докон тоза мебанданд. Дар идома тахтабандй карда ба бемористон мебаранд.

Дар баязе ҳолатҳо, чунончи, ҳангоми шикастани қабурғаҳо, тахтабандй намешавад. Дар ин вақт бояд ба начунбидани устухони шикаста дикқат дод. Аз ҷабрдида дарҳост мешавад, ки амиқ нафас кашида, нафасро набарорад.

Сандуқи синаи ўро бо сачоқ маҳкам мебанданд. Танҳо пас аз ин ў оҳиста нафас мебарорад. Бо рӯякӣ нафас кашидан қабурғаҳо кам ҳаракат мекунанд ва дард коҳиш меёбад. Ҳангоми шикастани сутунмуҳра беморро бо рӯ дар ягон чойи тахту ҳамвор хобонида, ёрии тиббири фаро мехонанд. Шахси ҷароҳатдида дар ҳолати хобида аз як чойи дигар кӯчонида мешавад. Дар акси ҳол, муҳраҳо ҷобаҷо шуда, боиси шикаст хӯрдани ҳароммағз мегардад.

Агар ҷумчумай сар шикаст ҳӯрад, шахси ҷароҳатдида бо пушт меҳобонанд. Барои назадани хун ба мағзи ҷумчума, сари беморро каме боло мебардоранд ва ҳарчи зудтар ёрии таъчилиро фаро мехонанд.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Хелҳои ҷароҳат ва нишонаҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – ёзиҳани пай, В – баромадани устухон, D – шикастагии бози устухон, Е – шикастагии бастаи устухон: 1 – устухон шакли ғайритабиӣ мегирад, 2 – бо дидан аз устухони солим фарқ намекунад, танҳо дарди саҳт дорад, 3 – дар буғум дарди саҳт ҳис мешавад, 4 – ҷойи латхӯрда дард карда, бод мекунад.
2. Хелҳои ҷароҳат ва ёрии таъчилии муносибро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дар вақти ёзидани пай, В – ҳангоми шикасти устухон, D – дар вақти шикастагии боз, Е – дар вақти шикастагии баста, F – ҳангоми шикастани сутунмуҳра, H – дар вақти шикасти ҷумчума, G – ҳангоми шикастани қабурға: 1 – қасро рӯ ба поин хобонида, ёрии таъчилиро фаро мехонанд, 2 – қасро пуштнокӣ хобонида, сарашро каме мебардоранд, 3 – барои ҷобаҷо нашудани бандак дасти ҷароҳатдида бо басте ба гардан меовезанд, 4 – қафаси сина бо сачоқ маҳкам баста мешавад, 5 – устухони шикаста зиддиуфунӣ шуда, тахтабандӣ мешавад, 6 – барои аз ҷо бечо нашудани устухон онро тахтабандӣ мекунанд, 7 – дар ноҳияи латхӯрда ях ё оби сард мегузоранд, он маҳалро фишурда мебанданд.
3. Тартиби расонидани ёрии аввалинро ҳангоми шикастани қабурғаҳо муайян кунед: А – бемор рӯякӣ нафас мегирад, В – қафаси синаи бемор бо дока маҳкам баста мешавад, D – бемор дар дармонгоҳ бистарӣ мешавад, Е – бемор аз шуши ҳуд бештар ҳаво мебарорад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Саҳтӣ, ҷандирӣ ва сабуки ҳосиятҳои хоси устухон аст. Ин ҳосиятҳо ба қадом ҳусусиятҳои соҳтори устухон вобаста аст?

§ 12. Мушакҳо

Бофтаи мушак. Мушакҳои бадани одам се хел аст: мушаки скелетӣ, мушаки дил, бофтаи мушаки суфта (расми 23).



Нахҳои мушакҳои скелетӣ нозуқ ва тӯлонӣ буда, ҳангоми мушоҳида бо микроскоп рахҳои кӯндаланги онҳо дидা мешавад. Дар доҳили торҳои мушак торакҳои сафеди кашишдиҳанда ҷойгиранд. Бо кашишҳӯрии онҳо узвҳо ҳаракат карда кор анҷом медиҳанд. Мушакҳои скелет тез ва саҳт кӯтоҳ мешаванд. Амалкарди онҳо бо ихтиёри одам сурат мегирад.

Мушакҳои дил ҳам аз нахҳои кӯндаланграҳ иборат аст. Лекин торҳои он бо баязе қисмҳо дарҳам часпида, шакли тӯрро мегиранд. Мушакҳои дил тез кашиш мешӯранд. Кӯтоҳшавии онҳо ба ихтиёри кас вобаста аст.


Мушакҳои суфта сатҳи девораи узвҳои доҳилӣ (рагҳои хун, рӯда, пешбодон)-ро мепӯшонад. Нахҳои мушаки суфта кӯтоҳи дукшакл буда, охиста ва суст кашиш мешӯранд. Кӯтоҳшавии онҳо ба ихтиёри кас вобаста нест.

Соҳти мушакҳо. Мушакҳои скелет аз бандчаҳои алоҳида иборат буда, бо лифофаҳои бофтаи пайвасткунанда пӯшонида шудаанд, ки ин лифофа *фасия* ном дорад. Мушакҳо ба воситаи пайҳо ба устухон мечаспанд. Онҳо бо рагҳои хунгард ва торҳои асаб таъмин шудаанд (расми 24).

Мушакҳои бадани одам. Дар тани одам бештар аз 600 мушак мавҷуд аст. Онҳо мушакҳои сар, гардан, пайкар, дасту по мебошанд (расми 25).



Расми 24. Соҳти мушакҳо скелет:
1 – раги хунгард,
2 – бандчай мушак,
3 – нахҳои мушак,
4 – лифофаи сатҳи мушак, 5 – пай.




Расми 25. Мушакҳои бадани одам. *a* – намуд аз пеш: 1 – қиёфасозӣ, 2 – хоиш, 3 – гардонандай сар, 4 – қаткун ва росткуни даст, 5 – хамкун ва росткуни тана, 6 – қаткун ва росткуни пой; *b* – намуд аз пас: 1 – гардонанда ва нигахдорандай сар, 2 – гардонанда ва нигахдорандай пайкар, 3 – қаткун ва росткуни даст, 4 – мууушакҳои қаткун ва росткуни пой.

Мушакҳои сар аз мушакҳои ҳолатдиҳандай сурат (қиёфасозӣ) ва хоиш, ки дар атрофи чашму даҳон ва чехра ҷойгиранд, таркиб мейбанд.

Мушакҳои гардан мушакҳои зерипӯстӣ, ҷаноғу қулфак, пистонакӣ, нард-боншакл буда, сарро ба ҳаракат медароранд. *Мушакҳои қалон ва ҳурди қиёфаси сина* дар ҳаракати даст аз китф, мушакҳои байнӣ қабурғаҳо дар нағаскашӣ нақш доранд. Мушакҳои шикам дар чанд қабат ҷой шуда, девораи шикамро ташкил медиҳанд. Ин мушакҳо дар ҳамшавии сутунмуҳра ва мушакҳои қисми пушти шикам дар рост қардани пайкар ширкат меварзанд.

Мушакҳои даст мушакҳои ҷанбари китф ва худи даст мебошанд. Дар самти пеши устухони китф мушаки дусара барои қат қардани даст аз оринҷ ва дар пас мушаки сесара барои рост қардани даст аз оринҷ қарор доранд.


Шакли мушакҳои пой ба ин тартиб аст: дар самти пеши рон – *ҷорсара*, дар кафояш – *дусара*, дар рӯяи паси соқ – *сесара*. Мушаки ҷорсара барои қат қардани пой аз кос, мушаки дусара барои рост қардани пой аз кос ва мушаки



Расми 26. Амалкарди мушакҳо: 1 – бор, 2 – мушаки қаткуни даст, 3 – мушаки росткуни даст.

сесара барои қат кардани пой аз кафу пошна ба кор меравад.

Амалкарди мушакҳо. Ҳаракати одам ба қашишхӯрӣ ва сустшавии мушакҳо вобаста аст. Ҳангоми қашиши мушакҳои қаткун ва сустшавии мушакҳои росткун даст ё пой аз буғум қат мешавад. Ҳангоми сустшавии мушакҳои қаткун ва қашиши мушакҳои росткун даст ё пой аз буғум рост мешавад (расми 26). Мушакҳои қаткун ва росткун дар як замон дар ҳолати сустшуда ё қашишхӯрда буда метавонанд. Вақте ки дастҳо дар ду канори пайкар оvezонанд, мушакҳо дар ҳолати суст ва агар ба пеш бардошта ё бореро нигах дошта бошанд, мушакҳо дар ҳолати қашишхӯрда мебошанд. Бо қашиши худ мушакҳо кори механикӣ анҷом дода, неру сарф мекунанд. Манбаи неру барои мушакҳо моддаҳои органикӣ аст, ки бо физо вориди бадан мешаванд. Бо ҳазм шудани маводи мазкур неру ҳосил мегардад.



Расми 27. Тартиби интиқоли импулси асаб ҳангоми коркарди мушакҳо: 1 – пӯст, 2 – ретсепторҳо, 3 – нейрони ҳассос, 4 – нейрони иртиботӣ, 5 – ҳароммағз, 6 – мушак, 7 – нейрони ҳаракатӣ, 8 – гирехи асаб.

Мондашавии мушакҳо. Дар вақти дуру дароз, бетанаффус кори чисмонӣ кардан қобилияти кории мушакҳо оҳиста-оҳиста кам мешавад. Муваққатан суст шудани қобилияти кори мушакҳоро мондашавӣ меноманд. Баъди каме дам гирифтан қобилияти кории мушакҳо аз нав барқарор мешавад. Кашишхӯрӣ ҳар қадар тез ва бор вазнин бошад, мондашавӣ низ ҳамон қадар тез ба амал меояд. Агар кори чисмонӣ бо як маром сурат гирад, мушакҳо ҳамзамон бо кашишхӯрӣ ба барқароршавӣ низ имконият меёбанд.

Танзими кори мушакҳо. Мушакҳо бо таъсири импулсҳое, ки аз мағзи сар ва ҳароммағз мерасанд, кашиш меҳӯранд. Пӯст, пай, буғум ва мушакҳо *торҳои ҳассоси асаб – ретсептор* доранд. Импулсҳои асабие, ки аз ангезандахо дар ретсепторҳо ҳосил мешаванд, аз тариқи асабҳои ҳассос ба ҳароммағз интиқол меёбанд. Импулсҳои асаб тавассути асабҳои муҳаррик аз ҳароммағз баромада ба мушакҳо мегузаранд (расми 27). Бо таъсири импулсҳои асаб мушакҳо кашиш хӯрда, ҳаракат ба вучуд меояд. Ҳамзамон аз қабати қиширии нимкураҳои калони мағзи сар низ импулсҳои асаб ба майнаи паси сар расида меистанд. Ҳаракати одам тобеъи майлу ҳоҳишаш сурат мегирад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Мушакҳо ва нишонаҳои ҳоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – мушакҳои скелет, В – мушакҳои дил, D – мушакҳои суфта: 1 – бо торҳои кӯтоҳи дукшакл оҳиста ва суст кашиш меҳӯранд, 2 – бо торҳои нозук дар баъзе ҷоҳо дар ҳам ҷаспида, тез ва саҳт кашиш меҳӯранд, 3 – бо торҳои нозук, дароз, кӯндаланграҳ тез ва саҳт кашиш меҳӯранд.
2. Мушакҳо ва функцияи онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – мушакҳои скелет, В – мушакҳои дил, D – мушакҳои суфта, Е – мушакҳои қатқун, F – мушакҳои ростқун: 1 – дасту поро аз буғум рост мекунад, 2 – узвҳоро ба ҳаракат медароварад, 3 – дасту поро аз буғум қат мекунад, 4 – хунро аз дил меронад, 5 – девораи узвҳои доҳилиро фаро мегирад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Барои чӣ дар мушакҳо бо ҳасташавӣ аз кори чисмонӣ дард ҳосил мешавад ва пас аз истироҳат дард аз байн меравад?
2. Барои чӣ касе, ки оҳанг гӯш карда кор мекунад, тез монда намешавад?

§ 13. Инкишофи мушакҳо, ташаккули қадду қомати одам

Инкишофи мушакҳо. Скелет ва мушакҳои одам дар айёми наврасӣ тез рушд меёбанд. Мушакҳо, ба хусус, то синни 17-солагӣ бо суръат инкишоф ёфта, ҳаракатҳои наврасон хел ба хел ва мураккаб шудан мегиранд. Дар синни 18 ҳаҷми мушакҳои ҷавон ба мисли мушакҳои қалонсолон мегардад.

Шуғльварзӣ бо варзиш ва кор боиси ташаккулёбии скелет, сабзиш ва пухта расидани устухон, нерумандии мушакҳо мегардад. Инкишофи устухону мушакҳо ба ҳамдигар саҳт алоқаманд аст. Рушди мушакҳо ба устухон таъсири бориз дорад. Аз ин хотир, мушакҳо ҳар қадар неруманд шаванд, устухонҳо низ ҳамон дараҷа мустаҳкам мегарданд. Дар ҳамон ҷоҳое, ки пайҳо ба устухон пайваст мешаванд, устухон ғафс шуда, барҷастагиҳо пайдо мекунад.

Агар дар замони инкишофёбии устухон бори аз меъёр зиёд бардошта шавад, ба буғумҳо вазнинӣ меафтад. Баробари фарбех шудан низ ба сатҳи такягоҳи буғумҳои пой фишор меояд, дард ҳосил мешавад ва назми таъмини хун дар пой барҳам меҳӯрад. Нодуруст ташаккул ёфтани системаи такяву ҳаракат дар бачагӣ боиси бемору дардманд шудани буғумҳо дар синни қалонсолӣ мегардад.

Аҳамияти тамрин додани мушакҳо. Ба ҳар узве, ки бештар тамрин мекунад, хун бештар мерасад. Бо ин сабаб мушакҳои фаъол ҳарчи зиёдтар бо маводи ғизӣ ва оксиген таъмин мешаванд. Мунтазам шуғл варзидан бо кори ҷисмониву варзиш боиси афзоиши тези торҳои мушак ва вазни ҳоси он мегардад. Тағиироте, ки дар мушакҳо ба амал меоянд, ба гардиши хун, нағаскашӣ ва кори узвҳои дигар таъсири мусбат мерасонанд. Тамрини ҷисмонӣ ба таъмин шудани ҳуҷайраҳо бо оксиген ва маводи ғизӣ мусоидат мекунад, мубодилаи моддаро афзун бахшида, фаъолияти тамоми баданро ба наҳви назаррас тағиир медиҳад, яъне организмро обутоб медиҳад.


Ташаккули қомати одам. Қомати одам пайкари ўст, ки барои озод нигаҳ доштани он одат кардааст. Қомат ба мушакҳо, скелет ва бештар аз ҳама, ба тақвияти сутунмуҳра вобаста аст. Дар ҳолати маъмулӣ қисмҳои гардан ва чанбари сутунмуҳра каме ба пеш, қисми сина ва чорбанди он каме ба пас ҳам мебошад. Ин ҳамидагиҳо байд аз роҳравон шудани кӯдак дар айёми бачагӣ ва наврасӣ ташаккул меёбанд.

Қадди одам тавассути чандин мушак, аз ҷумла, мушакҳои тахтапушт дар ҳолати рост нигаҳ дошта мешавад. Ҳам нашуда дар ҳолати рост қарор гирифтани қад ба таъсири мутақобилаи мушакҳои қаткун ва росткуни сутунмуҳра ва таъсири вазнинии чусса ба мушакҳои қаткуни сутунмуҳра вобаста аст. Вақте ки одами ростқомат тик истода, сару гардани худро нисбат ба чуссааш рост нигаҳ медорад, шонаҳояш дар як ҳат, синааш васеъ менамояд.


Азбаски тағоякҳои байни муҳраҳо дар бачаю наврасон ҳанӯз пурра устухон нашудаанд, ҳамидағиҳои сутунмуҳра рост насабзида қаҷ шудана-шон мумкин аст. Ин ҳамиҳо аз навъҳои кифоз, лордоз, сколиоз ё спондилоз иборатанд. Ташаккули нодурусти сутунмуҳра ба рушди узвҳои дохилӣ ва функсияи онҳо низ бетаъсир нест. Дар чунин одамҳо ҳангоми кори ҷисмонӣ кардан нафасгирӣ мушкил шуда, дил тезтар мезанад ва онҳо зуд монда мешаванд.

Барои дуруст шакл гирифтани қомат дар ҳурдсолӣ бояд ба ҷойи хоби ҳамвор ва каме саҳт одат кард. Тӯшаки нарм, болини баланд ва ҷойи ноҳамворт боиси нодуруст шакл гирифтани сутунмуҳра ва устухони сар мегардад.

Дар як ҷо тӯлонӣ начунбида нишастан, аз ҷо нахеста истодан, бисёр роҳ рафтан, бори вазнинро бардоштан ва доимо бо як даст кор кардани бачаҳои қӯдакистон ва синни ҳурди мактабӣ мумкин нест. Чунин амалҳои хато ба шаклгирӣ нодурусти сутунмуҳра ва устухонҳои по ва вайрон шудани қомати бачаҳо сабабгор мешаванд (расми 28).



Расми 28. Ташаккули қомат: *а* – дуруст, *б* – нодуруст.



Расми 29. Скелети кафи по ва изи по: *а* – аз одами солим, *б* – аз одами паҳнкаф.

Хангоми роҳ гаштан ё бардоштани бор вазнинӣ ба пошнаю кафи по яксон тақсим мешавад. Пошнаи гунбазӣ одамро дар вақти ҷаҳидан ё афтодани ногаҳонӣ аз зарбай саҳт эмин нигаҳ медорад.

Паҳнкафӣ аз паст шудани гунбази пошна, ҳамвор ва гоҳе тамоман аз байн рафтани он иборат аст (расми 29). Вақте ки одами паҳнкаф бисёр роҳ мегардад ё муддати тӯлонӣ рост меистад, дар кафи поҳояш дард ҳосил мешавад. Паҳнкафӣ ҳам ирсӣ аст, ҳам дар давоми зиндагӣ пайдо мешавад. Паҳнкафии ирсӣ аз падару модар ё дар натиҷаи зуҳури баъзе тағиирот дар бадани модари ҳомиладор ба вучуд меояд.

Пас аз таваллуд пайдо шудани паҳнкафӣ ба кафши танг, ба хусус, кафши пошнабаланд пӯшидани бачаҳо вобаста аст. Паҳнкафӣ ҳамчунин дар натиҷаи дурудароз рост истода кор кардан ё аз ҳад беш фарбех шудан зоҳир мегардад.

Барои пешгирий намудани паҳнкафӣ зарур аст, ки баробари пайдо шудани аломатҳои аввалини он ба духтури коршинос муроҷиат карда шавад ва тибқи тавсияҳои духтур тамринҳо анҷом дода шаванд.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Чун кори мушакҳо бо асаб танзим мешавад, роҳи гузариши импулсҳои асабро бо тартиб нишон дихед: А – маркази асаб, В – мушакҳо, D – торҳои ҳассоси асаб, Е – ретсепторҳои аъзо, F – асабҳои муҳаррик.
2. Мағхумҳо ва ибороти ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – қомат, В – ретсептор, D – асабҳои ҳассос, Е – асабҳои муҳаррик: 1 – неши асабҳои ҳассос, 2 – ҳолати озод нигаҳдории чуссаи одам, 3 – торҳои импулсҳои асаб,

ки аз ҳароммағз ба мушакҳо интиқол меёбанд, 4 – асабхое, ки импулсҳои асабро аз ресепторҳо ба ҳароммағз интиқол медиҳанд.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Ҳар гуна чусса маркази боргирии худро дорад. Ҳангоми рост истодан маркази боргирии чуссаи одам дар гунбази пошна қарор мегирад. Барои чӣ одам дар вақти пешпо хӯрдан ба пеш ва ҳангоми лағжидан ба қафо меафтад?
2. Донишомӯзи даъватшуда ба назди таҳтаи синф пеш аз он ки аз ҷо ҳезад, аввал танаи худро ба пеш ҳам мекунад. Барои чӣ чунин амал менамояд?

Кори озмоиши 1

Омӯзиши соҳтор ва таркиби устухонҳо

Таҷҳизот ва ашиёи амалиёт: модели скелети одам, маҷмӯаи устухонҳои найшакл, устухони рон ё соқи мурғ, ё ки қабурғаи гӯсфанд, маҳлули 10%-ии кислотаи хлорид ё ки ҷавҳари сирко, стакан, гира (пинсет), расми устухонҳо.

Кори якум. Муайян кардани таркиби органикӣ ва маъдании устухон:

- 1–2 рӯз қабл аз кори озмоишигӣ дар стакани кислотаи хлорид ё 50–70 мл ҷавҳари сирко устухони мурғ ё гӯсфандро андохта мемонанд;
- пеш аз амалиёт устухонро аз маҳлул гирифта дар оби тоза мешӯянд;
- ёзиш ва ҳамшавии устухони аз қалсий тозашударо намоиш медиҳанд.

Кори дуюм. Омӯзиши соҳтори устухони найшакл:

- як устухони найшаклро интихоб карда, соҳти онро аз назар мегузаронанд;
- тана ва ду сари устухон муайян мегардад;
- дар ду сари устухон чуқурча ва дӯнгҳои буғум мавҷуд аст;
- тарҳи берунаи устухон дар дафтар кашида ва номи қисмҳои он навишта мешавад.

БОБИ IV. ХУН

§ 14. Хун ва вазифаи он

Маълумот дар бораи муҳити дохилӣ. Барои кори мӯтадили организм бояд бофта ва хӯҷайраҳои он ба таври мунтазам бо оксиген ва моддаҳои ғизой таъмин шуда, аз пайи мубодилаи мавод коркардҳо ихроҷ шаванд. Моддаҳо танҳо дар об ҳал шуда аз ҷилди ҳӯҷайраҳо мегузараанд. Аз ин хотир, ҳӯҷайраҳо факат дар муҳити моеъ вазифаи худро анҷом медиҳанд. Айнан ҳамин муҳити моеъ ҳӯҷайраҳоро бо муҳити беруна алоқаманд мекунад. Моеъи бофта, хун ва лимфа муҳити дохилии организмро ҳосил мекунанд.

Моеъи бофта аз моеъи байни ҳӯҷайраҳо иборат аст. Ҳӯҷайраҳо дар моеъи бофта қарор ёфта, ба воситаи моеъ маводи ғизой ва оксигени лозимро мегиранд. Коркардҳои нодаркор пас аз мубодилаи мавод ихроҷ мешаванд. Моеъи бофта доимо дар ҳаракат буда, аз роҳи рагҳои хун тоза шуда меистад.

Лимфа – моеъи равшани каме зардгун, ки дар рагҳои лимфа мешавад. Таркиби он ба хун монанд аст, вале бо сабаби надоштани эритросит ва тромбоситҳо аз хун фарқ мекунад. Лимфа лимфосити бисёр дорад. Рагҳои лимфагӣ аз тамоми узвҳо ва бофтаҳо мегузараанд. Дар роҳҳои лимфагӣ гиреҳҳои лимфа ҷойгир шудаанд. Лимфа дар химояти бадан аз микробҳо фаъол аст.

Хун дар нигаҳдории муҳити дохилии бадан аҳамияти асосӣ дорад. Хун 7% вазни одамонро ташкил медиҳад. Мизони муҳити дохилӣ, таркиби кимиёй, фишори осмотикӣ (тарово) ва ҳар гуна хосияти физикию кимиёни бадан дар эътидол – гомеостази доимии нисбӣ қарор мегирад. Дар нигаҳдории ҳолати гомеостази муҳити дохилӣ гардиши хун, нафаскашӣ, ҳазми ҳӯрок, ихроҷ, системахои асад ва эндокринӣ ширкат мекунанд. Доимияти муҳити дохилӣ барои фаъолияти мӯтадили ҳӯҷайраҳо, бофтаҳо ва тамоми бадан зарур аст. Дар организми бемор ҳолати гомеостази муҳити дохилӣ – микдори ҳӯҷайра, хун, моеъи бофта, лимфа ва таркиби кимиёй тағиیر меёбад. Ин вазъ ба фаъолияти аъзо таъсири манғӣ мерасонад.

Тағиیرёбии доимияти нисбии муҳити дохилӣ ба омилҳои беруна – микдор ва сифати ғизо, кори ҷисмонӣ, ҳиссиёт ва ғайра вобаста аст. Ҷунончи, дар ҳавои гарм ё ҳангоми кори ҷисмонӣ бадан арақ карда, моеот ва намаки бисёр талаф медиҳад. Кам шудани об дар моеъи бофта, хун ва ҳӯҷайраҳо

хисси ташнагиро ба вучуд меоварад. Дар ин ҳолат бо хўрдани об ё дигар нўшиданй чойи оби аз даст рафта пур мешавад. Ба об илова кардани намаки ош ё оби маъданй низ таркиби кимиёни муҳити дохилиро эхё менамояд.


Вазифаи хун. Хун – бофтаи моеъи васлкунанда, кулли аъзо ва бофтаҳоро бо ҳам мепайвандад. Хун амали расондани моддаҳо ба бадан, танзими гуморалӣ, нигаҳдории доимияти муҳити дохилӣ ва ҳифозатро адо мекунад.

Вазифаи расонандагии хун аз он иборат аст, ки оксигенро аз шуш ба бофтаҳо, ангидриди карбонро аз бофтаҳо ба шуш, маводи физиоиро аз рӯдаҳо ба бофтаҳо, аз пайи мубодилаи моддаҳо маводи дар бофтаҳо ҳосилшударо ба узвҳои ихроҷ бурда мерасонад. Маводи маъданй низ, ки бо об аз муҳити беруна ворид мешаванд, бо хун ба бофтаҳо ва аъзо интиқол мейбанд.

Вазифаи танзимдиҳандагии хун. Хун дар танзими функсияҳои аъзо ва бофтаҳои бадан бо роҳи гуморалӣ иштирок мекунад. Маводи фаъоли биологии таҷзияшуда аз ғадудҳои тараҷҷӯҳӣ ба хун ба бофтаю узвҳо расида, танзими гуморалӣ сурат мегирад. Хун дар танзими фишори осмотикии муҳити дохилӣ ва доимияти нисбии миқдори обу маводи маъдании он саҳм мегузорад. Хун аз бофтаю узвҳо гузашта доимияти ҳароратро нигаҳ медорад.

Вазифаи ҳифозатии хун ба ҳуҷайраҳои таркиби он – лейкоситҳо вобаста аст. Лейкоситҳо микробҳои воридшуда ба организмро муҳосира карда, майдана ва безарап менамоянд. Подтанҳои (антитело) таркиби плазмаи хун миқробҳоро ба якдигар часпонида, ҳал карда, безарап месозанд. Бо ин роҳ хун баданро аз бемориҳои сирояткунанда ҳифз мекунад (расми 30).

Хосиятҳои физиологии хун. Вазни хос, часпандагӣ ва фишори осмотикии хун хосиятҳои физиологии онро ташкил медиҳанд. Вазни хоси хун аз



Расми 30. Илтиҳоб: 1 – хори ҳалида ба пўст, 2 – раги хунгард, 3 – лейкотситҳо, 4 – рим (фасод).

об хеле зиёд буда, ба 1,050–1,060, аз плазмаи хун ба 1,025–1,034, аз унсурхой шаклдор ба 1,090 баробар аст. Часпандагии хун нисбат ба об 5 бор бештар мебошад. Зиёд будани часпандагии хун ба сафеда ва унсурхой шаклдори таркиби он, ба хусус, ба эритроситҳо вобаста аст. Вақте ки бадан оби бисёр талаф медиҳад, плазма кам шуда, унсурхой шаклдори хун меафзояд. Яъне, хун ғализ шуда, часпандагиаш боло меравад. Фишори осмотикии хун 7,6–8,1 атм аст. Доимияти ин фишори намакҳои маъданӣ ва ионҳои ҳалшуда дар плазмаи он вобаста аст. Намаку ионҳо ҳаҷми моеъи дар хун ва ҳуҷайраҳо буда, доимияти фишори осмотикиро таъмин мекунанд. Рафтани хуни зиёд боиси ҳалокати организм мегардад. Барои пур кардани чойи хуни талафшуда аз маҳлули изотопикий (маҳлули намаки оши 0,9 дарсадӣ), ки дар он фишори осмотикий ба фишори плазма баробар аст, истифода мешавад. Дар илми тиб маҳлулҳо низ ба кор мераванд, ки дар таркиби онҳо маводи ба бадан зарур – анвои намак, сафеда ва глюкоза мавҷуд буда, хунро иваз карда метавонанд.

Агар эритроситҳо ба маҳлули намакини камғилзат (гиптоник) андохта шаванд, бо даромадани об онҳо мекафанд ва гемоглобин ба плазмаи хун гузашта ранги онро тағиیر медиҳад. Эритроситҳо бе об монда хушк мешаванд.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Муҳити дохилӣ ва қисмҳои таркибии онро бо мағҳумҳои мутобиқ ба тарзи ҷуфт нависед: А – муҳити дохилӣ, В – хун, С – лимфа, Е – моеъи бофта: 1 – моеъи равшани каме зардгун, ки дар рагҳои лимфа мешавад, 2 – аз плазма ва ҳуҷайраҳо иборат аст, 3 – аз хун, лимфа ва моеъи бофта ҳосил мегардад, 4 – аз моеъи байни ҳуҷайраҳо иборат аст
2. Вазифаи хун ва мағҳумҳои ба он мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед: А – расонандагӣ, В – ҳифозат, С – танзими гуморалий, Е – нигаҳдории доимияти муҳити дохилӣ: 1 – бо лейкоситҳо ба амал меояд, 2 – бо маводи фаболи ҷудошуда аз ғадуди тараҷҷӯҳӣ сурат мегирад, 3 – расондани оксиген ва маводи ғизоӣ ба бофтаҳо, ихроҷи коркардҳо пас аз мубодила, 4 – назми фишори осмотикии муҳити дохилӣ, миқдори об ва маводи маъданӣ, доимияти нисбии ҳарорат.
3. Истилоҳҳо ва мағҳумҳои мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гомеостаз, В – маҳлули изотопикий, С – подтан, Е – маҳлули гиптоник: 1 – маҳлули намаки оши 0,9 дарсадӣ, 2 – доимияти нисбии таркиби муҳити дохилӣ, фишори осмо-

тикӣ, хосиятҳои физикиву кимиёй, 3 – маҳлули камғилзат, 4 – микробҳоро ба яқдигар часпонида, ҳал карда, безараар месозанд.

Фикр карда ҷавоб дихед:


- Хуҷайраҳои хун дар оби тоза пора ва дар обнамак хушку чиндор мешаванд. Барои чӣ агар одам оби бисёр ё ғизои шӯр хӯрад ин ҳолат рух медиҳад?

§ 15. Таркиби кимиёни хун


Плазмаи хун. Дар организми одами калонсол қариб 5 литр хун мавҷуд аст. Хун бофтаи пайвастқунандаи моеъ буда, қисми асосиашро плазма ташкил медиҳад. Плазма аз унсурҳои шаклдор, яъне ҳуҷайраҳои хун – тромбоситҳо, эритроситҳо ва лейкоситҳо иборат аст (расми 31).

90% плазмаи хунро об, қисми боқимондаро моддаҳои органикии дар он ҳалшуда: сафеда, ҷарб, оби карбон ва намакҳои маъданӣ ташкил медиҳанд. Бахши асосии маводи органикӣ (7%) аз сафеда иборат аст. Таркиби плазма доимиист. Аз ин рӯ, новобаста аз даромада истодани мавод, таркиби хун тағиیر намекунад. Моддаҳои зиёдатие, ки аз мубодилаи обу мавод ҳосил мешаванд, тавассути аъзои ихроҷ ва шуш дафъ мегарданд. Ҳуҷайраҳои хун дар моддаи исфандии устухон – мағзи сурхфом пайдо мешаванд. Ин модда дар калонсолон ба 1500 г мерасад. Унсурҳои шаклдори хун дар гиреҳҳои лимфа ва ғадуди бодомшакл низ падид меоянд (расми 32).

Тромбоситҳо, яъне лавҳачаҳо – ҳуҷайраҳои беҳастаи хун. Шакли гирди байзавӣ ва 3–4 мкм диаметр доранд.



Расми 31. Ҳуҷайраҳои хун:
а – Лейкоситҳои гуногун,
б – тромбоситҳо, в – эритроситҳо.



Расми 32. Узвҳои хузурдошта дар ҳосил ва нобуд шудани ҳуҷайраҳои хун: 1 – коми мулоим, 2 – ғадуди душоҳа, 3 – системаи лимфа, 4 – мағзи сурхи устухон, 5 – испурз, 6 – шоҳаи кирмшакл.

Дар дунболачаи устухонҳо ва испурз рӯйида, 2–5 рӯз умр мебинанд. Дар 1 mm³ хун 300–400 ҳаз. тромбосит ҳаст.

Лахташавии хун. Лахта шудани хун ба сафедаҳои лахтоки (тромбопластин) таркиби тромбоситҳо алоқаманд аст. Дар вақти осеб дидани рагҳо хун баста шуда, лахта (тромб) ҳосил мегардад. Лахта пеши захмро баста, хунрезиро қатъ мекунад. Лахта шудани хун ба сафедаи фибриногени плазма во-баста аст. Ҳангоми осеб дидани раг тромбоситҳо кафида, ферменти лахтоки онҳо ба плазмаи хун мебарояд. Ин фермент ферменти протромбини плазмаи хунро ба лахтасоз (тромбин) табдил медиҳад. Бо таъсири лахтасоз сафедаи дар плазма ҳалшудаи фибриноген ба фибрини ҳалнашаванда тағиیر меёбад. Нахҳои фибрин (торлахта) чойи осебдидаи рагро ба мисли тӯр мепӯшонад. Ҳучайраҳои хун дар нахҳои фибрин дармонда, пайдо шудани лахтаро метезонанд. Дар давоми 3–4 дақ. лахтаи хун ба оҳистагӣ ғализ шуда, чойи захмро мепӯшонад ва хунравӣ бозмейстад. Плазмаи хун низ хусусияти лахташавӣ дорад. Факат ин чараён сусттар мегузарад.

Лахташавии хун бо таъсири намакҳои калсийи плазма ва даҳҳо омили дигар сурат мегирад. Агар калсийро аз хун биронанд, хун лахта намешавад. Дар нигаҳдории хуни донор ҳамин усулро ба кор мебаранд. Одатан, дар рагҳои хунгард низ ба миқдори кам фибрин ҳосил шуда меистад. Лекин баъзе аз маводи фаъол, аз чумла, гепарин, ки маҳсули ҷигар аст, садди лахташавӣ дар рагҳо мегардад. Моддаи ҳосилшуда аз ғадуди луоби золу ҳам чунин таъсир дорад. Маводи пешгирикунанда аз лахташавии хун дар оби даҳони ҳашароти хуношом низ маълум шудааст. Дар хун набудани омили лахташавӣ, яъне лахта нашудан – гемофилия, бемории ирсиест, ки ба ген вобаста мебошад. Одами мубтало ба гемофилия бо сабаби лахта нашудани хунаш бо андак ҷароҳат хуни бисёр талаф дода, ҳалок шуданаш мумкин аст.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед.

1. Таркиби хун ва мағҳумҳои мутобиқ ба онро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – хун, В – моддаи байниҳуҷайравӣ, D – унсурҳои шаклдор, Е – ҳучайраҳои хун, F – мағзи сурх. 1 – аз плазмаи хун иборат аст, 2 – дар моддаи исфандии устухон аст, 3 – ҳучайраҳои мағзи сурҳро ҳосил мекунад, 4 – аз бофтаи пайвасткунандай моеъ иборат аст, 5 – аз ҳучайраҳои хун иборат аст.

- Маводи таркиби плазмаи хун ва хусусиятҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – об, В – унсурҳои шаклдор, D – маводи маъданӣ ва органикӣ, Е – сафедаҳо: 1–10 %-ро ташкил медиҳад, 2–7%-ро ташкил медиҳад, 3 – эритроситҳо, лейкоситҳо, тромбоситҳо, 4–90%-ро ташкил медиҳад.
- Ҷараёнҳои лахта шудани хунро нишон дихед: А – лахток протромбини плазмаи хунро ба лахтасоз табдил медиҳад, В – хунравӣ бозмеистад, D – бо осебидидани рагҳои хунгард тромбоситҳо мекафанд, Е – нахҳои фибрин чойи захмро мепӯшонанд, F – лахток ба плазмаи хун мебарояд, G – лахтасоз сафедаи фибриногени хунро ба фибрин табдил медиҳад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Лахташавии хун ба ҳосил шудани фибрин аз фибриногени плазма вобаста аст. Барои чӣ фибриноген доимо дар таркиби хун ҳасту хун лахта намешавад?

§ 16. Эритроситҳо

Эритроситҳо вазифаи расонандагӣ доранд. Онҳо ба кулли ҳучайраҳои бадан оксиген мерасонанд ва аз пайи мубодилаи мавод гази ҳосилшудаи ангириди карбон ба шуш меояд.

Сохтори эритроситҳо. Эритросит – ҳучайраи беҳастаи сурхранг, ки аз васат ба ду ҷониб паҳн шуда, шакли сафҳаи гирдро дорад. Ин шакл сатҳи ҳучайраро густарда, мубодилаи газро беҳтар месозад. Андозаи онҳо хеле ҳурд буда, ба як ҳазоруми мм рост меояд. Дар 1 mm^3 хун 4–6 млн, ба ҳисоби миёна, 5 млн дона эритросит мешавад. Онҳо то 4 моҳ (120 рӯз) мезиянд.

Бештар аз 70% эритроситҳо дар талҳадон, ҷигар ва пӯсти бадан захира мешаванд. Ин аъзо дар сурати эҳтиёҷ пайдо шудан ба бофта ва узвҳои дигар хун медиҳанд. Эритроситҳое, ки фаъолияташон тамом мешавад, дар ҷигар ва испурҷ ҳазм шуда нобуд мегарданд.

Ранги сурхи хун ба *гемоглобини* эритроситҳо вобаста аст. Гемоглобин оксигенро ба бофтаҳо мерасонад. Он аз ду қисм иборат аст: қисми сафеда – *глобин* ва қисми оҳандор – *гем(м)*. Гемоглобин дар мӯйрагҳои шуш бо оксиген пайваста, *оксигемоглобин* ҳосил мекунад. Хуни сершуда аз оксиген ранги сурхи равшан мегирад ва *хуни шарён (артерия)* ном дорад. Оксигемоглобин дар бофтаҳо дубора ба гемоглобин ва оксигени озод чудо мешавад.

Хун оксигени озодро ба ҳучайраҳо медиҳад, бо гази дуоксиди карбон сер шуда, ранги сурхи баланд мегирад, ки онро *хуни варид* (*вена*) меноманд.

Эритроситҳои аз кор монда дар испурч ва ҷигар хӯрда мешаванд. Дар мағзи сурх эритроситҳои нав ба вуҷуд меоянд. Онҳо дар испурч низ захира мегарданд. Дар сурати кам шудани хуни бофтаҳо аз испурч эритроситҳо бे-рун меоянд. Эритроситҳо ё қоҳиш ёфтани миқдори гемоглобини онҳо боиси *камхунӣ* мегардад. Хунравии зиёд, ба серӣ ғизо нахӯрдан ва баъзе бемориҳои сирояткунанда низ ба камхунӣ сабабгор мешаванд. Дармони камхунӣ ба фароҳам соҳтани меъёри гемоглобин вобаста аст. Барои ин ба хубӣ ғизо хӯрдан, истироҳат кардан ва дар ҳавои тоза сайр кардан лозим аст.

Гурӯҳҳои хун. Соли 1901 К. Ландштейнер, соли 1907 Я. Янский маълум соҳтаанд, ки дар таркиби эритроситҳо агглютиноген ва дар таркиби плазма агглютинин мавҷуд аст. Ин моддаҳо – агглютиноген аз *A* ва *B*, агглютинин аз α ва β иборатанд. Пас, дар эритросит ва плазмаи хуни як одам агглюти-ногени *A* ва агглютинини α ё ки агглютиногени *B* ва агглютинини β набояд бошад. Тибқи меъёр агглютиногени *A* ва агглютинини β ё ки агглютиногени *B* ва агглютинини α бояд бошад. Хуни дорои агглютиногени *A* ва *B* агглю-тинин умуман надорад. Баръакс, дар хуне, ки агглютининҳои α ва β ҳастанд, агглютиноген умуман нест. Хуни одам ба чор гурӯҳ тақсим мешавад.

Гурӯҳи I – дар эритроситҳо агглютиноген умуман нест, дар плазма агглю-тининҳои α ва β ҳаст.

Гурӯҳи II – дар эритросит агглютиногени *A*, дар плазма агглютинини β .

Гурӯҳи III – дар эритросит агглютиногени *B*, дар плазма агглютинини α .

Гурӯҳи IV – дар эритросит агглютиноген *A* ва *B* ҳаст, дар плазма агглю-тинин умуман нест. Соли 1940 Ландштейнер ҳамроҳ бо Винер системаи антигенҳо – омили резусро қашф карданд. Омили резус аз авлод ба авлод ба таври ирсӣ мегузарад. Вобаста ба будан ё набудани ин омил, одамҳо рез-ус-мусбат ва резус-манфӣ мешаванд. Омили резус дар давоми ҳаёти одам тафийир намеёбад. Агар резуси модар бо ҳомилааш мутобиқ наояд, яъне яке мусбат ва дигаре манфӣ бошад, дар бача бемории гемолитик пайдо мешавад.

Хунгузаронӣ. Дар ҳолатҳои ҷароҳат ё хуни бисёр талаф додан ва ё дуру-дароз идома ёфтани бемориҳои вазнин ба хотири дармон хун мегузаронанд. Касе, ки гурӯҳи хунаш I аст, хунашро ба ҳама гурӯҳҳои дигар дода метаво-

над. Аз ин рӯ, онҳоро *донори универсалӣ* меноманд (касе, ки ба дигарон хун медиҳад, донор, касе, ки аз дигарон хун мегирад, *ретсипиент* аст). Одамоне, ки гурӯҳи хунашон II аст, ба гурӯҳҳои II ва IV, онҳое, ки гурӯҳи хунашон III аст, ба гурӯҳҳои III ва IV хун медиҳанд. Одамони хунашон гурӯҳи IV фақат ба гурӯҳи худ хун медиҳанд, лекин аз ҳама гурӯҳҳои дигар қабул меқунанд. Аз ин рӯ, онҳоро *ретсипиенти универсалӣ* меноманд (ниг. ба ҷадвал).

Гурӯҳҳои хун	Хун додан мумкин	Қабул кардани хун мумкин
I	I, II, III, IV	I
II	II, IV	I, II
III	III, IV	I, III
IV	IV	I, II, III, IV

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Мафхумҳоро бо маънояшон ба тарзи ҷуфт нависед: A – гем, B – глобин, D – хуни шарён, E – хуни варид, F – камхунӣ, G – донор, H – резус, J – гемофилия; 1 – кам шудани эритроситҳо ва гемоглобин, 2 – вайрон шудани лахташавии хун, 3 – сафедаи оҳандори гемоглобин, 4 – сафедаи гемоглобин, 5 – хуни оксидшуда, 6 – хуни сершуда бо гази карбон, 7 – будан ё набудани резус дар эритроситҳо, 8 – касе, ки ба дигарон хун медиҳад.
2. Гурӯҳҳои хунгиранда ва гурӯҳҳоеро, ки ба онҳо хун дода метавонанд, ба тарзи ҷуфт нависед: A – гурӯҳи I, B – гурӯҳи II, D – гурӯҳи III, E – гурӯҳи IV: 1 – I, III, 2 – I, 3 – I, II, III, IV, 4 – I, II.

Масъалаҳоро ҳал қунед:

1. Дар рагҳои одами калонсол 5 л хун ҳаст. Дар мардҳо 14% ва дар занҳо 13% хун ба гемоглобин рост меояд. Агар як грамм гемоглобин 1,3 мл оксигенро нигаҳ дорад, дар хуни мардҳову занҳо миқдори оксиген чӣ қадарӣ аст?
2. Андозаи ҳӯҷайраи хуни одам $0,007\text{мм}$, буз – $0,004\text{мм}$, қурбоққа – $0,004\text{мм}$ аст. Дар 1 mm^3 хуни одам 5 млн, дар хуни буз 10 млн, дар хуни қурбоққа 400000 эритросит ҳаст. Кадоме дар воҳиди муайянӣ вақт ба дил бештар хун мера-сонад?

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Хун дар бадан якчанд функцияро ичро мекунад. Дар одаме, ки хуни бисёр та-лаф медиҳад, фаъолияти қадом узвояш тезтар аз кор меафтад?
2. Ҳангоми хунгузаронӣ ба бемор гурӯҳи хуни бемор ва донор ба инобат гирифта мешавад. Дар ин ҷараён оё омили резус дар мадди назар қарор мегирад?

§ 17. Лейкоситҳо

Соҳти лейкоситҳо. Лейкоситҳо ҳуҷайраҳои беранг ва дорои ҳаста мебошанд. Аз ин рӯ, онҳоро шоҳаҳои хуни сафед низ мегӯянд. Онҳо дар мағзи сурх, гиреҳҳои лимфа, ғадуди душоҳа ва испурҷ ҳосил мешаванд (расми 26). Онҳо 2–5 рӯза ҳаёт доранд. Шакли онҳо тағиیرёбанда буда, хеле фаъол ҳаракат мекунанд. Дар 1 mm^3 хун 6–8 ҳазор лейкосит ҳаст. Бо таваҷҷуҳ ба соҳт ва вазифаашон якчанд хели мутафовити лейкосит мавҷуд аст.

Вазифаи лейкоситҳо. Лейкоситҳо баданро аз ҳар гуна микроб ва маводи зараровар ҳимоя мекунанд. Ҳусусияти баъзе аз намудҳои лейкосит ин аст, ки онҳо аз девораи рагҳои хун ба бофтаҳо гузашта, дар он ҷо зарраҳои бегонаро муҳосира ва ҳазм мекунанд. Ин ҳодисаро олимӣ рус И.И.Мечников қашф карда, ба он *фагоситоз* (аз юн.: «*fagos*» – фурӯ мебарам, «*sitos*» – ҳуҷайра) ва ба ҳуҷайраҳои «фурӯбаранд» *фагоситҳо* ном гузаштааст. Дар сурати заҳм ҳӯрдани пӯст (чунончи, агар ҳор ҳалад) ҷойи ҷароҳат аввал сурхча шуда, сипас рим мекунад. Ин ҳолат ба вазифаи лейкоситҳо вобаста аст. Дар вақти афтидані ҷисмҳои бегона ба организм, фагоситҳои онҳоро фурӯбаранд ба беш аз пеш қалон шуда, мекафанд. Моддаи баромада риму фасод ҳосил мекунад. Ҷойи фасод бод карда, сурх шуда, ҳарорат боло мераҷад. Лейкоситҳо бо воқаниши фасод бештар ба ҷойи заҳм ҷалб мешаванд. Лейкоситҳо зарраҳои зараровар ва ҳуҷайраҳои мурдаро фурӯ бурда, худашон низ аксаран ба ҳалокат мерасанд. Рими ҷойи заҳм аз лейкоситҳои ҳалокшуда иборат аст.

Масуният (иммунитет). Файр аз фагоситоз бадан дорои воситаҳои дигари эминӣ низ мебошад. Аз ҷумлаи ин воситаҳо моддаҳои ба табиити сафеда ҳос – подтан, подзарҳо мебошанд, ки аз як навъи лейкосит ҳосил мешаванд. Подтан зарраҳои ба тан роҳёфта (антigen)-ро фурӯ мебарад. Подзарҳо бошад, маводи заҳрноки чудошуда аз микробро майдо карда безарар месозад. Ҳамон ҳусусияти организм, ки худро аз микробҳои касалиовар ва маводи зарарноки бегона ҳимоят мекунад, *масуният* ном дорад.

Хөлхөн масуният. Ханүз қабл аз зода шудан дар хуни тифл ба муқобили бемориҳо гуногун подтанҳо ҳосил мешаванд. Ин навъи масуният, ки аз волидайн ба бача дода мешавад, *масунияти ирсӣ* ном дорад. Пас аз бемориҳо сирояткунанда, аз қабили сулфаи кабудак, сурхча, нағзак, ханозир (омоси гулу) ҳам масуният пайдо мешавад, ки ба он *масунияти ҳосилшуда* мегӯянд. Масунияти ирсӣ ва ҳосилшударо *масунияти табии* меноманд. Бештар ба хотири пешгирий аз бемориҳо полиомиелит, сурхак ва ханозир дар одамон нағзак меканонанд. Дар *нағзак* *кандан* ба бадан микроб-барангезонандаи заиф ё нобудшудай ҳамон беморие, ки аз он бояд пешгирий шавад, тазриқ мешавад.

Барои давои бемориҳо сирояткунанда аз *зардоби шифобахи*, ки навъе аз подтанҳост, истифода мебаранд. Ин зардоб аз плазмаи хуни одам ё ҳайвоне, ки ба бемории сирояткунанда гирифтор шуда сиҳат ёфтааст, гирифта мешавад. Аз зардоб барои пешгирии бемориҳо сироятий низ ба кор мебаранд.

Вируси норасоии масунияти одам (ВНМО), синдроми норасоии масунияти пайдошууда (СНМП). Вируси норасоии масунияти одам (ВНМО) бемории сирояткунандаест, ки бо вайрон шудани системаи эминӣ алоқаманд аст. Ин вирус бори аввал аз сӯйи олими фаронсай Луи Монтани дар соли 1983 ҳангоми тадқиқ намудани сабабҳои синдроми норасоии масунияти пайдошууда (СНМП) маълум шудааст. Вирус дар хун, лимфа ва моеъи майнаи паси сар бештар вомехӯрад. Он аксаран ба ҳуҷайраҳои хун – лимфоситҳо, ки подтанҳо ҳосил мекунанд, зарар мерасонад. Аз ин хотир, хусусияти эминии бадан торафт суст шуда, кас тез-тез ба ҳар гуна беморӣ мубтало мегардад.

Норасоии эминии вирусӣ бино ба рушди худ ба 5 давра тақсим мешавад:

1 – давраи ноаёни беморӣ (инкубатсия) аз рӯзи ба бадан расидани вирус сар карда, аз 14 рӯз то як сол давом мекунад.

2 – давраи шадид пас аз гузаштани 7–14 ва гоҳе 30 рӯз зохир мегардад. Аломатҳои беморӣ дар ин давра: баланд шудани ҳарорат, хунук ҳӯрдан, бедармонӣ, дарди гулу (фарингит), қаҳир, сардардӣ, варами даҳон, дилбеҳӯзурӣ, исҳол...

3 – давраи ниҳонии беморӣ кам шудани алломатҳои касалӣ, бедард қалоншавии ғадудҳои лимфагиро фаро мегирад ва 5–10 сол идома мейёбад. Бо усули гуногуни муолиҷа ин давваро ба даҳҳо сол тӯлонӣ кардан мумкин аст.

4 – давраи пеш аз СНМП 1–2 сол давом карда, бо сабаби паст шудани масунияти ҳуҷайра ба такрор ёфтани ва тӯлонимуддат шудани бемориҳое мисли варами даҳон, табхол, кандидоз, сапеддоғии забон вобаста аст.

5 – интиҳо, яъне давраи СНМП охирин замони пеш аз марги бемории вирусдор аст. Ин давра ба пайдо шудани сил, менингит, варами мағзи сар, зуком, илтиҳоби шуш, токсоплазмоз, табхол, кандидоз, салмонеллез, сарaton, лимфома барин касалиҳои сироятӣ ё сироятнапазир вобаста аст. Агар чораҳои дармон сурат нагирад, ин давра аз як то 3 сол давом мекунад.

Вируси камбуди эминӣ аз бемор ё аз касе, ки вирус ба ў расидаасту ҳанӯз нишонаҳояш маълум нест, мегузарад. Ба вируси камбуди эминӣ бештар муътодҳо гирифтор мешаванд. Асбобу афзори тамизнашудаи тиббӣ, пероишӣ, ороишӣ боиси паҳн шудани вирус мегарданд. Вирус дар замони бордорӣ низ аз модари ҳомила тавасути хун ё шири олудашуда ба бача мегузарад. Ҳанӯз ба СНМП, ки онро «вабои асри XXI» меноманд, на даво ёфт шудаасту на ваксинаи пешгирикунанда. Ягона чораи эҳтиёт шудан аз ин бемории хатарнок риояти тарзи дурусти зиндагӣ аст, ки ба қабули вирус роҳ дода нашавад. 1-уми декабр «Рӯзи ҷаҳонии мубориза бар зидди СНМП» эълон шудааст.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

- Хелҳои масуният ва роҳҳои ҳосилшавии мутобиқ ба онҳоро ба тарзи ҷуфт на-висед: А – ирсӣ, В – ҳосилшуда, D – нофаъол, E – фаъол, F – табий: 1 – вак-синазанӣ бо зардоб, 2 – пас аз бемор шудан, 3 – дар давраи инкишофи эмбрионӣ, 4 – пас аз ваксиназанӣ бо микроби заифшуда ё зардоб, 5 – табиӣ ё сунъӣ бо таъсири бадани беморизо.
- Истилоҳот ва мағхумҳои ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ма-суният, В – подтан, D – фагоситоз, E – фагосит: 1 – ҳуҷайраҳои ҳазмкунанда, 2 – подтанҳои бегона ва ҳуҷайраҳои ҳалокшударо муҳосира ва ҳазм кардан, 3 – зарраҳои ба тан роҳёфта (антиген)-ро фурӯ мебараад, 4 – ҳусусияти ба беморӣ тан надодани организм.

Фикр карда ҷавоб дихед:

- Пӯшиши саҳт надоштан ва шакли зарраҳои бегонаро осон тағиیر дода тавони-стани лейкоситҳо дар функсияи ҳимоявии онҳо чӣ гуна аҳамият дорад?
- Маълум аст, ки миқдори лейкоситҳо дар бачаҳои ҳурд нисбатан бисёр буда, бо мурури қалон шудан миқдори онҳо коҳиш мёбад. Барои чӣ ин хел аст?
- Дар таърихи башарият бемориҳои эпидемӣ шаҳру деҳоти бешуморро нобуд соҳтаанд. Бо вучуди ин, барои чӣ қисме аз одамон зинда мондаанд?


§ 18. Аҳамияти гардиши хун, сохти дил

Аҳамияти гардиши хун. Дил ва рагҳои хунгард аъзои системаи гардиши хун ба шумор мераванд. Мушакҳои дил қашиш хӯрда, ҷараёни беисти хун дар организм таъмин мешавад. Ҷараён ёфтани хун дар рагҳои бадан *гардиши хун* ном дорад. Ба туфайли гардиши хун ба бофтаю ҳучайраҳо маводи ғизой ва оксиген бе таваққуф расида меистад, маводи зоиди ҳосилшуда аз мубодилии моддаҳо ихроҷ мешаванд.

Сохти дил. Дил дар системаи гардиши хун узви марказӣ аст. Дил ба шакли ҳалта узви мушакдор буда, дар қафаси сина, дар паси устухони ҷаноғ ҷойгир шудааст (расми 33). Қисми бештари он дар қисми чапи қафаси сина қарор дорад. Бузургии дил ба сони мушти одам аст. Вазни он дар мардҳо 220–300 г, дар занҳо 180–220 г меояд.

Дил ба мисли обкаш хунро дар рагҳои хунгард ба ҳаракат медарорад. Меъдачаҳои қалби одами ором бо як бор қашиш хӯрдан 65–70 мл хунро ба шоҳраг (аорта) мебароранд. Ин ҳачми систоликии дил аст. Ҳачми систоликиро ба микдори қашишҳои яқдакиқаӣ зарб зада, ҳачми систоликии ҳар як меъдачай дилро дар як дақиқа ёфтани мумкин аст. Дар ҳолати ором ҳачми мутавассит дар як дақиқа 5 л ($70 \times 70 = 4,9$) аст. Дили одам ба мисли ҳай-

Расми 33. Сохти дил:
а – намуди беруна, *б* – сохти доҳилӣ: 1 – камони шоҳраг, 2 – вариди дарунхолии боло, 3 – шарёни шуш, 4 – вариди шуш, 5 – вариди дарунхолии поён, 6 – даҳлези рост, 7 – даҳлези чап, 8 – даричаҳо, 9 – меъдачай чап, 10 – меъдачай рост.



вонҳои ширхӯр ба чор қисм тақсим мешавад. Дил аз берун бо *халтаи нозуки наздиқалбӣ*, ки ду қабат бофтаи пайвандӣ дорад, пӯшида шудааст. Моеи қовокии ин қабатҳо ҳангоми кашишхӯрии дил соишро кам мекунад. Девораи дил се қабат дорад. Қабати дарунӣ аз бофтҳои пӯшиши, ки холигии даҳлезу меъдаҳои дилро фаро мегиранд, иборат аст. Қабати мобайнӣ аз мушакҳои дил таркиб мёбад. Қабати беруниро бофтаҳои пайвандӣ фаро мегиранд.

Ковокии дохилии дил чор қисм аст. Қисмҳои болоии он *даҳлезҳои рост ва чап*, қисмҳои поёниаш *меъдаҳаҳои рост ва чап* мебошанд. Даҳлези рости дил бо *дариҷаи (клапан)* *седара* ба меъдаҳаи рост ва даҳлези чап бо *дариҷаи дудара* ба меъдаҳаи чап кушода мешавад. Ҳангоми кашишхӯрии даҳлезҳои дил дариҷаҳо ба тарафи меъдаҳаҳо боз шуда, хун ба меъдаҳаҳо мерезад. Дар байни меъдаҳаи чап ва шоҳраг ва ҳамчунин дар байни меъдаҳаи рост ва раги шарёни шуш яктой дариҷаи ҳилолшакл ҷойгир шудаанд. Девораи даҳлезҳои дил хеле нозук буда, мушакҳояш сустанд. Мушакҳои меъдаҳаҳои дил хунро аз доираҳои калон ва хурди гардишӣ бароварда, кори муҳим анҷом медиҳанд. Аз ин рӯ, девораи меъдаҳаҳо ғафс ва мушакдор аст. Мушакҳои меъдаҳаи чап, ки хунро ба доираи калони гардишӣ равона месозад, қавӣ мебошанд. Девораи он нисбат ба меъдаҳаи рост 2–3 баробар ғафстар аст.

Хосияти худкории дил. Дил дар ҳолати нисбатан ором дар як дақиқа 70 бор кашиш меҳӯрад. Дар як шабонарӯз 100000 бор кашиш ҳӯрда, қариб 10 тонна хунро ба рагҳо мебарорад. Агар дилро аз тан ҷудо ҳам кунанд, ҷанд муддат кашиш ҳӯрда меистад. Ин ба ангезишҳое вобаста аст, ки дар ҳучайраҳои хоси мушакҳои дил ба вуҷуд меояд. Бо як маром кашишхӯрии дил, ки бо таъсири импулсҳои хосилишуда дар мушакҳои дил рух медиҳад, *хосияти худкории дил* ном дорад.

Фаъолияти даврии дил. Даҳлезҳо ва меъдаҳаҳои дил бо навбат кашиш меҳӯранд. Як дафъай кашиш ҳӯрда раҳо шудани даҳлезу меъдаҳаҳо як *даври фаъолияти дил* аст. Кашиши даҳлезҳои дил 0,1 сония давом мекунад; хун аз даҳлез ба меъдаҳа мегузарad. Аз он пас меъдаҳаҳои чапу рост дар 0,3 сония кашиш ҳӯрда, ба рагҳо хун мебароранд. Сипас мушакҳои даҳлезу меъдаҳаҳо дар тӯли 0,4 сония аз бор раҳо шуда дам мегиранд. Ба ин тарз, даври фаъолияти дил ба ҳисоби миёна 0,8 сония давом мекунад.

Танзими асабии кори дил. Суръат ва неруи кашишхӯрии дил ба шароити муҳити беруна ва дохилӣ марбут аст. Вобаста ба коркарди узвҳо ритми

таъминсозии онҳо бо хун тағиیر ёфта меистад. Агар бо зиёд шудани суръат ва неруи кашишхӯрии дил миқдори хуни равон ба рагҳо афзояд, бо кам шудани суръат ва неруи кашишхӯрии дил миқдори хуни равон ба рагҳо коҳиш меёбад. Системаи асаб кори дилро ба тарзи рефлекторӣ идора мекунад. Импулсҳои асабӣ, ки бо асабҳои парасимпатикӣ ба ҳароммағз меоянд, кор ва кашишхӯрии дилро суст мекунанд. Аммо импулсҳое, ки бо асабҳои симпатикӣ меоянд, суръати кор ва кашишхӯрии дилро афзун мебахшанд.

Танзими гуморалии кори дил ба гормонҳо ва дигар маводи фаъоли биологӣ вобаста аст. Гормони ғадуди болои гурда адреналин, намакҳои калсий ба кашиши дил қувват ва суръат мебахшанд. Гормони адреналин, ки дар қисми мағзии ғадуди болои гурда ҳосил мешавад, айнан ба мисли асаби симпатикӣ кори дилро метезонад ва фишори шарёниро зиёд мекунад. Гормони вазопрессини тараашшуҳӣ аз қисми ақиби ғадуди гипофиз низ рагҳои хунро танг карда, фишорро меафзояд. Намакҳои калсий ва маводи фаъоли биологии дигар бошад, ба кори дил таъсири баръакс доранд. Танзими кори аъзои системаи гардиши хун аз таъсири муштараки системаи асаб ва омилҳои гуморалий ба аъзо вобаста аст. Чунончи, дар одаме, ки бо кори чисмонӣ машғул аст, импулсҳои омадаистода аз ретсепторҳои мушаку пайҳо ба системаи марказии асаб расида, кори дилро танзим мекунанд.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Қисмҳои дил ва мағхумҳои ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – меъдачаи чап, В – меъдачаи рост, Д – даҳлези чап, Е – даҳлези рост, F – даричаи дарадор, G – даричаҳои ҳилолшакл: 1 – дар байнӣ даҳлезу меъдачаҳо ҷойгир аст, 2 – дар байнӣ меъдачаю марзи рагҳои хун ҷойгир аст, 3 – хунро аз аъзо қабул мекунад, 4 – хунро аз варидҳои шуш қабул мекунад, 5 – деворааш ғафс, мушакдор, 6 – хунро ба шарёни шуш мебарорад.
2. Номҳоро бо мағхумҳои мутобиқ ба тарзи ҷуфт нависед: А – даричаи дудара, В – даричаи седара, D – даричаҳои ҳилолшакл, E – даври кори дил, F – ҳудкории дил: 1 – аз меъдачаҳо баромада ба ҳолигии шарён мегузарад, 2 – аз даҳлези чап ба меъдачаи чап боз мешавад, 3 – аз даҳлези рост ба меъдачаи рост боз мешавад, 4 – бо таъсири импулси мушакҳои дил кашиш меҳӯрад, 5 – як бор кашиш ҳӯрдан ва аз бор раҳо шудани даҳлезу меъдачаҳои дил.

Масъалахоро ҳал кунед:


- Дили одами калонсол бо як бор кашиш хұрдан ба рагҳо 80 мл хун мебарорад. Агар дили бача дар 1 дақықа 78 бор кашиш хұрда, ҳар бор ба рагҳои ў 38,5 см³ хун барояд, дар тұли як шабонарұз дил чй қадар хунро ба рагҳо меронад?
- Дар ҳолати ором дил дар як дақықа 70 бор кашиш хұрда рахой меёбад. Даври дил 0,8 сония давом мекунад. Агар кashiши дахлез 0,1 сония, аз меъдача 0,3 сония давом кунад, дил дар як шабонарұз чй қадар кор ва истироҳат мекунад?

Фикр карда چавоб дихед:

- Мушакхон дил таҳтии фишор хунро ба рагҳои хунгард равона месозанд. Барои чй пас аз раҳои ёфтани мушакхо аз зери бор хуни рагҳо дубора ба дил барна-мегардад?

§ 19. Рагҳои хунгард, даври гардиши хун

Соҳти рагҳои хунгард. Рагҳои хунгард ба тамоми бадани мо паҳн шудаанд. Онҳо ба рагҳои шарён (артерия), варид (вена) ва мұйрагҳо (капилляри) құдо шудаанд (расми 34). Ба *рагҳои шарён* хун аз дил қарапат мекунад, ба *рагҳои варид* хун ба дил мeraвад. Аз меъдачай рост шарёни шуш, аз меъдачай чап шохраг – *аортa* мебарояд.



Расми 34. Соҳти девори рагҳои хунгард: *а* – шарён, *б* – варид, *в* – мұйраг.

1 – қабати берунаи бофтаи пайвандкунанда, 2 – қабати мобайни гафси мушакхон суфта, 3 – қабати мобайни нозуки мушакхон суфта, 4, 5 – нахҳои эластичтік, 6 – мұйрагҳои варид, 7 – қабати дохишли иборат аз як қабат хүчайрахо.


Девори рагҳои шарён аз бофтаҳои пайвандии гафсу чандир иборат аст. Дар зери бофта қабати ғафси иборат аз мушакҳои сүфта ва нахҳои эластикӣ, дар зери он як қабати нозуки пӯшишӣ ҷойгир аст. Ин гуна сохтор ба рагҳои шарён имкон медиҳад, ки ба фишори болои хуни бароянда аз дил тоб оваранд. Рагҳои калони шарён аз дил баромада, пайи ҳам чандин шоҳа – шарёнҳои хурдтар ва онҳо *рагчаҳо* (артериола)-ро ҳосил мекунанд. Рагчаҳо низ пайи ҳам бо бофтаҳо шабака соҳта, ба мӯйрагҳо табдил мейёбанд.

Мӯйрагҳо аз як қабати хучайраҳо таркиб ёфтаанд. Онҳо нисбат ба мӯйи инсон 50 бор бориктар буда, аз тамоми бофтаҳо мегузаранд. Девори мӯйрагҳо хеле нозук ва аз як қабат хучайраҳо иборат аст. Ба воситаи мӯйрагҳо оксиген, маводи физой ва дигар маводи зарурӣ ба бадан беист гузашта меистанд ва дар байни моеъи бофтаҳову хун мубодилаи моддаҳо ба вучуд омада, маҳсулоти ҳосилшуда аз девораи мӯйрагҳо ихроҷ мешавад.


Мӯйрагҳои нозуке, ки ҷараёни хуни камоксигенро аз мӯйрагҳо ба варидҳо таъмин мекунанд, *венула* ном доранд. Онҳо пайи ҳам пайваст шуда, рагҳои варидро ҳосил мекунанд ва варидҳо торафт гафс мешаванд. Калонтарин варид хунро ба дил мерезад. Девори мӯйрагҳо хеле нозук аст ва ба воситаи он аз хун ба бофтаҳо маводи физой ва оксиген, аз бофтаҳо маводи мубодилашуда ихроҷ мегардад.

Варидҳо рагҳои хунгарде мебошанд, ки хунро аз аъзо ба даҳлезҳои дил мегузаронанд. Девори онҳо низ мисли рагҳои шарён дорои се қабат аст, вале нисбатан нозук мебошад ва дар онҳо фишори хун низ кам мешавад.

Доираҳои гардиши хун. Гардиши хун дар бадан аз тариқи ду ҳалқаи ба ҳам пайваст – доираҳои калон ва хурди гардишӣ сурат мегирад (расми 35). Доираи калони гардиши хун аз меъдаҷаи чапи



Расми 35. Тарҳи умумии гардиши хун дар бадани одам:
1 – дил, 2 – рагҳои бароянда ба сар, 3 – рагҳои хунгарди аъзои дохилӣ, 4 – рагҳои хунгарди пой, 5 – вариди ковоки поён, 6 – вариди ковоки боло, 7 – шарёни шуш, 8 – вариди шуш.



Расми 36. Тархи доираи калон ва хурди гардиши хун:
1 – дил, 2 – камони шохраг, 3 – шохраг, 4 – шарёнҳои равон дар аъзои бадан, 5 – шарёни пой, 6 – мӯйрагҳои аъзо, 7 – шарёнҳои равон ба сар, 8 – мӯйрагҳои сар, 9 – вариди ковоки поён, 10 – вариди ковоки боло, 11 – шарёни шуш, 12 – мӯйрагҳои шуш, 13 – вариди шуш.

дил ва шохраги аз он бароянда оғоз меёбад (расми 36). Шохраг ба шарёнҳо, онҳо ба мӯйрагҳо тақсим мешаванд. Аз хуни мӯйрагҳо ба хучайраҳо оксиген ва ма-води ғизӣ, аз хучайраҳо ба хун ангидриди карбон ва маҳсулоти мубодилавӣ мегузаранд. Мӯйрагҳо якҷоя шуда, варидҳои ковоки боло ва поёнро хосил мекунанд. Ҳар ду вариди дарунхолӣ омада ба даҳлези рости дил мерезанд. Даричаҳои роҳи вариди дил намегузоранд, ки хун ба пас гардад. Аз ин рӯ, хун доимо ба самти дил ҷорӣ мешавад.

Доираи хурди гардиши хун аз шарёни шуш, ки аз меъдаҳаи рост мебарояд, оғоз меёбад. Шарёни шуш ба ду шабака тақсим шуда, ба шушҳои чапу рост меравад. Шарёнҳои шуш ба мӯйрагҳо табдил меёбанд. Мӯйрагҳо хубобчаҳои ҳаводори хурд-хурди шуш – алвеолаҳоро печонида мегиранд. Дар вақти аз мӯйрагҳо гузаштани хун гази карбони он ба алвеолаҳо, оксиген аз ҳавои алвеола ба хун мегузарад. Хуни сершуда аз оксиген хуни шарёнӣ аст. Мӯйрагҳо пайи ҳам бо ҳам пайваста, ҷор вариди шушро хосил мекунанд. Бо ин варидҳо хуни шарёнӣ ба даҳлези чапи дил ҷорӣ мешавад.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

- Рагҳои хунро бо нишонаҳои хос ба тарзи ҷуфт нависед: А – шарён, В – шохраг, Д – варид, Е – мӯйраг. 1 – ба узвҳо хун мебарад, 2 – деворааш ғафсу эластикӣ, 3 – девораи сеқабата ва нозук дорад, 4 – деворааш дорои як қабат хучайра.
- Аъзои хунгузарро дар доираи калони гардиши хун бо тартиб ҷой дихед: А – варидҳои ковоки боло ва поён, В – мӯйрагҳо, С – артериолаҳо, Е – меъдаҳаи чапи дил, F – даҳлези рости дил, G – шохраг, Н – шарёнҳо.

3. Аъзои хунгузарро аз рагҳои хуручии дил сар карда дар доираи хурди гардиши хун бо тартиб нишон дихед: А – мӯйрагҳои шуш, В – даҳлези чали дил, С – меъдачаи рости дил, Е – шарёнҳои шуш, F – варидҳои шуш.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Дил дар ҳаёти инсон ба мисли обкашест, ки монда нашуда беист кор мекунад. Барои чӣ дил монда намешавад?
2. Дар меъдачаи чап ва даҳлези чали дил хуни сершуда аз оксиген ҳаст. Дилро шоҳрагҳо бо оксигену маводи физой таъмин мекунанд. Барои чӣ дил аз хуни даҳлезҳои худ истифода намебарад?


§ 20. Ҳаракати хун дар рагҳо


Фишори хун. Фишори хун ба неруи кашишҳури мушакҳои меъдача ва таъсири мутақобилаи девори рагҳои хунгард вобаста аст. Болотарин фишори хун дар шоҳраги бароянда аз дил мебошад. Баробари дуртар шудан аз дил фишори хун низ камтар мешавад. Фишор дар мӯйрагҳо коҳиш ёфта, дар варидҳои ковоки болову поён ба камтарин нуқта мерасад. Гуногунии фишори хун дар қисмҳои шабакаи гардиши хун боиси чараён ёфтани хун дар рагҳо мегардад. Хун аз маҳалли фишори боло ба ҷои фишори паст меравад.

Фишори хун дар ҳолати ором бо кашиши мушакҳои дил 110–120 мм, дар ҳоли раҳӣ аз кашиш 70–80 мм сутунчай симоб аст. Фишори хунро дар раги шарёни бозу бо ёрии сфиғмоманометр ё танометр чен мекунанд (расми 37).

Набзи шарёнӣ (пулс). Ҳар бори кашиш хӯрдани меъдачаи чали дил хун бо шаст баромада, ба девори шоҳраг барҳӯрда, мушакҳои онро меёзонад. Бо суст шудани мушакҳо девори шоҳраг низ ба ҳолати худ бармегардад. Чун

Расми 37. Чен кардани фишори хун: 1 – манҷети бозубанд, 2 – монометри андозагири фишор, 3 – пуфаки резинӣ барои ҳаво додан ба манҷет.





Расми 38. Рагҳои шарёни калон, ки наздик ба сатҳи пӯст чойгир шудаанд.



Расми 39. Хондани набз.

девори шоҳраг эластиқӣ аст, он пайваста васеъ ва танг мешавад. Бо ин таъсир пайдо шудани лаппиши мавзуни девори рагҳои шарёни набзи шарёни ном дорад. Дар ҷойхое, ки рагҳои шарёни наздик ба сатҳи бадан қарор доранд, масалан, чаккаҳо, самти дохилии панҷаҳо, паҳлӯҳои гардан, набзро бо даст зер карда ҳис кардан мумкин аст (расми 38). Ҳар як задани набз ба як бор кашиш ҳӯрдани мушакҳои меъдаҷаи дил рост меояд. Бо ин роҳ микдори кашишҳӯрии мушакҳои меъдаҷаи дилро дар як дақиқа донистан мумкин аст (расми 39).


Суръати ҳаракати хун. Суръати хун дар шоҳраг 50 см/сон, дар шарён 40–10 см/сон, дар артериолаҳо 10–0,1 см/сон, дар мӯйрагҳо 0,1 см/сон ва дар рагҳои варид ба ҳисоби миёна 10–15 см/сон аст. Ҳаракати якзайли хун имкон медиҳад, ки маводи ғизӣ ва оксигени мӯйрагҳо ба осонӣ аз хун ба ҳучайраҳо ва маҳсули мубодилаи мавод аз ҳучайраҳо ба хун гузаранд.

Ҳаракати хун дар рагҳои шарён ва варид. Фишори хун дар шарёнҳо баланд, дар мӯйрагҳо паст мешавад. Хун аз ҷои баланд ба паст, яъне аз шарён ба мӯйрагҳо ҳаракат мекунад. *Меъдаҷаи дил* хунро бо фишори 120 мм сут. сим. ба шоҳраг тела медиҳад. Фишор дар мӯйрагҳо ба 15 мм сут. сим. кам мешавад. Фишори хунро бо танометр аз раги шарёни бозу месанҷанд. Дар вакти кашишҳӯрии мӯътадили дил фишори хуни шахси ҷавони солим ҳадди аксар 120 мм, дар ҳолати аз кашиш озод шудан ҳадди ақал 15 мм сут. сим. аст.


Ҳаракати хун дар варидҳо ба кашишҳӯрии мушакҳои скелет, ки онҳоро фаро гирифтаанд, вобаста аст. Даҳлезҳои дил баробари ҳолӣ шудан аз хун (бо кам шудани фишор) мисли обкаш хунро аз варидҳо макида мегиранд.

Гардиши лимфа. Дар тани одам қарib 460 гиреҳи лимфа мавҷуд аст. Куллан дар рагҳои лимфа (сафед-

Расми 40. Системаи лимфа: 1 – рагҳои лимфа дар сар, 2 – варидҳо, 3 – рагҳои лимфай аъзои дохила, 4 – гиреҳҳои лимфа, 5 – мӯйрагҳои лимфавии даст, 6 – мӯйрагҳои лимфавии пой.



раг) ба ҳисоби миёна 1–2 л моёни лимфа мешавад. Дар як шабонарӯз аз рагҳои лимфа 1200–1500 мл моёни лимфа ба варидҳо мерезад. Дар ивази ин, аз моёни бофтаҳо лимфа ҳосил шуда меистад. Системаи лимфавӣ равонии моёни лимфаро дар рагҳои лимфа ва ҷазбу ихроҷи моёъоти изофиро аз бофтаҳо таъмин мекунад. Ин система аз мӯйрагҳои лимфа, ки дар моёни бофтаҳо буда як сараш баста аст, сар мешавад (расми 40). Моёни бофта ба мӯйраги лимфа гузашта, ба моёни лимфа мубаддал мешавад. Мӯйрагҳои лимфа якҷоя шуда, рагҳои бузурги лимфавиро ҳосил мекунанд. Ин рагҳо аз тамоми аъзо мегузаранд. Да-ричаҳои девори дохилии рагҳои лимфа имкон медиҳад, ки моёни лимфа ба пас барнагардад. Да-ричаҳо ҳаракатро факат ба пеш таъмин мекунанд. Дар дарозои рагҳои лимфа гиреҳҳои лимфа ҷойгиранд (расми 41). Гиреҳҳо дар нигаҳ доштани резандомакон (микроорганизмҳо) ҳамчун полоянда (фильтр) хастанд. Лимфоситҳои бешумори ҳосилшаванда дар гиреҳҳои лимфа дар ре-аксияҳои эминии бадан ширкати фаъол доранд. Гиреҳҳои лимфаро дар зери бағал, гардан, буғумҳои зоную оринҷ, ба хусус, дар ковокии қафаси сина ва шикам бисёр дидан мумкин аст. Лимфа якҷоя бо хун ва моёни бофтаҳо муҳити дохилии организмро ташкил медиҳад. Рагҳои лимфа ҳамҷоя шуда, лимфароҳҳоро ҳосил мекунанд. Лим-фароҳҳо ба варидҳои калон пайваст шуда, дар рагҳо бо хун омехта мешаванд. Ба ин тарз, моёни бофта ба маҷрои хун барmegардад.



Расми 41. Алоқаи байни системаи гардиши лимфа ва хун: 1 – гиреҳҳои лимфавӣ, 2 – мӯйрагҳои лимфа, 3 – хуни шарён, 4 – дил, 5 – хуни варид, 6 – рагҳои лимфа.

Испурч дар қисми болоии самти чапи ковокии шикам, дар зери қабурғаи чап ҷойгир аст. Вазни он дар калонсолон 140–200 г меояд.

Дар испурч лимфоситҳо ҳосил мешаванд ва пайи ҳам ба рагҳои лимфа мебароянд. Лимфоситҳо дар таъмини ҳосияти масунияти организм ширкати фаъол доранд. Пас, испурч организмро аз бемориҳои сирояткунанда эмин нигаҳ медорад. Ғайр аз ин, қисми зиёдатии хун дар испурч захира мешавад ва он ҳамчун депои хун хидмат мекунад. Ҳамзамон дар испурч унсурҳои шаклдори хун (эритросит ва лейкоситҳо), ки муддати зиндагиашон аз сар гузаштааст, майда мешаванд.

Бо шуғлаварӣ ба варзиш лимфоситҳо дар испурч бештар ҳосил мешаванд. Яъне, масунияти организми ин гуна одамҳо меафзояд.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Ҳолатҳои гуногун ва фишори хуни ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед:
А – дар вақти озод шудани мушакҳо аз кашиш, В – дар мӯйрагҳо, Д – дар вақти кашишхӯрии мушакҳо: 1 – 15 мм, 2 – 110–120 см, 3 – 70–80 мм.
2. Қисмҳои гуногуни системаи гардиши хун ва суръати хуни мутобиқ ба онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дар мӯйрагҳо, В – дар шоҳраг, Д – дар варидҳо: 1–0,1 см/сон, 2 – 0,3–0,5 см/сон, 3 – 40 см/сон.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Кашишхӯрии мушакҳои девори меъдачаи дил ва эластиқ будани девори шарёнҳо ҳаракати хунро дар рагҳо таъмин менамояд. Аммо девори варидҳо эластиқ нест, мушакҳояш низ рушд наёфтаанд. Пас, ба воситаи варидҳо ҳаракат карданни хун ба дил ба қадом омилҳо вобаста аст?

§ 21. Танзими кори аъзои гардиши хун


Танзими кори дил. Бо хун таъмин шудани аъзо ва бофтаҳои бадани одам ба микдор ва неруи кашишхӯрии дил вобаста аст. Кори дил бо роҳи асаб ва гуморалий танзим мешавад. Ба дил аз системаи марказии асаб асабҳои симпатикӣ ва парасимпатикӣ меоянд. Асабҳои симпатикӣ ба неруи кашиши дил қувват ва суръат мебахшанд. Баръакси он, асабҳои парасимпатикӣ кашиши дилро суст ва кам мекунанд. Танзими гуморалии кори дил ба гормони ғаду-

ди болои гурда – адреналин, намакҳои калсий ва калий вобаста аст. Адреналин ва намаки калсий кашиши дилро қувват медиҳанд, калий ба кори дил таъсири баръакс дорад.

Бо танзими асабай ва гуморалӣ кори дил бо фаъолияти аъзои дигар мутобиқ мешавад. Чунончи, ҳангоми кори чисмонӣ импулсҳои асаб аз тариқи асабҳои симпатикӣ ба дил мераванд. Коркарди адреналини ғадути болои гурда зиёд шуда, неру ва суръати кашиши дил меафзояд. Ба рагҳо хуни бештар ҳидоят мегардад. Дар натиҷа, мушакҳо бо оксиген ва маводи ғизоӣ бештар таъмин мешаванд.

Тақсими дубораи хун дар организм. Вобаста ба қувват ёфтани ё суст шудани кори аъзо эҳтиёчи онҳо ба оксиген ва маводи ғизоӣ низ ё зиёд мешавад ё коҳиш меёбад. Ин ҳолат боиси дубора тақсимшавии хун дар бадан мегардад. Бо таъсири асабҳои симпатикӣ рагҳо танг шуда, ҳаракати хун мекоҳад. Гормони адреналин низ ба мисли асабҳои симпатикӣ таъсир мерасонад. Асабҳои парасимпатикӣ бошад, рагҳоро васеъ ва ҷараёни хунро зиёд мекунанд.

Бемориҳои дил ва рагҳои хунгард. Аз ҷумлаи bemoriҳои дил ва рагҳои хунгард сактаи қалбӣ (инфаркти миокард: гардиши хун барҳам ҳӯрда, мушакҳо ҳӯрда мешаванд), фишори хун (гипертония: фишори хун дар шарёнҳо боло меравад), сактаи мағзӣ (инсулт: хунрезӣ ба мағзи сар), атеросклероз (саҳт шудани шоҳраг, танг шудани рагҳои шарён) мебошанд. Омилҳои асосии пайдоиши ин bemoriҳо бехаракатӣ, фарбехии аз ҳад зиёд, сигоркашӣ, ҳӯрдани маводи алкулӣ, фишорҳои рӯҳӣ буда метавонанд.



Расми 42. Танг шудани рагҳои хунгард бар асари сигоркашӣ (сурати бардоштаи даст ба воситаи тепловизор): *а* – қабл аз сигоркашӣ, *б, в* – пас аз кашиданӣ як сигор, бо гузашти 7 (*б*) ва 17 (*в*) дақиқа.

Ба системай дилу рагҳои хунгард, ба хусус, заҳри алкул ва тамоку – никотин таъсири саҳт мерасонад. Алкул неруи кашишхӯри мушакҳои дилро коҳиш дода, нафаскаширо мушкил месозад. Тамоку девори рагҳоро ғафс карда, боиси мӯрт шудани он мегардад. Мушакҳои дил ба таври коғӣ бо оксиген ва маводи ғизой таъмин нагашта, суст мешаванд. Халал ёфтани кори дилу таъмини аъзо бо хун ба заиф шудани системаи эмиини бадан сабаб мешавад. Бино ба санчишҳо, пас аз кашидан ҳар як сигорраги хун 30 дақиқа дар ҳолати фишурда мемонад (расми 42). Аз ин хотир, рагҳои хунгарди сиғоркашон ҳамеша танг аст. Фишурдашавии рагҳои хунгард ба ланг шудан ё ҳангоми роҳ гаштан ба дарди саҳт боис шуда, дар ниҳоят, касро ба маълумӣ гирифттор мекунад.

Барои пешгирий кардан аз бемориҳои дилу рагҳои хунгард мебояд аз одатҳои заравории дар боло гуфташуда парҳез ва ҳамзамон бо кори ҷисмонӣ, тамрини бадан ва варзиш машғул шуд. Обутоби дил аҳамияти қалон дорад. Машқҳои муттасили ҷисмонӣ (роҳгардӣ, давидан, варзиши сабук ва ғ.) ба ҳаракати хун дар мушакҳои дил неру баҳшида, додани оксиген ва маводи ғизоиро беҳтар месозад.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Омилҳои танзими кори дил ва вазифаи онҳоро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – Асадҳои симпатикӣ, В – асадҳои парасимпатикӣ, С – адреналин, намаки қалсий, Е – намаки қалий. 1 – кашишхӯрии дилро неру мебахшад, 2 – суръат ва қуввати кашишхӯрии дилро зиёд мекунад, 3 – суръат ва қуввати кашишхӯрии дилро кам мекунад.
2. Ҷараёни танзими кори дилро дар вакти кори ҷисмонӣ кардан бо тартиб нишон дихед: А – неру ва суръати кашишхӯрии дил меафзояд, В – коркарди адреналини ғадуди болои гурда зиёд мешавад, С – мушакҳо бо оксиген ва маводи ғизой бештар таъмин мегарданд, Е – импулсҳои асад бо асадҳои симпатикӣ ба дил мераанд, Ғ – ҳидояти хун ба рагҳо бештар мешавад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Барои чӣ дил гоҳ-гоҳ кашиш хӯрда хунро равон созад ҳам, хун дар рагҳо беист ҷорӣ аст?

§ 22. Ёрии аввалин ҳангоми хунравӣ


Таъсири хунравӣ ба организм. Дар рагҳои хунгарди одам қариб 5 литр хун давр мезанад. Бо захм хӯрдани рагҳо хуни бисёр рафта, фишори хун паст мешавад. Кори мағзи сар, дил ва дигар аъзо аз нарасидани оксиген халал ёфта, ба ҳаёти одам хатар таҳдид мекунад. Агар одам 2–2,5 л хун талаф дихад, ба ҳалокат дучор мешавад. Махсусан, хунравӣ аз рагҳои шарён ва варид хавфи бисёр дорад ва дар сурати сари вақт пешгирий накардан ба нохушӣ меоварад.

Хунравӣ аз мӯйрагҳо. Хунрезӣ аз мӯйрагҳо нисбатан бештар дучор меояд (расми 43). Андак ҷароҳати пӯст боиси хунравӣ аз мӯйрагҳо мегардад. Дар ин ҳолат хун оҳиста баромада меистад. Аз ин рӯ, пеши хунро гирифттан осон аст. Дар сурати хунравӣ аз мӯйрагҳо ҷойи онро шуста бо йод безарар мекунанд ва бо дока мебанданд.


Аҳёнан мӯйрагҳои бинӣ ҷароҳат дид, аз бинӣ хун меояд. Дар ин вақт биниро чанд бор бо оби сард шуста, ба болои бинӣ сачоқи дар оби хунук таршударо мегузоранд. Оби сард найчаҳои мӯйрагҳоро танг карда, резиши хунро суст мекунад. Барои донистани сабаби хунравӣ аз бинӣ ба дуҳтур бояд муроҷиат кард.

Хунравӣ аз рагҳои варид. Фишор ва суръати ҳаракати хун дар бисёре аз рагҳои варид нисбат ба мӯйрагҳо бамаротиб бештар аст. Хунравӣ дар рагҳои варидие, ки ҳаракати хунашон нисбат ба мӯйрагҳо саҳттар аст, ба амал меояд. Аз ин рӯ, дар ҷойи осебдида лаҳтаҳои аз басташавии хун ҳосилшаванда шуста шуда, дар муддати кӯтоҳ хуни бисёр рафтанаш мумкин аст. Ҳангоми осеб дидани варидҳои хурдтарраги ҷароҳатидаро маҳкам баста, беморро ба дармонгоҳ мефиристанд. Дар сурати осеб дидани рагҳои бузурги варидӣ бояд корҳоеро анҷом дод, ки ҳангоми осеб дидани рагҳои шарёнӣ мекунанд.

Хунравӣ аз рагҳои шарёнӣ. Азбаски фишори хун дар шарёнҳо болост, ҳангоми осеб дидан хун фаввора зада мебарояд. Аз ин хотир, хунравии шарёнӣ ба ҳаёти одам хатари ҷиддӣ дорад. Барои нигаҳ доштани хунравии



Расми 43. Лавозим барои нигаҳдории хунравии даст ё пой: 1 – басти резинӣ, 2 – камарбанд, 3 – басти докагӣ, 4 – рӯмолча.



Расми 44. Бозистондани хунравии варидӣ (рдифи боло) ва шарёнӣ (радифи поён).

шарёнӣ ҳарчи зудтар рагҳои заардидаро болотар аз захм бо ангуштон зер карда, бо тофтаи резинӣ, дока ё матоъ саҳт тофтабандӣ мекунанд. Барои зарар надидани пӯст дар зери тофтабандӣ дока ё порчаи нарм мегузоранд. Байни тофтаи матоъ чӯбча гузошта, онро то лаҳзае метобанд, ки тофта таранг шуда, хуни захм бозистад (расми 44). Чӯбчаро бо дока ба тофта баста, ҷойи захмро бандпеч мекунанд. Беморро тез ба дармонгоҳ мерасонанд. Тофтабандӣ набояд бештар аз 2 соат бимонад. Дар акси ҳол бофтаҳои қисми аз тофта поинтари даст ё пой бечон шуда, аз кор афтоданаш мумкин аст. Аз ин рӯ, пас аз 2 соат тофтабандиро то ҷон гирифтани рагҳои беҳисшуда каме раҳо карда, сипас боз маҳкам мебанданд.

Дар сурати хунравӣ аз шарёнҳои даст ё пой бо роҳи қат кардани даст ё по низ пешӣ онро метавон гирифт. Барои ин зери пойи қатшуда лӯлаҷаи докагӣ ё пахтагин мегузоранд ва даст ё по дар ҳолати қатшуда баста мешавад.

Хунравии доҳилий хеле хатарнок аст ва мумкин аст ба қовокии шикам ё қафаси сина, косахонаи сар ва аъзои дигар вобаста бошад. Дар ин ҳол рангу рӯи бемор сафед гашта, рӯякӣ нафас мекашад, задани набз сусту заиф ме гардад. Дар чунин ҳолатҳо билофосила ёрии таъчилиро бояд фаро хонд. Тоомадани духтур bemorро дар ҳолати дарозкашида ё нишаста ором гузоштан лозим аст. Ба рӯйи узве, ки гумони хунравӣ дар он аст (шикам, қафаси сина ё сар), ях, барф ё ҳалтаки полиэтилени оби сардро мегузоранд.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Корҳоеро, ки ҳангоми хунравӣ аз мӯйрагҳо анҷом медиҳанд, бо тартиб нависед: А – бо дока маҳкам фишурда мебанданд, В – ҷойи осебдида шуста мешавад, С – бо йод безараар карда мешавад.
2. Корҳоеро, ки ҳангоми хунравӣ аз бинӣ анҷом медиҳанд, бо тартиб нависед: А – барои донистани сабаби хунравӣ ба дармонгоҳ мефиристанд, В – ба рӯяш сачоқи дар оби хунуқ таршударо мегузоранд, С – биниро бо оби сард мешӯянд.
3. Корҳоеро, ки ҳангоми осеб дидани варидҳо анҷом медиҳанд, бо тартиб на-
висед: А – ҳангоми осеб дидани варидҳои бузург тофтабандӣ мекунанд, В –
хунравӣ дар варидҳои ҳаракати хунаш нисбат ба мӯйрагҳо саҳттар сурат ме-
гирад, С – ҳангоми осеб дидани варидҳои хурд рагро фишурда мебанданд.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Дар бадан нисбат ба рагҳои варидӣ амиқтар ҷойгир шудани рагҳои шарёнӣ чӣ гуна аҳамият дорад?
2. Барои чӣ ҳангоми бозистондани хуни рагҳои шарёнӣ болотар аз ҷои заҳм тофтабандӣ мекунанд?

Кори озмоиии 2

Таъсири машқҳои ҷисмонӣ ба системаи дил ва рагҳои хунгард.

Таҷӯзоти лозим: соат бо акрабаки сониясанҷ.

Тартиби амалиёт:

- аз донишомӯз дарҳост мешавад 5 дақиқа ором нишаста, истироҳат кунад;
- донишомӯз бо сарангуштраги шарённи банди дастро пайдо мекунад;
- бо дарҳости омӯзгор ҳар як донишомӯз дар давоми як дақиқа миқдори задани рагро ҳисоб мекунад;
- айнан ҳамин амалро донишомӯзон рост истода тақрор мекунанд;
- бо дарҳости омӯзгор донишомӯзон дар давоми 30 сония 20 бор шинухез мекунанд;
- донишомӯzon бо сарангуштраги шарёниро мейбанд, набзро ҳисоб мекунанд, ракамҳои ҳосилшударо дар ҷадвали зерин менависанд:

Миқдори зарби набз дар як дақиқа

Ном ва номи хонаво- дагии донишомӯз	Дар ҳолати ором нишастан	Дар ҳолати рост истодан	Пас аз 20 маротиба шинухез


БОБИ VI. СИСТЕМАИ НАФАСКАШЙ

§ 23. Сохтори аъзи нафаскашй

Аҳамияти нафаскашй. Нафаскашии одам аз оксигенро фурӯ бурда, гази карбонатро хорич кардани ӯ иборат аст. Бо таъсири оксиген оксидшавии ма-води органикӣ ба амал омада, об ва гази карбонат ҳосил мегардад, ба микдори зиёд энергия чудо мешавад. Об ва гази карбонат бо аъзи ихроч ва нафаскашй хорич шуда, энергия барои коркарди аъзо, афзоиш ва сабзиши хучайраҳо сарф мегардад.

Маҷмӯи нафаскашй: роҳҳои интиқоли ҳаво – ковокии бинӣ, ҳалқбинӣ, ҳалқ, хирной, нойи нафас ва узви мубодилаи газ – шуш (расми 45).

Ковокии бинӣ. Ковокии бинӣ бо девораи устухонию тағоякӣ ба нимаҳои чапу рост чудо мешавад. Роҳҳои морпеч сатҳи ковокиро васеъ мекунанд. Ковокии бинӣ бо пардаи луобӣ пӯшонида шудааст. Пардаи луобӣ дорои мӯя-кчаҳо, ғадуду мӯйрагҳои бисёර ва торҳои асад мебошад. Мӯякчаҳо зарроти гарди ҳаворо ҳангоми нафаскашй нигаҳ медоранд. Луоби ҳосилшуда аз ға-




Расми 45. Аъзи нафаскашй: 1 – ҳалқбинӣ, 2 – ҳалқ, 3 – хирной, 4 – шуш, 5 – ковокии бинӣ, 6 – тағояки болои ҳалқ, 7 – пардаи плевра (шушшома), 8 – нойҳои нафас, 9 – диафрагма, 10 – хубобчаҳои ҳавоӣ, 11 – рагҳои хунгард, 12 – нойи нафасҳои шуш, 13 – мӯйрагҳои хубобчаҳо

дудҳо бошад, микробҳоро безарар мекунад. Дар ковокии бинӣ ҳаво гарм ва намнок мешавад.

Ҳалқ. Ҳаво аз ковокии бинӣ ба ҳалқбинӣ ва аз он ба ҳалқ мегузарад. Девори ҳалқ аз мушакҳо ва якчанд тағояк иборат аст. Ҳангоми фурӯбарӣ роҳи ҳалқро *тагояки болои ҳалқ* мепӯшонад. Дар байни тағоякҳои ҳалқ чинҳои луобӣ – *садопарда* мавҷуд аст. Фазои байни садопарда *тарқиши овоз* ном дорад. Дар мавриди нафасбарорӣ ҳаво чинҳоро фишор дода, садопардаро ба ларза медарорад ва овоз пайдо мешавад. Тарқиши овоз ҳангоми хомӯш будан васеъ боз аст, дар ҳоли зери лаб гап задан – нимабоз, дар вақти баланд гап задан ё суруд хондан қариб баста мешавад. Ҳавои аз шуш баромада ба садопардаҳо расида, онҳоро меларзонад ва овоз ҳосил мешавад (расми 46).

Баландии овоз ба дарозии садопардаҳо вобаста аст. Пардаҳои садо ҳар қадар кӯтоҳ бошанд, миқдори ларзиши онҳо ҳамон қадар бештар, яъне танини овоз баланд мешавад. Садопарда занону бачаҳо нисбат ба мардон кӯтоҳ, миқдори ларзиши садояшон бисёр ва танини овозашон баланд мешавад.

Табдили овоз ба нутқи маънодор. Садопардаҳо дар як сония аз 80 то 10000 маротиба ба ларзиш омада метавонанд. Овоз бо тағийир ёфтани ҳолати лабҳо, забон ва ҷоғи поён дар ковокии ҳалқ, даҳон ва бинӣ пурра ташаккул меёбад. Овози ҳоси ҳар як одам ба ковокии даҳон ва бинӣ, ҳалқбинӣ, ҳамчунин соҳти устухонҳои масомадори сар ва устухонҳои ғалбершакл (пешонӣ,



Расми 46. Садопарда ва ҳолати пайдошавии нутқ:

А – ҳолати садопарда;
а – дар ҳолати хомӯшӣ,
б – вақти гап задан,
в – дар ҳини зери лаб гап задан:

1 – садопарда,
2 – тарқиши овоз.

Б – ширкати аъзо дар ҳосил шудани нутқ:

1 – ковокии бинӣ, 2 – ковокии даҳон,
3 – лабҳо, 4 – забон,
5 – дандонҳо, 6 – ҳалқбинӣ,
7 – ҳалқ

чоги боло) вобаста аст. Бо овоз ҳар кас ҳиссиёти худро ифода мекунад. Дар айёми наврасй садопардаи писарбачаҳо нисбат ба духтарон бештар рушд меёбад ва овози онҳо ғафс мешавад.


Бо овози баланд гап задан ба садопардаҳо фишор меоварад, аз ин рӯ, овози касе, ки баланд гап мезанад, дағал дармеояд ё гум мешавад. Дар вакти зери лаб гап задан ба садопарда фишор намеояд. Сармоҳӯрии давомдори роҳҳои нафас, сигоркашӣ ва истеъмоли нӯшиданиҳои алкулӣ боиси заرارёбии садопардаҳо мегарданд. Овози одамони сигорӣ ва майхора гирифта мебарояд.

Хирной ва нойи нафас. Хирной давоми ҳалқ буда, девори пешаш аз тағоякҳои нимдоира ва девори ақиби он аз бофтаҳои нарми ба сурхрӯда часпида иборат аст. Бофтаи нарм ба гузаштани ҳӯроки фурӯбурда аз сурхрӯда халал намерасонад. Хирной ба ду нойи нафас чудо шуда, вориди шуш мегардад. Нойҳои нафас ҳам ба мисли хирной аз найи нимҳалқа иборатанд.

Шуш. Дар шуш ҳар як нойи нафас мисли дараҳт ба шоҳа тақсим шуда, тамоми сатҳи шушро ишғол мекунад. Нӯги шоҳаҳо бо ҳалтачаҳои деворно-зуки майдай пури ҳаво – ҳубобчаҳо (алвеола) ба охир мерасад. Рӯяи ҳубобчаҳо шомили як қабат ҳучайраҳои пӯшишӣ буда, бо тӯри мӯйрагҳо пӯшида шудааст. Шушҳо ковокии қафаси синаро пур мекунанд. Дар ду шуш худудан 750 млн ҳубобча ҳаст. Сатҳи умумии онҳо ба 100m^2 баробар аст. Ҳар як шуш бо ду қабат плевра (шушшома)-и дорoi бофтаи пайвасткунанда пӯшонида шудааст. Қабати сатҳии плевра сатҳи дохилии девори қафаси синаро мепӯшонад. Плевраи нозуки зери он бошад, шушро гирд мепечонад.

Ҳаракатҳои нафаскашӣ. Мубодилаи мунтазами ҳавои шуш бо нафаскашӣ ва нафасбарорӣ ба амал меояд. Мубодилаи нафаскашӣ ва нафасбарорӣ аз ҷониби маркази нафаскашии воеъ дар мағзи сари дарозрӯя танзим мешавад. Дар маркази нафасгирӣ импулсҳо мунтазам ба амал омада, бо асабҳо ба мушакҳои байни қабурғавӣ ва диафрагма мегузаранд. Ин мушакҳо аз импулсҳои асаб кашиш ҳӯрда, нафасгирӣ ё нафасбарорӣ сурат мегирад.

Дар нафаскашӣ мушакҳои берунаи байниқабурғавӣ ва диафрагмаи қафаси сина кашиш ҳӯрда, бо бардошта шудани қабурғаҳо қафаси сина васеъ мешавад. Фишири он нисбат ба фишири ҳаво кам мегардад (расми 47). Ҳамроҳ бо қафаси сина шуш низ васеъ шуда, баробари коҳиш ёфтани фишор дар ҳубобчаҳо ҳавояш ба шуш кашида мешавад. Сипас мушакҳои берунаи байниқабурғавӣ ва диафрагма суст шуда, мушакҳои дохилии байниқабурғавӣ кашиш меҳӯранд. Қабурғаҳо ба поён кашида шуда, пардаи диафрагма ба ко-



Расми 47. Ҳолати қафаси сина ва диафрагма дар ҳолати нафаскашӣ ва нафасбарорӣ: а – нафаскашӣ, б, в – нафасбарорӣ; 1 – диафрагма, 2 – мушакҳои байниқабургавӣ.

вокии шикам оvezон меафтад. Ҳачми қафаси сина хурд, фишори он нисбат ба фишори ҳаво боло меравад. Ҳаво аз ҳубобчаҳо ба роҳи нафас мебарояд, яъне нафасбарорӣ сурат мегирад.

Ҳамин тавр мубодилаи нафаскашӣ ва нафасбарорӣ ба амал меояд. Одам дар ҳолати ором нишастан дар як дақика 16–18 бор нафас кашидан мебарорад. Дар вақти ҳаракат ё кори чисмонӣ суръати нафаскашӣ меафзояд.

Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Аъзои нафаскаширо пайи ҳам дуруст ҷойгир қунед: А – хирной, В – ҳалқ, D – ковокии бинӣ, Е – ҳубобчаҳои ҳавоӣ, F – шуш, G – нойи нафас, H – ҳалқбинӣ.
2. Аъзои нафас ва нишонаҳои сохтории онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – ҳалқ, В – ковокии бинӣ, D – шуш, Е – хирной, F – нойи нафас, H – гулӯ: 1 – дар байнини тағоякҳои девори доҳилиаш дар байнини тағоякҳои девори доҳилиаш садопарда ҳаст, 2 – ду қабат плевра дорад, 3 – бо девораи устухонӣ ва тағоякӣ ба ду нима ҷудост, 4 – роҳи ковокии бинӣ, ҳалқбинӣ ва роҳи ҳалқ ба он боз мешаванд, 5 – шохаҳои бисёр дорад, 6 – девори пешаш–тағояки нимҳалқӣ, девори пас–бофтаи нарм.
3. Аъзои нафас ва мағхумҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – сатҳи умумии шушҳо, В – миқдори ҳубобча дар ҳар як шуш, D – нойи нафас, Е – шохаҳои ной, F – ҳубобчаҳо: 1 – 300–350 млн, 2 – нӯгаш бо ҳубобчаҳо ба охир мерасад. 3 – 100 m^2 , 4 – ҳалтакаҳои хурди деворнозуқ, 5 – дар шуш шохаҳо ҳосил мекунад.

Фикр карда چавоб дихед:

1. Ҳар як одам фақат бо овози хоси худ гап мезанад. Аз ин рӯ, ҳар як касро аз овозаш шинохтан мумкин аст. Барои чӣ одамро на аз гапҳои бемаъни, балки аз суханҳои маънидораш мешиносанд?
2. Бо тағоякҳои ҳалқавӣ пӯшида шудани хирной ва нойҳои нафас дар нафаскашӣ чӣ гуна аҳамият дорад?

§ 24. Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо

Ҳаҷми ҳаётии шуш. Дар ҳоли муътадил одам бо як танаффус 500 мл ҳаво ба дарун мекашад ва ҳамин миқдор нафас мебарорад. Ин миқдори ҳаво *ҳавои нафас* ном дорад. Агар кас амиқ нафас кашад, ба шуш 1500 мл ҳаво медарояд. Инро *ҳавои иловагӣ* меноманд. Пас аз нафаси ором баровардан, миқдори ҳавои хориҷшаванда бо нафасбарории амиқ 1500 мл аст, ки он *ҳавои захираӣ* ном дорад. Бештарин ҳаҷми ҳавои аз шуш бароянда – нафас ва ҳавои захиравии нафаскашӣ ва нафасбарорӣ бо ҳам ҳаҷми ҳаётии шушро ташкил медиҳанд. Маъмулан, ҳаҷми ҳаётии шуш ба 3500 мл баробар аст.

Ҳаҷми ҳаётии шушро бо спирометр (дамсанҷ) ҷен мекунанд. Ҳаҷми ҳаётии шуши одаме, ки солим аст ва варзиш мекунад, ба ҳисоби миёна 7000–7500 мл аст. Ин нишондод дар занон нисбат ба мардон камтар мебошад. Бо вучуди он ки одам нафаси дароз мебарорад, дар шуши ў боз 1200 мл ҳаво мемонад, ки ин *ҳавои боқимонда* ном дорад. Онро аз шуш наметавон берун ронд. Аз ин хотир, шуш аз об сабук аст, нишааст намекунад.

Одам дар ҳоли муътадил дар 1 дақиқа 8–9 л ҳаво гирифта, ҳамин қадар ҳаво мебарорад. Ин миқдор ҳаҷми яқдақиқагии нафас ё худ ҳавокашии шуш хонда мешавад.

Ҳаҷми ҳаётии шуш ба рушди ҷисмонии бадан ва тамрини ҳамешагӣ во-баста буда, пас аз таваллуди кас то замони ба камол расидан 45 маротиба меафзояд.

Мубодилаи газҳо дар шуш. Ҳангоми нафаскашӣ ҳавои воридшаванда ба шуш дорои 20,94% оксиген, 79,3% нитроген, 0,03% гази карбонат, каме буғи об ва газҳои инерти мебошад. Ҳангоми нафасбарорӣ дар ҳавои бароянда аз шуш оксиген кам шуда 16,3%, гази карбонат зиёд шуда 4% ва нитроген 79,7%-ро ташкил медиҳад, миқдори буғи об низ меафзояд. Мизони газҳои

Расми 48. Нақшай мубодилаи газ дар шуш (*a*) ва бофтаҳо (*b*): 1 – хуни варид, 2 – хуни шарёнӣ, 3 – ҳучайраҳо, 4 – ҳубобчаҳои шуш (алвеола), 5 – мӯйраг.


дигар бетағири мемонад. Дар ҳини нафасбарорӣ кам шудани оксиген ва афзоиши гази карбонати ҳаво ба мубодилаи газҳои васати ҳубобчаҳо ва хун вобаста аст (расми 48).

Ғилзат (концентратсия)-и оксигени ҳавои воридшуда ба ҳубобчаҳои шуш нисбат ба оксигени ҳубобчаҳо боло, гази карбонат бошад, паст мешавад. Аз ин рӯ, гази карбонат аз хуни мӯйрагҳо ба ковокии ҳубобчаҳо ва оксиген, баръакс, аз ҳубобчаҳо ба хун мегузарад. Гази карбонат бо роҳҳои нафас аз шуда, ба даҳлези чапи дил меравад. Дар натиҷаи мубодилаи газҳои шуш хуни варид аз гази карбонат озод гашта, бо оксиген сер, яъне оксид мешавад. Дар пайдарди ин, хуни варид ба хуни шарён табдил меёбад.

Мубодилаи газҳо дар бофтаҳо. Хуни сершуда аз оксиген тавассути рагҳои шарёни хуруҷӣ аз меъдаҷаи чапи дил ба аъзои бадан меравад. Дар аъзо хуни мӯйрагҳоро ба бофтаҳо мерасонад. Ғилзати ҳавои моеъи бофта нисбат ба ғализии хун паст, ғилзати гази карбонат бошад, баланд мешавад. Ҳамин тавр, оксиген тавассути девори мӯйрагҳо аз хун ба моеъи бофта, гази карбонат бошад, аз ҳучайраҳо ба хун мегузарад. Аз пайи мубодилаи газҳои бофтаҳо мизони оксиген дар хун кам шуда, мизони гази карбонат меафзоряд, яъне, хуни шарёнӣ ба хуни варидӣ табдил меёбад.

Нафаси сунъӣ. Агар одам дар об ғарқ ё аз бӯйи газ захролуд шавад, ё ки ўро барқ ё соиқа (барқи осмон) гирад, дар ў кори марказҳои нафаскашӣ вайрон шуда, нафасгириаш мумкин аст қатъ ёбад. Дар ин гуна ҳолатҳо ёрии аввалин додани нафаси сунъӣ аст.

Барои нафаси сунъӣ додан ба касе, ки ғарқ шудааст, бояд ҳарчи зудтар оби нуфузкарда аз роҳҳои нафаси ў бароварда шавад. Бо ин ҳадаф ҳалоскор ба рӯйи як пой нишаста, одами ғарқшударо бо шикам ба рӯйи рони пойи дигараш меҳобонад (расми 49). Сар ва қисми пеши пайкари ҷабрдида ба поин



a*б*

Расми 49. Ёрии аввалин ба одами ғарқшуда:

а – баровардани об аз роҳҳои нафас; *б* – додани нафаси сунъӣ.

овезон меистад. Халоскор даҳони ғарқшударо кушода, ба пушташ бо даст зада, оби роҳҳои нафасро мебарорад. Сипас одами ҷабрдидаро меҳобонанд. Халоскор ба даҳон ё бинии ў ҳаво медамад. Ин ҳаводихӣ дар як дақиқа 16 бор такрор меёбад.

Агар гавҳараки ҷашмони ҷабрдида хурд, пӯсти баданаш сурхчатоб ва нағизаш пайдо шавад, пас, ў ба худ омадааст. Дар ниҳоят, ба бемор чойи гарм дода, ба ягон кӯрпа печонида, ба дармонгоҳ мебаранд.

Бӯй аз оксиген диди ба гемоглобин 300 бор тезтар пайваст мешавад. Аз ин сабаб, бӯйи газҳо дар ҳаво андак ҳам бошад, ба гемоглобин пайваст шуда, садди роҳи нуфузи оксиген ба хун мегардад. Дар натиҷа, дар бадани одам камбуди оксиген ба вучуд меояд, фаъолияти аъзо ва бофтаҳо вайрон мешавад, яъне заҳролудшавӣ рух медиҳад. Каси заҳролудшуда сардард мегирад, дилаш бехузур мешавад. Эҳтимол дорад аз хуш биравад ё бимирад.

Ба супориҳҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

- Холатҳои ҷараёни нафаскаширо бо тартиб нависед: А – фишор дар қафаси сина кам мешавад, В – мушакҳои байни қабурға ва диафрагма кашиш меҳӯранд, С – ҳаво ба шуш кашида мешаванд, Е – қабурғаҳо ва диафрагма бардошта мешаванд, F – қафаси сина ва шуш васеъ мешаванд, G – фишор дар хубобчаҳо кам мешавад, Н – дар маркази нафаскашӣ импулсҳои асаб пайдо мешаванд.

2. Ҳолатҳои ҷараёни нафасбарориро бо тартиб нависед: А – қафаси сина танг шуда, фишори он меафзояд, В – қабурғаҳо ба паст қашида, диафрагма дар ковокии шикам овезон мемонад, Д – мушакҳои дохилии байни қабурғаҳо қашиш меҳӯранд, Е – ҳавои хубобчаҳо бо фишор ихроҷ мешавад, F – мушакҳои берунаи байнекабурғавӣ ва диафрагма суст мешаванд.

Масъалаҳоро ҳал қунед:

- 1 г гемоглобин, 1,34 мл оксигенро ҷазб мекунад. Агар дар 100 мл хун 15 г гемоглобин бошад, 1 литр хун чӣ қадар оксигенро ҷазб мекунад?
- Бача дар давоми 10 дақиқа 30 дона пуфакро бо ҳаво пур кардааст. Агар ҳаҷми ҳаётии шуши ў ба меъёр наздик бошад, аз шуши ў дар 10 дақиқа чӣ қадар ҳаво гузаштааст?

Фикр карда ҷавоб дихед:

- Одам ғизо нахӯрда қарип як моҳ, бе об то як ҳафта, бе оксиген ҳамагӣ 10–20 дақиқа зинда мемонад. Сабаби ин дар чист?
- Дар як шабонарӯз тавассути шуш 1700 л хун мегузарад. Хун 7% вазни организмо ташкил медиҳад. Агар вазни ҷуссай донишомӯз 50 кг бошад, хун аз тариқи шуши ў ҷанд бор мегузарад?

§ 25. Танзими нафаскашӣ, бемориҳои аъзои нафас

Танзими нафаскашӣ аз роҳи асаб. Амалҳои нафаскашиву нафасбарорӣ бо маркази нафас, ки дар қисми майнаи дарозрӯяи мағзи сар ҷойгир аст, танзим мешавад. Импулсҳои асабии мунтазам ҳосилшаванд дар маркази нафас бо торҳои асаб ба мушакҳои нафаскашӣ мераванд. Бо қашишҳӯрии мушакҳо қафаси сина васеъ шуда, нафас қашида ё бароварда мешавад.

Одам бо ихтиёри худ метавонад суръат ва дарозии амали нафаскаширо тағйир дихад, яъне тезтар ё оҳистатар нафас гирад, нафаскаширо қатъ кунад, амиқ ё сатҳӣ нафас бикашад. Танзими ихтиёрии амалҳои нафаскашӣ ва нафасбарорӣ ба қишири нимкураҳои калони мағзи сар вобаста аст.

Нафаскашӣ аз сӯйи маркази асаби ҷойгиршуда дар майнаи дарозрӯя танзим мешавад. Ҳуҷайраҳои ин марказ ба гази карбонати таркиби хун, ки аз он мегузарад, ҳассосанд. Аз ин рӯ, агар ҳавои хона ба хубӣ тоза нашуда бошад, суръати басомади нафасгирии одами дар он буда ду баробар ва ҳатто бештар меафзояд. Зоро қасрати гази карбонати соҳтмон ҳамчунин боиси

зиёд шудани миқдори газ дар хун мегардад. Ҳангоми чорӣ шудани ин навъ хун аз маркази нафаскашӣ бо таъсири гази карбонати таркибаш ҳуҷайраҳои асаби марказӣ ба ҳаяҷон меоянд. Импулсҳои асаб ба мушакҳо рафта, суръати нафасгириро зиёд ва дароз мекунанд. Ин ҳолат имкон медиҳад, ки гази карбонат аз хун баромада ихроҷ шавад.

Рефлексҳои нафас аз камонаки асабии маркази нафаскашӣ мегузаранд. Ҳолати физиологии организм вобаста ба кори ҷисмонӣ, ҳобравӣ, тағйирёбии ҳарорати бадан, суръат ва дарозии нафаскашӣ ба тарзи рефлекторӣ дигар шуда меистад. Сулфа ва атса аз содатарин рефлексҳои нафаскашианд. Ҳангоми дар бинӣ нишастани гард ё бӯйи тунд дар ретсепторҳои пардаи луобии ковокии бинӣ импулсҳои асаб ҳосил шуда, ба маркази нафаскашӣ ва аз он ҷо ба мушакҳои нафасбарорӣ интиқол мейбанд. Мушакҳо саҳт қашиш ҳӯрда, қафаси сина билкул фишурда мешавад ва ҳавои шуш аз сӯроҳҳои бинӣ зада мебарояд. Дар натиҷа, *рефлекси ҳимоя – атса* рух медиҳад. Бо атса задан зарроти дар ковокии бинӣ дармонда баромада мераванд. Дар ҳолати сармоҳӯрдагӣ низ луоби ковокии бинӣ рефлекси атсазаниро пайдо мекунад.

Сулфа ба ангезишҳое, ки дар ретсепторҳои қисмҳои болоии роҳи нафас – ҳалқ, хирнӣ, нойи нафас пайдо мешаванд, вобаста аст.

Танзими гуморалии нафаскашӣ. Агар қас дар хонаи ҳавояш ивазнашууда нишинад ё кори ҷисмонӣ кунад, дар хуни ў мизони гази карбонат меафзояд. Бо таъсири ангидриди карбонат ангезиш дар маркази нафаскашӣ кувват мегирад. Ангезишҳо бо роҳҳои асаб дар мушакҳои нафасгирий паҳн шуда, суръат ва дарозтар шудани нафаскаширо метезонанд.

Бемориҳои аъзои нафас. Ҳавои нафасгирий ҳамроҳ бо зарроти гардолуд резандомакони bemorizo низ дорад. Онҳо дар пардаи луобии роҳи нафас хеле тез зиёд шуда, боиси пайдоиши bemoriҳои сироятии ринит, зуком, дарди гулу (ангина), хунок (дифтерия), сил ва ғайра мегарданд.

Ринит – варами пардаи луобии дохили бинӣ. Аз бинии bemor оби бинӣ рафта меистад, нафаскашӣ мушкил мешавад, тез-тез атса медиҳад.


Бемории зуком (*grinpp*) аз вирусҳо пайдо мешавад. Вируси зуком дар оби луобии равон аз бинӣ, дар балғам, ки ҳангоми sulfidan ҷудо мешавад ва дар оби даҳон мавҷуд аст. Дар вақти атса ё сулфа кардани bemor миллионҳо зарраи ба ҷашм ноаён ба ҳаво пош мегӯранд. Зарроти сироятий бо ҳаво ба роҳҳои нафаси одами солим гузашта, боиси паҳншавии зуком мегардад.

Зуком хеле тез паҳн мешавад, бинобар ин беморони мубтало ба зукомро барои кору таҳсил ба корхонаҳо, муассисаҳои омӯзишу парвариш роҳ додан мумкин нест. Беморони зуком ҳангоми муносибат ва гуфтугӯ бо одамон бояд даҳону биниашонро бо бандинаи чорқабатаи докагӣ баста гарданд.

Бемории сил. Ин bemориро қаламчамиクロби сил бармеангезад, бештар ба шуш зарар мерасонад. Дар ин ҳолат ғадуди лимфагии зери бағал ва гардан каме бузург шуда, ҳангоми сулфа балғам мебарояд. Қаламчамиクロбҳои сил дар оби даҳон ва балғам бисёр аст. Маводи сироятӣ бо ҳаво, сачоқ, зарф, либос ва дигар ашёи истифодабурдаи bemор мегузаранд. Дар ҷойҳои нам ё соя микробҳои сил ба муддати тӯлонӣ «умр» мебинанд. Ғизои хуб нахӯрдан боиси коҳиши фаъолияти эминии бадан гардида, тобоварии касро дар баробари bemорӣ кам мекунад.

Бемории ҳассосият (аллергия). Ҳассосият сабаб мешавад, ки бадани одам ба бисёр ашёву ҳодисаи муассири атроф воканиш нишон медиҳад. Ҳолатҳои нафастангӣ, ки аз задани гарди гул ё гарди хона ба димоғ, бо таъсири ҳар гуна маводи бӯйнок пайдо мешаванд, ё ки ба мисли қаҳир (ё хоришак) аз баъзе ғизоҳо зоҳир мешаванд, мисоли равшани ҳассосият аст. Барои пешгирий кардан аз bemории ҳассосият зарур аст маводи ҳосилшуда аз ин касалӣ ба организм роҳ дода нашавад, баданро мебояд обутоб дод.

Таъсири тамокукашӣ ба аъзои нафас. Дуди тамоку дар таркиби худ никотин, ғубори ангишт, синил, кислотаи сионид,ベンзопирен, дуда барин беш аз се ҳазор моддаи ба организм зааровар дорад. Ҳангоми кашидан ин



Расми 50. Шуши одаме, ки тамоку намекашад (дар чап) ва мекашад (дар рост).

моддаҳо ба ковокии даҳон, роҳҳои нафас ва пардаи луобии ҳубобчаҳои шуш гузашта, илтиҳоби онҳоро ҳосил мекунад (расми 50). Бо ин таъсир вазифаи ҳимоятии пардаи луобӣ, эластикии рагҳои хунгард коҳиш ёфта, ҳачми шуш хурд ва ҳаракати хун мушкил мегардад. Файр аз ин, ғубори ангишти таркиби тамоку бо гемоглобин якҷоя шуда, ба оксигенкашии хун монеъ мешавад.

Маълум шудааст, ки маводи таркиби тамоку саратонзо аст. Бино ба гузориҳои Созмони ҷаҳонии ҳифзи саломатӣ, ҳар сол дар кураи Замин 2,5 миллион нафар аз дasti тамоку қашидан ба ҳалокат мерасанд.

Ба супориҳҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Аъзои гузаронандай импулсхои асабро ҳангоми атса додан бо тартиб нависед: А – маркази нафасгирӣ, В – мушакҳои нафасбарорӣ, D – ретсепторҳо, E – асаҳои ангезандагӣ, F – асаҳои ҳассос, G – нафаси дароз баровардан.
2. Амалҳои нафаси сунъиро бо тартиб нишон дихед: А – чойи гарм дода ба дармонгоҳ мефиристанд, D – даҳонашро кӯшода, аз пушт бо даст мезананд, E – аз даҳон ё бинӣ ҳаво медаманд, F – ўро ба болои рон бо шикам мебонанд, G – ба пушт хобонида мешавад, H – оби роҳҳои нафасро мебароранд, J – хурд шудани гавҳараки ҷашм ва сурхӣ дамидан ба пӯст далели ба худ омадан аст.

Масъалаҳоро ҳал қунед:

1. Одам ҳар бори нафас қашидан 500 см^3 ҳаворо аз шуши худ мегузаронад. Дар ҳавои қашида 21%, дар ҳавои бароварда 16% оксиген мешавад. Бигузор дар синф 40 нафар донишомӯз бошад ва дар тӯли як соати дарсӣ (40 дак.) ҳар як донишомӯз дар 1 дақиқа 18 борӣ нафас қашида бошад. Ҳачми оксигени истеъмолкардаи ҳар як донишомӯз ва тамоми синфро ҳисоб қунед.
2. Дар як литр ҳаво 210 см^3 оксиген ҳаст. Одам дар 1 дақиқа 6 л оксиген истеъмол мекунад. Дар тӯли рӯзи кории ҳаштсаата аз шуши ӯ чӣ қадар ҳаво мегузарад?

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Ғубори ангишт нисбат ба оксиген 300 баробар тезтар ба гемоглобин пайваст мешавад. Барои чӣ одами аз ғубор заҳролудшуда сардарди саҳт мегирад?
2. Ҳаво дамидан аз нафасгирии босуръат ва дароз иборат аст. Барои чӣ дар одаме, ки пуфакро дам медиҳад, як муддати кӯтоҳ қалавиш ва сарчархӣ, ҳатто аломати аз хуш рафтани падид меояд?
3. Маъмулан, сигоркашон бисёр месулфанд. Инро чӣ хел бояд фаҳмид?

Кори озмоишии 3

1. Мушоҳидан ҳаракати қафаси сина ҳангоми нафаскашӣ.

Таҷҳизот ва аиёни амалиёт: соати сониядор, наворметри сантиметрӣ.

Тартиби амалиёт:

- донишомӯз либосашро аз камар боло кашида, дар курсӣ менишинад;
- ҳангоми ором нишастан ҳолати қафаси сина ва шикам, миқдори нафасгирии донишомӯз дар як дақиқа муайян мешавад;
- донишомӯз аз ҷо мехезад, ҳангоми дар ҳолати ором нафас кашидан ва баровардани ў доираи қафаси синааш аз пеш (аз зери шона) ва аз пас (аз болои ғадуди сина) андозагирӣ мешавад;
- ҳангоми амиқ нафас кашидан ва баровардани донишомӯз доираи қафаси синааш андозагирӣ мешавад.
- фарқи андозаҳои доираи қафаси синаи донишомӯз, ки дар ҳолати ором ва амиқ нафас кашидану баровардан сабт шуда буд, муайян мегардад.

2. Ҳисоб кардани гази карбонате, ки бо ҳавои нафас мебарояд.

Таҷҳизот ва аиёни амалиёт: ду дона шишаи таҷриба, найчашиша, пахта, оби муқаттар, оби оҳак (омехтаи 20–30 г оҳак дар як стакан об).

Тартиби амалиёт:

- дар яке аз шишаҳои таҷриба оби муқаттар, дар дигараш оби оҳак андохта, дар сепоя ҷойгир мекунанд;
- донишомӯз нафаси амиқ кашида, бо навбат ба зарфҳои оби муқаттар ва оби оҳак ҳаво медамад (пуф мекунад);
- нафаси амиқ кашидан ва ҳаво дамидан 8–10 бор такрор меёбад;
- дар як шиша хира шудани оби оҳак ва дар шишаи дигар тағйир наёфтани ранги оби муқаттар мушоҳида мешавад;
- тағйир ёфтани ранги оҳакоба аз он боис аст, ки гази карбонати ҳавои аз шуш бароянда (CO_2) бо ишқори калсийи таркиби оҳакоб $\text{Ca}(\text{OH})_2$ пайваст шуда, оҳаксанг CaCO_3 ҳосил мешавад.

БОБИ VII. ҲОЗИМА


§ 26. Аъзиҳ ҳозима

Аъзиҳ ҳозима (гувориш). Бо ёрии дандонҳо хоида майда кардан, дар рӯдаҳо бо таъсири ферментҳо таҷзия намудан ва тавассути девори рӯдаҳо ба хун ҷаббидан шудани маводи ғизоиро ҳазми ҳӯрок меноманд. Аъзиҳ системаи ҳозима (дастгоҳи гуворишӣ) аз ковокии даҳон, ҳалқ, сурхрӯда, меъда, рӯдаҳои борик ва ғафс иборат аст (расми 51).


Ковокии даҳон. Ковокии даҳон қисми аввали канали ҳозима аст. Дар он дандонҳо ва забон ҷойгир шудаанд. Забон вазифаи ҷашидани таъми ғизо, тоб дода ба гулу тела додани он ва дандонҳо нақши майда кардани ғизоро адо мекунанд. Бӯй ва дидани ғизо боиси ҳосил шудани луоби даҳон мегардад.

Луоб аз се ғадуди асосӣ – зеризабонӣ, зеричоғӣ, пешигӯшӣ ва ҷандин ғадуди майдай дигар тарашшӯҳ мешавад.

Соҳти дандонҳо. Дандонҳо дар ҷоғҳо боло ва поён қарор доранд. Аз рӯйи кори худ ба данонҳои пеш, ашк, курсӣ ва хурди курсӣ тақсим мешаванд (расми 52). Данонҳо дар ҷоғҳо дар ҳуфраҳои худ (алвеола) ҷойгир шудаанд. Одам, одатан, 32 данони доимӣ, бачаҳо 20 данони шир доранд. Данон дорои ғилофак, ки аз милк мебарояд, гарданаи дохили милк, ре-




Расми 51. Дастгоҳи ҳозима: 1 – даҳон, 2 – ҳалқбинӣ, 3 – чигар, 4 – талҳадон, 5 – шоҳаи кирмшакл, 6 – ғадуди луоби даҳон, 7 – сурхрӯда, 8 – меъда, 9 – ғадуди зери меъда, 10 – рӯдаи борик, 11 – рӯдаи ғафс, 12 – рӯдаи рост.



Расми 52. Намои ковокии даҳон.

Дандонҳои: 1 – пеш, 2 – ашқ, 3 – хурди курсӣ, 4 – калони курсӣ; 5 – ғадуди бодомшакл, 6 – забонақ, 7 – ком, 8 – ҳалқбинӣ, 9 – забон, 10 – лаби поин.



Расми 53. Соҳти дандон:

1 – сир, 2 – дентин, 3 – мағзи дандон, 4 – гилофак, 5 – милк, 6 – решаша, 7 – устухони ҷоғ.

шаҳои ҷойгиршуда дар чукурчай ҷоғ – ҳуфраи дандон мебошад (расми 53). Аз сӯроҳаки қисми дохилии решашаи дандон ба мағзи дандон (пулпа) рагҳои хуну асаб мераванд.

Дандонҳо якрешагӣ (ради пеш ва хурди курсӣ), ду ва серешагӣ (курсӣ) мешаванд. Решашаи дандон дар ҳуфрааш бо периодонт мустаҳкам аст. Ғилофаки аз дентин иборати он сирпӯш ва решашааш бо симон пӯшиш дорад. Сири дандон 96–97% намакҳои маъданӣ (фосфор, калсий, каме фтор), дентин 28% маводи органикӣ ва 72% унсури маъданӣ (фосфор, калсий, магний, фториди калий) дорад. Таркиби симон ба устухон монанд аст. Ҳар як дандон (ради пеш, ашқ, курсии хурду калон) ба шакли ғилофаки худ мебошад. Ғилофаки дандонҳои пеш фонашакл, якреша, ғилофаки дандони ашқ дутега аст. Ғилофаки курсии хурд дар сар барои хоидан барчастагиҳо дорад. Ғилофаки курсии калон кубшакл буда, дар сар якчанд барчастагӣ ва ду ё се решаша дорад.

Дандонҳои пеш 4-той буда, дар қисми пеши ҷоғҳои боло ва поён ҷойгиранд. Онҳо нӯги тез доранд, барои газида канда гирифтани ва буридани ма-

води гизой мусоидат мекунанд. Баъд аз дандонҳои пеш яктой *дандони аик* мавҷуданд, ки нӯги хеле тез ва сатҳи ҳамвор доранд. Ба воситай ин дандонҳо маводи саҳти ғизой газида ва хурд мешаванд. Баъд аз онҳо дар ҳар ҷониби ҷоғ дутоӣ *дандони курсии хурд* ва сетоӣ *дандони курсии қалон* ҷойгир шудаанд. Бо ёрии дандонҳои курсӣ ҳӯрок ҳоида майдад мешавад.

Кӯдаки навзод дандон надорад. Тахминан дар 6 моҳагӣ дар ӯ нахустин данлони шир пайдо мешавад. Дар 7–8-солагӣ ивазшавии дандонҳои шир ба дандонҳои доимӣ оғоз меёбад. Дар 10–12-солагӣ ивазшавии данлонҳо ба поён мерасад. Данлони ақл дар синни 18 мебарояд.


Барои солим нигаҳ доштани данлон бояд қоидаҳои беҳдоштӣ риоят шавад. Бо данлон шикастани чормағз, донакҳо ё гоз гирифтани қандҳои саҳт, пас аз ғизои гарм якбора ҳӯрдани об ё яхмос мумкин нест. Ковокии байни данлонҳо, ки дар он пасмондаи ғизо мемонад, муҳити мусоид барои рушди микробҳост. Барои тоза кардани пасмондаҳои ғизо ҳар шаб, пеш аз хоб бояд данлонҳо шуста ва даҳон бо оби гарм ғарғара шавад. Ҷӯткаи данлонро мебояд бо собун шуста, дар оби ҷӯш обгардон кард. Дар сурати риоят нашудани беҳдошт сирри данлон ҳӯрда ва худи данлон ба қасалӣ дучор мегардад.

Хоидани ҳӯрок дар даҳон. Ғизо дар даҳон ба воситай данлонҳо ҳоида, бо луоб омехта шуда, барои ҳазм омода мегардад.

Ғадуди луобӣ дар давоми як шабонарӯз аз 0,5 то 2 л оби даҳон тарашшуҳ мекунад. Оби даҳон дорои реаксияи ишқорӣ буда, дар таркиби худ барои парча кардани карбогидратҳои мураккаб ферменти *амилаза* ва пас аз зарар дидан барои эҳёи пардаи луобии ковокии даҳон моддаи *лизотсин* дорад.

Тарашшуҳи оби даҳон ба тарзи рефлекторӣ сурат мегирад. Маводи таркиби ғизо ретсепторҳои забон ва ковокии даҳонро бармеангезанд. Ангезиш аз ретсепторҳо ба маркази обҷудокуни майнаи дарозрӯя, аз он ҷо ба ғадуди луобӣ интиқол меёбад. Ғадудҳо ба тарашшуҳи оби даҳон мепардозанд. Оби даҳон бо дидани ғизо, бо таъсири бӯйи он ва ҳатто ҳангоми фикр кардан дар бораи он пайдо мешавад. Луқмаи ғизо пас аз ҳоидану бо оби даҳон омехта шудан бо ёрии забон ба ҳалқбинӣ, аз он ба сурхрӯда фурӯ бурда мешавад (расми 54). Дар вакти фурӯбарӣ роҳи ҳалқро тағояки болои ҳалқ мепӯшонад. Бо қашиш ҳӯрдани мушакҳои сурхрӯда ғизо ба меъда тела дода мешавад. Моддаи луобии тарашшуҳӣ аз ғадудҳои сурхрӯда ба теладиҳии луқмаи ғизо ёрӣ мерасонад.

Расми 54. Тархи фурӯбарии ғизо: 1 – ковокии бинӣ, 2 – ҳалқбинӣ, 3 – луқмаи ғизо, 4 – тағояки рӯйи ҳалқ, 5 – сурхрӯда, 6 – нойи нафас.



Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Қисматҳои дастгоҳи ҳозимаро бо тартиб нависед: А – рӯдаи борик, В – меъда, Д – рӯдаи рост, Е – ковокии даҳон, F – сурхрӯда, G – рӯдаи ғафс, Н – ҳалқбинӣ.
2. Унвони дандон ва миқдори онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дандони пеш, В – калони курсӣ, D – хурди курсӣ, Е – ашк: 1 – 12, 2 – 4, 3 – 8.
3. Қисмҳои дандон ва нишонаи ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед: А – реша, В – гардана, D – ғилофак, Е – сир, F – мағзи дандон: 1 – қисми бароянда аз милк, 2 – ковокии дарунӣ, 3 – ба катакчай устухони ҷоф даромада меистад, 4 – қисме, ки милк ихота кардааст, 5 – ғилофакро мепӯшонад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Барои чӣ нони хушӯк нисбат ба нони маъмулӣ ширинтар мешавад?
2. Барои чӣ дар пухтани суманак ордро бо шираи майсаи гандум омехта мечӯшонанд?

§ 27. Соҳт ва вазифаи аъзои дастгоҳи ҳозима


Меъда. Меъда дар қисми болоии ковокии шикам, дар зери диафрагма ҷойгир шудааст. Ҳаҷми гунҷоиши он дар калонсолон аз 2 то 2,5 литр аст. Дар пардаи луобии девораи меъда ғадудҳои майдай бисёре ҳаст, ки аз онҳо шираи меъда ҷудо мешавад (расми 55). Меъда шомили кардиал – қисми болой, пилорик – қисми поёнӣ ва танааш, ки ба самти чап густариш ёфтааст,

мебошад. Дар таркиби шираи меъда моддаи луобӣ, ферментҳо ва кислотаи хлорид ҳаст. Моддаи луобӣ девораи меъдаро аз зарбҳои механикӣ ва таъсири ферментҳо эмин нигаҳ медорад. Ферментҳо сафеда ва ҷарбҳои таркиби физоро майда мекунанд. Кислотаи хлорид микробҳоро безарар месозад ва кори ангезандаҳои шираи меъдаро фаъол мекунад. Физо пас аз 4–8 соат ба рӯдай борик мегузарад.

Ғадуди зери меъда ғадуди тарашишҳии омехта буда, қисми хурдаки он – ҷазираи Лангерганс вазифаи тарашишҳи дохилиро анҷом медиҳад. Қисми боқимонда бошад, шираи ҳозимаи рӯдай дувоздаҳангуштро ҳосил мекунад. Дар таркиби шираи он ферментҳое (ангезанда) ҳастанд, ки сафеда, ҷарб ва карбогидратҳоро таҷзия мекунанд (расми 55).

Чигар. Чигар дар қисми болоӣ ва самти рости қовокии шикам, дар зери камони қабурға ҷойгир шудааст. Ҳучайраҳои он талҳа (сафро) ҳосил мекунанд. Ин моеъ дар талҳадон ҷамъ шуда, бо найчайи маҳсус ба рӯдай дувоздаҳангушта мебарояд. Талҳа эмулсия ва ҳазми ҷарбҳоро метезонад. Ғайр аз ин, чигар организмро аз ҳар гуна маводи заҳролуд эмин нигаҳ медорад. Он хуноро полоида, маводи заҳрноки бо ҳӯрок ба хун гузаштаро тоза мекунад.

Рӯдай борик. Рӯдай борик аз қадди одам 3–4 маротиба дарозтар аст. Қисми аввали он рӯдай дувоздаҳангушта мебошад. Дарозии миёнаи он ба 12 бари ангушт – 25–30 см рост меояд. Диаметри он аз дигар қисмҳои рӯда васеътар аст. Ба рӯдай дувоздаҳангушта маҷрои талҳадони чигар ва ғадуди зери меъда кушода мешавад. Дар маҳалли гузариши рӯдай борик ба рӯдай



Расми 55. Меъда, чигар, рӯдай дувоздаҳангушта, ғадуди зери меъда: 1 – чигар, 2 – меъда, 3 – сурхрӯда, 4 – талҳадон, 5 – роҳи талҳадон, 6 – ғадуди зери меъда, 7 – роҳи ғадуди зери меъда, 8 – рӯдай дувоздаҳангушта


Расми 56. Ҳазм шудани хўрок дар рӯдаи борик: а – соҳти патмўякҳои рӯдаи борик; ҷазби маводи ғизой бо патмўякҳо: б – 1 – пўшиши яққабата, 2 – рагҳои хунгард, 3 – патмўяк, 4 – лимфа.

ғафс кўррӯдаи кўтоҳ қарор дорад. Дар қисми баъдии он шоҳаки кирмонанд – аппендикс овезон меистад. Ғадудҳои майдаи бисёре дар пардаи луобии рӯдаи борик ҳастанд, ки шираи рӯдаро ҳосил мекунанд. Шираи рӯда дорои ферментҳои таҷзиякунандаи сафеда, чарб ва карбогидратҳо (ангигштоб) мебошад. Сатҳи доҳилии рӯдаи борик пур аз патмўяк (ворсинка) аст (расми 56). Девораи патмўяк аз як қабат хучайраҳои пўшиший ва ҳар мўяқ аз рагҳои хунгард ва лимфагӣ иборат аст. Маводи ғизои бо таъсири ферментҳо таҷзияшуда аз патмўякҳо ба хун ва лимфа ҷаббиди мешавад. Дар пардаи луобии рӯдаи борик, ба хусус, дар шоҳчайи кирмшакли кўррӯда гиреҳҳои лимфа ҷойгиранд. Дар гиреҳҳои лимфагӣ подтанҳо, ки қисми таркибии системай эминии бадан ба шумор мераанд, ҳосил мешаванд.

Вазифаи рӯдаи ғафс. Боқимондаи хўроки ҳазмнашуда аз рӯдаи борик ба рӯдаи ғафс мегузарад. Девори рӯдаи ғафс пур аз ғадуди тараашшуҳии моддаи луобӣ аст. Дар ин қисми рӯда бактерияҳои бисёр мавҷуданд. Бо иштироқи онҳо витамини К таҷзия ва баъзе маводи боқимондаи хўрок хурду реза мешавад. Дар рӯдаи ғафс қисми асосии оби боқимондаи хўрок ба хун ҷаббиди шуда, қисми начосат ҳосил мешавад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Унсурҳои вобаста ба меъда ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – ғадудҳои девораи меъда, В – ферментҳо, С – моддаи луобӣ, Е – кислотаи хлорид: 1 – безарарсозии микробҳо, фаъол карданни кори ферментҳо, 2 – ҳимояти девораи меъда аз зарбҳои механикӣ, ферментҳо, 3 – таҷзияи сафеда ва чарбҳо, 4 – чудо карда баровардани шираи меъда.
2. Қисмҳои рӯдаи борик ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нишон дихед: А – ғадуди зери меъда, В – рӯдаи дувоздаҳангушта, С – луоби ғадуд, Е – фермент,



F – патмұяқ, G – гиреҳқои лимфагүй: 1 – бо девораи он маводи ғизой ба хун ва лимфа қазб мешавад, 2 – подтан ҳосил мекунад, 3 – ба он ғадуди зери меъда ва рохи чигар боз мешавад, 4 – дар таркиби ширааш фермент ҳаст, 5 – сафеда, ҷарб ва карбогидратхоро таczия мекунад, 6 – шираи рұдаро ҳосил мекунад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Дар таркиби шираи меъда ва рұда ферментхои таczиякунандаи сафеда мавчуд аст. Ғайр аз ин, кислотаи хлориди таркиби шираи меъда ҳосияти хұрандагии бофтахоро дорад. Агар чунин бошад:

1. Маводи ҳосилкунандаи девораи меъда аз сафеда иборат аст. Дар он сурат ба-рои чиң шираи меъда худи меъдаро ҳазм намекунад?
2. Дар таркиби шираи меъда ферментхои таczиякунандаи ҷарбхो низ мавчуд аст. Пас, барои чиң ҷарбхо асосан дар рұдахо ҳазм мешаванд?

§ 28. Танзими ҳазми хұрок

Равишихқои омӯзиши ҳазми хұрок дар меъда. Коркарди аъзои ҳозимаро намешавад назорат кард. Аз ин сабаб дар муддати тұлонй қараёни ҳазми хұрок бо рохи қаррохай карданы ҳайвонхо омӯхта шудааст. Дар нимахои асри XIX олим рус В.А.Басов бо рохи насли фистула дар меъдаи саг равиши гирифтани шираи меъдаро қашф кард. Аммо, азбаски ин шира бо ғизои меъда омехта дармеомад, муфассал омӯхтани таркиби он ғайримумкин буд.

Олими рус И.П.Павлов рохи гирифтани шираи тозаи меъдаро, ки бо ғизо омехта нашудааст, пайдо кард. Равиши ү ба донистани таркиб ва микдори шираи меъда ва омӯзиши танзими құдосозии шира дар организм имко-ният дод. Олим барои рох надодан ба омехташавии ғизо ва шираи меъда, сурхрұдаро бурида фистула мегузорад. Саракхөй буридашудаи меъдаро ба берун баровара, ба пұст дұхта мемонад. Ғизои ба даҳон афтида аз тариқи сурхрұда боз ба берун мебарояд, шираи меъда бошад, аз фистула мечакад. Ба ин нахв, И.П.Павлов мефаҳмонад, ки шираи меъда на танхо бо ғи-зохұрый, ҳамчунин бо дидан, ҳис карданы бүй ё дигар сабабхои алоқаманд бо хұрокхұрый, чунончи, равшан шудани چароғ, метавонад тараашшұх кунад. Дар дармөнгөххө барои санcidани шираи меъда, рұда ё фаъолияти аъзои ҳозима аз равишихқои зондгузорый, рентгеноскопия, эндоскопия истифода мебаранд.

Ҳангоми таҷрибаи рентгеноскопӣ барои пешгири қардани нурҳои рентгенӣ ба бемор шавлаеро меҳӯронанд, ки бо маводи зидди нур омода шудааст. Сипас дар сафҳаи рентгенӣ ҳудуди ҳар гуна қисми найҷаи ҳозима нишон дода мешавад. Дар тадқиқи эндоскопӣ ба аъзои ҳозима асбоби маҳсуси оптикаӣ – эндоскопро ворид месозанд. Бо ин равиш бемориҳои пайдошуда дар роҳи тарашшуҳии аъзои ҳозима ва ғадудҳоро метавон муайян кард. Солҳои охир барои ташхис гузоштан ба бемориҳои аъзои ҳозима ва бофтаҳо аз ултрасадо ва томографияи роёни (компьютерӣ) васеъ истифода мебаранд.

Беҳдошт (гигиена)-и ҳӯрокхӯрӣ. Иштиҳо ба навъҳои ғизо, намуд, бӯй ва таъми он, ба шакли зарфҳои ҳӯрокпазӣ ва ҳӯрокдиҳӣ, ҳамчунин ба ҳолати рӯҳии одам вобаста аст. Вақте ки дастурхонро хуб оро дода, ғизоро бо диди ҷолиб дар зарфҳо медиҳанд, ҳанӯз ғизо нахӯрда иштиҳо меояд. Майли ғизохӯрӣ бо зиравор, салатҳои шӯру тунд, сабзавот бештар меангезад. Сарусадои баланд, китобхонӣ, ёдоварии рӯйдод ва ҷизҳои ноҳуш дар вақти ғизохӯрӣ боиси баста шудани иштиҳо ва мушкилии ҳазми ҳӯрок мегардад.

Ҳаросон нашуда, бо меъёр ҳӯрдани ғизо шарти асосии ҳазми хуби ҳӯрок аст. Бо ҳӯрдани бисёр низ ғизо хуб коркард нашуда, одам варам мекунад. Аз ин хотир, дар рӯз 3–4 бор, кам-кам бояд ғизо ҳӯрд.

Танзими ҳазми ҳӯрок аз роҳи асаб. Дар пардаи луобии даҳон ва забон ретсепторҳои ҳассос ба таъми ҳӯрок мавҷуданд. Ангезае, ки бо таъсири маҳзи ҳӯрок ҳосил мешавад, ба воситаи асабҳои ҳис ба маркази ҳозимаи мағзи сар интиқол меёбад. Аз он ҷо ба ғадудҳои тарашшуҳии луоби даҳон ва девораи меъда омада, ба чудошавии луоб ва шираи меъда таъсир мегузорад. Луоб ва шираи меъда дар хини дидани ҳӯрок, ҳис қардани бӯйи он, ҳатто бо шунидани номи ғизо таровиш мекунанд. И.П.Павлов шираеро, ки бо дидани ҳӯрок ва ҳис қардани бӯйи он ҳосил мешавад, *шираи луобӣ* номидааст.

Танзими гуморалии ҳазми ҳӯрок. Баъзе аз гормонҳои тарашшуҳии ғадуди гипофиз кори ғадуди ҳозимаро неру мебахшанд, гормони тироксини ғадуди сипаршакл бошад, кори ин ғадудҳоро суст мекунад. Ғайр аз ин, ҳазми ҳӯрок ба рефлексҳои шартӣ низ вобаста аст. Маркази ин рефлексҳо дар қишири нимкураҳои калони мағзи сар ҷойгир шудааст.

Таъсири ҳарорати баланд ба ҳазми ҳӯрок. Ҳарорати гарми муҳити бेरуна ба фаъолияти аъзои ҳозима таъсири манғӣ дорад. Дар фасли тобистон фаъолияти кории ғадудҳои луоби даҳон, ғадудҳои майдай рӯйи пардаи луобии меъдаю рӯда суст мешавад. Яъне, чудошавии луоб ва шира кам ба амал

меояд. Җигар низ камтар заҳра мебарорад. Ҳаракати кирммонанд ва раққосакии мушакҳои меъда ва рӯда кунд мешавад.

Иштиҳои одам дар фасли тобистон хуб нест: ҳазми ғизоҳои равғаний, гӯштин ва сурхшуда бо мушкилӣ мегузарад, шикам дам мекунад. Дар гармо майли кас ба об ва ғизоҳои обакӣ, ба меваю сабзичот меафзояд. Одам ғизои қавӣ истеъмол накарда, тез монда мешавад, қобилияти кориаш мекоҳад.

Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Равишҳои санчиши аъзои ҳозима ва мағҳумҳои мутобиқ бо онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – зондгузорӣ, В – рентгеноскопия, D – эндоскопия; 1 – ба бемор шавлаи омодашуда аз маводе, ки нурҳои рентгениро намегузаронанд, дода мешавад, 2 – барои санчиши аъзо асбоби маҳсуси оптикаӣ – эндоскоп фурӯ мекунанд, 3 – барои санчиши аъзо найчай резинии эластикӣ фурӯ мекунанд.
2. Роҳи интиқоли импулсҳои асабро ҳангоми ба даҳон гузоштани ғизо бо тартиб нишон дихед: А – асаби ангезанд, В – маркази ғизои мағзи дарозрӯя, D – асаби ҳассос, E – ғадудҳои оби даҳон ва меъда, F – ретсепторҳои таъм.
3. Танзими гуморалии ҳазми хӯрокро бо тартиб нишон дихед: А – шира чудо мекунад, В – ҷудосозии шира авҷ мегирад, D – ба меъда хӯрок меояд, Е – маводи фаъоли хӯрок ба ғадуди ҳозима таъсир дорад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Мегӯянд, «иштиҳо дар вақти хӯрок меояд». И.П.Павлов шираэро, ки бо дидани хӯрок, ҳис кардани бӯйи он ё бо таъсири дигар ҳодисаҳои алоқаманд ба хӯрокхӯрӣ пайдо мешавад, «шираи иштиҳо» номидааст.

Агар чунин бошад, пас:

1. Ба таъсири қадом моддаҳо иштиҳои ғизоҳӯранда меояд?
2. Барои чӣ хӯрокро кам-кам ва ҳаросон нашуда бояд хӯрд?
3. Барои чӣ мегӯянд, «шикамат сер нашуда аз хӯрдан даст нигаҳ дор»?

§ 29. Бемориҳои меъдаю рӯда ва пешгирий кардани онҳо

Илтиҳоби меъда ва рӯда. Риоят накардани тартиби ғизоҳӯрӣ, мунтазам истеъмол намудани хӯрокҳои бениҳоят талху куҳнашуда ва маводи алкулӣ боиси илтиҳоби пардаи луобии меъда – гастрит ё ки газаки пардаи луобии

рӯдаи борик (энтерит) мегардад. Дар ин беморӣ шикам дард карда, дару нравӣ (исҳол) ё қабзият пайдо мешавад. Баъзан одам дилбехӯзур шуда, истифроғ мекунад.

Бемориҳои сироятпазири меъда ва рӯда. Пайдо шудани бемориҳои сирояткунанда ба афтидани резандомакони (микроорганизм) беморизо ба дастгоҳи ҳозима вобаста аст.

Ботулизм дар натиҷаи масмум шудан аз истеъмоли хӯроки гӯштдори кухнашуда ба вучуд меояд. Ба одами бемор чанд пиёла оби ширгарм хӯронида мешавад. Сипас ба гулу қошуқи чой ё ангушт тела дода, мачбурий истифроғ мекунонанд, ки хӯроки хӯрда берун ояд.

Микробҳои бемориҳои исҳоли хунин, вабо, домана, гепатити вогир аксаран бо магасу паşa паҳн мешаванд. Ин микробҳо мумкин аст аз оби ошомиданий ё ашёи истифодакардаи бемор гузаранд. Барои пешгирий кардани бемориҳои вогир аз антибиотикҳо (подзи) васеъ истифода мебаранд.

Захролуд шудан аз хӯрок. Яке аз сабабҳои захролудшавӣ аз ғизо истеъмоли маҳсулоти кухна аст. Дар ин гуна ҳолат ҳарчи зудтар хӯроки хӯрدارо аз меъда бояд баровард. Барои ин, тавре ки дар боло қайд шуд, истифроғи сунъӣ мебояд. Агар ҳангоми коркарди дубора ва пухтани масолеҳи хӯрок ба қоидаҳои беҳдоштӣ риоят нашавад, ҳар гуна резандомакони ангезандай беморӣ бо маводи ғизо вориди бадан шуда, домана, вабо, исҳоли хунин барин касалиҳои хатарнокро ба вучуд меоваранд. Омили асосии паҳншавии бемориҳои меъдаю рӯда обҳои касифу олудае мебошад, ки ба ҷоҳҳо, ҷӯйбору рӯдҳо ва дигар ҳавзаҳои баҳрабарӣ рехта ё ҷорӣ мешаванд. Бемориҳои рӯдараю ангезандаҳое мисли магас, дастмол, зарф ва ашёи истифодабурдаи бемор низ паҳн мекунанд.

Дар роҳҳои ҳозимаи бадани одам бар зидди резандомакони бемориовар воситаҳои ҳимоятий мавҷуд аст. Аз ҷумла, изотсими таркиби луоб, кислотаи хлориди шираи меъда ва сафрои (захра) ҳосилкардаи ҷигар, ки бисёр резандомаконро нобуд месозанд. Бо ин ҳол, ин моддаҳо баданро комилан ҳифозат намекунанд. Вақте ки резандомакон зуд зиёд шуда, резандомакони тобовари дигар дар баробари воситаҳои ҳимоятии бадан пайдо мешаванд, барои мубориза бар зидди онҳо аз доручоти гуногун истифода мебаранд.

Барои пешгирии бемориҳои сироятии рӯда аз антибиотикҳо истифода мебаранд. Лекин антибиотикҳо ҳамроҳ бо резандомакони зааровар бактеријаҳои муфид, аз қабили қаламчамикробҳои рӯдаро ҳам нобуд мекунанд. Аз


ин рӯ, антибиотикҳоро фақат дар зери назорати духтур бояд истеъмол кард. Агар резандомакони муфиди рӯда кам шаванд, эҳтимол дорад кори ҳозима аз роҳ барояд. Махсулоти ширу мост (қатик), сабзавот, мева ва масолеҳи таҳияшуда аз онҳо ба зиёд шудани флораи фоидаовар ва роҳандозии ҳазми дурусти хӯрок мусоидат меқунанд.

Бемориҳои паразитии меъда ва рӯда. Истеъмол кардани маҳсулоте, ки бо базри кирмҳои паразитӣ ва навзоди ҳашараҳо зарапвар шудаанд, риоя накардани қоидаҳои беҳдоштӣ боиси пайдоиши bemorӣ мегардад. Киччай бачаҳо, паразити тасмашакли ҳайвони калон, эхинококк (кирми саг) аз кирмҳои бисёр пажнӯшуда ба шумор мераванд. Бемории паразитӣ аз тариқи сабзавот, меваҳо, гӯшт ва дигар маҳсулоте, ки бо кирм ё тухми кирм олуда шудаанд, ё ки аз дастҳои олудашуда бо тухми кирмҳои музир сироят меқунад.

Таъсири машрубот ва никотин ба ҳазми хӯрок. Алкул аз девораи меъда ба хун ҷазб шуда, фаъолияти ғадудҳои меъдаро бармеангезад, таровиши шираро метезонад. Дар натиҷа, иштиҳои каси машрубҳӯрда боз мешавад ва ў хӯроки бисёр мөхӯрад. Аммо баъдан кори ғадудҳо суст шуда, шира камтар чудо мешавад. Иштиҳои машрубҳӯрда аз байн рафта, дар ў ҳазм ва гардиши хӯрок мушкил мегардад. Мудавом истеъмол намудани нӯшиданиҳои алкулӣ ба илтиҳоби қабатҳои луобии меъда меоварад, *гастрит* пайдо мешавад. Ҳучайраҳои ҷигар низ бод карда, касалии давомдори ҷигар – *гепатит* ба вучуд меояд. Бо таъсири алкул гепатит ба *сиррози ҷигар* (илтиҳоби шадид ҷигар) табдил мөёбад (расми 57). Ғайр аз ин, нӯшиданиҳои алкулӣ кори системаи ферментативро вайрон карда, боиси камбуди витамин дар бадан, илтиҳоби ғадуди зери меъда (*панкреатит*) хоҳад гашт.

Никотин ва бензол барин маводи заҳрноки таркиби тамоку низ ба системаи ҳозима таъсири бад мерасонанд. Ин моддаҳо сатҳи луобии меъдаро варар қунонида, гастрити доимӣ, ҳатто заҳми меъдаро ба вучуд меоваранд. Сигоркашӣ рагҳои хунгардро танг карда, мизони шираҷудокуниро вайрон меқунад. Дуди сигор тавони ҳиссии ретсепторҳои даҳонро коҳиш медиҳад. Аз ин рӯ, дар шахси сигоркаш қобилияти дарки таъм ва иштиҳо паст аст.

Носкашӣ ба системаи ҳозима таъсири бештар дорад. Дар таркиби нос ғайр аз никотину маводи заҳрноки дигар оҳак ва хокистар низ ҳаст. Ин мавод бо таъсири луоби даҳон об шуда, дар зери забон ба хун ҷазб мешаванд. Як қисми нос бо оби даҳон ба меъда ва рӯда роҳ ёфта, боиси илтиҳоби пардаи



Расми 57. Чигари одами солим (*а*) ва шаробхӯр (*б*).

луобии онҳо мешавад. Дар байни касони носу сигоркаш саратони ковокии даҳон, сурхрӯда ва меъда бисёр ба чашм меҳӯрад.

Пешгирий кардани бемориҳои сирояткунанда. Барои пешгирий кардани бемориҳои вогир ва кирмҳои паразитӣ пеш аз хӯрок бо собун шустани даст, шуста истеъмол кардани меваю сабзавот, хӯрдани оби ҷӯш, ба хубӣ пухта хӯрдани маҳсулоти гӯштин, баста нигаҳ доштани меваҳо аз дasti магас тавсия карда мешавад.

Риоя кардани қондаҳои беҳдоштий дар фаъолияти муътадили аъзои ҳозима ва ҷилавгирий кардан аз бемориҳои меъдаю рӯда аҳамият дорад. Беҳдошти аъзои ҳозима аз беҳдошти ҳуфраҳои даҳон ва дандон оғоз меёбад. Бо мақсади ҳифз намудани аъзои ҳозима аз беморӣ, ба тозагӣ ва риоя кардани режими хӯрокхӯрӣ таваҷҷуҳи ҷиддӣ бояд дод. Ғизоҳои омехта дар меъда қариб дар тӯли 4 соат ҳазм мешаванд. Аз ин хотир, дар ҳар чор соат мебояд ғизо хӯрда истод. Вайрон шудани режими ғизохӯрӣ боиси пайдо шудани бемориҳои гастрити доимӣ ва заҳми меъда мегардад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Корҳоеро, ки ҳангоми заҳролуд шудан аз хӯрок анҷом дода мешаванд, бо тартиб нависед: А – ғизои хӯрдашударо ба берун мебароранд, В – бехи забон ё девораи паси гулуро хориш медиҳанд, D – ба одами заҳролудшуда як стакан оби ширгарм меҳӯронанд, Е – истифроғи сунъӣ ба амал меоваранд.
2. Тартиби бемориҳо ва ҳусусиятҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – гепатит, В – сирроз, D – гастрит, Е – панкреатит, F – вабо: 1 – бемории гайри-сироятии чигар, 2 – илтиҳоби ҳучайраҳои чигар, 3 – бемории ҳосилшуда аз обҳои равон, 4 – илтиҳоби ғадуди зери меъда, 5 – заҳми меъда.

Фикр карда ҹавоб дихед:

1. Барои чӣ «Нафси бад – балои чон» мегӯянд?
2. Бо назардошти ҳаракати хун дар системаи гардиши хун масъалаи зеринро равшан кунед: Маъмулан, хубоби эхинококк (кирми наворӣ) на дар дил, балки дар бофтаҳои чигар ё шуш ҳосил мешавад. Барои чӣ?
3. Ҷумлаи ҳикматомези «Касал бошӣ нафсатро, оқил бошӣ забонатро нигаҳдор...» чӣ гуна маънои ахлоқӣ дорад?

Кори озмоиши 4

Омӯзиши таъсири луоб ва шираи меъда ба маводи ғизоӣ.

Таҷҳизот ва ашёи амалиёт: сепоя, 4-то найчашиша, чакона (пипетка), дамосанҷ, ширеши обакии нишоста, 10 мл луоби тунук, маҳлули 0,1% кислотаи хлорид, маҳлули камқуввати обакии йод, гармоба, зарфи дорои ях.

Тартиби амалиёт:

Дар найчашишаҳо 3 милилитрӣ ширеши обакии нишоста андохта мешавад:

- найчашишаи 1 дар гармобаи 37°C ҷойгир мешавад; дар 3 найчашишаи дигар 3 милиilitrӣ луоби тунук андохта мешавад;
- Найчашишаи 2 дар зарфи яҳдор гузошта мешавад;
- Дар найчашишаи 3 ба миқдори 2–3 қатрай кислотаи хлорид чаконида, онро дар гармоба мегузоранд;
- Найчашишаи 4 дар гармоба гузошта мешавад. Пас аз 30 дақиқа дар найчашишаҳо 2–3 қатрай маҳлули йод чаконида мешавад;
- Найчашишаҳои 1, 2, 3 бо ранги сабз зоҳир мешаванд;
- Бо таъсири нишостаю йод ранги сабз гирифтани найчашишаҳои 1, 2, 3 тавзех дода мешавад;
- Дар найчашишаи 1 наандохтани луоб ва таҷзия нашудани нишоста эзоҳ дода мешавад;
- Дар зарфи яҳдор истодани найчашишаи 2, дар ҳарорати сард мондани луоб ва таҷзия нашудани нишоста эзоҳ дода мешавад;
- Дар натиҷаи илова кардани кислотаи хлорид дар найчашишаи 3, дар муҳити кислотадор бетаъсир будани луоб ба нишоста шарҳ дода мешавад;
- дар найчашишаи 4 дар зери ҳарорати ширгартм таҷзия шудани нишоста бо луоб эзоҳ дода мешавад.

БОБИ VIII. МУБОДИЛАИ МОДДАХО ВА НЕРУ

§ 30. Аҳамияти мубодилаи моддаҳо ва неру

Мубодилаи моддаҳо. Дар байни бадани одам ва муҳити зист доимо мубодилаи моддаҳо ва неру сурат мегирад. Аз муҳити берун ба организм гузаштани об, намакҳои маъданӣ, маводи ғизой (сафедаҳо, карбогидратҳо, ҷарбҳо) ва хориҷ шудани маводи мубодилашуда ба муҳити берун *мубодилаи моддаҳо* ном дорад. *Мубодилаи неру* бошад, аз таҷзияи маводи органикӣ дар ҳучайраҳо ва ҳосил шудани неру иборат аст. Ин неру (энергия) барои ҳарекат, сабзиш ва инкишофи бадан сарф мешавад. Ин гуна ҷараёнҳоро *метаболизм* меноманд, ки ба тағиироти маводу неру дар организми зинда ва мубодилаи маводу неру бо муҳити атроф вобаста аст. Ин ҷараён муҳимтарин ҳосияти ҳастӣ, яъне нишонаи асосии фарқкунандай байни материияи зинда ва гайризинда мебошад.

Ҷараёни кимиёни мубодилаи моддаҳо дар ҳучайра ба вуқӯъ меояд, ки он аз лаҳзai ба хун гузаштани мавод сар шуда то пурра хориҷ шудани маҳсули таҷзия давом мекунад. Асоси мубодилаи моддаҳо ва неру ба ҳам алоқаманд буда, яке бе дигаре ба вуҷуд намеояд, вале аз ҷараёнҳои ферментативии ба якдигар муҳолиф равонашуда иборат аст. Ин ҷараёнҳоро *ассимилятсия-анаболизм* ва *диссимилиятсия-катаболизм* меноманд.

Дар ҷараёни ассимилятсия дар таркиби маводи ғизоии ҳазмшуда аз якчанд пайвастагии одӣ (масалан, аминокислотаҳо) таҷзияи пайвастагиҳои мурракаб (сафедаҳо) ба амал меояд. Ассимилятсияро *мубодилаи пластикӣ* низ мегӯянд.

Диссимилиятсия гуфта, бо таъсири ферментҳо таҷзия шудани молекулаҳои калони органикӣ ва хеле зиёд ҳосил кардани неру кимиёро меноманд. Аз ҳисоби неру ҳосилшуда АТФ (кислотаи аденоцитрифосфат) ва дигар пайвастагиҳои ҳомили неру синтез шуда, дар ҳучайра неру захира мегардад. Ин неру ба кулли ҷараёнҳои ҳаётӣ бадан: кашишҳӯрии мушакҳо, интиқоли импулсҳои асад, доимӣ нигаҳ доштани дамои тан, синтез ва ҷазби маводи

органикӣ, тарашшуҳ, ҳифзи потенсиали ҷондоракҳо дар пардаи ҳуҷайра ва ғайра сарф мешавад. Ба диссимилятсия мубодилаи неру ҳам мегӯянд. Ҳамин тавр, дар натиҷаи мубодилаи мавод ва неру маводи ғизоии воридшуда ба организм ба моддаҳои зарурии бадан табдил мейбанд, сипас ин мавод ҳамчун масолеҳи сохторӣ ба кор мераванд ё захира мешаванд.

Мубодилаи моддаҳо ва неруро дар организм ба тарзи шартӣ ба 5 марҳили пайи ҳам метавон тақсим кард:

- ҳазми ғизо, яъне бо ширкати ферментҳо дар рӯда таҷзия шудани пайвастагиҳои молекулавии бузург ба маводи молекулавии хурди қобили ҷазб;
- ҷазби маҳсулоти ғизоӣ ва расонидани онҳо ба бофтаю ҳуҷайраҳо;
- аз маҳсулоти ҷазбшуда таркиб ёфтани маводи барои организм зарур;
- бо таҷзия шудани мавод ба вучуд омадани маҳсули мубодилавӣ;
- бо мубодилаи мавод ба берун баровардани маҳсули ниҳоии ҷамъшуда.

Воканишҳои ассимилятсия (биосинтез) ва диссимилятсия (таҷзия) дар ҳуҷайра дар як вақт ба амал меоянд. Аз ҳисоби неруи ҳориҷшаванда дар ҷараёни ассимилятсия АТФ ва дигар пайвастагиҳои калони нерудор синтез мегарданд. Ин неру дар шакли неруҳои механикӣ, кимиёй, гармидихӣ дар ҳама ҷараёнот масраф мешавад.

Ҳамин тавр, мубодилаи моддаҳо як занцираи мураккабест, ки бо гузаштани мавод аз муҳити беруна ба организм сар шуда, ҷараёни таҷзия ва рониши маҳсулоти ниҳоии ҳосилшударо ба ҳориҷ фаро мегирад.

Мубодилаи об ва маводи маъданӣ. Ивазшавии моддаҳо мубодилаи об ва маводи маъданиро низ дарбар мегирад. Об ба таркиби кулли бофта ва ҳуҷайраҳо медарояд. 60–70 % тани одами миёнсол аз об иборат аст. Дар бадани одами ҷавон бошад, миқдори об бештар, масалан, дар бачаҳои хурдсол ба 80 % мерасад.

Об қисми асосӣ ва таркибии муҳити дохилии организм аст. Ҳар гуна реаксияи кимиёй дар ҳуҷайра дар муҳити об ба амал меояд. Об дар ҷараёни мубодилаи моддаҳо ширкат мекунад. Маҳсули мубодилаи моддаҳо ба воситаи об ихроҷ мешавад. Дар танзими дамои тан об нақши муҳим дорад. Дар ҳавои гарм об аз ғадудҳои пӯст буғ шуда, ба боло рафтани ҳарорати бадан роҳ намедиҳад.

Намакҳои маъданӣ устувории муҳити дохилии организмро нигаҳ медоранд. Намаки ош барои аз байн нарафтани оби бофтаҳо зарур аст. Бо кам

шудани ин намак организм зуд беоб мемонад. Намаки калсий дар баста шудани хун иштирок карда, ба таркиби бофтаи устухон медарояд. Аз ин рӯ, барои сабзиши организми ҷавон хеле муҳим аст. Ҳамаи намакҳо дар ғизо ҳаст, ба ҷуз намаки ош. Барои ҳамин ба ғизо намак меандозанд.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Давраҳои мубодилаи моддаҳо ва неруро паси ҳам ҷойгир кунед: А – маҳсулоти мобайни ҳо ниҳоӣ ҳосил мешавад, В – маҳсули ниҳоӣ ихроҷ мегардад, С – маҳсули ҳазмшуда ҷазб мешавад, Е – ба маводи зарурии организм табдил меёбад, F – маҳсули ҳазмшуда ба ҳуҷайраҳо мегузарад, G – маводи ғизоӣ ва об ба организм медарояд, Н – пайвастагии молекулавии бузург таҷзия мешавад.
2. Истилоҳотро бо мағҳумҳои мутобиқ ба онҳо ба тарзи ҷуфт нависед: А – метаболизм, В – ассимилятсия, С – диссимилиятсия, Е – катаболизм, F – анаболизм: 1 – мубодилаи неру, 2 – мубодилаи мавод, 3 – маҷмӯи ҷараёнҳои мубодилаи мавод ва неру, 4 – ба ассимилятсия мутобиқ аст, 5 – ба диссимилиятсия мутобиқ аст.

§ 31. Мубодилаи сафеда, карбогидрад ва ҷарбоҳо

Мубодилаи сафедаҳо. Сафеда дар организм вазифаҳои гуногуно адод мекунад. Он чун масолехи асосии ҳуҷайра буда, андомакҳои (органоид) ҳуҷайра низ аз сафеда иборатанд. Бисёр ҷараёнҳои таркибии ҳуҷайра ба сафеда вобаста аст. Аз тарики сафеда оксиген ба бофтаҳо роҳ меёбад; гази карбонат аз бофтаҳо ронда мешавад. Сафедаҳо тамоми реаксияҳои кимиёни ҳуҷайра-ро фурӯковӣ (катализ) мекунанд. Пайдоиши масуният, кашиши мушакҳо ва ҷараёнҳои ферментӣ ба сафеда вобастаанд. Таркиби сафеда аз 20 наъ аминокислота иборат аст. Аз пайи омезиши онҳо молекулаҳои муҳталифи сафеда ба вучуд меоянд. Сафеда бештар дар маҳсулоти гиёҳӣ ва ҳайвонӣ мавҷуд аст. Дар найҳои ҳозима сафеда ба аминокислотаҳо таҷзия шуда, ба хун мегузарад. Дар ҳуҷайраҳо сафедаҳои барои бадан муфид аз аминокислотаҳо таркиб меёбанд. Аз оксидшавии 1 г сафеда 4,1 ккал неру ҳосил мешавад.

Мубодилаи карбогидратҳо. Карбогидратҳо манбаи неру барои мағзи сар, мушакҳо ва ҳуҷайраҳои дигари бадан мебошанд. Дар натиҷаи таҷзияи онҳо гази карбонат ва об ҳосил гашта, ба миқдори зиёд неру ҷудо мешавад.

Карбогидратҳо сода ва мураккаб мешаванд. Карбогидратҳои мураккаб аз даҳҳо ё садҳо ҳамтои содаи худ (чун глюкоза) таркиб меёбанд. Онҳо дар рӯда ба карбогидратҳои сода (чун глюкозаи нишоста) таҷзия ва ба хун ҷазб мешаванд. Инсулин – ғормони ғадуди зери меъда глюкозаи изофии хунро ба нишостаи ҳайвон – гликоген табдил медиҳад. Гликоген дар ҷигар ва мушиқҳо захира мешавад. 1 г карбогидрат бо таъсири оксиген таҷзия шуда, 4,1 ккал неру ҷудо мекунад. Дар сурати камбуди глюкозаи хун гликоген бо таъсири ғормони дигари ғадуди зери меъда – *глюкагон* ба ҷойи глюкоза таҷзия мешавад. Ҳамин тавр, миқдори глюкозаи хун ҳамеша як хел (0,1–0,12%) боқӣ мемонад. Агар коркарди инсулин кам шавад, глюкозаи таркиби хун зиёд гардида, бемории диабети қанд пайдо мешавад. Дар ин ҳолат миқдори глюкозаи хун афзуда, як қисми он бо шоша таҳлия мегардад. Ба ин сабаб он бемориро *диабети қанд* меноманд. Барои кам кардани қанд ба хун инсулин мефиристанд. То қашфи амали синтези инсулини сунъӣ диабети қанд аз бемориҳои ҳатарнок ҳисоб мешуд. Барои пешгирии он мунтазам додани инсулин ва кам кардани маводи карбогидратдор дар ҳӯроки бемор тавсия мегардад. Карбогидрат асосан дар таркиби маҳсулоти гиёҳӣ, донагӣ ва картошко мева бисёр аст.

Мубодилаи ҷарбҳо. Ҷарбҳо барои организм манбаи неру буда, ҳамчун ғизои захира дар бофтаи пайвандии зери пӯст ва атрофи аъзои доҳилӣ ҷамъ мешаванд. Ҳангоми таҷзияи ҷарбҳо нисбат ба карбогидрат ва сафедаҳо ду баробар неруи бештар ҷудо мешавад. Ғайр аз ин, ҷарбҳо ба таркиби ҳӯҷайра ва пардаи андомакҳои он медароянд. Ҷарб гармиро хуб намегузаронад. Аз ин рӯ, ҷарби зери пӯст дар нигаҳдории ҳарорати доимии тан аҳамият дорад. Ҷарбҳои ҷамъшуда дар бофтаи пайвандӣ аъзоро аз таъсири мөханикӣ ҳифз мекунанд. 1 г ҷарб бо таъсири оксиген оксид шуда, 9,3 ккал неру ҳосил мекунад.

Дар найчаҳои ҳозима ҷарбҳо ба кислотаҳои ҷарбӣ ва глитсерин таҷзия шуда, ба лимфа ва хун мегузаранд. Равғани гиёҳӣ ҷарбҳое дорад, ки дар равғани ҳайвонӣ нест, яъне қобили мубодила намебошанд. Аз ин рӯ, дар ғизо ҳамроҳ бо равғани ҳайвонӣ равғани гиёҳӣ низ бояд бошад. Дар организм қисми асосии ҷарбҳо ҳамчун захира ҷамъ мешавад. Аз ҷарбҳои захиравӣ дар вакти камбуди ғизо ё ҳангоми бештар неру сарф кардан истифода мебаранд.

Тағйироти пайвастагиҳои органикӣ дар организм. Ҳар гуна ҷараёни мубодилаи моддаҳо, ки дар бадан ба вуқӯъ меоянд, бо ҳам алоқаманд ме-

бошанд. Мумкин аст сафеда ва чарбҳо ба карбогидрат, карбогидрат ба чарбҳо табдил ёбанд. Дар навбати худ, чарбҳо метавонанд манбаи карбогидрат бошанд, камбуди карбогидрат низ бо чарбу сафедаҳо пур мешавад. Ҳамин тарз, ҷойи холии як моддаро моддаи дигари организм гирифта меистад. Аммо норасои сафедаи организмро бо маводи дигар пур кардан ғайримумкин аст. Сафеда танҳо аз аминокислота ба вучуд меояд ва дар организм наҳама аминокислота синтез мешавад. Дар сафедаи гиёҳҳо аминокислотаи зарурӣ барои бадани одам мавҷуд нест. Барои сабзиш ва инкишофи организми ҷавон ғизои ў бояд дорои маҳсулоте бошад, ки аз аминокислота ғанӣ аст, ба мисли гӯшт, моҳӣ, шир

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Мубодилаи сафедаҳоро бо тартиб нишон дихед: А – сафеда барои сохтани андомакҳои ҳуҷайра сарф мешавад, В – аминокислотаҳо ҷазб мешаванд, D – аз аминокислотаҳо сафеда синтез мешавад, Е – аминокислотаҳо ба ҳуҷайраҳо мегузаранд, F – ба аминокислотаҳо таҷзия мешаванд.
2. Мубодилаи карбогидратҳоро бо тартиб нишон дихед: А – як қисмаш ба ҷигар ва мушакҳо меравад, В – ба глюкоза таҷзия мешавад, D – ба нишостаи ҳайвон табдил меёбад, Е – қисми дигараши таҷзия шуда, неру ҳосил мекунад, F – дар ҳуҷайра неру ба ҷараёни кимиёй сарф мешавад.
3. Мубодилаи чарбҳоро бо тартиб нишон дихед: А – маҳсулоти мобайнӣ аз патмӯякҳои рӯда мегузарад, В – қисми изофиаш дар ҳуҷайраи зери пӯст ва атрофи аъзо ҷамъ мешавад, D – ба лимфаи патмӯякҳо мегузарад, Е – ҷарбҳои зарурии организм дар лимфа синтез мешавад, F – дар рӯда ба кислотаҳои глитсерин ва ҷарб таҷзия мешавад, G – ба кулли аъзо ва бофтаҳо таксим мешавад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Дар ҳавои гарм об аз ғадуди пӯст буғ шуда, ба боло рафтани ҳарорати бадан роҳ намедиҳад. Бо ин сабаб дар айёми тобистон оби бисёр меҳӯранд. Барои ҷӣ оби тоза ташнагиро тез рафъ намекунаду обҳои маъданӣ қонеъ мекунанд?
2. Дар сурати камбуди ягон модда дар организм ҷойи онро моддаи дигар мегирад. Барои ҷӣ қасе, ки нон ё шириниро бисёр истеъмол мекунад, тез фарбех мешавад?
3. Таъсирҳои гуморалие, ки ба фаъолияти ғадудҳои ҳозима рассонида мешаванд, аз ҷиҳо иборатанд?

§ 32. Витаминҳо ва аҳамияти онҳо

Витаминҳо. Витамин (аз лот.: *vita* – ҳаёт ва *amin*, амини ҳаёт) – пайвастагиҳои молекулавӣ, ки дар организми зинда вазифаҳои муҳими биокимиёй ва физиологиро анҷом медиҳанд. Витаминҳо бо ҳуруфи қалони лотинӣ: A, B, C, D, E ва ғайра ифода мейбанд.

Ба омӯзиши витаминҳо олими рус Н.И.Лунин асос гузаштааст. Ин истилоҳро соли 1912 олими лаҳистонӣ К.Функ пешниҳод мекунад. Норасоии витамин дар бадан *авитаминоз* ном дорад. Витамин реаксияҳои кимиёии организмро қувват медиҳад ва ба ҳазми ғизо таъсир мерасонад. Ба таркиби ферментҳо даромада, функсияи муътадил ва фаъоли онҳоро таъмин мекунад. Бо норасоии витамин дар бадан мубодилаи моддаҳо вайрон шуда, қобилияти кории одам ва тобоварии ў дар баробари бемориҳои гузаранда суст мешавад. Микдори масрафи витамин хеле кам (дар як шабонарӯз аз чанд мкг то чанд мг) аст. Он дар организм синтез намешавад ё хеле кам синтез мешавад. Организми одам витаминоро асосан аз маҳсулоти гиёҳӣ ва ҳайвонӣ мегирад. Аҳёнан дар организм ҳосил шудани витаминҳо ба резандомакҳои муқим дар рӯдаҳо вобаста аст. Моддаҳои ҳосилкунандай витамин дар гиёҳҳо провитаминҳо (чун каротиноидҳо) мебошанд. Аз онҳо дар бадани одам ва ҳайвон витамин ҳосил мешавад.

Витамини А аксаран дар ҷарби моҳӣ, равғани зард, шир, зардии тухм, ховёри моҳӣ (икра) ва дигар маҳсулоти ҳайвонӣ мавҷуд аст. Дар растаниҳо моддаи каротини сабзӣ, испаноғ, помидор, зардолу ва қаламфури сурх ин витаминоро ҳосил мекунад. Витамини А дар рушди организм муассир аст. Дар асари норасоии ин витамин шабкӯрӣ ба вучуд меояд. Агар ба ғизои бачаҳо витамини А нарасад, қад ва мӯйи онҳо хуб намеёзад, ташаккули дандонҳояшон хуб сурат намегирад, заҳмдории шушу рӯда мушоҳида мешавад. Одам ҳар рӯз бояд қарип 1 г витамини А истеъмол кунад.

Витамини С дар мубодилаи сафеда ва карбогидратҳо муассир аст. Ин витамин дар настаран, қоти сиёҳ, лиму, апелсин, пиёз, сир, мева ва пои сабзи аксари растаниҳо, ба хусус, дар шоҳаи онҳо ва дар қабудиҳо мавҷуд аст. Аз пайи норасоии витамини С дар организм бемории синга зухур мекунад. Бо ин қасалӣ аз милки дандонҳо хун меояд, дар пардаи луобии даҳон заҳмҳо неш мезананд, дандонҳо мерезанд ва буғумҳо дард пайдо мекунанд. Ҳамчунин камхунӣ ба миён омада, масунияти бадан заиф мегардад.

Гурӯҳи витаминҳои В. Ба ин гурӯҳ, аз чумла, витаминҳои B_1 , B_2 , B_6 , B_{12} дохил мешаванд. Витамини B_1 ба мубодилаи карбогидратҳо таъсир мерасонад. Агар он камӣ кунад, кори аъзо ва бофтаҳое, ки дар онҳо (дил, маҷмӯи асад, мушакҳо) карбогидратҳо тез тағиیر меёбанд, вайрон мешавад.


Витамини B_1 дар гиёҳони хӯшадор ва лӯбиёй, зардии тухм ва ба микдори кам дар сабзавоту меваҳо, чун испаноғ, сабзӣ, карам, пиёз, себ мавҷуд аст. Камбуди B_1 дар ғизо бо мурури замон боиси беморӣ мегардад, чунончи, рагҳо қашида, қафаси сина, диафрагма ва мушакҳои дасту по фалаҷ мешаванд. Қаблан ин беморӣ дар байни мардуми ҷазираҳои уқёнуси Ором, ки биринчи бисёр истеъмол мекарданد, паҳн шуда буд.

Витамини B_{12} моддаи фаъоли биологист. Дар синтези аминокислотаи метионин ва нуклеин, ҳосилшавии хун иштирок мекунад. Норасоии ин витамин бо таъсири бемориҳои меъдаю рӯда, аз вайрон шудани назми ҷазби он дар рӯда ҳосил мегардад. Витамини B_{12} асосан бо маҳсулоти ҳайвонӣ воридӣ бадан шуда, ҳамроҳ бо бактерияҳо ба микдори кам дар рӯдаи одам синтез мешавад. Аз ин витамин дар тиб, ҷорводорӣ ва парандапарварӣ истифода мебаранд. Бо камбуди он камхунӣ ба миён меояд.

Витамини D. Ин витамин дар мубодилаи калсий ва фосфори бадан, дар кул, дар ҷараёни устухоншавӣ аҳамият дорад. Дар асари норасоии он мубодилаи калсий ва фосфор дар организм вайрон шуда, дар бачаҳо қасалии рахит ба вучуд меояд. Устухони бачаҳои ба рахит мубталошуда дуруст шакл намегирад, поҳо қаҷ месабзанд, шикам бузург мешавад. Ҷарб ва тухми моҳӣ, ҷигар, равғани зард, тухм аз витамини D ғанӣ мебошанд. Ин витамин бо нури офтоб дар пӯсти одам синтез мешавад. Аз ин хотир, бачаҳои хурдсолро дар вақти субҳу шом бояд ба ҳавои тоза баровард.

Нигаҳдории витаминҳо дар маводи ғизоӣ. Дар маҳсулоти ғизоӣ нигаҳ доштани витаминҳо ба шароит ва муддати нигаҳдорӣ, технологияи омодасозии ғизо вобаста аст. Витаминҳои A, B_1 , B_2 ба ҳар гуна таъсир тобовар нестанд. Витамини A дар вақти ҳӯрокпазӣ, хушконидани маҳсулот таҷзия шуда меравад. Масалан, микдори он дар сабзии пухта нисбат ба сабзии хом ду баробар кам аст. Витаминҳои гурӯҳи B дар гӯшти пухта 15–60 %, дар маҳсулоти гиёҳӣ якҷаҳорумро ташкил медиҳанд.

Витамини C бо таъсири гармӣ ва дар ҳавои кушод тез ҳӯрда мешавад. Аз ин сабаб, сабзавотро пеш аз ғизо мебояд тоза кард, онҳоро зиёд набояд ҷӯш дод, вақти пухтан сарпӯшро бастан лозим. Витамини C дар зарфи филизӣ



Расми 58. Маводи ғизоии ғанӣ аз витамин.

тез таҷзия мешавад. Барои ҳамин, сабзавотро дар зарфи сирдор мепазанд. Ғизои бо сабзавот пухташуда бояд тез истеъмол гардад.

Одам ҳар рӯз бо ғизо ба микдори зарурӣ витамин низ бояд истеъмол кунад. Дар фасли зимистон себ, сабзӣ ва дигар сабзавот, кабудихо манбаи асосии витамин мебошанд. (расми 58). Вақте ки маводи ғизои норасоии витаминро доранд, бо пешниҳоди духтур доруҳои витаминдорро бояд истифода кард. Истъмоли аз ҳад зиёди витаминҳо низ паёварди хуб надорад.

Ба супоришҳо ҷавоб navisad ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Витаминҳо ва маҳсулоти дорои витаминро ба тарзи ҷуфт нависед: А – Витамини С, В – Витамини А, Д – Витамини В₁, Е – Витамини В₁₂, F – Витамини D: 1 – ҷарбӣ моҳӣ, тухм, 2 – маҳсулоти ҳайвонӣ, 3 – базру пӯсти гиёҳҳои ҳӯшадор ва лӯбиёй, 4 – настаран, лиму, аҷзои сабзи гиёҳ, 5 – сабзӣ, испаног, помидор.
2. Витаминҳо ва моҳияти таъсири онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – Витамини С, В – Витамини А, Д – Витамини В₁, Е – Витамини В₁₂, F – Витамини D: 1 – мубодилаи фосфору калсий, устухоншавӣ, 2 – мубодилаи углевод, 3 – сабзиш, рушд, 4 – мубодилаи карбогидрат, 5 – синтези нуклеин, ҳосил шудани хун.

3. Витаминҳо ва бемориҳои алоқамандро ба тарзи ҷуфт нависед: А – Витамини С, В – Витамин А, D – Витамини В₁, Е – Витамини В₁₂, F – Витамини D: 1 – беморӣ бо мурури замон, 2 – синга, 3 – камхунӣ, 4 – рахит, 5 – шабӯрӣ.
4. Витаминҳо ва синтезшавии онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – Витамини С, В – Витамини А, D – Витамини В₁, Е – Витамини В₁₂, F – Витамини D: 1 – дар бадан аз ҳисоби каротини гиёҳ, 2 – бо таъсири нури офтоб дар пӯст, 3 – дар қисми сабзи гиёҳ, 4 – хеле кам бо ёрии бактерия дар рӯда, 5 – дар донаи гиёҳ.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Барои чӣ норасоии витамини D ба бачаҳо таъсири манғӣ дорад?
2. Барои чӣ витаминҳо, агарчи манбаи соҳторӣ ё неру намебошанд, барои организм хеле муҳиманд?
3. Барои чӣ дар гузашта баҳрнавардон бештар ба авитаминон дучор шудаанд?

§ 33. Масрафи неру дар организм

Тағйирёбии неруи организм. Ҳар гуна ҷараёне, ки дар организм ба амал меояд (мубодилаи моддаҳо, нигаҳдории таби бадан, ҳаракат, кори аъзо) ниёз ба неру дорад. Як нафар одам бо вазни 70 кг дар як шабонарӯз тақрибан 2500 ккал неру сарф мекунад. Организм ин неруро аз пайвастагиҳои органикии таркиби гизо мегирад. Дар натиҷаи муттасил ба амал омадани ҷанд гурӯҳ тағйирот дар ҳуҷайраҳо организм бо неру пур мешавад. Бо амалӣ шудани гурӯҳи дигари тағйирот неру масраф мегардад. Дар ҳуҷайраҳо неруи маводи органикӣ дар шакли боғҳои кимиёй боқӣ мемонад. Ҳангоми таҷзияи пайвастагиҳои органикӣ неруи кимиёни онҳо ба нерухои барқӣ, механикӣ ё гармӣ иваз мешавад. Неруи барқии импулсҳои асаб интиқоли ахборро аз таҳрики торҳои асаб ва неруи механикии кашишхӯрии мушакҳои скелет, дил ва диафрагмаро таъмин месозад. Ҳама гуна нерухо ба неруи гармидиҳӣ табдил мейбанд. Як қисми гармӣ барои нигаҳдории доимияти гармии бадан сарф шуда, қисми изофии он аз пӯст ба муҳити берун пахш мегардад.

Неруи масрафии организм. Ҷойи неруи сарфшуда дар организм бо роҳи ҳӯрокхӯрӣ пур мешавад. Сарфи неру ба навъи кор вобаста аст (нигаред ба ҷадвал). Ҳарчанд кор вазнин гардад, масрафи неру низ зиёд мешавад. Неруи

сарфнамудаи одамони касбу кори гуногунаро дар як шабонарӯз муайян карда, миқдори хӯроки лозим барои эҳёи неруи талафшударо нишон додан мумкин аст. Ниёзмандии организм ба маводи ғизой ва неру ба синну сол, чинс ва шеваи кори одам вобаста мебошад. Дар бачаҳо барои кашишдиҳии мушакҳо нисбат ба калонсолон неруи камтар масраф мешавад.

Миқдори неруи сарфкардаи донишомӯзон ва афроди 18–40 сола дар як шабонарӯз

Намуди фаъолияти корӣ	Неруи масрафӣ (ккал)
Донишомӯзои 8–11 сола	1900
Донишомӯзои 12–14 сола	2400
Афроди машғул бо кори зеҳнӣ	2200–2900
Афроди машғул бо кори мошинишуда	2950–3200
Афроди машғул бо кори қисман мошинишуда	3450–3700
Афроди машғул бо кори вазнини ҷисмонӣ	АЗ 3900–4300 бештар

Сарфи неруи организм бо воҳиди калория (кал) ё ҷоул (Ч) ($1\text{ кал}=4,2\text{ Ч}$) ҳисоб карда мешавад. 1 кал баробар ба неруест, ки 1 л обро дар 1°C мечӯшонад. Дар организм ҳангоми таҷзияи 1 г карбогидрат ё сафеда 4,1 ккал, ҳангоми таҷзияи 1 г ҷарб 9,3 ккал неру лозим мешавад.

Меъёри ғизо. Барои нигах доштани саломатӣ ва қобилияти кории одам лозим аст, ки ғизои ҳаррӯзai ӯ ҷойи неруи дар як шабонарӯз сарфкардаашро гирифта тавонад. Бо ин мақсад вобаста ба қасби афрод меъёри ғизо тартиб дода мешавад. Барои нишон додани меъёри ғизо арзиши неругии масолехи хӯрокворӣ муайян карда мешавад. Дар таъйин намудани мизони сарфи ғизо ниёзмандии организм ба маводи ғизоӣ: карбогидрат, сафеда, ҷарб, витамин, намакҳои маъданӣ ба ҳисоб гирифта мешавад.

Як нафар калонсол дар як шабонарӯз бояд 100–120 г сафеда, 80–110 г ҷарб (аз он 30 г равғани гиёҳӣ), 450–500 г карбогидрат истеъмол кунад. Меъёри сарфи ғизо на танҳо талаби баданро ба неру қонеъ месозад, ҳамчунин ба пайдо шудани ҳучайраҳои нав дар ҷойи ҳучайраҳои нобудшуда, ба короии пурраи одам имкон медиҳад ва тобоварии организмо дар муқобили бемориҳои сироятӣ таъмин менамояд.

Физохўрии дуруст гарави саломатӣ аст. Ҳеч гуна маҳсулот ниёзи организмо ба мавод комилан қонеъ намекунад. Аз ин рӯ, ба меъёр даровардани физо зарур аст, ки дар он ҳамроҳ бо сафеда бояд ба миқдори лозим карбогидрат, равғанҳои гиёҳӣ ва ҳайвонӣ, витаминҳо ва намакҳои маъданӣ бошад. Маводи гиёҳӣ ба кашишхўрии мушакҳои меъда ва ғозрӯда ёрӣ мерасонанд.

Фарбехӣ ба вайрон шудани мубодилаи моддаҳо, кори рагҳои хунгарду дил ва ҳаракати аъзо вобаста аст. Маргумир дар байнин одамҳои мубтало ба дарди фарбехӣ нисбат ба афроди солим ду баробар бештар аст. *Фарбехӣ* дар натиҷаи истеъмоли маҳсулоти чарбдор ва тезҳазми кондитерӣ, бештар будани арзиши неругии маводи ғизоӣ нисбат ба неруи сарфшуда ҳосил мешавад. Барои пешгирий кардани иллати фарбехӣ бояд пайваста бо варзиш ва кори ҷисмонӣ машғул шуд, меъёр ва режими дақиқи ҳӯрокхӯриро риоят намуд.

Режими ғизохӯрӣ. Режими ғизоӣ аз мушахҳас кардани миқдор ва вақти ғизо ва саҳмияи (ратсион) ғизои якшабонарӯза иборат аст. Дар шабонарӯз бояд 4 бор ғизо ҳӯрд, зеро бо ин тартиб дастгоҳ (система)-и ҳозима бо як маром кор мекунад. Саҳмияи ғизои афроди миёнасол, ки бо кори зехнӣ ва ҷисмонии сабук машғул мешаванд, дар як шабонарӯз чунин аст: ноништаи пагоҳӣ – 25–30%, ҳӯроки нисфириӯзӣ – 35–40%, нахори вақти аср – 15%, ҳӯроки шом – 20–25%.

Режими ғизохӯрии донишомӯзони мактаб. Барои бадани инкишофё-банда сафеда хеле зарур аст. Бо ин сабаб, хонанда саҳарӣ, пеш аз дарсҳо бояд ғизои гӯштдор, моҳӣ, творог ё ғизои ширӣ бихӯрад. Ғизои ғанӣ аз сафеда фаъолияти ақливи ҷисмонии бачаҳоро меафзояд. Ноништаи дуюм дар соати 11 – ҷоштгоҳ аз бутерброд, нони қандину чой ё қаҳва иборат буданаш мумкин аст. Нахори нисфириӯзӣ бояд соати 15.00–16.00 дар ошхона ё хона сурат бигирад. Нахор метавонад аз ғизои обакӣ (обгӯшт), аз қайлаи гӯштин ё моҳӣ, нӯшоба, мева ё обмева иборат бошад. Шомро 2 соат пеш аз хоб меҳӯранд. Барои ин саҳмия ғизои ширӣ ё сабзвотӣ бамаврид аст.

Физохӯрии нодурусти бачаҳо ба бисёр будани равғани ҳайвонӣ ва карбогидратҳои тезҳазм (нон, ширинӣ) дар таркиби ғизо, ба дараҷаи кофӣ набудани равғани гиёҳӣ, шир, маҳсулоти ширӣ, сабзвот ва мева вобаста буда, боиси вайрон шудани мубодилаи ҷарби бадан ва пайдоиши бемо-

риҳои дилу рагҳои хунгард мегардад. Гурӯсна гаштан ба организми ҷавони инкишофёбанда зарар дорад. Ба ҳусус, саҳариҳо бо ҳаросонӣ ғизо ҳӯрдан, ноништа накарда ба мактаб рафтан, рост истода, китоб ҳонда ё телевизор диди ғизо ҳӯрдан заравар аст.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Мавод ва тартиби марҳилаҳои мубодилаи неруро муайян кунед: А – маҳсулоти мобайнӣ ва ниҳоӣ ҳосил мешавад; В – маҳсули ниҳоӣ ихроҷ мешавад; С – маҳсули қобили ҳазм ҷазб мешавад; Е – ғизо дар рӯда ҳазм мешавад; F – ба маводи зарурии организм табдил меёбад; G – маҳсули қобили ҳазм ба ҳуҷайраҳо мегузарад; Н – дар ҳуҷайраҳо пайвастагиҳои узвӣ таҷзия мешавад.
2. Марҳилаҳои масрафи неруро бо тартиб нависед: А – пайвастагиҳо таҷзия шуда, неруи кимиёй ба неруи барқӣ табдил меёбад, В – неруи гармӣ ба собит нигаҳ доштани ҳарорати бадан сарф ва ба муҳит пахш мешавад, С – неруи барқӣ бо ёрии импулсҳои асаб ахборро ба марказҳои асаб ва мушакҳо интиқол мебидҳад, Е – неру дар шакли боғҳои кимиёй нигаҳ дошта мешавад, F – ҳангоми қашиши мушакҳо неруи барқӣ ба энергияи механикӣ ва гармӣ иваз мешавад.
3. Мағҳумҳо ва ибораҳои ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт нависед: А – меъёри ғизо, В – саҳмияни ғизоӣ, С – режими ғизоҳӯрӣ, Е – ғизоҳӯрии дуруст, F – қонуни нигаҳдории неру, G – фарбехӣ: 1 – риояти меъёр, режим ва саҳмияни ғизоӣ, 2 – мавҷуд будани маҳсулоти зарурии бадан дар таркиби ғизо, 3 – ҷойи неруи дар як шабонарӯз сарфшударо пур кардани ғизои дар як шабонарӯз истеъмолшуда, 4 – беморие, ки боиси он вайроншавии меъёри ғизо аст, 5 – муайян кардани миқдор, вақт ва саҳмияни ғизоии якшабонарӯзӣ, 6 – фақат шаклан тағиирёбии неруи мавҷуд, ки аз буда нест ва аз нобуда ҳаст намешавад.

Масъалаҳоро ҳал кунед:

1. Саҳмияни ғизоии одами миёнсол аз 15% сафеда, 18% ҷарб, 67% карбогидрат таркиб меёбад. Агар неруи масрафии кас дар як шабонарӯз 2500 kkal бошад, дар саҳмияни ғизоии ў миқдори сафеда, ҷарб ва карбогидрат чӣ қадар мешавад?
2. Организми писар ва духтар дар ҳолати мӯтадил дар 1 соат 150 кҶ ва 130 кҶ неру сарф мекунад. Масрафи неруи онҳо дар вақти дарсхонӣ ба 30%, дар вақти варзиш ба 400% меафзояд. Агар бачаҳо 3 соатӣ дарс ҳонда, 2 соатӣ бо варзиш машғул шаванд, ҳар яке ба чӣ миқдор неру сарф мекунад?

Фикр карда чавоб дихед:

1. Кори сахти чисмонй ба масрафи неруи зиёд вобаста аст. Агар чунин бошад, барои чӣ одами фарбех дар вақти кори чисмонй кардан тез монда мешавад?
2. Барои чӣ қисми асосии ғизои шабонарӯзиро субҳ ва нисфирӯз бояд хӯрд?
3. Барои чӣ пас аз ҳастагии кори сахт хӯрдани чойи ширина мешавад?

Кори озмоиши 5

Бо ёрии ҷадвал муайян кардани миқдори зарурии сафеда, ҷарб, қарбогидратҳо ва неру дар саҳмияни ғизоии якруза.

Таҷхизот ва ашиёи амалиёт: ҷадвалҳо доир ба ифодаи ниёзи организми одамҳои синну соли гуногун ба маводи ғизоӣ ва арзиши неругии мавод.

Тартиби амалиёт:

- донишомӯзон аз рӯи ҷадвали 1 неруи масрафии организми хонандай машғул бо кори зеҳниро дар як шабонарӯз муайян мекунанд;
- ҳар як донишомӯз бо ҳоҳиши худ аз байнӣ маҳсулоти зикршуда дар ҷадвали як 8–10 хелро барои сарфи якшабонарӯза интиҳоб мекунад;
- донишомӯzon аз рӯи ҷадвалҳои 1 ва 2 бино ба арзиши неругии маҳсулоти интиҳобкардаи худ бузургии миқдори саҳмияни ғизоиро барои як шабонарӯз муайян карда мебароянд;
- арзиши энергетикии камияти саҳмияни ғизоӣ ҳисоб мешавад.

Ҷадвали 1

Таркиб ва арзиши энергетикии маҳсулоти ғизоӣ

Маҳсулоти ғизоӣ	Дар 100 г маҳсулот			Арзиши энергетикии маҳсулот (ккал)
	Сафеда	Ҷарб	Қарбогидрат	
Гӯшти гов	20, 2	7,0	–	187
Гӯшти мурғ	17,2	12,3	–	185
Моҳӣ	16,0	0,7	–	72
Тухм (1 дона)	12,5	12, 1	0,55	175
Шир	2,8	3,5	4,5	65

Давоми ҷадвали 1

Махсулоти ғизой	Дар 100 г маҳсулот			Арзиши энергетикии маҳсулот (ккал)
	Сафеда	Чарб	Карбогидрат	
Творог	11,1	18,9	2,3	230
Панир	22,6	25,7	—	332
Нони сафед	6,7	0,7	50,3	240
Биринҷ	6,4	0,9	72,5	332
Макарон	9,3	0,8	70,9	336
Наҳӯд	19,8	2,2	50,8	310
Шакар	—	—	95,5	390
Картошка	2,4	0,22	19,5	62,5
Помидор	0,5	—	4,0	18
Бодиринг	0,7	—	2,9	15
Себ	0,3	—	10,8	45

Ҷадвали 2

Миқдори маводи ғизой дар саҳмияни ғизоии одамони синну соли гуногун дар як шабонарӯз

Синни одам	Миқдори маводи ғизой, г			Неруи маводи ғизой, ккал
	Сафеда	Чарб	Карбогидрат	
5–7	65–75	75–80	250–300	1800–2300
8–11	75–90	80–90	350–400	2400–2800
12–14	90–100	90–100	400–450	2800–3200
16–18	100–120	100–110	400–500	3200–3500
Калонсол	100–120	80–110	450–500	3200–3500


§ 34. Сохти вазифаи пүст

Аҳамияти пүст. Пүст сатҳи беруни баданро пүшонида, вазифаҳои ҳифозатӣ, танзими гармӣ, нафаскашӣ, ихроҷ, ҳиссиётро анҷом медиҳад. Пүст организмро аз обравии зиёдатӣ, таъсирҳои механикӣ ҳифз намуда, пеши нуфузи резандомакҳои bemoriowarро мегирад. Ғадуди пүст арақ (оби бадан) ва ҷарб ҳосил мекунад. Дар вазъи муътадил аз ғадуди арақ дар як шабонарӯз 500 мл об ва маҳсулоти мубодилавии дар он ҳалшуда – намак чудо мешавад.

Пүст бо таъсири нурҳои ултрабунафш витамини D-ро таркибсозӣ (синтез) мекунад, дар мубодилаи газ фаъол аст. 1% оксигени зарурии организм аз пүст мегузарад ва 2% гази карбонати ҳосилшуда аз мубодилаи мавод аз пүст хориҷ мешавад. Сатҳи умумии пүсти калонсолон ба $1,5\text{--}2\text{ m}^2$ баробар аст. Пүст дар баробари фишор, вазнинӣ ва ҳарорат ретсепторҳои ҳассос дорад.

Сохти пүст. Пүст аз қабати беруна – эпидермис, бофтаи пайванди мобайнӣ – дерма ва насчи равғании зери пүст иборат аст (расми 59). Сатҳи берунаи пүст ба таври зич аз ҳуҷайраҳои эпидермис таркиб мейбад. Онҳо пеши нуфузи об ва резандомаконро мегиранд. Ин ҳуҷайраҳо ҳӯрдаву навшуда истода, ҳарчи ба сатҳи пүст наздик шаванд, бештар шоҳа мезананд. Ҳуҷайраҳои эпидермис дар 7–11 рӯз комилан иваз мешаванд.

Расми 59. Сохти пүст: 1 – мӯй, 2 – ғадуди ҷарб, 3 – торҳои мушак, 4 – ғадуди арақ, 5 – эпидермис, 6 – дерма, 7 – ретсепторҳои пүст, 8 – насчи зери пүст, 9 – рагҳои шарён, 10 – бофтаи ҷарб, 11 – рагҳои варид.



Дар қабати бофтаи васлкунанда – дерма рагҳои хун ва лимфа, торҳои асаб, ғадуди чарбу арак, решай мӯй ва нохун чойгир шудаанд. Дерма аз пӯшишҳои болоии пистонакӣ ва поинии тӯршакл иборат аст. Пӯшиши пистонакӣ дар зери эпидермис чойгир аст. Торҳои ковоки ташаккулнаёftai бофтаҳои он бо фурӯ рафтан ба эпидермис ҳосил мешаванд. Пистонакҳо ва ҷӯякҳои байни онҳо дар каф, пошна ва дигар маҳалҳои бадани ҳар як одам ҳат-хатихои мураккаби ба худ ҳосро пайдо мекунанд. Аз релефи пӯст дар соҳаи ҷиноятёбӣ барои мушахҳас кардани шахсияти кас истифода мебаранд. Ҳуҷайраҳои мушак дар қишири пистонакӣ чойгир шуда, ба пиёзчай мӯй васл мешаванд. Дар вакти қашиши мушакҳо дар пӯст барҷастагӣ ҳосил мешавад. Дар қабати насчи зери пӯст нахҳои коллаген тӯр месозанд. Решай мӯй, ғадуди арак ва ҷарб дар ин қабат чойгиранд. Насчи зери пӯст аз бофтаи ҷарбӣ иборат аст. Ин қабат ҳамчун анбори ҷарб дар танзими гармӣ аҳамият дорад.

Бофти зери пӯст – гиподерма. Гиподерма бофтаи пайвандӣ бо нахҳои масонадор аст. Вақати нахҳои он пур аз лаҳтаи ҷарб аст. Дар пилкҳо лаҳтаҳои ҷарб нест. Дар миёни лаҳтаҳои ҷарб рагҳои хун ва асабҳо чойгиранд. Ин қабат дар занҳо нисбатан гафс аст. Бо мурури бузург шудан қабати ҷарбӣ гафстар шудан мегирад. Кору варзиш аз ҷамъшавии ҷарб пешгирий мекунанд.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Қабатҳои пӯст ва ҳусусиятҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – эпидермис, В – дерма, С – гиподерма: 1 – мӯйрагҳо, пигмент, решай мӯй, ғадуди ҷарб ва арак, торҳои асаб ва мушак, ретсепторҳо чойгир шудаанд, 2 – аз бофтаи ҷарб иборат аст, 3 – эпидермиси чандқабата.
2. Вазифаҳои пӯст ва мағҳумҳои мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – монеа, В – ҳиссиёт, С – нафаскашӣ, D – танзими гармӣ, E – амали синтез, F – ихроҷ: 1 – 1% оксигени масрафии организм аз пӯст мегузараад, 2 – бо витамини D синтез мешавад, 3 – микроб ва зарроти бегонаро намегузаронад, 4 – оби зиёдатӣ ва намакҳои маъданӣ аз пӯст ихроҷ мешаванд, 5 – дар нигаҳдории ҳарорати доимии бадан фаъол аст, 6 – фишор, вазнинӣ, гармӣ ва хунукиро ҳис мекунад.
3. Роҳҳои амалӣ соҳтани функцияҳои пӯстро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – танзими гармӣ, В – нафаскашӣ, С – ҳиссиёт, D – синтез (таркибсозӣ), E – ихроҷ: 1 – бо таъсири нури офтоб, 2 – аз мӯйрагҳои пӯст, 3 – аз ғадуди арак, 4 – аз ретсепторҳо, 5 – аз пӯшиши эпителӣ.

Фикр карда чавоб дихед:

Пўсти буғумҳо, байни ангуштон, суфраи гўш ва пилкҳо хеле нозук, пўсти пошна фафс мешавад.

1. Нозук ва фафшавии пўст аз ҳисоби кадом қабат ба амал меояд?
2. Нозук ё фафс будани пўст барои аъзои бадан чӣ гуна аҳамият дорад?
3. Барои чӣ пўст зардгунаю хун сурхтоб асту рагҳои хун кабудранг менамоянд?

§ 35. Ғадуди арак ва маҳсули пўст

Ғадуди арак (таъриқ). Ғадудҳои арак ва ҷарб дар қабати дерма ҷойгир шудаанд. Ба ҳусус, ғадуди арак дар кафҳо, пошна, пешонӣ зиёд аст. Ғадудҳо найчамонанд буда, қисми дар дерма ҷойгиршудаи он қалофаи печидаро ҳосил мекунад ва қисми доҳилиаш ба сатҳи пўст боз мешавад. 2–2,5 млн ғадуди араки зери пўст мавҷуд аст. 98–99 % пўст аз об ва бокимонда аз маҳсули мубодилавӣ – моддаи пешоб, кислотаи карбамид, хлориди натрий, калий ва ғайра иборат аст. Тараашшуҳи арак дар танзими гармӣ (танзими ҳарорати бадан дар як меъёр) аҳамияти калон дорад. Бо арак бисёр маводи зараворар (модда ва кислотаи пешоб) аз организм иҳроҷ мешавад.

Ғадудҳои ҷарб дар қабати мобайнини пўст ҷойгиранд. Дар кафи дасту по камтар аст. Ин ғадудҳо дар сар, пешонӣ, чакка, сандуқи сина, тахтапушт бисёр буда, дар як шабонарӯз то 20г моддаи ҷарбӣ тараашшуҳ мекунанд. Аз ҳубобчаҳои ҳавоӣ ва найчайи кӯтоҳи хурӯҷӣ иборатанд. Найча ба ҳалтаҷаи мӯй ё сатҳи пўст боз мешавад. Тараашшуҳи ғадудӣ мӯй ва пўстро ҷарб ва эластикӣ мекунад, пўстро аз порашавӣ нигаҳ медорад, хушк намемонад. Моддаи тараашшуҳӣ аз эфири холестерин, кислотаҳои ҷарб, сафеда, гормонҳо таркиб меёбад. Ҷарб бо кислотаи таркибӣ омехта шуда, дар сатҳи пўст муҳити кислотавӣ ҳосил мекунад. Ин муҳит дар безараарсозии резандомакон нақш дорад. Вазифаи ғадуди ҷарб ба ҳолати системаи эндокринӣ вобаста аст. Дар давраи балоғат, ҳамзамон бо фаъол шудани ғадуди ҷинсӣ ғадуди ҷарб ба тараашшуҳи ҳарчи бештар мепардозад. Бо ин таровиш сўроҳҳои ғадуд васеъ шуда, пўст ба сони пўсти апелсин ялтирос мезанад. Мумкин аст доғҳои сафеду сиёҳ, караҳш дар пўсти сар (себорея) пайдо шавад. Моддаи ҷарб бо таъсири кислотаи пўст таҷзия шуда, муҳити ишқорӣ ҳосил мекунад, ки ин вазъ боиси пайдоиши резандомакони илтиҳобовар мегардад. Бо коҳиши фунқсији ғадудҳои ҷарб пўст хушк шуда, тарангии он аз байн меравад ва дар сатҳи пўст ҷинҳои майда ба вуҷуд меоянд.

Маҳсули пӯст. Мўй ва нохунҳо ҳосилаи пӯст мебошанд. Мўй, яъне мўҳои борик дар кафи дасту по, лабҳо нестанд, аммо дар сару рӯ зич мерӯянд. Будани мўй ва дуруштии он ба синну сол ва чинс вобаста аст.

Қисми дар сатҳи пӯст сабзидай мўй *тана* (*мила*), қисми зерипӯстӣ *реши* аст. Реша дар халтачай мўй қарор мегирад. Ба халтача мушакҳои нигаҳдори мўй васл шуда, ба он найчай ғадуди чарб боз мешавад. Мушакҳо қашиш хўрда мўйро мебардоранд ва ғадуди чарб мўйҳоро чарб карда меистад. Решаи мўй васеъ шуда, пиёзчай мўй ҳосил мегардад. Аз пиёзча мўй месабзад. Дар пӯшиши эпителии пӯст маводи рангдиҳанда ва ҳубобчаҳои ҳаво ҳастанд. Бо гузашти сол ҳубобҳо калон шуда, синтези пигмент қатъ меёбад, мўй сафед шудан мегирад. Мўй аз 2–3 моҳ то 2–3 сол тағийир ёфта меистад.

Нохунҳо шоҳаҳои пахнеанд, ки нӯги ангуштонро ҳимоя мекунанд ва аз решаю тана иборатанд. Аз ҳисоби хучайраҳои реша нохун ҳар рӯз 0,1–0,2 см месабзад. Нохун каме барҷаста, ҳамвор, шаффофф ва беранг мешавад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Мағҳумҳои вобаста ба мўй ва хосиятҳои мутобиқ ба онҳоро ба тарзи чуфт на висед: А – танаи мўй, В – халтачай мўй, D – решай мўй, Е – тунукшавии мўй ва ғафсии он, F – мушакҳои мўй, H – пиёзчай мўй, G – ранги мўй: 1 – решай мўйро ихота мекунад, 2 – пӯшиши эпителӣ бо пигменти пӯст алокаманд аст, 3 – мўй аз ҳисоби пиёзча месабзад, 4 – қисми зерипӯстии мўй, 5 – қисми рӯи-пӯстии мўй, 6 – ба синнусолу чинс вобаста аст, 7 – ба халтачай мўй васл аст.
2. Ғадуди арак ва нишонаҳои соҳтории мутобикро ба тарзи чуфт на висед: А – ғадуди арак, В – ғадуди чарб, D – ғадуди шир: 1 – дар нӯгаш пистонаки сиёҳгунна ҳаст, 2 – аз ҳубобчаҳои ҳавоӣ ва найчай кӯтоҳи хуруҷӣ иборат аст, 3 – ба мисли найча дар қабати дерма пайванди калофашакл ҳосил мекунад.
3. Ғадудҳо ва ҷойи онҳоро ба тарзи чуфт нишон дихед: А – ғадуди арак, В – ғадуди чарб, D – ғадуди шир: 1 – дар бахши сари дил мешавад, 2 – дар каф, пошна, пешонӣ бисёр аст, 3 – Дар кафи даст ё пой намешавад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Барои чӣ пӯст дар гармо сурх ва дар сардӣ ба ларза медарояд?
2. Барои чӣ одамро дар ҳавоӣ нам ва гарм ҳавоӣ гармо мебардорад?
3. Барои чӣ дар ҳавоӣ сард мўйҳои тана рост шуда, одам ба ларза медарояд?
4. Агар одам дар оби 50–60°C гарм ҳаммом кунад, баданаш сурх шуда, ўро гармо мебардорад. Барои чӣ дар 50–60°C гармии сахро одамро гармо намебардорад?

§ 36. Беҳдошти пӯст, ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани пӯст

Беҳдошти пӯст. Тоза нигах доштани пӯст шарти асосии тани солим аст. Дар сурати нотоза будан ҳуҷайраҳои эпидемикии мурда роҳи ғадудҳои пӯст ва ҷарбро мебанданд. Дар пӯсти олуда барои афзоиши резандомакҳо шароит ба вучуд меояд. Дар сатҳи 1 см² пӯсти ношуста то 40 ҳазор микроб ҷамъ мешавад. Як қисми онҳо боиси пайдоиши бемориҳо мегардад. Пӯстро танҳо бо оби гарм ва собун шуста микробҳои ҷамъшуда ва маводи заҳрноки маҳсулкардаи онҳоро нобуд кардан мумкин аст.

Беҳдошти мӯй. Мӯй ва нохунҳо аз қабати шохии пӯст бо фароҳам омадани моддаи кератин ҳосил мешаванд. Нури офтоб ва ҳарорат ба мӯй таъсир мерасонанд. Бе қулоҳ гаштан ба ранг ва вазифаи ғадуди ҷарб муассир аст. Мӯй бо таъсири нури офтоб ва шамол ҳушку мӯрт мешавад, сабӯсак пайдо мекунад. Дар зимистон Ҷагҳои хун танг шуда, ғизогирии мӯй мушкил мешавад ва он ба рехтан сар мекунад. Мӯйро ҳар ҳафта бояд шуст.

Беҳдошти либос. Либос бояд ба ҳар як фасл муносиб буда, ҳаворо хуб гузаронад, сабук ва мусоид бошад. Либоси зимистона аз матои пашмини гарм, пахтаи маҳин ё порчай синтетикӣ дӯхта мешавад. Пойафзоли зимистона бояд гармиро хуб нигах дорад, бо тагчарми ғафс ва пухта бошад.

Ёрии аввалин ҳангоми сӯхтани пӯст. Пӯст бо расидани оташ, ашёи филизии доғ, кислота ё моеъоти ҷӯшидаистода месӯзад. Ҳаёти касе, ки дучори сӯхтан мешавад, ба ёрии аввалини ба ӯ додашуда саҳт вобаста аст. Дар вақти аз моеъоти ҷӯш сӯхтани пӯст ҳамоно ба ҷойи сӯхтагӣ то 15 дақиқа оби сард рехта меистанд. Сипас ҷойи сӯхтаро бо дока ё ягон порчай тоза мебанданд. Кафондани ҳубобчаҳои ҳосилшуда дар маҳалли сӯхтагӣ, молидани равғани гиёҳӣ, маргансовка, алкул мумкин нест. Ин мавод сӯзиш ва дардро зиёд қарда, ба худ омадани ҷароҳати сӯхтагиро мушкил месозанд.

Вақте ки либоси рӯйи одам дар оташ месӯзад, барои ҳалос шудан аз оташ набояд давид. Ҷаро ки бо тоҳтан ҳаво шуълаи оташро бештар мекунад. Аз ин рӯ, бояд либосро қашид ё ба рӯйи либоси сӯхтаистода об пошида, баданро бо ягон матои ғафс (кӯрпа, палто) пӯшондан лозим аст. Беҳтар аст, ки одами сӯхтаистода ҳаросон нашуда, ҳудро ба замин афканад ва оташро хомӯш кунад. Пас аз фурӯ нишондани оташ дар ҷойҳои сӯхта 15 дақиқа оби

сард рехта истад. Ҳангоми аз маводи кимиёй сұхтани пұст ба он оби сард мерезанд. Агар пұст аз кислота бисүзад, чойи сұхтаро бо маҳлули содаи хұрданай шуста, бо парпечи тамизшуда мебанданд.

Гармозаній. Агар одам дар ҳавои гарм ё рутубатдор, ҳамчуниң дар хонаи баста ё бо либоси ҳавоногузар кори чисмоній кунад, қараёни бухоршавии обва ихрочи гармій аз пұст мушкил шуда, үро гармій мезанад. Каси гармозада сардард мегирад, дилаш тез мезанад, гүшхояш ғуввос мезананд. Эхтимол дорад ранги рұяш парида, аз ҳұш биравад.

Ёрии нахустин ба одами гармозада ин аст, ки тугмаҳои либосашро боз кунанд ва үро дар чойи сард бихобонанд. Ба пешоній ва тани бемор бояд сачоқи тар гузошт. Дар зери зонуҳояш болишт монда, пойхояшро ба боло мебардоранд. Беморро бод дода истодан лозим аст.

Хунукзаній. Вақте ки одам ба муддати тұлоній дар ҳавои сард мемонад, эхтимол дорад аъзои бози ү – гүш, биній, ангуштони пой ва дастхояшро хунук занад. Бо хунук задан ранги пұст канда, қобилияти ҳисси он гум мешавад. Дар ин ҳол ба чойи рангпаридаи пұст пахта гузошта мебанданд ё бо рұмоли пашмин мепечонанд. То чойи хунукзада гарм шуда ба худ наояд, бандинаро намекушоянд. Дар чойи хунукзада рагҳои хунгард караҳт мешаванд. Барои он ки рагҳо кафида хуншор нашаванд, чойи хунукзадаро чунбонидан мумкин нест. Агар одам муддати дароз дар хунукій монад, үро ба хона дароварда бо күрпа ё палто мепечонанд. Ба ү шири гарм, қақва ё чой медиҳанд ва ба дармонгоҳ мефиристанд.

Баъзе фикрхो дар бораи он, ки сигору арақ баданро дар ҳавои сард гарм нигаҳ медоранд, аз ҳақиқат дур аст. Чаро ки, сигор рагҳои хунро фишурда, ҳаракати хунро ба ангуштон ё дигар аъзо мушкил месозад ва аз ин сабаб хунукзаниро метезонад. Маводи алкулій пеш аз ҳама рагҳои хун, ба хусус, мұйрагхоро вәсөө карда, ҳисси гармиро пайдо мекунад. Вале дар асл, бо таъсири маводи алкулій гармии аъзои бадан бештар ба берун мебарояд ва организм тез сард шуда, баданро хунук мезанад.

Танзими гармии бадан дар ҳавои сард. Вақте ки ҳарорати мұхити беруна паст мешавад, ретсепторхои ба хунукій ҳассоси пұст барангхета, рагҳои хун танг мешаванд, қараёни хун мекоҳад, ранги пұст канда, гармидиҳии он поин меравад. Паст шудани ҳарорати берун неруи гармихосилкунии организмро зиёд мекунад. Ин амал бейхтиёр тез-тез кашишхұрии мушакхо, яъне

ларзидани баданро ба миён меоварад. Ларзидани бадан аз беихтиёр кашишхүрий ритмий мушакхо бо таъсири хунукй иборат аст.

Обутоби бадан. Обутоб додан аз мутобиқсозии организм ба иқлими нави тағийрёфта иборат аст. Обутобдихӣ аз тариқи машқ ва такмилдихии дастгоҳҳои мубодилаи гармии организм ба амал меояд. Муолиҷаҳои обӣ, ҳавой ва офтобӣ аз чумлаи воситаҳои обутоби бадан мебошанд. Муолиҷа ба оҳистагӣ ва ҳар рӯз сурат мегирад. Обутоб организмро дар баробари бемориҳо муқовим, саломатиро мустаҳкам мекунад ва қобилияти кориро афзоиш медиҳад

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Дараҷаҳои сӯхтан ва ҷароҳатҳои мутобиқ ба онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – дараҷаи як, В – дараҷаи ду, С – дараҷаи се: 1 – эпидермис ва қабатҳои зерини пӯст ҷароҳат мебинанд, 2 – пӯст варам карда бо ҳубобҳо пур мешавад, 3 – эпидермиси беруна ҷароҳат мебинад.
2. Ҳелҳои сӯхтани пӯст ва роҳҳои пешгирии онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – бо оби ҷӯш сӯхтан, В – бо маводи кимиёй сӯхтан, С – бо кислота сӯхтан, Е – сӯхтани либоси болоӣ: 1 – ҷойи сӯхтаро бо маҳлули содаи ҳӯрданӣ шустан, 2 – дар маҳалли ҷароҳат оби сард реҳтан, 3 – дар замин ҳоб рафта ғелидан, 4 – ҷароҳатро 15 дақика бо оби сард шустан.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Аз пойафзоли танг баҳорон пой доғ шуда, зимистон хунук мөхӯрад. Барои чӣ?
2. Чӣ гуна омилҳое ҳаст, ки боиси реҳтани мӯй мегарданد?
3. Барои чӣ дар ҳавои сард беш аз ҳама гӯш, бинӣ ё ангуштон сармо мөхӯранд?

§ 37. Системаи ихроҷи пешоб

Аҳамияти ихроҷи пешоб. Маводи бокимондаи ҳосилшуда дар организм пас аз ҳазми маводи ғизоӣ ва маҳсули мубодилавӣ ба воситаи рӯда, шуш, пӯст, ғадуди ҷарб ва гурдаҳо ихроҷ мешаванд. Аз рӯда бокимондаи ғизоӣ ҳазмнашуда, намакҳо, пигментҳои гиёҳӣ ва холестерин, аз шуш об ва ангидриди карбонат, аз ғадуди пӯст об ва гази карбонат, намакҳо ва маводи азотии ҳосилшуда аз мубодилаи моддаҳо хориҷ мегарданд. Вале дар ихроҷи


маҳсулоти охирини мубодилаи моддаҳо системаи пешоббарор аҳамияти асосӣ дорад. Бино ба таҷрибаҳо, бештар аз 75% маҳсулоти зикршуда ба воситаи аъзои рониши пешоб ихроҷ мешудааст. Ҳамин тавр, аъзои пешброн дар организм вазифаи нигаҳдории доимиияти фишори осмотикӣ, мувозанаи об ва намакҳо, яъне таъмини гомеостаз (таодул)-ро иҷро мекунанд.

Гурда, нойи пешобгузар, масона, роҳи пешоббаро аъзои системаи ихроҷи пешоб мебошанд (расми 60).

Соҳти гурда. Гурда як ҷуфт узви лӯбиёшакл аст. Сатҳи сӯфта ва ранги қаҳвай дорад. Вазни ҳар як гурда ба ҳисоби миёна 150 г меояд. Гурдаҳо дар ду тарафи сутунмуҳра, дар ковокии шикам баробари камар ҷой гирифтаанд.

Миёнаи гурда дорои фурӯрафтагӣ ба номи *дарвозаи гурда* аст, ки аз он рагҳои шарён, варид, асабҳо ва лимфа мегузаранд. Дарвозаи гурда бо ковокии дохили гурда (синус) пайваст аст. Дар ковокӣ косачаҳои бешумор бо девораи нозук ва ҳавзак (тос)-и гурда ҷойгир шудаанд. Гурда аз берун бо капсула, ки аз бофтаи сӯфтаи пайвандӣ иборат аст, пӯшида мешавад. Ҳавзак ва косачаҳои гурдаро насчи ҷарбӣ фаро мегирад.

Дар буриши тӯлӣ қисми берунии сиёҳтоби гурда – *қишири гурда* ва қабатҳои сафедгуни дохилӣ – *маззи гурда* ба ҷашм меҳӯранд. Қисмати мағзӣ аз бофтаҳои конусшакл ба номи аҳромакҳои гурда иборат аст. Маводи сиёҳтоби қишири асоси аҳромакҳо ва пояҳои гурдаро дар байни онҳо ҳосил мекунад. Нӯги аҳромакҳо ба тарафи ковокии гурда нигаронда шуда, чун пистонак мудавваранд ва гӯё ки ба косачаҳои онҳоро фарогирифта фурӯ мераవанд. Дар нӯги аҳромак найчаҳои майдани сӯроҳдоре мавҷуданд, ки аз онҳо ба косачаҳо пе-



Расми 60. Мавқеяти аъзои системаи ихроҷи пешоб дар организм: 1 – ғадуди болои гурда, 2 – раги варид, 3 – шарёни гурда, 4 – вариди гурда, 5 – гурда, 6 – раги шарён, 7 – нойи пешобгузар, 8 – масона, 9 – роҳи пешоббаро.

шоб мерезад. Косачаҳо бо ҳам як шуда, ба тоси ягонаи пешоб роҳ меёбанд (расми 61).

Ҳавзаки гурда дар қисмати мағзи гурда ҷойгир аст. Он оҳиста фишурда шуда, пешоб ба роҳи худ мегузарарад. Девораи косачаҳо ва ҳавзаки гурда бо пардаи луобӣ пӯшида шудаанд. Девори ҳавзак мушакҳо дорад.


Диаметри *нойи пешобгузар* 6–8 мм ва дарозии он 25–30 см буда, аз ду найчаи силиндршакл иборат аст. Найчаҳо ҳамарзи девораи қафогии ковокии шикам ҷойгир шуда, дар қисмати кос ба масона мепайванданд.


Нефронҳо. Гурда аз нефронҳои зиёд иборат аст. Нефрон ҳамчун воҳиди сохтори ва функсияи гурда ба ҳисоб меравад. Дарозии ҳар як нефрон 50–55 мм, дарозии кулли нефронҳо ба 100 км мерасад. Дар ду гурда 2–2,5 млн нефрон ҳаст. Ҳар як нефрон аз капсулаи Шумянский–Баумен, дар дохили он мӯйрагҳои калобашакли *Малтиги*, найчаҳои морпечи аввалин, ки аз капсула сар мешаванд, ҳалқаи Генле ва найчаҳои морпечи дувумин иборат аст (расми 62). Капсулаи нефронҳо, найчаҳои аввалин ва дувумин дар қисмати кишрии гурда ва ҳалқаи Генле дар қисмати мағзи он ҷойгир шудаанд. Найчаҳои морпечи дувумини нефрон ба найчаҳои чамъовар боз мешаванд. Найчаҳои чамъовар аз қишири гурда сар шуда, дар қисмати мағзи гурда ба пистонакҳои ахромак мепайванданд. Пистонакҳо дар гурда ба косачаҳои хурд боз мешаванд.

Капсулаи гурда бо девораҳои хориҷӣ ва дохилӣ ба найчаҳои нефрони холигии мобайнӣ пайванд аст. Девораи дохилии капсула ба девораи рагҳои хунгард часпидаст. Бо ёрии ин девораҳо аз хуни мӯйрагҳо ба шикофи байни девораҳои капсула пешоби аввалин пок шуда мегузарарад.

Соҳт ва функсияи нефронҳо ба сохтори системи гардиши хуни гурда мутобиқ меояд. Шарёни гурда аз дарвозаи гурда гузаш-

Расми 61. Соҳти гурда: 1 – қабати қишири, 2 – қабати мағзӣ, 3 – ахромакҳо, 4 – шарёни гурда, 5 – варидҳои гурда, 6 – ҳавзаки гурда, 7 – нойи пешобгузар.





Расми 62. Сохти нефрон: 1 – шарёни гурда, 2 – капсулаи нефрон, 3 – артериолаҳо, 4 – нойи пешобгузар, 5 – тӯрии мӯйрагҳо, 6 – вариди гурда.

та, пушти ҳам бисёр шоха зада, калобачаҳои мӯйрагро ҳосил мекунад. Калобачаҳои мӯйрагӣ аз нав пайваст шуда, артериолаҳоро ҳосил менамоянд. Артериолаҳо аз капсула баромада, боз ба мӯйрагҳо тақсим шуда, найчаҳои морпичи дувуминро печонида мегиранд. Онҳо пайи ҳам пайванд шуда, аввал варидҳои хурд, баъд бузургро ҳосил мекунанд. Ҳамин тарз, дар гурда рагҳои хун ду бор калобачаи мӯйрагҳоро ҳосил менамоянд. Калобачаи мӯйрагҳои аввалин дар дохили капсулаи гурда ҷойгир аст, калобачаи дувумин бошад, найчаҳои нефронро фаро мегирад.

Дар масона пешоб ҷамъ мешавад. Ҳаҷми он худудан 500–700 см³ аст. Он дар ковокии коси хурд ҷойгир мебошад. Масонаи пур ба шакли тухми мурғ шуда, қуллаи барчастаи он, танаи ба пеш ҳамида ва таҳаш мутафовит мегардад. Ба девораи пушти таҳи он 2-то нойи пешоб боз мешавад ва аз он роҳи пешоббаро оғоз меёбад.

Сатҳи дохилии девор луобӣ, миёнааш мушакдор ва қабати берунааш дорои бофти пайвандӣ аст. Сатҳи луобӣ чинҳои фаровон дошта, бо пур шудани масона онҳо паҳн мешаванд. Дар атрофи сӯроҳи роҳи пешоббаро бандчай зичи мушакӣ ҳаст, ки онҳоро сфинктер (ҳалқамушақ) меноманд. Сфинктер бо ҷамъшавии пешоб кашиш хӯрда, пас аз ихроҷи пешоб холӣ мешавад.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

- Аъзои системаи ихроҷи пешобро аз ибтидо сар карда бо тартиб нишон дихед: А – капсулаи гурда, В – ҳалқаи Генле, С – найчаҳои дувумин, Е – найчаҳои аввалин, F – масона, G – роҳи пешоббарор, Н – ҳавзаки гурда, І – нойи пешоб.
- Қисматҳои гурда ва ҷойи онҳоро ба тарзи ҷуфт нишон дихед: А – қишри гурда, В – мағзи гурда, С – ҳавзаки гурда, Е – дарвоза, F – нефронҳо, Н – пистонакҳо, G – гурда: 1 – фурӯрафтагие, ки аз он рагҳои хунгард, асабҳо ва лимфа

мегузаранд, 2 – қабати берунаи сиёхтоб, 3 – аз капсула, калобачаи мӯйрагҳо, найчаҳои аввалин ва дувумин, ҳалқаи Генле иборат аст, 4 – аз ахромакҳои конусшакл иборат аст, 5 – ковокии васеи дохилӣ, 6 – нӯги ахромакҳо, ки ба косачаҳо фурӯ мераванд, 7 – дар камар дар ду самти сутунмуҳра ҷойгир аст

3. Қисмҳои нефрон ва соҳти онҳоро ба тарзи чуфт нишон дидед: А – капсулаи Шумянский, В – ҳалқаи Генле, Д – найчаҳои аввалин, Е – найчаҳои дувумин, F – калобачаи Малпиги, Н – найчаҳои ҷамъовар: 1 – мӯйрагҳои калобашакл, 2 – аз қишири гурда сар шуда ба пистонакҳои ахромакӣ мепайвандад, 3 – саргҳаи косашакли нефронҳо, 4 – дар мағзи гурда ҷойгир шудааст, 5 – найи морпечи монда дар иҳотаи мӯйрагҳо, 6 – каналчай морпеч, ки аз капсула сар мешавад.

Фикр карда ҷавоб дидед:

Дар одами солиме, ки вазнаш 70 кг аст, гурда чанд дарсади вазни ўст?

§ 38. Вазифаи аъзои ихроҷи пешоб

Ҳосилшавии пешоб дар гурда. Ҳосил шудани пешоб дар гурда аз ду давр (фаза) иборат аст. Даври якум – полоиш, ки дар он пешоби аввалин ҳосил мегардад. Дар ин қисми обакии хун аз мӯйрагҳои шарёни нефронҳо филтр шуда, ба ковокии (капсула) нефрон мегузарад. Ин ҷараён ба боло будани фишори мӯйрагҳо ва паст будани фишори капсулаҳо вобаста аст.

Таркиби пешоби аввалин мушобеҳи таркиби плазмаи хун аст. Дар он танҳо сафеда намешавад. Ҷаро ки, он аз девораи мӯйрагҳо филтр шуда на-мегузарад. Пешоби аввалини капсула ба найчаҳои калобашакл мегузарад. Аз тариқи девораи ин найчаҳо қанд, аминокислотаҳо, қисми асосии об ва на-макҳои маъдании таркиби пешоби аввалин (98,5–99,0 л) дар рагҳои варидӣ ҷазб мешаванд. Ин ҳолат ҷараёни *реабсорбсия* ном дорад ва он даври дувумини ҳосилшавии пешоб аст.

Пешоби боқимонда дар найчаҳо пешоби дувумин номида шуда, таркиби он дорои боқимондаи азот, карбамид, креатнин ва миқдоре обу намак аст.

Дар нефронҳои одами калонсол аз пайи полоиши мунтазами пешоб дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 100 л пешоби аввалин ҳосил мешавад. 98,5–99 литри он аз девори найчаҳои калобашакл дубора ба хун ҷазб мешавад ва бақия 1–1,5 л ҳамчун пешоби дувумин ба берун ихроҷ мегардад.

Ихрочи пешоб. Пешоби ҳосилшуда дар найчаҳои нефрон ба воситаи ко-саҳаҳо ва ҳавзаки гурда ба нойи пешоб мегузараад. Дар натиҷаи кашиши пе-ристаликӣи девораи нойи пешобгузар пешоб дар масона ҷамъ мешавад.

Озод шудани масона аз пешоб ба тарзи рефлекторӣ сурат мегирад. Вақ-те ки ҳаҷми пешоб ба 250–300 мл мерасад, ба девораҳои пешобдон фишор афзуҷа, дар ретсепторҳои масона импулсҳои асаб пайдо мешавад. Импулс-ҳо ба маркази пешобкани ҳароммағз дар чорбанд, аз он ба воситаи асабҳои парасимпатикӣ ба мушакҳои девораи масона меоянд. Мушакҳои масона ка-шиши ҳӯрда, сфинктери нойи ихроҷ боз мешавад. Дар шароити мӯътадил ҳар шабонарӯз 4–6 бор пешоб меояд. Маркази ҳароммағз бо таъсири нейронҳои қишири нимқураҳои қалон аз пешонӣ ихроҷи пешобро танзим мекунад.

Таркиби пешоб. Пешоб зардтоби равшан буда, дорои 95% об ва 5% маво-ди саҳт аст. Моддаи саҳти он карбамид (2%), кислотаи пешоб, креатинин, на-макҳои натрий ва калсий дорад. Аз бемории гурда мумкин аст дар пешоб са-феда пайдо гардад. Агар қабати луобии найчаҳо заҳм бинад, пешоб хунолуд ва сурҳ мешавад. Реаксияи пешоб бо ҳӯрдани ғӯшти зиёд ишқорӣ мегардад.

Танзими функсияи гурда. Ҳосилшавии пешоб дар гурда аз роҳи асаб ва гуморалий танзим мешавад. Торҳои симпатикии асаб рагҳои хунгарди гурда-ро танг карда, ихроҷи пешобро кам мекунад. Торҳои асаби парасимпатик бо-шад, рагҳои гурдаро васеъ соҳта, ихроҷи пешобро зиёд мегардонад. Маркази ин асабҳо дар ҳароммағз ва мағзи сар ҷойгир аст.

Дар қисми пасини ғадуди гипофиз, ки дар қисми поёни магзи сар қа-рор дарорад, гормони таркибсози антидиуретик (подпешобӣ: ADG) ба най-чаҳои қаҷуқилеби гурда таъсир расонда, ҷараёни ҷазби сонавиро метезонад ва ихроҷи пешобро кам мекунад. Гормони тироксини синтезшуда дар ғадуди сипаршакл бошад, ҷазби сонавиро кам ва ихроҷи пешобро зиёд мекунад.

Бемориҳои аъзои ихроҷи пешоб. Мушкилоте мисли илтиҳоби аъзои ихроҷи пешоб, пайдошавии санг дар роҳи пешоббарор бисёр дучор меояд. Илтиҳоб мумкин аст бо вуруди инфексия аз гулу, дандон, ковокии даҳон ва дигар аъзо ва ё дар натиҷаи сармо ҳӯрдан ба вуҷуд ояд. Гурда ба ҳар гуна маводи заҳрнок ҳассос аст.

Захри алкул, сурб, симоб, нафталин, бензол ё ҳашарот ба воситаи гурда ихроҷ мешаванд. Баъзе доруҳои сулфаниламидӣ ва антибиотикҳо (подзи), ки дар тиб бар зидди bemorixho ба кор мераванд, ба гурда таъсири манфӣ до-

ранд. Вайрон шудани мизони мубодилаи моддаҳо низ боиси пайдо шудани санг дар гурда ё роҳи пешоббаро хоҳад гашт. Ин гуна сангҳо роҳи пешобра- виро мегиранд, қирраҳои тези онҳо пардаи луобии пешоброҳаро харошида беморро азоб медиҳанд. Бештар аз ҳама бемориҳои зерини гурда пеш меоянд: илтиҳоби гурда (нефрит), варами масона (систит), газаки роҳи пешобба- ро (уретрит), пайдошавии санги гурда, варами ғадуди простатита (простатит).

Ба супоришҳо ҷавоб navisед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Қисмҳои аъзои ихроҷро бо тартиб navisед: А – ҳавзаки гурда, В – масона, D – калобачаи мӯйрагӣ, Е – найчаҳои аввалин, F – найчаҳои дувумин, G – пистонакҳо, H – нойи пешоббаро, I – сфинктер, J – ҳалқаи Генле, K – косачаҳо, L – роҳи пешобгузар.
2. Ҷараёнҳои ҳосилшавӣ ва ихроҷи пешобро бо тартиб пайи ҳам navisед: А – пе- шоби аввалин ҳосил мешавад, В – дар найчаҳои тартиби 2 оби изофӣ дубора ба хун ҷазб мешавад, D – пешоб ба воситай найчайи чамъовар ба ҳавзаки гур- да мерезад, Е – плазмаи хун дар девораи мӯйрагҳои капсулаи нефрон полуда шуда, ба найчаҳои аввалин мегузарад.
3. Қисмҳои гурда ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт navisед: А – гурда, В – ҳавзаки гурда, D – масона, E – калобачаи мӯйрагӣ, F – найчаҳои аввалин, H – роҳи пешоббаро, G – нойи пешобгузар, I – найчаҳои тартиби дувумин: 1 – пешоб чамъ мекунад, 2 – аз он роҳи пешобгузар сар мешавад, 3 – пешоби аввалин ҳосил мекунад, 4 – пешобро ба берун мебарорад, 5 – пешоб чамъ мекунад, 6 – пешоби воқеӣ ҳосил мекунад, 7 – пешоб ҳосил мекунад, гормонҳо- ро синтез мекунад, 8 – хунро филтр (полуда) мекунад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Барои чӣ духтур ба одаме, ки алломатҳои бемории гурдаро дорад, дармони дан- дон ва муолиҷаи зукомро маслиҳат медиҳад?


БОБИ Х. СИСТЕМАИ АСАБ

§ 39. Сохти системай асаб

Ахамияти системай асаб. Системай асаб организмро идора мекунад ва кори хучайраҳо, бофтаҳо ва узвҳоро бо ҳам мутобиқ сохта, коркарди онҳоро таъмин менамояд. Ба хотири ин хосияти системай асаб, организм ҳамчун як маҷмӯаи том ва яклухт фаъолият мекунад. Системай асаб таъсириоти муҳити беруна ва даруниро қабул карда, ба онҳо ҷавоб мегардонад. Касбомӯзӣ, донишандӯзӣ, андешаронӣ, ҳофиза, хушҳолӣ, ғуссаҳӯрӣ ва дигар ҳиссиёти одам ба системай асаб вобаста аст.

Бофтаи асаб. Бофтаи асаб аз хучайраҳои асаб – нейронҳо (расми 63) ва хучайраҳои ёвари ихотакунандай онҳо – нейроглия (пайчасб) иборат аст.

Нейронҳо воҳиди асосии соҳторӣ ва амалкунандай бофтаи асаб буда, иттилооти муҳити беруна ва даруниро мепазиранд, таҳлил мекунанд, мекӯчонанд, ҳифз менамоянд. Ҳучайраҳои нейроглия нисбат ба нейронҳо 10 баробар бисёранд, вазифаҳои ғизодехӣ, такя ва ҳифозатиро адо мекунанд ва сабзишу афзоиши нейронҳоро фароҳам месозанд. Нейрон се қисм дорад: тана (чисм), шоҳай дароз – *аксон* (аз юн.: *axon* – тир, шоҳа) ва шоҳаҳои қӯтоҳ – *дендрит* (аз юн.: *dendron* – дараҳт). Ба воситаи дендритҳо импулсҳои асаб ба танаи хучайраҳои асаб мегузаранд. Ҳар як хучайраи асаб дорои якто аксон ва чандин дендрит аст. Аксон то даҳҳо сантиметр тӯл мекашад. Ба воситаи он импулсҳои асаб ба аъзои бадан пахш мешаванд. Дар системаи марказии асаб нейронҳо бо ҳам бармехӯранд. Аксони як нейрон бо тана ё дендрити нейрони дигар ҳамроҳ мешавад. Ин гуна ҷойҳои иттисол *синапс* (аз юн.: *sinapto* – иттисол, тамос) ном дорад. Танаи як нейрон 1200–1800 синапс дорад. Синапс аз ду қабат мембрана ва тарқиши байни онҳо иборат аст. Бо таъсири импулсҳои асаб ба сӯроҳи синапс каме моддаи моеъ – *медиатор*




Расми 63. Сохти нейрон: 1 – чисми нейрон, 2 – дендрит, 3 – пардаи миелин, 4 – аксон, 5 – неши аксон.

метаровад. Бо таъсири медиатор дар танаи ҳучайраи дигар ангезиш пайдо мешавад. Ҳамин тавр, импулси асаб аз як нейрон ба дигараш мегузарад. Аксон бо моддаи равғаний сафед – пардаи миelinӣ пӯшида шудааст. Чунин маҷмӯи шоҳаҳо бо пардаи миelinӣ моддаи сафеди мағзи сар ва ҳароммағзо хосил мекунанд. Дар шоҳаҳои кӯтоҳи нейронҳо пӯшиши сафед намешавад, маҷмӯи онҳо ранги хокистарӣ мегирад.

Нейронҳо аз рӯйи соҳт ва вазифаҳои худ ҳиссиётӣ, муҳаррик ва мобайнӣ мешаванд. Нейронҳои ҳиссиёт сигналҳои асабро аз аъзои ҳис ба мағзи сар ва ҳароммағз мефиристанд. Танаи онҳо дар уқдаҳои асабӣ (гантглия: аз юн.: *ganglion* – уқда, гирех) чойгир аст. Уқдаҳои асабӣ аз маҷмӯи танаҳои асабӣ, ки ҳориҷ аз системаи марказии асаб қарор доранд, иборат аст. Нейронҳои муҳаррик импулсҳои асабро аз марказ ба аъзо ва мушакҳо мефиристанд.


Нейронҳои мобайнӣ ё интернейронҳо (аз юн.: *interior* – дохилӣ) дар дастгоҳи марказии асаб дар васати нейронҳои ҳиссиёт ва муҳаррик чойгир шудаанд. Бо ёрии синапсҳо ҳаракат тавассути нейрони мобайнӣ аз нейрони ҳиссиёт ба нейрони муҳаррик мегузарад. Тана ва шоҳаҳои нейрони мобайнӣ аз системаи марказии асаб ба берун намебароянд.

Асабҳо. Системаи марказии асаб ба воситаи торҳои асаб бо тамоми аъзо пайваст аст (расми 64). *Асабҳо* аз шоҳаҳои дарози нейронҳо, ки бо пӯсти умумӣ пӯшида шудаанд, таркиб меёбанд. Асабҳо ҳиссӣ, муҳаррик ва омехта мешаванд. Асабҳои ҳис аз дендритҳои нейрони ҳиссиёт ташкил ёфтаанд. Тавассути онҳо импулсҳои асаб аз аъзои ҳис ба системаи марказии асаб фиристода мешаванд. Асабҳои муҳаррик аз аксонҳои нейрони ҳаракат иборатанд. Тавассути онҳо импулсҳои асаб аз маркази асаб ба мушакҳо ва аъзои дохилӣ фиристода мешаванд. Асабҳои омехта аз



Расми 64. Тарҳи умумии системаи асаб:

- 1 – мағзи сар, 2 – ҳароммағз, 3 – асабҳои муҳитӣ,
- 4 – неши торҳои асаб



Расми 65. Системаи вегетативи (худгардон)-и асаб: 1 – асабҳои парасимпатик, 2 – асабҳои симпатик.

аксонҳо ва дендритҳои нейронҳо ташкил мёбанд. Тавассути онҳо импулсхои асаб дар хатти дучонибаи мутақобила, яъне ба системаи марказии асаб ва аз он ба аъзо мегузаранд.

Қисмҳои системаи асаб. Системаи асаб аз назари мавқеяти худ ба қисмҳои марказӣ ва муҳитӣ чудо мешавад. Қисми марказӣ мағзи сар ва ҳароммағз, қисми муҳитӣ асабҳо ва уқдаҳои асабии аз онҳо хориҷшавандаро фаро мегирад. Системаи асаб аз назари вазифа ба асабҳои *пайкарӣ* (соматикӣ) ва *худгардон* (автономӣ), яъне қисмҳои вегетативӣ чудо мешавад (расми 65). Асабҳои пайкарӣ аъзои ҳисси скелет ва мушакҳоро танзим мекунанд. Бо ин асабҳо одам фаъолияти аъзои худ, яъне ба ҳаракат даровардан ё аз ҳаракат нигаҳ доштани онҳоро идора мекунад.

Системаи асабии вегетативӣ фаъолияти аъзои дохилиро ба танзим медакорварад. Ин системаи худкор мустақил буда, ба иродай мо вобаста нест. Кори он худ аз худ сурат мегирад. Масалан, одам наметавонад бо ҳоҳиши худ ҳазми ҳӯрок, ихроҷи пешоб ё гардиши хунро боздорад.

Системаи асабии вегетативӣ ба қисмҳои симпатик ва парасимпатик чудо мешавад. *Торҳои асабии симпатик* аз ноҳияи синай–камарии ҳароммағз, *торҳои асабии парасимпатик* аз ноҳияи чумчумай–чорбандии ҳароммағз берун меоянд. Асабҳои мазкур ба кулли аъзои дохилӣ мераванд ва ба узвҳо таъсири мутақобил доранд. Чунончи, асаби симпатик зарабони дилро тез мекунад, фишори хунро боло мебарад, кашишҳӯрии мушакҳои рӯдаро кам мекунад, нафаскаширо сабук мегардонад, таровиши аракро зиёд мекунад. Асаби парасимпатик ба ин ҷараёнҳо таъсири баръакс дорад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Соҳт ва вазифаи қисмҳои системаи асаб ва хусусиятҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – марказӣ, В – пайкарӣ, С – муҳитӣ, Е – вегетативӣ, F – симпатик, G – парасимпатик: 1 – кораш худ аз худ танзим мешавад, аз қисмҳои симпатик ва парасимпатик иборат, 2 – аз мағзи сар ва ҳароммағз иборат, 3 – аз торҳои асаби ҳуруҷӣ аз мағзи сар ва ҳароммағз ва уқдаҳои асабӣ иборат, 4 – кори мушакҳои скелетро танзим мекунад, 5 – аз ноҳияи синай–камарии ҳароммағз мебарояд, 6 – аз ноҳияи чумчума–чорбанди ҳароммағз мебарояд.
2. Мағхумҳои вобаста ба системаи асабро бо мазмунашон ба тарзи ҷуфт нависед: А – нейрон, В – аксон, С – дендрит, Е – уқдаи асабӣ, F – асаб, G – ҳучайраи нейроглия, H – ретсетпор: 1 – шоҳаи қӯтоҳи шоҳчазадаи нейрон, 2 – ҳучайраи ёвари бофтаи асаб, 3 – шоҳаҳои дарози бо пӯсти умумӣ печидаи нейрон, 4 – ҳучайраи асосии бофтаи асаб, 5 – маҷмӯи танаи нейронҳо, ки берун аз системаи марказии асаб ҷойгир шудааст, 6 – шоҳаи шоҳчаназадаи нейронҳо, 7 – неши ҳассоси асаб.
3. Асабҳо ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – ҳиссӣ, В – муҳаррик, С – омехта, Е – нейрони мобайнӣ: 1 – импулсхоро бо ду роҳ мегузаронад, 2 – импулсхоро аз нейрони ҳиссӣ ба нейрони муҳаррик мефиристад, 3 – импулсхоро аз нейрони ҳиссӣ ба нейрони муҳаррик мегузаронад, 4 – импулсхоро аз системаи марказии асаб ба аъзо мефиристад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Кори аъзои нафаскашӣ ба воситаи маркази нафас танзим мешавад. Бо вуҷуди ин, одам метавонад ба таври ихтиёри нафаскаширо тезтар, оҳиста ё амиқ кунад. Ин хусусияти аъзои нафаскашӣ ба организм чӣ хел аҳамият дорад?

§ 40. Вазифаҳои системаи асаб

Функцияи рефлектории (ғайрииродӣ) системаи асаб. Дар организм нейронҳо бо ҳам пайваст шуда, занҷир ҳосил мекунанд. Нейронҳо ба ангезандаҳои муҳити беруна ё дарунӣ реаксия (аксуламал) нишон медиҳанд. Реаксия аз пайи сигналҳои асаб ба мағзи сар, аз мағз ба аъзо меравад. Хусусияти аксуламалии системаи асабро *импулс (барангезии)* меноманд. Реаксия мумкин аст дар як сония бо суръати аз 4,4 м то 100 м ба амал ояд. Реаксияи ҷавобии организм ба ангезандаҳо *рефлекс* ном дорад.

Рефлекс (воканиш) – реаксияи чавобии системаи марказии асаби организм ба таъсирҳои берунӣ ва дарунӣ. Ҳар гуна фаъолияти бадан – аз одитарин ҳаракат сар карда то ҷараёнҳои мураккаб (аз қабили андешаронӣ, нутқ, омӯзиши касб) за пайи рефлексҳо ба амал меояд.

Камони рефлекторӣ. Роҳи гузариши импулсхои асабӣ, ки рефлекс ба амал меоварад, *камони рефлекторӣ* (бозтоб) ном дорад. Ин камон иборат аз панҷ қисм аст: ретсептор, нейрони ҳассос, як қисми системаи марказӣ, нейрони муҳаррик ва узви ҳаракат. Маҷмӯи камонҳои рефлексӣ дорои нейронҳои изофаи мағзи сар ва ҳароммағз низ мебошад. Камон аз ретсептор оғоз меёбад. Ҳар як ретсептор ба барангезанде, чун гармӣ, сардӣ, бӯй, равшаниӣ, фишор, овоз махсус аст. Ретсептор барангезандаро ба импулс, яъне сигнали асаб табдил медиҳад. Импулси асаб ҳосияти барқӣ дошта, бо нейронҳои ҳассос ба системаи марказии асаб ё нейронҳои мобайнӣ интиқол меёбад. Сигналҳои асаб бо торҳои муҳаррик ба узвҳои ҳаракат мераванд.

Рефлекс гуногун мешавад. Як қисми он хеле сода (ҳамчун беихтиёр қашидани даст аз сӯзиш ё расидани ашёи тез, омадани ашки чашм аз таъсири моддаи тунд, атса ё сулфа додан ҳангоми дармондани чизе дар роҳи нафас), қисми дигараш то ҷое мураккаб аст.

Танзими фаъолияти узвҳо аз роҳи асаб. Вазифаи системаи асаб ба фаъолияти рефлектории он вобаста аст. Ҷавоб гардонидан ба ангезандоҳои гуногун фаъолияти кории системаи узвҳо ва тағиироти рефлекториро ба миён меоварад. Масалан, даст қашидан аз ҷисми тафсон фақат дар вақти қашишхӯрии баъзе мушакҳо ва суст шудани мушакҳои дигар ба амал меояд. Дар ин вақт кори дил ва басомади нафаскашӣ низ ба таври рефлекторӣ тағиир меёбад. Ҳосияти рефлектории аъзо ва системаи узвҳо дар системаи марказии асаб ба раванди ҳаяҷонпазирӣ ва боздорӣ вобаста аст. Ҳаяҷонпазирии нейронҳо боиси пайдо шудан ва қувват гирифтани реаксияҳои рефлекторӣ ва боздорӣ боиси коҳиши ин реаксияҳо ё тамоман қатъ кардани онҳо мегардад. Кам шудани неруи боздорӣ ба зиёд шудани ҳаяҷонпазирӣ сабаб мешавад. Куллан аз байн рафтани неруи боздорӣ бошад, боиси ҳаяҷонпазирии шадид, мондашавӣ ва қасолати системаи асаб ва баъзан муҷиби марг мегардад. Ба ин минвол, дар натиҷаи бо ҳам мутобиқ омадани равандҳои ҳаяҷонпазирӣ ва боздорӣ аксуламали муносиб дар борабари таъсири муҳити беруна ва дарунӣ ба амал меояд.

Хаячонпазирӣ ва боздорӣ дар организм иваз шуда меистад. Агар дар ягон маркази асабӣ ҳаячонпазирӣ ҳосил шавад, дар дигараш боздорӣ сурат мегирад. Боздорӣ амали баръакси ҳаячонпазирӣ аст, ба қатъшавӣ, заифгардӣ ё руҳдиҳии он монеъ мешавад. Дар натиҷаи ин гуна алоақамандии байни ҳаячонпазирӣ ва боздорӣ кори мунаzzами аъзо ва тамоми организм таъмин мегардад. Масалан, бо навбат кашиш хӯрдани мушакҳои қатшавандо ёзанда дар вақти ҳаракат дар пайвадди бо навбат ҳосил шудани импулсҳои асаб дар маркази қатшавию ёзиши мушакҳо ба амал меояд.

Ба супоришҳо ҷавоб ғарбиятӣ ҳудро бисанҷед:

1. Дар рефлекскамон роҳи сигналҳои асабро нишон дихед: А – нейрони мобайнӣ, В – нейрони ҳассос, D – узви ҳаракат, Е – ретсептор, F – нейрони муҳаррик.
2. Истилоҳотро бо мағхумҳои мутобиқ ба тарзи ҷуфт ғарбиятӣ: А – медиатор, В – синапс, D – рефлекторӣ, Е – камони рефлекторӣ, F – рефлекс: 1 – роҳи гузариши ҳаячонҳо, 2 – чойи иттисоли нейронҳои ҳӯҷайраҳои асаб, 3 – моддаи таровиший дар сӯроҳи синапс бо таъсири импулсҳои асаб, 4 – ҳосил кардани рефлекс, 5 – реаксияи ҷавобии организм ба ангезандоҳои берунӣ ва дарунӣ.

Масъаларо ҳал қунед:

Импулсҳои асаб бо тезии 100 м/сон мегузаранд. Агар ба пойи одами қаддаш 1,8 м хор ҳалад, ӯ пас аз ҷанд ҷаҳон ҷавоб ғарбиятӣ мекашад?

Фикр қарда ҷавоб дихед:

1. Касе, ки дар вақти ҳоб сар бардошта ба офтоб нигоҳ мекунад, беихтиёර атса мезандад. Барои чӣ ҷунин мешавад?
2. Аз пайи кашишҳӯрӣ ва сустшавии бонавбати мушакҳо одам ҳаракат мекунад ва корҳои гуогунро анҷом медиҳад. Барои чӣ баъзан мушакҳо кашиш хӯрда суст намешаванд ё суст шуда кашиш намехӯранд?

§ 41. Соҳт ва вазифаи ҳароммағз

Ҳароммағз. Дарозии ҳароммағзи одам 40–45 см, вазни он 30–40 г буда, бо диаметри қариб 1 см ба шакли риштai сафедгун мебошад. Маводи хоқистарӣ ва сафедранги он дар ковокии сутунмуҳра ҷойгир аст. Аз қисми мобайнии он нойи ҳароммағз мегузарад (расми 66). Қисми мобайнӣ, ки нойи


хароммағзро печонида гирифтааст, дорои моддаи хокистарранг мебошад. Дар буриши арзӣ қисме, ки моддаи хокистарӣ дорад, ба боли шапалак монанд аст. Гирди моддаи хокистариро моддаи сафед мепечонад. Моддаи хокистарӣ якчӯфтӣ решоҳои пешу пасро ҳосил менамояд. Моддаи хокистарӣ аз танаи нейронҳои васатию муҳаррик ва шоҳоҳои кӯтоҳ, шоҳоҳои дарози нейронҳои моддаи сафед иборат аст. Торҳои асабии моддаи сафед дар хатти ҳароммағз роҳҳои асаби ба боло ва ба поён рафтари ҳосил мекунанд.

Дар сатҳи пеш ва ақиби ҳароммағз ду ҷӯяки дароз мавҷуданд, ки онро ба тарафи рост ва чап тақсим мекунанд. Аз васати онҳо нойи ҳароммағз мегузарад. Нойи ҳароммағз бо моеъи мағз пур аст.

Аз ҳароммағз 31 ҷуфт *торҳои асаби омехта* мебароянд. Ҳар як тор аз решачаҳои пасу пеш сар мешавад. Решачаҳои пасин аз асабҳои ҳассоси пӯст, мушакҳо ва асабҳое, ки аз ретсепторҳои аъзои дохила меоянд, иборатанд. Танаи нейронҳои ҳассос чамъ шуда, дар паҳлуи ҳароммағз үқдаҳои асабиро ҳосил мекунанд. Решачаҳои қисми пеши ҳароммағз аз аксонҳои нейронҳои муҳаррик таркиб меёбанд. Импулсҳои асаб бо решачаҳои пасин дар байни ретсепторҳо ба нейронҳо, аз онҳо тавассути решачаҳои пеш ба узвҳои ҳаракат фиристода мешаванд. Асабҳои ҳассос ва муҳаррики решачаҳои пасу

пеш аз ҳароммағз баромада, дар ду паҳлуи сутунмуҳра якҷоя шуда, асабҳои омехтаи ҳароммағзро ҳосил мекунанд. Ҳар як тори асаб кори узв ё бофтаеро танзим менамояд.

Вазифаи ҳароммағз. Ҳароммағз вазифаҳои рефлекторӣ ва гузаронандагиро ба сомон мера-сонад. Амали рефлектории он ба моддаи хокистарранг вобаста аст. Дар ин модда марказҳои асабие ҳастанд, ки кашишҳӯрии мушакҳои скелет, кори дил, меъда, масона, рагҳои хун-



Расми 66. Соҳти ҳароммағз: аз чап – намуди умумӣ, аз рост – буриши арзии қисматҳои гуногун: 1 – бахши гардан, 2 – бахши сина, 3 – бахши камар, 4 – бахши чорбанд, 5 – қишир, 6 – моддаи сафед, 7 – моддаи хокистарранг.

гард, ғадуди таносулың ва дигар аъзои дохилиро танзим мекунанд. Марказҳои асаб аз нейронҳои бисёрфосилавӣ иборатанд, ки аз онҳо камони рефлекторӣ мегузарад, хабарҳои асабии расида аз ретсепторҳо дубора таҳлил шуда, ба импулсҳои асаб табдил ва ба узвҳои ҳаракат мегузаранд.

Дар қисми камарии ҳароммағз рефлекси зону, дар қисми болоии сина ва сеъкунандай гавҳараки чашм, дар қисми чорбанд маркази рефлексии пешобвар ҷойгир аст. Рефлекси зону ҳангоми задан ба пайи зери айнаки зону бо ҷаҳида рост шудани соқи пой намоён мешавад.

Вазифаи гузаронандагии ҳароммағз ба моддаи сафеди он вобаста аст. Ҳароммағз бо асабҳои моддаи сафед ба мағзи сар мепайвандад. Импулсҳои асабии ба ҳароммағз омада бо роҳи гузар аз ретсепторҳо ба қисми болоии ҳароммағз ва мағзи сар мераванд. Импулсҳои асабии омада аз мағзи сар бо роҳи ба поён раванда ба қисмҳои поёни ҳароммағз ва узвҳо мегузаранд.

Рефлексҳои ҳароммағзро мағзи сар назорат мекунад. Танзими кори дил, меъда, пешобдон, ғадуди чинсӣ ва дигар узвҳо тавасути ҳароммағз ва мағзи сар ба амал меояд. Вақте ки сутунмуҳра шикаст мекӯрад ё ҳароммағз заҳм мебардорад, иртиботи байни ҳароммағз ва мағзи сар канда мешавад. Мағзи сари одами осебдида хуб кор мекунад, лекин бо сабаби вайрон шудани марказҳои асаб бисёр рефлексҳои ҳароммағз аз байн меравад. Одами заҳмдида сарашро ҷунбонида алвонҷ медиҳад, гоҳо дасташро ҳаракат медиҳад, лекин қисми аз ҷароҳат поёнтари бадан фалаҷ мешавад, пойҳо беҳаракат мемонанд.

Ба супоришҳо ҷавоб ғарбиятӣ ҳудро бисанҷед:

1. Аҷзои ҳароммағз ва нишонаҳои хосро ба тарзи ҷуфт ғарбиятӣ ҳудро бисанҷед: А – ҳароммағз, В – нойи ҳароммағз, С – ҷӯякҳои ҳароммағз, Е – дар буриши арзӣ, F – моддаи хокистарӣ, Г – решоҳои пасу пеш: 1 – ҳароммағзро ба аҷзои чапу рост тақсим мекунад, 2 – аз қисми мобайни мегузарад, 3 – якҷуфтӣ решоҳои пасу пешро ҳосил мекунад, 4 – торҳои асабии он роҳҳои асабро ҳосил мекунад, 5 – аз моддаи хокистарранг ҳосил мешавад, 6 – дар дохили нойи сутунмуҳра аст, 7 – маводи хокистарранг ва сафеди даври он дида мешавад.
2. Асабҳои ҳароммағз ва ҳусусиятҳои ба онҳо хосро ба тарзи ҷуфт ғарбиятӣ ҳудро бисанҷед: А – асабҳои омехта, В – моддаи хокистарранг, С – моддаи сафед, Е – марказҳои асаб, F – решоҳои пасин, Г – решоҳои пеш: 1 – дар моддаи хокистарранг воқеъ аст, 2 – аз танаи нейронҳои мобайни ҳудро мухаррик иборат аст, 3 – аса-

бҳои муҳаррик мегузарад, 4 –31 чуфт аз он мебарояд ва аз решачаҳои пасу пеш, 5 – асабҳои ҳассос мегузарад, 6 – нейронҳо аз шохаҳои дароз иборат.

3. Асабҳои ҳароммағз ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – рефлекторӣ, В – гузаронандагӣ, D – рефлексҳо: 1 – моддаи сафеди он ба асабҳояш вобаста, 2 – мағзи сар танзим мекунад, 3 – ба асабҳои моддаи хокистарранг вобаста.

Фикр карда ҷавоб дидед:


1. Бо зарби болғача мушаки чорсара кашиш ҳӯрда, рефлекси зону ҳосил мешавад. Бо осеб дидани кадом қисми камони рефлекс рефлекси зону ҳосил намешавад?
2. Ҳароммағз вазифаи гузаронандагӣ ва рефлекторӣ дорад. Барои ҷой ҳароммағз осеб бинад қисми поёнтар аз ҷои ҷароҳатдидаи узв кор намекунад.

§ 42. Соҳт ва вазифаи мағзи сар

Бахши марказии системаи асаб – мағзи сар кулли вазифаҳои организмо танзим мекунад. Фаъолияти олии асаби одам низ ба коркарди мағзи сар вобаста аст. Вазни он дар калонсолон 1020–1970 г, дар навзодон то 450 г меояд. Дар солхӯрдагӣ вазни мағз андак кам мешавад. То синни 20-солагӣ ҳаҷми мағзи сар 3,5–4 бор, вазни тан бошад, 20 бор меафзояд. Афзоиши вазни мағзи сар ба пӯшиши асабҳо бо қишири миелинӣ, ғафтар шудани қишир ва бузургтар шудани ҳуҷайраҳои асаб вобаста аст. Мағзи сар дорои бештар аз 100 млрд. нейрон аст.

Соҳти мағзи сар. Мағзи сар дар холигии косахона ҷоигир шуда, аз ду қисм иборат аст: меҳвар (сутун) ва нимкураҳои калони мағзи сар. Қисми меҳвари мағзи сар аз мағзи дарозрӯя, пулак, мағзча, мағзи миёна, мағзи мобайнӣ иборат аст (расми 67). Дар қисмҳои мағзи дарозрӯя, мағзи миёна ва мағзи мобайнӣ мағзи сар моддаи хокистарранг дар шакли доначаҳо дар доҳили моддаи сафед ҷоигир аст. Дар пулак, мағзча ва нимкураҳои калон бошад, моддаи хокистарранг қишире барои пӯшиши моддаи сафед дорад.

Мағзи сар низ дорои моддаҳои сафед ва хокистарранг мебошад. Моддаи сафед барои пайвастани мағзи сар бо ҳароммағз ва қисмҳои мағзи сар бо якдигар роҳҳои асабро ҳосил мекунад. Бо ёрии роҳҳои асаб кулли аҷзои системаи асаб ҳамчун як маҷмӯаи том кор мекунанд. Моддаи хокистарранги мағзи сар дар доҳили моддаи сафед ҷо-ҷо ҷамъ шуда, дар шакли донача



Расми 67. Қисмҳои мағзи сар: 1 – нимкураҳои калон, 2 – мағзи мобайнӣ, 3 – мағзи миёна, 4 – пулак, 5 – мағзи дарозрӯя, 6 – мағзча, 7 – чисми обиладор.


(ҳаста) чойгир мешавад. Ғайр аз ин, моддаи хокистарранг қишири пӯшишии нимкураҳои калон ва мағзчайи мағзи сарро ба вучуд меоварад.

Моддаи хокистарранги мағзи сар вазифаи рефлекторӣ дорад.

Мағзи дарозрӯя. Мағзи дарозрӯя ва пулак давоми ҳароммағз буда, вазифаҳои рефлекторӣ ва гузаронандагиро адо мекунанд. Дар моддаи хокистарранги онҳо марказҳои нафаскашӣ, танзими кори дил, ҳозима, ҳифозат (пилкзании чашм, атса, сулфа) чойгир шудаанд.

Пулаки Варолиев дар байни мағзи дарозрӯя ва мағзи миёна карор дорад. Дар он марказҳои ҳаракатдиҳандай мушакҳои ғӯзai чашм ва рӯй мавҷуд аст. Ба воситаи пулак аз мағзи дарозрӯя ба дигар аҷзои мағзи сар импулсҳо мегузаанд.

Мағзи миёна аз поячаҳои мағз, чор теппа ва ҷӯякҳои обии чойгиршуда дар байни теппагиҳо иборат аст. Мағзи миёна қашидагии мушакҳои устухон, ҳаракати нозуки ангуштон, рефлексҳои босира, сомеа ва шиносоиро танзим мекунад. Бо рефлекси шиносоӣ сар ва танаи одам беихтиёр ба тарафи овоз ё партави нур бармегардад. Мағзи дарозрӯя, пулак ва мағзи миёна тана (даста)-и мағзи сарро ташкил медиҳанд. Аз танаи мағз 12 ҷуфт асаби косаҳонаи сар мебароянд. Ин асабҳо мағзи сарро ба аъзои ҳиссиёт, мушакҳо ва



Расми 68. Рафтори одаме, ки магзчааш зарар дидаст: 1 – магзча, 2 – ларзиши ангушт ҳангоми расондан ба нүги бинй, 3 – калавида роҳ гаштан, 4 – гум кардани мувозинат, 5 – носозӣ дар навиштан.

ғадудҳо мепайванданд. Як ҷуфт аз онҳо – *асаби гумроҳ* мағзи сарро бо дил, шуш, меъда ва дигар аъзои дохилий алоқаманд мекунад.

Мағзи мобайниӣ дар болои мағзи миёна қарор дорад. Моддаи хокистар-ранги он кори узвҳои дохилиро мутобиқ месозад. Мубодилаи моддаҳо, сершавӣ, гурӯснагӣ, ташнагӣ, танзими ҳарорат ба мағзи мобайниӣ вобаста аст. Аз тариқи мағзи мобайниӣ ба қишири нимкураҳо аз ретсепторҳои сомеа, босира, зоика, ломиса ва ғайра импулсҳои асаб омада меистанд.

Мағзча дар болои мағзи дарозрӯя қарор дошта, аз ду нимкура иборат аст. Бо асабҳо ба қисмҳои мағзи сар ва ҳароммағз мепайвандад. Мағзча ҳаракат ва қашидагии мушакҳои устухонро танзим мекунад. Аз пайи ҷароҳати мағзча фишурдагии мушакҳо, ноустуровии мувозинату ҳаракати бадан ба миён меояд. Дар ин ҳол одам мекалавад, пойи роҳ гум мекунад, аз ларзиши даст дуруст навиштан ва риштаро аз сӯзан гузаронда наметавонад (расми 68).

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Қисмҳои мағзи сар ва нишонаҳои мутобиқ бо соҳти онҳоро ба тарзи ҷуфт на-висед: А – мағзи дарозрӯя, В – мағзча, С – пулак, Е – мағзи миёна, F – мағзи мобайниӣ, G – танаи мағзи сар, H – нимкураҳои калон: 1 – аз қисмҳои чап ва

- рост иборат, 2 – дар байни мағзи дарозрӯя ва мағзи миёна чойгир аст, 3 – бо ҳароммағз ва пулак пайваст аст, 4 – дар зери паллаи пушти сари нимкураҳои калони мағзи сар қарор дорад, 5 – дар болои мағзи миёна чойгир аст, 6 – дар болои пулак чойгир аст, 7 – аз мағзи дарозрӯя, пулак ва мағзи миёна иборат.
2. Қисмҳои мағзи сар ва вазифаҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – мағзи дарозрӯя, В – мағзи миёна, D – мағзи мобайнӣ, Е – мағзча, F – танаи мағзи сар, G – пулак: 1 – дар он марказҳои нафас, гардиши хун, ҳозима чойгир аст, 2 – сигнал дар байни аҷзои мағзи сар иваз мешавад, 3 – танзими ҳаракатҳои сомеа, босира, қашидагии мушакҳо, 4 – сегментҳои ҳароммағз, мутобиксозии ҳаракати узвҳои нафас, рагҳо, ҷашм ва сар, 5 – танзими ҳаракати дуруст, мувозинати бадан, 6 – танзими вазифаи вегетативӣ, системаи асад ва эндокринӣ.


Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Гоҳе ҳаяҷон аз ҳароммағз ба мағзи сар намегузарарад, вале аз мағзи сар ба таври муътадил мегузарарад. Дар ин ҳол одам аз сӯзандору дардро ҳис мекунад?
2. Организм як маҷмӯаи том аст ва ҳама аъзои он мутобик бо ҳамдигар кор мекунанд. Барои чӣ дар сурати шикаст ҳӯрдани ҳароммағз боз ҳам мағзи сар ба таври муътадил кор мекунад?

§ 43. Соҳти нимкураҳои калони мағзи сар

Соҳти нимкураҳо. Мағзи сар ба ду нимкураи чап ва рост тақсим мешавад, ки онҳо бо ҷисми обиладор ба ҳам муттасиланд. Нимкураҳои мағзи сар аз ду қабат иборат мебошанд: 1) қабати қишири беруна, ки дорои моддаи хокистарранг аст; 2) қабати дарунӣ, ки иборат аз моддаи сафед аст. Ғафсии қишири нимкураҳои калон 2,5–3,0 мм мешавад. Қишири нимкураҳо ҳамвор набуда, аз теппаю ҷӯякҳо иборат аст. Ин гуна соҳтори қишири мағзи сар ба чойгиршавии миқдори бениҳоят зиёди ҳуҷайраҳои асад имкон медиҳад. Аз ин хотир, дар қишири мағзи сар 14–16 млрд ҳуҷайра ҷойгир шудааст.


Чолиб ин аст, ки миқдори теппаҳои қишири дар ҳамаи одамон қариб як-сон аст, вале соҳти онҳо ба мисли ҳатҳои кафи даст ҳар хел мешавад. Агар пуштаю ҷӯякҳои мағзи сарро қашида паҳн кунанд, сатҳи умумии он ба $1468\text{--}1670 \text{ см}^2$ мерасад. Нимкураҳои калони мағзи сар ба паллаҳои пешонӣ, чакка, фарқи сар, пушти сар тақсим мешаванд. Бо дидани қишири нимкураҳои калон бо заррабин шаш қабат будани ҳуҷайраҳои асад аниқ шудааст.



Расми 69. Паллаҳои қишири нимкураҳои калони мағзи сар: 1 – паллаи пешонӣ, 2 – паллаи фарқ, 3 – паллаи пушти сар, 4 – паллаи чакка, 5 – ҷӯяки наздимарказ, 6 – ҷӯяки марказ, 7 – ҷӯяки пасимарказӣ, 8 – ҷӯяки паҳлӯй, 9 – мағзча, 10 – танаи мағзи сар.

Қабати қиширии нимкураҳои калони мағзи сар вобаста ба вазифаи сатҳи қиширии ҳуҷайраҳои дар он ҷойгиршуда ба се доира ҷудо мешавад: ҳиссиёт, ҳаракат ва ассоциативӣ.

Мачмӯи ҳуҷайраҳои ҷойгиршуда дар *доираи ҳиссиёт* ҳамчун маркази олии узвҳои ҳисси бадани одам ба шумор меравад. Ин марказҳо аз ретсепторҳои аъзои ҳиссиётии ломиса, босира, сомеа, шомма ва зоиқа импулс мепа-



Расми 70. Ҷойгиршавии марказҳои олии асаб дар қишири нимкураҳои мағзи сар: 1 – шомма, 2 – ҳис, 3 – ҳаракат, ҳаяҷон, 4 – сомеа, 5 – нутқ, 6 – шумориш, 7 – хониш, 8 – босира, 9 – ҳаракат, ҳиссиёт, 10 – оҳанг, мусиқа, 11 – шиносой, 12 – дарки намоҳои геометрий.

зиранд. Дар *доираи ҳаракати* қишири нимкурахой калони мағзи сар маңмұй хүчайрахой асаб аз ретсепторхой мушак, пай, бұғум ва устухонхо импулс пазирифта, вазифаи маркази олии асабро, ки ҳаракати кулли қисмхой бадани одамро танзим мекунад, ба сомон мерасонад.

Хүчайрахой *доирахой ассотсиативі* бо бофта ва узвхой бадани одам аз тариқи роххой асаб робита надоранд, онхо хүчайрахой асаби қисмхой гуно-гуни қишири мағзи сарро бо ҳам мепайванданд. Ин доирахо ангезахой расида аз узвхой ҳис ва ҳаракатро таҳлил ва таркибсозій мекунанд.

Қисми қиширии нимкурахой калони мағзи сар асоси физиологии фаъолияти олии асаби одам ба шумор меравад. Андешаронй, зеҳн, идрок, ҳофиза, мұомила бо дигарон, фарханг, донишандүзій, хунаромүзій, ичрои амалхой мураккаб аз чумлаи фаъолиятхой қишири мағзи сар мебошанд.

Дар паллахой гуногуни қишири мағзи сар марказхой асаби танзимкунандаи вазифаҳои мухталиф چойгир шудаанд. Чунончи, дар паллаҳо марказхой асаб мутобиқан чунин چойгир шудаанд: пушти сар – босира, чакка – сомеа, ноҳияи дохилии зери пешонй – зоиқаю шомма, теппай марказии қисми пеши фарқ – ҳаракат, ақиби теппай марказй – ҳиссиёти пұсти бадан.

Ба супоришхо чавоб нависед ва ғавобхой худро бисанчед:

1. Қисмхой нимкурахой калон ва нишонахой хоси онхоро ба тарзи چұфт нависед: А – нимкурахой калон, В – моддаи хокистарранг, D – моддаи сафед, Е – ҳастаҳои рұйи пұст, F – қисми обиладор, Н – сатҳи қишир, G – құяқхо: 1 – аз моддаи хокистарии چойгиршуда дар моддаи сафед иборат аст, 2 – чанд қабат қиширро хосил мекунад, 3 – аз торхой асаб иборат аст, нимкурахоро мепайвандад, 4 – қиширро ба доирахо ҷудо мекунад, 5 – ба нимкурахой чап ва рости ба ҳам алоқаманд ҷудо мешавад, 6 – дар зери моддаи хокистарранг چойгир аст.
2. Доирахой нимкурахой калон ва вазифаи онхоро ба тарзи چұфт нависед: А – ҳиссиёт, В – ҳаракат, D – ассотсиативі: 1 – марказхой асабро бо яқдигар мепайвандад, 2 – сигнали расида аз аъзои ҳис ва ҳаракатро таҳлил мекунад, 3 – импулсхой асаби расида аз аъзоро мепазирад.
3. Марказхой асаб ва паллахой چойгиршудаи онхоро дар қишири мағзи сарро ба тарзи چұфт нависед: А – босира, В – сомеа, D – шомма ва зоиқа, Е – ломиса, F – ҳаракати иродй ва аниқ: 1 – қисми пеши паллаи чакка, 2 – чакка, 3 – пушти құяқи марказй, 4 – қисми пеш ва пешонии құяқи марказй, 5 – пушти сар.

Фикр карда ҹавоб дихед:

Дар хусуси ин, ки бачаи одамро ҳайвонҳо парвариш кардаанд, маълумот мавҷуд аст. Барои чӣ одами ба қатори инсонҳо омада гап задан ва рост гаштандро ёд гирифта наметавонад?

§ 44. Бемориҳои системаи асаб ва пешгирий кардани онҳо

Ҳароммағз ва осеб дидани асабҳои он. Бо таъсири зуком ва дигар бемориҳои сирояти мумкин аст асабҳо ва гиреҳҳои асабӣ осеб бинанд. Лат хӯрдани торҳои асаб *невралгия* (*асабдард*) ном дорад. Дар ин ҳол дар ноҳияи асаби латхӯрда дарди шадид ҳис мешавад. Чунончи, сармоҳӯрии асаби сегона боиси дардмандии руҳсор, ҷашм ва дандон мегардад. Ба сармоҳӯрии асабҳои ҳаракат *неврит* мегӯянд. Аз пайи бемории неврит мушакҳои руҳсор бехол ва фалаҷ шуда, рӯй ва чаккаи даҳон ба як тараф кашида мемонад.

Баъзан бо таранг шудани торҳои асаб дар ноҳияи камар ва ҷорбанди ҳароммағз бемории *радикулит* падид меояд, ки сабаби асосии он сармоҳӯрдагӣ ва бардоштани ҷинсҳои вазнин аст.

Бо сирояти вирусҳо зарар дидани нейронҳои муҳаррики ҳароммағз боиси бемории *полиомиелит* (*фалаҷи қӯдакон*) мегардад. Бо расидани ин қасалий мушакҳо ҳосияти кашишҳӯрии ҳудро қисман ё куллан гум мекунанд. Узви танзими асаб нимҷон ё билқул беҳаракат (*фалаҷ*) шуда, оvezон мемонад.

Бемориҳои мағзи сар. Дар bemориҳои *гипертония* (*фишиори баланди хун*) ва *атеросклероз* (*танг шудани рагҳои хунгард*) вайрон шудани гардиши мӯътадили хун дар мағзи сар ё бо шикасти мӯйрагҳо ба мағзи сар задани хун мушоҳида мешавад. Дар натиҷа, амалкарди мағзи сар бо норасоии оксиген ва маводи ғизӣ барҳам мегӯрад. Бо осеб дидани марказҳои ҳаракати дасту по узвҳо беҳаракат монда, мисли тароша саҳт мешаванд.

Гоҳе мумкин аст одам аз саргичӣ, тарси ваҳмнок, хунравӣ ё дарди шадид беҳуш шавад. Дар ин ҳолат сараввал сари одам ҷарҳ мезанад, пеши ҷашмро сиёҳӣ мегирад, ранг мепарад, баданро араки хунук зер мекунад, задани дилу нафаскашӣ суст мешавад. Касеро, ки аз ҳуш меравад, сарашро ба поин карда, ба пушт мөхобонанд. Агар дилаш бечо шавад, ба паҳлу ё бо шикам

хобонида, гиребонашро мекушоянд, ба рӯяш об мепошанд, алкули навшодир ё сирка мебӯёнанд. Ҳангоми таваллуд низ мумкин аст мағзи сари тифл бо сабаби фишурда шудан дар роҳи зоиш мачрӯҳ шавад.

Дар замони инкишофи тифл дар батни модар низ ҳар гуна бемории сироятии модар боиси вайрон шудани системаи асаби кӯдак хоҳад гашт. Аз ҷумла, рушд наёфта мондани устухони сар ва нимкураҳои мағзи сар (*микросефалия*) чунин беморӣ мебошад. Аз кор афтодани системаи асаб ҳамчунин ба заҳролудшавӣ аз маводи кимиёй, заҳри ҳайвон, занбӯруғ, нӯшиданҳои алкулӣ ва маводи нашъамандӣ вобаста аст.

Маводи алкулӣ ва нашъамандӣ хусусияти осон ҷазб шудан ба ҳучайраҳои асабро доранд. Дар натиҷаи тӯлонимуддат истеъмол кардани ин мавод мизони пахши импулсхои асаб дар системаи асаб барҳам ҳӯрда, риволи ҷудосозӣ ва коркарди аҳбори воридшаванда ба мағзи сар вайрон мегардад. Аз пайи қанда шудани робитай байни нейронҳои ҳис ва ҳаракат аксуламали одам ба ангезандҳои муҳити беруна суст мешавад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Бемориҳои ҳароммағз ва сабабҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – неврит, В – невралгия, Д – радикулит, Е – полиомиелит: 1 – таранг шудани торҳои асаб дар ноҳияи камар ва ҷорбанди ҳароммағз, 2 – бемории вирусии нейронҳои муҳаррики ҳароммағз, 3 – лат ҳӯрдани торҳои ҳассоси асаб, 4 – осеб дидани асабҳои ҳаракат.
2. Бемориҳои мағзи сар ва сабабҳои онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – атеросклероз, В – гипертония, Д – гич шудани мағзи сар, Е – микросефалия: 1 – вайрон шудани асаби кӯдак дар батни модари бемор; 2 – танг шудани нойираги ҳунгард, 3 – аз тарси ваҳмнок ё дарди шадид бехуш шудан, 4 – фишори баланди ҳун.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Духтур бемори шикояткарда аз ҷарҳзани сар ва дилбекоиро санҷида, дар ӯ қасалии саргичиро ташхис дод. Барои ҷӣ мағзи сари бемор нисбат ба ӯзвҳои дигар саҳттар осеб мебинад?


Кори озмоишии 6

Мушоҳидаи ҳосилшавии рефлекси зону.

Таҷҳизот ва ашёи амалиёт: тарҳи ҳароммағз, ҷадвали расмдори марбут ба ҳосилшавии рефлекси зону, болғачаи резинӣ.

Тартиби амалиёт:

Тавзех. Рефлекси зону дар ҳар як одами солим ба мушоҳида мерасад. Аз пайи мушкилоти асаб мумкин аст ин воканиш аз байн равад. Духтур аз тариқи санҷидани рефлекси зону бо коркарди мағзи сар ошно мешавад (расми 71).



Расми 71. Ҳосил шудани рефлекси зону: 1 – ретсепторҳои пайи зону, 2 – нейрони хиссиёт, 3 – нейрони ҳаракат, 4 – аксони нейрони ҳаракат, 5 – торҳои асабии нейрони ҳаракат дар мушакҳо, 6 – моддаи сафеди ҳароммағз, 7 – моддаи хокистарранги ҳароммағз.

1. Ташхисшаванда ба курсӣ нишаста, як поро ба болои пойи дигар мегузорад.
2. Бо болғача ё қирраи кафи даст оҳиста ба сари поёни пайи айнаки зону мезананд. Дар ин ҳол барангезиши ҳосилшуда дар пай ба ҳароммағз, аз он бо асаби ҳаракат ба мушакҳои қисми пеши рон меравад. Мушакҳо кашиш ҳӯрда, пойро аз зону мебардорад, яъне рефлекси зону ҳосил мешавад.
3. Донишомӯзон мушоҳидаҳоро навишта, нақшай рефлекси зонуро мекашанд.

§ 45. Фаъолияти олии асаб, рефлексҳои шартӣ ва ғайришартӣ

Фаъолияти олии асаб. Ҳар гуна рафтори одам ва ҳайвони инкишофтга ба мақсади муайян равона буда, ба фаъолияти системаи марказии асаб ва хосияти рефлектории он вобаста аст. И. М. Сеченов усулҳои рефлексии кори системаи асабро баён кардааст. Ӯ вобастагии рафтор ва ҳолати рӯҳии одамро бо хосияти рефлектории маҷмӯаи асаб исбот мекунад. Бино ба навиштаи Ӯ дар китоби «Рефлексҳои мағзи сар» (1863), рефлексҳои мағзи сар се зинаи ба ҳам алоқамандро дар бар мегиранд. Якум, ибтидой – бо таъсироти беруна ба ангезиш омадани аъзои ҳис мебошад. Дуюм, марказӣ – ҳолатҳои рӯҳие, ки бар асоси ҷараёнҳои ангезиш ва боздорӣ дар мағзи сар ҳосил мешаванд (ҳиссиёт, тасаввурот, идрок). Сеюм, ҳаракату амали одам – рафтори Ӯ.

Кори И. М. Сеченовро И. П. Павлов давом дода, рефлексҳои ғайришартӣ ва шартиро қашф кард ва ба назарияи замонавии фаъолияти олии асаб асос гузошт. Тибқи назарияи Ӯ, фаъолияти олии асаб аз кори мӯътадили асаб, ки ба ҳифзи доимияти муҳити дохилӣ нигаронида шудааст, билкул фарқ мекунад.

Алоқамандиҳои асабии фаъолияти олии асаб пас аз зода шудани кӯдак ташаккул меёбанд. Ин фаъолият вазифаи қишири нимкураҳои қалони мағзи сар буда, дар ҳаёти одам бар асоси рефлекси ғайришартӣ зуҳур мекунад.

Рефлекси ғайришартӣ – рефлекси модарзодӣ, ки аз насл ба насл мегузарад. Ин гуна рефлексҳо, маъмулан, дар давоми ҳаёти одам ва ҳайвон бетағӣ-ир мемонанд, яъне бадан ба ангезандаҳои муайян ҳамеша як хел аксуламал нишон медиҳад. Чунончи, нафаскашӣ доимо бо нафасбарорӣ иваз мешавад, мардумаки ҷашм аз равшанин возех танг ва дар торикӣ васеъ мегардад, бо ҳӯрдани ғизо даҳон луоб чудо мекунад.

Мисоли равшан барои **рефлекси шартӣ** нахустин бор нафас кашиданӣ кӯдак шуда метавонад. Пас аз он, ки ҳамроҳак аз бачадон чудо шуда берун меояд, робитаи кӯдак аз организми модар қанда мешавад, ба хуни кӯдак

чамъшавии гази карбонат оғоз меёбад. Зиёд шудани ин газ дар хун боиси пайдоиши импулсҳои асаб дар ретсепторҳои девораи шарёни хоб мегардад. Импулсҳои асаб маркази нафасро дар мағзи дарозрӯя фаъол мекунад. Бо таъсири ахбори маркази нафас мушакҳои нафаскашӣ кашиш хӯрда, қафаси сина васеъ шуда, нафасгирий ба амал меояд. Кӯдак озод нафас мекашад.

Рефлекси ғайришартӣ дар тӯли миллионҳо сол такмил ёфта, мутобикшавии организмро дар шароити муайяни муҳити зиндагӣ таъмин кардааст. Дар асл, ҳама индивидҳои рефлекси ғайришартӣ барои кулли одамон умумӣ буда, боиси якson мутобикшавии онҳо дар муҳит шудааст. Аммо вазъ устувор нест, ҳодисаю воқеаҳо ҳамеша бо як маром тақрор намешаванд. Дар ин гуна вазъият рефлексҳои ғайришартӣ нафъ намебахшанд, ҳатто то ҷое низ мумкин аст зарапар бошанд. Барои мисол, ҳорпуштак дар шароити эҷоди ҳатар аз душман фирор накарда, ҳамеша худро ҷамъ карда меистад. Аммо аз нимаҳои аспи XX ба байд, ки роҳҳои автомобилий торафт зиёд мешавад, дар шабонгах барои гарм шудан ба роҳ баромадани ин ҷонваракон боиси кир шудани онҳо мегардад. Асоси ҳаракатҳои модарзодии организмро рефлексҳои ғайришартӣ ташкил медиҳанд. Амалу ҳаракатҳои мураккаб инстинкт ном дорад. Рефлексҳои ғайришартӣ доимо вучуд дошта, қариб ки, дар тӯли ҳаёт тафийр намеёбанд ва микдору хели онҳо дар одамон якson аст.

Рефлексҳои ғизоҳӯрӣ, ҳифозат, шиносой, чинсӣ аз ҷумлаи рефлексҳои ғайришартианд. *Рефлекси модарзодии ғайришартии ғизоҳӯрӣ* боиси он мегардад, ки ҳанӯз пас аз таваллуд кӯдак ба макидани пистони модар дарояд. Ин гуна рефлекс бо додани пистонаки сунъӣ низ дар кӯдак пайдо мешавад.

Рефлексҳои ҳифозатӣ аз сулфа, атса, ҷашмакзаний, кашиданӣ даст аз таъсири сӯзонӣ ва ғайра иборат аст. Рефлекси алоқаманд бо раванди афзоиш рефлекси ҷинсӣ мебошад.

Рефлекси шиносой аз ангезандаҳои наву ношинос ба вучуд меояд. Ин гуна рефлекс бо шунидани овози ношинос дар шакли амалҳои ҳушёршавӣ, гӯшандозӣ, сар гардонда назарқунӣ, рӯоварӣ, андешаронӣ сурат мегирад. Ин рефлекс барои шиносой бо таъсирҳои ноошно ёрӣ мерасонад.

Камони рефлектории рефлексҳои ғайришартӣ аз тариқи танаи мағзи сар ва ҳароммағз мегузараад. Дар ҳосилшавии он даҳолати қисми қиширии нимкураҳои калони мағзи сар шарт нест. Бо ёрии онҳо устувории муҳити доҳилий ҳифз шуда, афзоиш сурат мегирад, яклухтии организм таъмин мегардад.


Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Мафхумҳои фаъолияти олии асаб ва нишонаҳои онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – фаъолияти олии асаб, В – рефлекси шартӣ, Д – рефлекси ғайришартӣ, Е – камони рефлектории рефлекси ғайришартӣ, F – пайдоиши рефлекси ғайришартӣ: 1 – даҳолати қисми қишрии нимкураҳои калон шарт нест, 2 – барои ҳама умумӣ, дар тӯли ҳаёт тағиیر намеёбад, 3 – аз танаи мағзи сар ва ҳароммағз мегузарад, 4 – дар тӯли ҳаёт ташаккул меёбад, дар ҳар организм бо шакли хос аст, 5 – мутобиқшавии баданро бо муҳити беруна таъмин мекунад.
2. Рефлекси шартӣ ва нишонаҳои хоси онро ба тарзи чуфт нависед: А – физохӯрӣ, В – хифозат, D – шиносойӣ, Е – рефлекси чинсӣ: 1 – ба афзоиш вобаста аст, 2 – бо макидани пистонак пайдо мешавад, 3 – аз сулфа, атса, чашмакзанӣ иборат аст, 4 – аз ангезандаҳои ношинос ба вучуд меояд.
3. Роҳи камони рефлектории рефлекси физохӯриро бо тартиб нишон дигед: А – маркази чудосозии луоб, мағзи дарозрӯя, В – асабҳои ҳиссиёт, D – ғадуди луоб, Е – ретсепторҳои зоика, F – асабҳои ҳаракат.

§ 46. Пайдоиш ва боздории рефлексҳои шартӣ

Пайдоиши рефлексҳои шартӣ. И. П. Павлов рефлексҳои шартиро бо таҷриба дар саг нишон додааст. Ҳангоми таҷриба барои начунбидани саг онро дар як дастгоҳ ҷойгир мекунад (расми 72). Дар вакти додани физо саг ба тарзи рефлексӣ луоб чудо мекунад, яъне рефлекси ғайришартӣ ҳосил мешавад. Барои пайдо кардани рефлекси шартӣ қабл аз ғизодиҳӣ, ним дақиқа пештар ҷароғро равшан мекунанд. Бо чанд бор такрор намудани ин амал маълум мешавад, ки саг ғизоро надида, бо равшан шудани ҷароғ низ луоб чудо мекунад. Мутобики таҷриба, ғизодиҳӣ барои чудосозии луоб *ангезандай ғайришартӣ*, равшани ҷароғ барои чудосозии луоб сигнал – *ангезандай шартӣ* аст.

Расми 72. Ҳосил кардани рефлекси шартӣ дар саг: 1 – занг, 2 – зарфи физо, 3 – асбоби нишондиҳандай луоби чудошуда.



Рефлекси шартӣ бар асоси рефлекси ғайришартӣ бо таъсири муайяни шартӣ (бефарқ) ҳосил мешавад. Пайдоиши он ба қишири нимкураҳои калони мағзи сар вобаста аст. Рефлексҳои шартии ба худ ҳоси ҳар як организм бо таъсири муҳит тағийирёбанда мебошад.

Рефлекси шартии ғизоҳӯрӣ на танҳо бо дидани гизо, ҳамчунин дар натичаи ба хотир овардани ғизо ҳосил мешавад. Масалан, одаме, ки як бор лимуро ҷашидааст, бо ҳаёл кардани лиму луоби даҳон чудо мекунад.

Дар ҳаёти инсон ҳар гуна ҳаракату малака, аз ҷумла, донишандӯзӣ, ҳунаромӯзӣ, қироат, навиштан намунаи фаъолиятҳо барои рефлекси шартӣ мебошанд.

Боздории рефлексҳои шартӣ. Рефлексҳои шартии ҳосилшуда дар қишири нимкураҳои мағзи сар бо сабабҳои гуногун боздошта шуда мегузаранд, яъне мумкин аст бишкананд. Боздории рефлексҳои шартӣ берунӣ ва дарунӣ мешаванд. Боздории берунӣ ду ҳел аст: индуksionӣ ва ҳифозатӣ.

Боздории индуksionӣ ҳамон вақт пайдо мешавад, ки ҳамзамон бо амали ангезандай шартӣ амалкарди ангезандай қавитари беруна оғоз меёбад. Чунончи, рефлекси ғизоҳӯрии аз равшанини ҷароғ ҳосилшуда дар саг аз садои баланди занг гум мешавад. Боздорӣ дар вақти ғизоҳӯрии саг ҳамчунин аз рефлекси шиносойӣ, ки бо шунидани овози саги дигар пайдо мешавад, ба амал меояд. Дар одам низ рефлекси шартии ҳосилшуда аз бӯйи ғизо ё дидани ҷашидани таъми он, бо таъсири ғалоғулаи баланд ё ҳабари баде мумкин аст боздорӣ шавад, яъне чудошавии луоб ва шираи меъда қатъ мегардад.

Марказҳои асабии ҳифозату боздорӣ бо сарфи неру дар ҳуҷайраҳо алоқаманд аст. Баробари кам шудани неру ҳуҷайраҳои асаб ҳаста мешаванд ва ҳолати боздорӣ фаро мерасад. Ин гуна боздорӣ баданро аз бемории зӯракӣ, ҳӯрдашавии ҳуҷайра ва бофтаҳо эмин нигаҳ медорад.

Боздории дохилии шартӣ, яъне ҳомӯшишаванда. Рефлекси шартӣ бар асоси рефлекси ғайришартӣ ба амал меояд. Агар он маҳкам шуда наистад ба оҳистагӣ қатъ меёбад. Чунончи, агар пас аз равшан кардани ҷароғ ба саг ғизо дода нашавад ва ин ҳол ҷанд бор такрор ёбад, дигар дар саг бо равшан шудани ҷароғ рефлекси луобчудокунӣ пайдо намешавад. Ба мисли ин, пайдошавии рефлекси донишандӯзӣ ё ҳунаромӯзии инсон ҳам ба ангезандоҳо ва алоқамандиҳои ҳосилшаванда дар марказҳои асабии нимкураҳои мағзи сар вобаста аст. Агар дониши азхудшуда такрор наёбад, фаромӯш мешавад,

яъне алоқамандии байни марказҳои асаб қатъ мегардад. Бо ин ҳол, алоқамандиҳои гумшуда изи худро боқӣ мегузоранд. Аз ин рӯ, дониш ё ҳунари қаблӣ бо такрор ба ёд меояд. Агарчи бо боздории хомӯшшаванда дониши омӯхта фаромӯш гардад, бахши ба ҳаёт зарурии он дар ёд мемонад. Маҳз бо ёрии боздории хомӯшшаванда одам ангезаи одатҳои баде, мисли сигоркашӣ, алкулхӯрӣ ё нашъамандиро дар худ хомӯш карда, аз онҳо даст мекашад.

Агар рефлекси шартӣ бо ангезандаҳои ғайришартӣ маҳкам нагардад, бо мурури вакт хомӯш, яъне боздорӣ мешавад. Чароғ ба такрор равshan гарда-ду ба саг хӯрок дода нашавад, вай дигар луоб чудо намекунад. Рефлексҳои ғайришартӣ ва шартӣ рефлекси шиносои ангезандай ношиносро ҳосил ме-кунад. Рефлекси шиносой дар дигар узвҳо ҳаяҷон пайдо мекунад, марказҳои қаблии ба ҳаяҷономада ба ҳолати боздорӣ мегузаранд. Чунончи, гӯшҳояшро сих мекунад, сарашро баргардонда нигоҳ мекунад. Маркази ғизоҳӯрӣ дар мағзи сари саг боздорӣ шуда, чудо кардани луоб қатъ мешавад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Хелҳои боздорӣ ва нишонаҳои ҳосро ба тарзи ҷуфт нависед: А – боздории ин-дуксионии ғайришартӣ; В – боздории ҳифозатӣ; Д – боздории дохилии шартӣ: 1 – маҳкам шуда наистад хомӯш мешавад; 2 – бо таъсири ангезандай қавитари беруна оғоз мейёбад; 3 – бо камшавии неру ҳуҷайраҳои асаб монда мешаванд.
2. Аз рӯи ҳосияти биологӣ ғурӯҳи рефлексҳо ва аҳамияти онҳо ба организмро ба тарзи ҷуфт нишон дидҳед: А – ғизоҳӯрӣ; В – ҳифозат; Д – шиносой; Е – чин-сӣ: 1 – таъмини организм бо мавод ва неру; 2 – чудо кардани ҳабарҳои шинос; 3 – ҳаракати наслгузорӣ; 4 – ҳимоят аз шароити номусоид.


Фикр карда ҷавоб дидҳед:

1. Пеш аз танаффус таваҷҷуҳи донишомӯзон ба дарс суст шуда, ба ҷунбуҷӯл да-ромаданд. Онҳо аз омӯзгор ҳабари омадани мудири мактабро шунида ором шуданд. Сабаби инро шарҳ дидҳед.
2. Барои чӣ иштиҳои бача, ки хӯрок мехӯрад, бо шунидани танбехи падар баста мешавад.
3. Агар таъсиркунандаи шартӣ набошад рефлекси шартӣ ба оҳистагӣ хомӯш мешавад. Оё мумкин аст рефлекси ғайришартӣ низ хомӯш шавад?


§ 47. Ақл, тафаккур, сухан ва нутқ

Ақлу хуш ва тафаккур. Пайдо шудан ва боздории рефлексҳои шартӣ дар одаму ҳайвон ба ҳам монанд меѓузарад. Аз назари соҳт ва ҳаҷми мағзи сар шимпанзе ва горилла ба одам наздиканд. Дар аснои таҷрибаҳо шимпанзе чандто ҷаъбаро рӯйи ҳам гузошта банини ба сақф оvezонро, аз миёни се ашё як чизи аз дутои дигар фарқкунандаро гирифтааст (расми 73). Ҷӯбчаҳоро шикаста хилоли дандон кардан ва ё сангҳои ҳамворро интихоб намуда, бар рӯйи онҳо чормағз шикастани гориллаҳо маълум аст. Ин мушоҳидаҳо нишон медиҳад, ки ҳайвонҳо низ робитаҳои одии байни ашё ва ҳодисаҳоро мефаҳманд, яъне дар онҳо ақлу ҳуши сода мавҷуд аст.

Ақлу ҳуш ба фаъолияти қисми қиширии нимкураҳои калони мағзи сар вобаста аст. Дар қишири нимкураҳои мағзи



Расми 73. Озмоиши ақлу ҳуши одӣ дар шимпанзе: *а* – шимпанзе ҷаъбаро болои ҳам гузошта, банини ба шифт овехтаро мегирад; *б* – шимпанзе аз миёни се ашё як чизи аз дутои дигар фарқкунандаро мегирад.



Расми 74. Озмоиши ақлу ҳушомӯзии ҷонварон: дар боло – қабӯтар ҳатти ҳаракати ҳудро наёфта, ҳӯроки қафои монеаро намеёбад, дар поён – рӯбоҳ монеаро давр зада, ҳӯрокро ёфта мегирад.

сари ширхұрхой калон ва одам құяқхой морпай ва теппачаҳо зиёде инкишоғ ёфтаанд. Құяқу теппачаҳо вазифаи васеъсозии сатхи қишири мағзи сарро адо мекунанд. Ин гуна теппачаҳо дар парандаю ширхұрони хурд нест, дар онҳо сатхи қишири мағзи сар низ калон намешавад. Бино ба таҷриба, қабұтар аз пушти шиша ғизои ҳаракат кардаистодар дид, монеаро давр зада, аз ухдаи гирифтани он набаромадааст. Рұбоҳ бोшад, ин корро мекунад (расми 74). Ақлу хүш қонунияти иртиботи байни ашё ва ҳодисаро дарк кардан ва қобилияти дар шароити нав аз онҳо истифода бурданро фаро мегирад.

Ақлу хуши одам нисбат ба ҳайвонот ба дарақтаи олій инкишоғефта аст ва дар шакли тафаккур зохир меёбад. Бо тафаккур фикру андеша ба вучуд меояд. Фикр дар зеҳни инсон ба мағхұмхо табдил меёбад. Бар асоси мағхұм хулоса ва гипотеза оғарида мешавад. *Тафаккур* шакли олии мутобиқшавӣ бо шароити муҳит аст.

Организм ҳамзамон бо мутобиқшавӣ ба шароити тез тағийрёбанда, бо тафаккур ин тағийротро пешакӣ ҳис мекунад ва аз онҳо истифода мебараd.

Сухан ва нутқ. Тафаккур бо сухан ифода меёбад. Сухан хабар, баён ва рамзи овозии ашё ва воқеаҳо аст. Одам бо ёрии аъзои ҳис ашё ва воқеаҳои даркшавандаро бо сухан (калом) ифода мекунад.

Сухан на танҳо хабари овозй, сигналы биной низ буда метавонад. Алиф-бои дастии аҳли нобино ва гунг айнан чунин сигнал аст. Сухан воситаи алоқаи байни одам ва муҳити атроф ва дарки олам ба шумор меравад. Чунончи, маънни калимаҳои «барф», «борон», «тұғон», «оташак» ба ҳама маълум аст. Сухан (калима) ангезандай шартй мебошад. Бо ёрии сухан рефлекси шартй ташаккул меёбад. Масалан, бо шунидани сухани «лимур» таъми турши он ба ёд омада, таровиши луоб бештар мешавад.

Файл аз ин, сухан вазифаи умумисозии ашё ва воқеаҳоро адо мекунад. Чунончи, мағхұми «миз» барои күдак нахуст чизи муайян – чойи ғизохұрӣ аст. Бо мурури вақт ӯ дарк мекунад, ки миз чойи таҳrir, нигаҳдорандай телевизор, маҳсуси ошхона ҳам буда метавонад. Акнун ин сухан барояш маънни умумисозии мағхұмхоро ифода мекунад.

Сухан ба воситаи нутқ баён мешавад. Нутқ шифохӣ, катбӣ ва ҳатто ҳаракатӣ (барои гунгхо) аст. Бо ёрии нутқ одам таҷрибаи андұхтай афроди ҷудогона ва инсониятре меомұзад, сарвати маънавиу фарҳангии мардумро аз авлод ба авлод интиқол медиҳад, ба рушди муттасили илму фан ва фарҳанг

имконият фароҳам меоварад. Нутқ доштани одам хусусияти ирсӣ аст, аммо бачае, ки то синну соли муайян сухан гуфтанро ёд намегирад, гунг мемонад. Калимаҳо, яъне забон, гузашта аз муроҷиати бевосита ба ашё ва воеаҳо, имкон медиҳад, ки бар асоси донишҳои андӯҳтаи қаблӣ дониши нав ҳосил шавад. Андешаронӣ бо ёрии забон асоси илму фан ва пешрафти башарӣ аст.

Одам ба воситай сухан на факат ашё ва нишонаву хусусиятҳои онҳоро умумӣ месозад, ҳамчунин воеаю рӯйдодҳои табиат ва ҳиссу ҳаяҷонҳои худро ифода мекунад. Одам бо сухан фикр меронад. Сухан ба одам имкон медиҳад, ки бо вучуди набудани ашёву ҳодиса, ба тарзи абстракт дар бораи онҳо андеша ронад. Қобилияти нутқомӯзӣ ҳанӯз дар айёми кӯдакӣ инкишоф мейбад. Аммо, агар кӯдак аз одамон чудо шуда монад, қобилияти сухан гуфтани ў маълум намешавад. Вақте ки то 5–6-солагӣ гапзаниро ёд намегирад, коройии маркази нутқ суст шуда, рушди зеҳни бача дар қафо мемонад.

Ташаккули нутқи одам ба чанд қисми мағзи сар алоқаманд аст. Шаклёбии нутқи шифоҳии одам ба қисми пешонии нимкураҳои чап, нутқи хаттӣ бошад, ба қисмҳои пешонӣ ва пуштисарии нимкураҳои чапи мағзи сар во-баста мебошад. Торҳои асадие, ки қисмҳои симметрии нимкураҳои росту ча-про ба ҳам мепайванданд, коркарди бо ҳам мутобики нимкураҳоро таъмин мекунанд.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Ширхӯрон ва парандагон низ ба мисли одам метавонанд бо сигналҳои овозӣ мубодилаи аҳбор кунанд. Барои чӣ сигналҳои овозии ҷонваронро намешавад нутқ номид?
2. Сагу гурбаҳо на факат ба дастурҳои овозӣ, балки ба исми соҳиби худ ва номи баъзе ашё низ гӯш фаро медиҳанд. Реаксияи ба сухан доштаи ҷонварон аз одам чӣ фарқ дорад?

§ 48. Эҳсос ва танзими он

Эҳсос. Одам наметавонад нисбат ба воеаю ҳодисаҳои дидаю шунида-аш бефарқ бошад, балки муносибати худро бо ҳолатҳои хурсандӣ, нороҳатӣ, рӯҳбаландӣ ё ғамгинӣ баён мекунад. *Ҳиссиёте, ки дар он муносибати одамон ба олами атроф ва худи онҳо зоҳир мешавад, эҳсос ном дорад.*

Забони эҳсос. Ҳиссу ҳаячони ботинии одам бо ҳўю рафтор, баландии овоз, оҳанги гуфтор, имою ишора, мимиқаи ўифода меёбад. Эҳсосот мусбат (қаноатмандӣ, ваҷд, шодмонӣ, хушбинӣ) ва манғӣ (ғазаб, ҳарос, алам, нафратор) мешаванд.

Эҳсос ба миллат, забон ва тарбияти одам вобаста набуда, дар ҳама яксон зоҳир мешавад. Бо таваҷҷуҳ ба рафтору кирдор, оҳанги сухан, ҳолати бадан ва руҳсори одам мумкин аст дар бораи эҳсосоти ўтасаввур пайдо намуд. Эҳсос ҳамроҳ бо фаъолшавии гардиши хун, нафаскашӣ ва кори дигар аъзо зоҳир мешавад (расми 75).

Чӣ тавре ки ҳиссиёти кулли одамон шабеҳи ҳам аст, реаксияи аъзои доҳила ба эҳсос низ бо ҳам монандӣ дорад. Мақолҳои «аз тарсу ҳаячон дар баданаш мурғак давид (мӯйҳои танаш рост хест, лаблабу барин сурх шуд, ҷонаш ба лаб омад)» дар забони ҳамаи миллатҳо як маъноро ифода мекунанд.

Аҳамияти эҳсосот. Ҷараёнҳои алоқаманд бо ҳиссиёт фаъолияти узвҳо ва неруи организмро тафийир медиҳанд, баданро ба шароити нав омода мекунанд. Ҳаракатҳои маънидори аз эҳсос ҳосилшуда тазикро кам мекунанд.



дард



хурсандӣ



ҳарос



ҳичолат



ҷаҳл



зиқӣ



шавқ



баҳбинӣ



фаҳр



ранҷииш



тааҷҷуб



лаззат

Расми 75. Ифода кардани ҳиссу ҳаячон ба воситаи ҳаракатҳои мимикӣ.

Ҳаракати маънидор забони эҳсосот аст. Аз рӯйи ифодаи эҳсос мө ҳиссиёт ё дардҳои дигаронро фаҳмида, ба ҳоли онҳо ғам меҳӯрем. Ҳамин тавр, ҳаракати маънидор ба воситай муносиботи байни одамон табдил меёбад. Дар навбати худ, ҳаракати маънидор низ эҳсоси ҷавобиро ҳосил мекунад. Ҳунарпеша бо мимика, оҳанги талаффуз ва ҳаракатҳои маънидори худ образ оғарида, дунёи ботинии онро кушода истода, саргузаштҳои қаҳрамони худро ба тамошобинҳо мерасонад ва дар онҳо низ ҳиссиёти ғамхориро бедор мекунад.


Ба воситай ҳаракатҳои маънидор метавон ба эҳсосоти дигарон таъсир гузашт ва эҳсоси онҳоро танзим кард. Ҷунончи, ҳар гуна ҳиссу ҳаяҷони кӯдак ба калонсолон таъсиргузор аст ва онҳо хостаҳои бачаро ба ҷо меоваранд. Ин барҳӯрдро бача ҳис карда, эҳсосоти худро бештар нишон медиҳад. Дар натиҷа инсоне ба камол мерасад, ки дар оянда наметавонад аз эҳсосоти худ ҷилавгирӣ кунад.

Танзими эҳсос. Ҳаракати маънидор дар ихтиёри одам аст. Одам бояд пеши ҳиссу ҳаяҷони худро бигирад, яъне ба эҳсос дода нашавад, ба даст гирифта тавонистани худро ёд гирад. Ин гуна ҳусусияти одам аз тарбияти хуб доштан ва соҳиби фарҳангӣ воло будани ў гувоҳӣ медиҳад.

Эҳсос дар муносибати одам ба падару модар ва наздикон, инчунин дар ангезиши муҳаббати ў ба хонавода, мардум ва Ватан аҳамият дорад. Эҳсосот воситай асосии ташаккулёбии ҷаҳонбинии одам ба шумор меравад. Ин гуна эҳсос аз тарбия ва донишандӯзии бача дар хонаю мактаб сарчашма мегирад. Эҳсосоти бачаҳое, ки дар тарбия ва таълими онҳо нуқсон бисёр аст, аслӣ на-мешавад. Мумкин аст ин гуна наврасон бо мақсадҳои нопок бузург шаванд ё ба нашъамандӣ ручӯъ намоянд.

Танзими ҳиссу ҳаяҷон. Пайдоиши ҳиссу ҳаяҷон ба нимкураҳои калони мағзи сар ва мағзи мобайнӣ вобаста аст. Дар ташаккули ҳиссу ҳаяҷон баҳшҳои чакка ва пешонии қишири мағзи сар нақш доранд. Бо ёрии марказҳои асаб ва маводи фаъоли биологӣ эҳсос қавӣ мегардад ё боздорӣ мешавад.

Баҳшҳои пешонӣ ва чаккаи қишири нимкураҳо танзими ихтиёрии эҳсосотро таъмин мекунанд. Баҳши пешонии қишири эҳсосро бозмедорад ё фаъол месозад, яъне онро танзим мекунад. Афроди беморе, ки дар онҳо ин баҳши қишири зарар дидашт, наметавонанд ҳиссу ҳаяҷони худро танзим намоянд. Онҳо ба мисли бачаҳо осон аз ҳолати шодмонӣ ба ҳолати хашм мегузаранд.



Расми 76. Овардани чаҳли гурба бо таъсир расонидан ба асаби мобайни.



Расми 77. Таъсир расонидан ба маркази хоб ва хушёрии гурба.

Дар озмоиш, бо таъсири чараёни барқи кам ба маркази ҳиссиёти мағзи мобайни гурбай пинакрафта ҷаҳида аз ҷо меҳезад, камонвор тоб ҳӯрда, бо гӯшҳои ҳам ва мӯйҳои сих ба ҳамла омода мешавад (расмҳои 76 – 77). Дар танзими ҳиссиёт аз ғадуди тарашшуҳии дохилӣ ҷудошавии маводи фаъоли биологӣ, ба хусус, адреналин дорои аҳамият аст.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Мафхумҳои вобаста ба эҳсосот ва маъни онҳоро ба тарзи ҷуфт нависед: А – эҳсос, ҳиссу ҳаяҷон, В – забони эҳсос, С – ботинан пайдо шудани эҳсос, Е – зоҳирان пайдо шудани эҳсос: 1 – ҳаракати маънидор, 2 – фаъолшавии узвҳои гардиши ҳун, нафасгирӣ, 3 – ҳиссиёти дохилии одам нисбат ба муҳити берун ва ҳуди ў, 4 – рафтор, оҳанги гапзаний, ҳолати бадан ва руҳкори одам.
2. Хелҳои эҳсос: А – мусбат, В – манғӣ, С – танзими ҳиссу ҳаяҷони дигарон, Е – танзими асабии ҳиссу ҳаяҷон, F – танзими гуморалии ҳиссу ҳаяҷон: 1 – ба воситаи ҳаракати маънидор, 2 – эҳсоси ғазаб, ҳарос, ғам, бадбинӣ, 3 – вобаста ба нимкураҳои қалони мағзи сар ва мағзи мобайни, 4 – ба воситаи тарашшуҳи дохилӣ, 5 – эҳсоси қаноатмандӣ, ҳаяҷон, шодмонӣ, хушбинӣ.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Ибораҳои «ҷонаш ба лаб омад», «дар баданаш мурғак давид», «мӯйҳои танаш рост ҳест», «лаблабу барин сурх шуд» вобаста ба чӣ ҳел эҳсосанд?
2. Ҳаракати маънидор забони эҳсосот аст. Ба назари шумо дастакзанон, сарашро ба пеш алвонҷ дода гап задани фард чӣ маъниро ифода мекунад?

§ 49. Ҳофиза

Аҳамияти ҳофиза. Одам намуди ашёи дидаш, воқеа ё рӯйдодҳои шунида ё мушоҳида кардаи худро дар тӯли муддати муайян фаромӯш намекунад. Омӯзиши одам бо роҳи ба ёд овардан сурат мегирад.

Ҳофиза (ёд, хотир) аз андӯхтаи, дар ёд нигаҳ доштан ва таҷдиди таҷрибা�ҳои фардӣ иборат аст. Ҳофиза ба равандҳои гуногун ва мураккабе, ки дар системаи марказии асаб ба амал меоянд, вобаста мебошад.

Намудҳои ҳофиза. Қувваи ҳофизаи одам 4 хел аст:

Ҳофизаи озод бар асоси ҳаракат омӯзиши нутқи хаттӣ, варзиш, рондани воситаҳои нақлиёт ва амалҳои дигарро фаро мегирад. Ҳофизаи озод ба қисми теппай қишири нимкураҳои мағзи сар вобаста аст.

Ҳофизаи фасех ба ҳифзи симои одамон, рангҳои табиат, навоҳои мусикӣ, ҳар хел бӯй мусоидат мекунад. Ҳофизаи фасех, ба хусус, дар ҳунарпешагон, мусаввирон, нависандагон, оҳангозон ба хубӣ рушд меёбад. Ин ҳофиза ба пайҳои монда дар марказҳои шунавоӣ ва биноии қисмҳои чакка ва пушти сари нимкураҳои мағзи сар алоқаманд аст.

Ҳофизаи эҳсосӣ ҳиссиёти аз сар гузаронидай одамро устувор нигаҳ меборад. Ҳофизаи эҳсосӣ (ҳиссиётӣ) дар ҳамаи одамон рушд меёбад. Он ба гормонҳое вобаста аст, ки аз барангезиши ҳиссӣ ҷудо шуда мебароянд. Бо ёрии ҳофизаи эҳсосӣ метавонем рӯзҳои аз сар гузарондаи касеро ҳис кунем ва ба ў хамдард шавем.

Ҳофизаи қаломӣ аз нигаҳдории матнҳои хонда ва шунида дар ёд иборат аст. Тамоми хелҳои ҳофиза бо ҳамдигар алоқаманданд. Маъмулан, ҳар гуна ҳабар бо ёрии чанд намуди ҳофиза амиқтар дар ёд мемонанд.

Қувваи ҳофиза дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат, ихтиёри ғайрииҳтиёри мешавад. Изи ҳофизаи дарозмуддат замони тӯлонӣ, баъзан тамоми умр дар ёд мемонад. Ҳофизаи ғайрииҳтиёри ба ҳоҳиши кас вобаста нест. Бештар ашё ва рӯйдодҳое, ки таассуроти амиқ мегузоранд, барои одам муҳим мебошанд, дар ёд мемонанд. Ҳофизаи ихтиёри ба он вобаста аст, ки одам саъӣ мекунад ашёи муайян ва рӯйдодро дар хотир нигаҳ дорад ва бо ин мақсад аз равишҳои маҳсус истифода мебарад. Қувваи ҳофиза дар синни 25 ба ҳадди ин-кишоғ мерасад ва то синни 50-солагӣ ҳифз мешавад. Аз он пас ба оҳистагӣ суст мегардад. Ҳофизаи ҳирфай муддати мадид устувор мемонад.

Хосияти физиологии ҳофиза. Ҳофиза бо марказҳои қисми қишири нимкураҳои мағзи сар алоқаманд аст. Азбаски дар хотир нигаҳ доштан ба ангезишҳои аъзои ҳис вобаста мебошад, маркази узвҳои ҳис маркази ҳофиза низ ба шумор меравад. Ҳар гоҳ марказҳои аъзои ҳис дар қишири мағзи сар осеб мебинанд, ҳамон намуди ҳофиза низ вайрон мешавад. Чунончи, агар қисми пуштисарии қишири нимкураҳо осеб ёбад, ҳофизаи фасех аз кор мебарояд.

Барои дар хотир нигаҳ доштани ахбор чанд бор такрор намудани он лозим аст. Бо ҳамин роҳ шумораҳои телефонӣ, формулаҳои кимиёй ё математикий ва ҳамчунин асосҳои қонуниро дар хотир мустаҳкам меқунем.

Беҳдошти ҳофиза. Вобаста ба нигаҳдории изи таъсир муддати ҳофиза *кӯтоҳ* ва *дароз* мешавад. Дар ҳофизаи дарозмуддат пайи таъсир солҳо, ҳатто тамоми умр боқӣ мемонад. Такрори мураттаб, истифодаи барнома, нақша, ҷадвалҳо, соҳтани конспекту реферат, мустақилона анҷом додани корҳои озмоишӣ ва амалӣ ба таҳқими қувваи ҳофиза ва беҳбуди он мусоидат меқунад.

Ба супоришҳо ҷавоб ғарбӣ ба ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Мафхумҳоро бо тартиб ҷойгир карда, ба ҳофиза тавсиф дихед: А – дар ёд нигаҳ доштан, В – аз нав ҳосил кардан, D – ҷамъоварӣ кардани таҷрибаи фардӣ.
2. Намудҳои ҳофиза ва ҳусусиятҳои ба онҳо ҳосро ба тарзи ҷуфт ғарбӣ: А – ҳофизаи озод, В – ҳофизаи фасех, D – ҳофизаи эҳсосӣ, E – ҳофизаи қаломӣ: 1 – дар ёд нигаҳ доштани ашё ва рӯйдодҳои хонда ва шунида, 2 – дар хотир нигаҳ доштани симои одам, навои мусикӣ, ҳар хел бӯй ва таъм, 3 – дар хотир нигаҳ доштани амали рақс, нутқи ҳаттӣ, варзиш, рондани воситаи нақлиёт, 4 – дар ёд нигаҳ доштани рӯзҳои гузарондаи худ.
3. Хелҳои ҳофиза ва моҳияти онҳоро ба тарзи ҷуфт ғарбӣ: А – ҳофизаи ихтиёрий, В – ҳофизаи ғайрииҳтиёрий, D – ҳофизаи дарозмуддат, E – ҳофизаи кӯтоҳмуддат: 1 – дар ёд нигаҳ доштани рӯйдод ё ашё ба истифодаи равиши маҳсус вобаста аст, 2 – ба ҳоҳиши одам вобаста нест, 3 – изи таъсир муддати бисёр намемонад, 4 – пайи таъсир муддати дароз, баъзан тамоми умр боқӣ мемонад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Дар баъзе ҳолатҳо ҳофизаи каси ба тасодум дучоршуда вайрон мешавад ва ӯ кӣ будани худро намедонад. Сабаби ин ҳолатро шарҳ дихед.
2. Ҳофиза шаклҳои ихтиёрий ва ғайрииҳтиёрий дорад. Ҳофизаи қадоме устувортар аст: бачаи боғча, хонандай синфи хурди мактабӣ ё одами қалонсол?

§ 50. Хоб ва аҳамияти он

Аҳамияти хоб. Одами аз кор мондашуда барои неру гирифтан ва давом додани фаъолияти мӯътадил бояд хоб рафта истироҳат қунад. Аз се як ҳиссаи ҳаёти кас дар хоб мегузарарад. Бехобӣ боиси бемории равонӣ мегардад. Тибқи озмоишот, саг бе ғизо 20–25 рӯз ва бе хоб 10–12 рӯз зинда мондааст.

Тавсифи хоб. *Хоб* ҳолати физиологии табииест, ки ба пастшавии реаксияи организм ба муҳити атроф вобаста аст. *Хоб* – ҳодисаи даврӣ. 7–8 соат хоби маъмулӣ аз 4–5 давр иборат аст. Хоби одам бо зинаи *хоби суст* оғоз меёбад. Дар ин зина нафасгирий, задани раг, ҳаракати чашм ором шуда, мубодилаи мавод, ҳарорати бадан кам ва мушакҳо суст мешаванд. *Зинаи тезхобӣ* 1–1,5 соат пас аз хобрвӣ сар шуда, 10–15 дақиқа идома мейёбад ва сипас ба хоби суст иваз мешавад. Дар зинаи тезхобӣ одам ба нафасгирии тез ва амиқ гузашта, кори аъзои доҳилӣ авҷ мегирад ва аз пайи кашишҳӯрии баъзе мушакҳо чашм, даст, поҳо ба ҳаракат меоянд. Одам ба хоббинӣ мепардозад, ҷашмонаш гӯё ки фильм мебинанд, фаъол мешаванд. Дар лаҳзаи тезхобӣ одам бо таҳайюлоти бисёр хоб мебинад.

Хоббинӣ ба мағзи сар вобаста аст. Дар хоб воқеаҳо гӯё ки ҳақиқӣ ҳастанд, рух медиҳанд, vale онҳо дар ёди кас намемонанд ва дарҳам реҳтаву омехтанд. Ба гуфтаи И. М. Сеченов, хоббинӣ ба маъни парешон дидани таассуроти аз сар гузаронида аст. Одам дар хоби суст низ хоб мебинад. Ин хоби дидо бо эҳсоси кам, мантиқӣ ва дар шакли фикрронӣ мешавад.

Табииати физиологии хоб. Хоб ва бедорхобӣ бо як гурӯҳ нейрони танаи мағзи сар алоқаманд аст. Нейронҳо дар хоб боздории ҳаракатҳоро таъмин мекунанд. Бино ба озмоиш, дар вакти ангезиши ин нейронҳо ҳайвони дар ҳоли тезхобӣ буда сарашро бардошта, аз қафои чизи ноаён роҳ пеш гирифтааст, яъне ҳодисаи дар хоб дидашро такрор кардааст. Дар сурати таъсир расонидан ба ҳучайраҳои асабии маркази бедорхобӣ, ҳайвони хоб бедор шуда, худро ҳушӯр ҳис мекунад. Аз назари физиологӣ, хоб боздоранди амиқи хифозатӣ аст, ки ҳучайраҳои асабро аз сустшавӣ нигаҳ медорад. Хоб аз бозистии марказҳои асабии қишири нимкураҳои мағзи сар ва мағзи мобайнӣ иборат аст. Танҳо марказҳои асабии мағзи дарозрӯя, ки кори аъзои муҳими ҳаётӣ, чун узвҳои нафас, дилро танзим мекунанд, фаъол мемонанд.

Паридани хоб. Вайрон шудани хоб аз бедорхобй ва бехобй иборат аст. Бедорхобй бештар пас аз бемориҳои вазнини сироятӣ, камхунӣ ва касалиҳои мағзи сар мушоҳида мешавад.

Бехобй ба камҳаракатӣ ва камбуди ҷисмонии организм алоқаманд аст. Аз ҳад зиёд банд шудан бо оинаи нилгун, радио, синамо, тасвирҳои видеой низ боиси хасташавии системаи асаб мегардад, низоми хобро вайрон мекунад.

Нигаҳдории назми шабонарӯзии бадан, дар оғози рӯзу давоми рӯз анҷом додани корҳои саҳти ҷисмонию зеҳнӣ, пеш аз хоб ҳӯроки бисёр нахӯрдан, дар ҳавои тоза сайр кардан омилҳои доштани хоби роҳат аст.

Навъҳои хоб. Хоби муътадил дар тӯли шабонарӯз *хоби физиологӣ* ном дорад. Дар як шабонарӯз тифл 21–22 соат, бачаи яксола 16–17 соат, 6–7-солаҳо 12–13 соат, 13–14-солаҳо 9,5–10 соат, калонсолон 7–8 соат бояд хоб раванд.

Хобе, ки бо таъсири каси дигар ё гипноз сурат мегирад, *хоби гипнозӣ* ном дорад. Бо таъсири гипноз на ҳамаи марказҳои асабии қишири нимкураҳо, балки як қисми онҳо боздорӣ мешаванд. Боздории марказҳои асабии мағзи сар бо таъсири ҳар гуна маводи кимиёй *хоби наркотикӣ* (эътиёдӣ) ном дорад.

Хобгардӣ ва *хоби сакта* (*хобмаргӣ*) беморӣ ҳисоб мешавад. Дар хобгардӣ одам шабона аз ҷо ҳеста, хоболуд роҳ мегардад, ҳар гуна кор анҷом медиҳад, гоҳо бар рӯйи девор роҳ меравад, ё ба қӯча баромада меояд ва дубора хоб меравад. Фардояш ҳеч чизро ба ёд намеоварад.

Хоби сакта аз хоби ногаҳонии амиқ иборат аст. Ин ҳолат ба ангезандагӣ ва боздории шадид, бениҳоят хасташавии системаи асаб, осеби мағзи сар, ҳаяҷон, тарс ва андӯҳи шадид вобаста аст. Дар хоби сакта нафасгирий ва заҷдани дил суст мешавад. Одам ҳеч чиз, ҳатто дардро ҳис намекунад. Хоби сакта эҳтимол дорад ҷанд соат ё ҷанд рӯзу ҳафтаю моҳ ва ҳатто солҳо идома ёбад. Бедоршавӣ низ ба мисли ба хоби сакта рафтани ногаҳон ба амал меояд

Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Ҳолати хоб ва ҷавоби дурустӣ ба тарзи ҷуфт ғависед: А – хоб, В – зинаҳои хоб, С – хоби суст, Е – тезхобӣ, F – бедорхобӣ: 1 – тез ва амиқ нафас мегирад, таҳайюлот бисёр аст, 2 – ҷараёнҳои физиологӣ ором ва мушакҳо суст шуда, ҳоббинии мантиқӣ ба амал меояд, 3 – боздорандай ҳифозатӣ, ки системаи асабро аз сустшавӣ нигаҳ медорад, 4 – сустхобӣ, тезхобӣ, 5 – паридани хоб.

2. Навъи хоб ва хусусияти хоси онро ба тарзи чуфт нависед: А – физиологӣ, В – наркотикӣ, Д – хобмаргӣ, Е – хоби гипнозӣ, F – хобгардӣ: 1 – ногоҳ ба хоби амиқ рафтан, 2 – шабона по шуда хоболуд роҳ рафтан, 3 – хоби мұтадил, 4 – бо таъсири одам ба амал меояд, 5 – бо таъсири маводи кимиёй ба амал меояд.

Масъаларо ҳал қунед:

Одам аз се як ҳиссаи умрашро бо хоб мегузаронад. Агар чунин аст, одами миёнсол (72 сола) чӣ қадар муддати умрашро дар хоб мегузаронад?

Фикр карда ҷавоб дижед:

Маймулан, вакти хоб аксари марказхой асаб дар ҳолати бозистодаанд:

1. Модари хоб нороҳатии кӯдакашро чӣ гуна ҳис мекунад?
2. Барои чӣ шахси ба хоби гипнозӣ рафта ҳама гуна дастури гипнозкундаро беихтиёр анҷом медиҳад?

§ 51. Типҳои фаъолияти асаб, беҳдошти маҷмӯаи асаб

Типҳои фаъолияти олии асаб. Дар одамҳо неруи барангезиш ва боздории марказхой асабии нимкураҳои мағзи сар ва суръати пахш шудани онҳо ҳамсон нест. Аз ин хотир, одамон ба ҳамон як рӯйдод бо тарзҳои муҳталиф барҳӯрд мекунанд. Фаъолнокӣ, ҳаяҷон, маҷмӯи эҳсосоти одам мизочи ўро нишон медиҳанд. Бар асоси таснифи Букрот, ки 2500 сол қабл пешниҳод кардааст, одам ба типҳои холерик (бемувозинат, фаъол, ҳаяҷондор), сангвиник (бомувозинат, самимӣ, хушбин), флегматик (бомувозинат, камҳаракат, ором) ва меланхолик (бемувозинат, ҷиддӣ, хунсард) чудо мешавад. И. П. Павлов системаи асаби одамро ба ду навъи асосӣ – суст ва қавӣ тақсим мекунад. Ўн навъи қавиро ба намудҳои bemuvozinat ва bomyozinat ва намуди bomyozinatро ба хелҳои серҳаракат ва беҳаракат чудо мекунад.

Одамҳои навъи қавии bemuvozinat (холерик) бениҳоят ҳассос ва дорои ҳӯю феъли мураккаб мешаванд. Онҳо фаъол, парҳошгар, тез дилёбу сите-зачӯ, ба амали ночизе нороҳатшаванд мебошанд ва ҳангоми хушҳолӣ ҳудаз ҳуд шод шуда, ба наҳви ҳуд суруд хиргоҳӣ мекунанд.

Одамҳои навъи қавии bomyozinat серҳаракат (сангвиник) ҳозирҷавоб, иҷтимоӣ, зиндадил ва самимӣ мешаванд.

Одамҳои навъи қавии бомувозинати камҳаракат (флегматик) андешаманд ва ором мешаванд. Онҳо ҳар як корро фикр карда, то охир анҷом медиҳанд. И. П. Павлов ин гуна инсонҳоро «захматкашони ҳаёт» номидааст.

Одамони навъи сусти бемувозинат (меланхолик) камҳаракат, бо рафтори беэътиимод, бо хиссиёти чиддӣ ва изтиробомез мешаванд, лекин аз берун ба назар ноаёнанд. Онҳо корҳои нозукро ба наҳви ойлӣ анҷом медиҳанд.

Системаи асаб аз аломуатҳои ирсии аз падару модар гузаранда иборат буда, бо таъсири муҳит ва парвариш тағиیر меёбад. Мизочи «асил» кам дид мешавад. Чунончи, дар флегматик хислати ҳашмгинии холерик, дар холерик низ бо ҳар гуна таъсир боздории системаи асабро мушоҳида кардан мумкин аст. Мизочи хуб ё бад нест. Инсонҳои бузург бо ҳар гуна тип дучор меоянд.

Невроз. Шароити зиндагӣ ва кори одам ба фаъолияти системаи асаб таъсиргузор аст. Кори вазнини зехнӣ, ҷангӯ даъвоҳои оилавӣ, баҳсҳои коргоҳӣ ба маҷмӯаи асабии инсон таъсир расонида, ҳоли ӯро баҳам мезананд. Агар ин гуна таъсирҳо муддати зиёд идома пайдо кунад, эҳтимол дорад одам ба касалии невроз (бемории равонӣ, ҷунун) мубтало гардад.

Невроз бемории вазнини равонӣ буда, бо вайрон шудани фаъолияти олии асаб алоқаманд аст. Ин беморӣ дар натиҷаи тазиқоти рӯҳӣ ба миён меояд. Сабаби асосии пайдоиши невроз эҳсосоти ноумедие аст, ки аз ғаму алам, ранчиш, тарсу ҳарос ва мушкилот ҳосил мешавад. Бемор ҷаҳлдор буда, аз дигарон норизо мегардад. Агар дармон накунад, беморӣ бештар авҷ мегирад.

Ба невроз мубтало шудани бачаҳо. Саҳтигирона парвариш додани кӯдак, таҳқир намудан ва алоқаю озодиҳои ӯро нодида гирифтан боиси тарсу, камчуръат ва нисбат ба худ беэътиимод шудани бача мегардад. Ў бо ин вазъ аз дӯстонаш канор мемонад ва мумкин аст оқибат ба невроз дучор шавад.

Мехрубонии аз ҳад зиёд, бачо овардани ҳар гуна ҳоҳиши бача, таърифҳои бепоя, яъне лусу эрка бузург кардан низ ба неврозӣ меоварад. Ин гуна фард хеле ҳудбин, беирода, рӯбарӯйи мушкилот нотавону инҷиқ қалон мешавад.

Ба хотири ҷилавигирӣ аз невроз мебояд тарбияти фардро дуруст ба роҳ монда, ӯро обутоб диханд, ба варзиш ҷалб намоянд, то ки битавонад шуғлҳои зехнӣ ва ҷисмониро пеш бурда, ба тартиботи кору истироҳат риоят намояд.

Таъсири майзадагӣ ба системаи олии асаб. Машрубот ба кулли аъзо, ба хусус, ба қишири нимкураҳои сар таъсири саҳт мерасонад. Машрубот кори яқмароми ангезандагӣ ва боздории маҷмӯаи марказии асабро барҳам дода,

пайдо шудани рефлексҳои шартиро суст мекунад, баъзе қисмҳои мағзи сарро барангехта, кайфиятро мебардорад. Бо вучуди ин, кори марказҳои поёни қишири мағзи сарро вайрон мекунад. Аз ин рӯ, фарди масти бе хичолат ба корҳои накардааш даст меандозад, бисёр гап мезанад.

Микдори аз ҳад зиёди машрубу фаъолияти олии асабро хароб карда, возехии ҳаракати дасту по, забону чашмо аз байн мебарад. Одам мекала-вад, забонаш мегирад. Машруби бисёр боиси майзадагӣ мегардад.

Таъсири нашъамандӣ ба фаъолияти олии асаб. Маводи муҳаддар са-раввал ҳисси шодмонӣ ва фароғатро бедор мекунад, сархушӣ мебахшад. Бо мурур бадан ба ин мавод одат карда, билохира нашъамандӣ (муътодӣ) ба миён меояд. Истеъмоли мунтазами маводи муҳаддар танро заҳролуд мекунад. Нахустин нишонаҳои муътодӣ тундмизоҷӣ, сустшавии қувваи ҳофи-за аст. Баъдан тағиироти ҷисмонӣ – мушкилоти қалбӣ, хушкшавии даҳон, арақкунӣ, ларзиши дасту по, тавсиаи мардумаки ҷашм мушоҳида мешавад.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Типҳои фаъолияти асабро бо нишонаҳои мутобиқ ба тарзи ҷуфт нависед: А – холерик, В – сангвиник, D – флегматик, Е – меланхолик: 1 – қавӣ, бомувози-нат, серҳаракат, 2 – беҳаракат, бемувозинат, 3 – қавӣ, бемувозинат, серҳаракат, 4 – қавӣ, бомувозинат, камҳаракат.
2. Типҳои фаъолияти асабро бо ҳислатҳои мутобики афрод ба тарзи ҷуфт нави-сед: А – холерик, В – сангвиник, D – флегматик, Е – меланхолик: 1 – камҳара-кат, бо рафтори беэътиимод, бо ҳиссиёти ҷиддӣ ва изтиробомез, 2 – ҳозирҷавоб, иҷтимоӣ, зиндадил ва самимӣ, 3 – фаъол, парҳошгар, тез дилёбу ситеzaҷӯ, ба амали ноҷизе нороҳатшаванда, 4 – андешаманд, ором, ҳар як корро фикр кар-да, то охир анҷом медиҳад.

Фикр карда ҷавоб дихед:

Дар фарди майзада возехии ҳаракати дасту по ва забон гум мешавад. Таъсири машрубот ба қадом аҷзои системаи асаб аст, ки ин ҳолат пеш меояд?

БОБИ XII. АЪЗОИ ҲИС


§ 52. Аҳамияти аъзи ҳис

Маълумоти умумӣ дар бораи аъзи ҳис. Ҳар гуна ахбор аз чараёнхое, ки дар муҳитҳои беруна ва дохила ба амал меоянд, ба системаи марказии асаб расида меистанд. Ин ахбор ба воситаи аъзи ҳис қабул мешаванд. Ҳар як узви ҳис ба дарки ангезаҳои муайян хос аст. Чунончи, чашм ба равшаной, гӯш ба овоз ҳассос аст.


Ретсепторҳои аъзи ҳис (гирандаҳои ҳиссӣ) иттилооти расида аз муҳитҳоро ба импулсхои асабӣ табдил медиҳанд. Ҳар як ретсептор хабари муайянеро пазируфта, онро ба сигнали асабӣ бармегардонад (расми 78). Ретсептор ба ангезандай худ ҳассос аст. Чунончи, ретсепторҳои чашм ҳатто дар як квант рӯшной ҳисси биноиро ба вучуд меоваранд. Нақорапардаи гӯш низ ба фосилиаи даҳ баробар хурдтар аз атоми гидроген лағжида, дар ретсепторҳо садо ҳосил мекунад. Барои ангезиши ретсепторҳои шомма як-ду молекулаи моддаи бўйдор басанда аст.

Аъзи ҳис маҳсуси қабул кардани ангезаҳо аз муҳити берун мебошанд. Пайдо шудани ҳис ба марказҳои асабии қишири нимкураҳои мағзи сар вобаста аст. Аъзи ҳис фаъолияти узвҳоро назорат ва танзим мекунанд. Масалан, одам ба ранги сурҳи ҷароғи роҳнамо аз роҳ меистад, садои ошноро шунида ба он сўй рӯ метобад, бо ҳис кардани бўйи газ аз ошхона хабар мегирад.

Системаи сенсорӣ, анализатор. Импулсхои асаб аз ретсепторҳои аъзи ҳис тавассути нейронҳои ҳискунанда ба системаи марказии асаб мегузаранд. Бо таъсири импулсхои асаб ангезиши нейронҳои қишири нимкураҳо ҳиссиётро ҳосил мекунанд. Ретсепторҳо



Расми 78. Ба импулсхои асаб табдил шудани ангезаҳои берунӣ.



Расми 79. Сохти анализаторҳои босира: 1 – марказҳои босира (қисми марказӣ), 2 – ҷашмҳо (қисми ғайримарказӣ), 3 – асабҳои босира (қисми гузаронанда).

Дар қисми қиширии нимкураҳои мағзи сар марказҳои олии анализаторҳо ҷойгир шудаанд. Чунончи, дар ноҳияи пушти сар – босира, дар теппа – ҳисси пӯстӣ, дар чакка – маркази сомеа қарор ёфтаанд. Ноҳияҳои ассотсиативии қишири нимкураҳои мағзи сар кулли анализаторҳоро бо ҳам мепайванданд. Роҳҳои асабии бароянда аз аъзои ҳис дар ҳароммағз, сутуни мағзи сар ва мағзи мобайнӣ буриш ҳӯрда, тамос (контакт) ҳосил мекунанд. Кулли анализаторҳо аз ҷиҳати функционалӣ бо ҳам зич алоқаманданд. Аз ин сабаб, дар бораи ҳодисаҳои руҳдода дар муҳити беруна тасаввуроти умушишудаи томро дарёб мекунем. Чунончи, пайдо шудани абр дар осмон (анализатори босира), сард шудани ҳаво (анализатори пӯст), садои раъд (анализатори сомеа) ба мо дарак медиҳад, ки борон ҳоҳад омад ва ба боридани борон нигарон наистода худро ба паноҳгоҳ мегирем.

Дар сурати ҳароб шудани функцияи яке аз анализаторҳо ҳассосии дигараш меафзояд. Масалан, шахси нобино нисбат ба дигарон ҳисси шунавоии бехтар дорад, ҳарорат ва тазиикро хубтар ҳис мекунад. Ӯ ҳарфҳои ба шакли қома навиштаи рӯйи коғазро ба осонӣ меконад, арзиши пули коғазиро гуфта медиҳад, ҳар як одамро аз садои помониаш мешиносад.

роҳҳои асабӣ буда, ангезишро ба маркази асаб мебаранд ва ноҳияи хоси қишири нимкураҳо – *системаи сенсориро* (аз лот.: *sensus* – ҳис) ташкил медиҳанд. Ин гуна системаро И.П. Павлов *анализаторномидааст* (расми 79). Анализаторҳо ҳодисаҳои дар муҳити берун ва организм ба амал ояндаро қабул карда, чун соҳторҳои асабӣ ба таҳлили ангезаҳо махсус мебошанд. Анализаторҳои доҳилий муҳити дарунии организм, нигаҳдории мувозинат, дастгоҳи такяву ҳаракат, фишори хунро назорат мекунанд. Системаи марказии асаб ба воситаи анализаторҳо дар бораи ҳодисаҳои муҳити беруна ва организм иттилоъ мегирад. Бар ҳамин асос ба аъзо ва бофтаҳо дастур медиҳад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Аҷзои анализаторҳо ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – периферикӣ, В – маркази олӣ, D – гузаронанда: 1 – қабули ангеза ва табдили он ба импулси асаб, 2 – фиристодани ангеза ба марказ, 3 – дарки ангеза, бедории ҳиссиёт.
2. Аҷзои анализаторҳоро бо унсурҳои хос ба тарзи чуфт нависед: А – периферикӣ, В – марказӣ, D – гузаронанда: 1 – нейронҳои ҳискунанда, 2 – ретсепторҳои аъзои ҳис, 3 – пояи нейронҳои қишири нимкураҳо.

Фикр карда ҷавоб дихед:


1. Барои чӣ системаи сенсориро анализаторҳо низ мегӯянд?
2. Бо ҳам мутобик амал кардани анализаторҳо чӣ тарз сурат мегирад?

§ 53. Анализаторҳои босира

Аҳамияти аъзои босира. Бо узви босира (биной) мо ашё ва ҳодисаҳои атрофро дарк намуда, ҳаракат ва тағиироти онҳоро мушоҳида мекунем, шакл, ранг, андоза ва мавқеяти онҳоро дониста мегирем. Тамоми фаъолиятҳои инсон, аз ҷумла, хондан, навиштан, расм қашидан, тамошо кардан, рондани воситаҳои нақлиёт, илм ва хунаромӯзӣ ба дидан вобастаанд. Одам наздик ба 90% иттилооти дунёи берунаро аз тариқи ҷашм мепазирад.

Соҳти ҷашм. Ҷашм – узви биной нури равшаниро ҳис карда, ҳамчун ҷузъи ҷонибии анализатори босира ба шумор мераవад. Узви босира аз ғӯза (кура)-и ҷашм ва узвҳои ёвар: пилк, мижга (мижгон), мушакҳо ва ғадуди ашки ҷашм иборат аст (расми 80). Ғӯзai ҷашм ба шакли кура буда, дар косахонаи ҷашм қарор дорад. Аз сатҳи дохилии косахона ба сатҳи берунии ғӯзai ҷашм мушакҳои муҳаррики ҷашм мебароянд. Ғӯзai ҷашмро сафедпардаи ғафс мепӯшонад (расми 81). Он ҷашмро аз таъсирҳои механикию кимиёй, резандомакон ва зарроти бегона ҳифз мекунад. Қисми дар пеши ҷашм будаи сафедпарда – қарния (шоҳак) шаффофт аст, қисми бокиаш сулбия (склер) ном дорад. Қарния равшаниро хуб мепазирад. Сулбия ранги сафеди хира дорад, нурро намегузаронад. Ретсептор дар қарния фаровон аст, рефлексҳои пӯшидан ё пир-пирзании пилкҳо, равон шудани оби ҷашмро ҳосил мекунанд.

Машимия (рагпарда) дар зери сафедпарда ҷойгир шуда, анибия, ҷисми мижгонӣ ва сатҳи дохилии косаи ҷашмро фаро мегирад. Рӯяи дохилии ма-




Расми 80. Намои берунаи чашм: 1 – мижаҳо, 2 – сафедии чашм, 3 – ғадуди ашк, 4 – инабия, 5 – пилкҳои болой ва поёнӣ, 6 – мардумак, 7 – қарния.


шимия бо моддаи сиёҳ пӯшида шудааст. Пигменти сиёҳ равшанини ба чашм афтидаро фурӯ бурда, тасвирро возех меқунад. Қисми пеши машимияро *инабия* фаро мегирад. Инабия аз обӣ то қаҳвай тағйири ранг меқунад. Пас аз қарния ва машимия *чисми миҷгонӣ* чойгир аст, ки бо қумаки мушакҳои он мардумаки чашм ба қосаҳонаи чашм ва инабия ҷаҳонад.

Сӯрохии васати инабия *мардумак* ном дорад. Сӯрохии мардумак тангу қушод шуда, равшаниро танзим меқунад, яъне дар муқобили нури зиёд танг, дар муқобили нури кам қушод мешавад. Бо нури хеле зиёд мардумак танг шуда, рӯшноиро кам мегузаронад.

Қабати зерини машимия *тӯрпарда* – *шабакия* аст, ки дар ҷанд рад ҷойгир шуда, аз 110–125 млн ҳуҷайраи чӯбча-



Расми 81. Соҳти чашм: 1 – мушакҳои миҷгонӣ, 2 – сафедпарда, 3 – шабакия, 4 – қарния, 5 – инабия, 6 – адасӣ, 7 – доғи зард, 8 – зуҷочия, 9 – машимия, 10 – нуқтаи кӯр, 11 – асаби биной.



Расми 82. Соҳти шабакияи чашм: 1 – ретцепторҳо, 2 – шабакия, 3 – асабҳои биной, 4 – хуҷайраҳои асаб.

шакл ва 6–7 млн ҳұчайраи колбачашакл таркиб меёбад (расми 82). Қун чұб-чахуайрахो ба нури кам ҳассосанд, *ретсепторҳои босираи шабона* ва колбачаҳуайрахо, ки рангро ташхис медиҳанд, *ретсепторҳои рүйнини рұзона мебошанд*. Хелҳои ҳассос ба рангхои сурх, сабз ва кабуд доранд. Агар кори яке аз хелҳо бархам құрад, одам ба фарқи ранг намеравад. Ин беморй *далтонизм (рангқұры)* ном дорад. Зотан фарқ накардани ранг дар байни мардҳо 10%, дар байни занҳо 1% пеш меояд.

Дар паси мардумак линзаи шаффофи аз ду өлониб барчаста – *адасии чашм (булұрак)* меистад. Байни адасй ва шабакия бо моддаи соғи шишамонанд пур аст. Бахше аз шабакия, ки аз он асаби биной хориқ мешавад, *нұқтаи құр* аст. Он ретсептори нур надорад. Агар нури аз өлем баргашта ба нұқтаи құр афтад, он нодида мемонад. Дар наздикии нұқтаи құр бахши дигари шабакия – *доғи зард* ҳаст, ки он бештарин ҳассосият ба нурро дошта, *маркази дид* ном дорад. Ин маркази дид танҳо дорои колбачаҳуайрахо аст ва миёни он *маркази диди возеҳ* ном дорад. Құбчаҳуайрахо дар канораҳои маркази дид қойғиранд. Дунболачаҳои ҳұчайрахои асаби шабакия асаби биноиро ҳосил мекунанд. Бозтоби өлем пас аз қарния, зулолия ва мардумак, адасии өшім ва зұчочия дар доғи зард ба шакли хурдшуда ва воруна ҳосил мешавад. Тасвири өлем ба импульсҳои асаб табдил шуда, тавассути асабхои биной ба ноқияи босираи қишири нимкурахо мегузарад. Дар ин қоюнда шакл, андоза, ранг, равшаной, мавқеялар өлем дар фазо ҳисси өзектеседе.

Ба супоришҳо өзектеседе

1. Пардаҳои косахонаи өшім ва зұчочия сохти онхоро ба тарзи құфты өзектесед: А – сафедпарда, В – машимиә, D – шабакия, Е – инабия: 1 – аз рагхои хунгард ва ҳұчайрахои пигменттің иборат аст, қисми пеши он инабияро ҳосил мекунад, 2 – аз ҳұчайрахои колбачашаклу құбчащакли ҳассос ба равшанй иборат аст, 3 – қисми пешаш қарнияро ҳосил мекунад, 4 – өзүзін пеши рангаи машимиә.
2. Қисмхои өшім ва вазифаҳои онхоро ба тарзи құфты өзектесед: А – қарния, В – инабия, D – мардумак, E – адасй, F – зұчочия, G – колбачаҳуайрахо, H – құбчаҳуайрахо, I – доғи зард: 1 – фароварданы нури шикаста ба доғи зард, 2 – пур карданы холигии косахонаи өшім, 3 – гузаронданы нур ба мардумак, 4 – танзими равшанй, 5 – нишон додданы ранги өшім, 6 – ҳосил карданы тасвир, 7 – құдосозии ранг, 8 – ангезиши аз нури суст

3. Дар чараёни босира рохи гузари нурро бо тартиб нишон дихед: А – адасии чашм, В – зуচочия, D – доғи зард, Е – қарния, F – зулолия, G – мардумак

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Барои чӣ мегӯянд, «чашм нигоҳ меқунад, мағзи сар мебинад»?
2. Тасвирхое, ки дар фильмҳову телевизор дига мешаванд, дар асл аз пайи ҳам ва тез-тез ивазшавии кадрҳо иборатанд. Барои чӣ мо онҳоро дар экран ба шакли тасвирҳои яксара мебинем?


§ 54. Вазифаи аъзои босира

Вазифаи чашм. Чашмро метавон ба дурбини оптикӣ монанд кард. Шабакияни он ба рӯшнӣ чун сафҳаи ҳассос, адасиву қарнияш муҳити шиканандай нур ҳастанд. Мушакҳои миҷгон, ки дар қафои инабия ҷойгир шудаанд, барҷастагии адасии чашмро тағиیر дода, кам ё бештар шикастани нурро таъмин меқунанд. Раванди фокусие, ки дар натиҷаи тағиیر ёфтани шакли адасии чашм ва афтиданни нурҳои ҷисм дар шабакия ба амал меояд, *аккомодатсия* ном дорад. Аккомодатсия ҳаст, ки ҷисмҳо новобаста аз дур ё наздик қарор гирифтани худ возеҳ дига мешаванд. Мо ба ашё бо ҳар ду чашм менигарем, аммо ҷиз дар як шакл падид меояд. Ҳолатеро, ки дар он тасвири ашё ба ҳамон як ҷойи чашм, яъне ба доғи зард афтида, дар як шакл намудор мегардад, *диди стереоскопик* меноманд.

Ҳамон ҳусусияти чашм, ки мумкин аст ду нуқта дар камтарин масофа ташхис дода шавад, *тезии чашм ё ки қувваи босира* ном дорад.

Вайрон шудани босира. Вайрон шудани қобилияти дид аксаран ба дурбинӣ ва наздикбинӣ вобаста аст. Дар одаме, ки дурро возеҳ мебинад, тасвири ҷисм нисбат ба наздикбин каме қафотар аз доғи зард ҳосил мешавад (расми 83). Ӯ ҷисмҳои наздикро хуб дига наметавонад. Дар наздикбин бошад, тасвири ҷисм нисбат ба дурбин пештар аз доғи зард ҳосил шуда, дурро хуб намебинад. Наздикбинии модарзодӣ ба дарозрӯя шудани ғӯзai чашм ва дурбинии модарзодӣ ба кӯтоҳ шудани ғӯзai чашм вобаста аст. Дар сурати вайронии босира дуҳтур гузоштани айнаки маҳсусро тавсия медиҳад.

Иллатҳои чашм. Ранги чашмро моддаи меланини инабия таъйин меқунад. Дар сурати набудани пигмент нур на танҳо аз тариқи мардумак, балки



Расми 83. Наздикбиний ва дурбиний: *а* – биниши мұтадил, *б* – наздикбиний ва ислохи он бо айнак, *в* – дурбиний ва ислохи он бо айнак.

бо инабия низ ба ғұзаи чашм мегузарад. Дар натичаи набудани пигмент қобилияты биниш хеле кохиш меёбад ва иллати *албинизм* ба вучуд меояд.

Шабханғом вайрон шуданы қобилияты босира – *шабкүрі* аз чумлаи иллатхой чашм мебошад. Одами шабкүр ашёро рўзона хуб мебинад, аммо дар торикй намебинад. Ин беморй ба тағиироти чўбчаҳуҷайраҳои шабакаи чашм ё ба родопсин (шабкүрии модарзодй)-и таркиби ҳуҷайраҳо, ё ба камбуди витамины А дар таркиби ғизо, ё *глаукома*, ки боиси атрофия (маълумият)-и асабҳои босира ва ё каму зиёдшавии фишори доҳиличашмй мегардад, вобаста аст. Дар пиронсолй аз таъсири суддабандии рагҳо мизони таъмини хун ба пардаи чашм вайрон шуда, чашм хира мешавад. Ин гуна касолат боиси хирававии адасии чашм – катаракта мегардад.

Ёрии аввал ҳангоми зарар дидани чашм. Дар сурати ба чашм афтиданы гарду хас ё дигар чиз мебояд чашмро шуста, пилкхоро ба боло ё поён кашида, бо нўги рўмолча ё пахтаи тоза чизи часпидаро бо эҳтиёт гирифта партофт. Ҳангоми ҷароҳат дидани чашм онро шустан ё берун овардани чизҳои ба он даромада мумкин нест. Агар чашм захмий шавад, онро бо докай тоза баста, беморро зуд ба дармонгоҳ бояд бурд.

Беҳдошти аъзои босира. Барои аз кор наафтодани бинои чашм дар хонаи камнур китоб хондан ё машғул шудан бо корхое, ки ба чашм зўр меоварад, мумкин нест. Ҳангоми хондану навиштан, дўхтану риштан ва ғайра китобу коғаз ё матоъро аз чашм 40 см дуртар бояд нигах дошт. Дар нақлиёт (ба хусус, автобус) набояд китоб хонд. Дар ин ҳол пайваста чунбида истода-

ни китоб чашмро хаста ва дар ниҳоят, бетоб мекунад. Ҳангоми қироати китоб ё рӯзнома ба равшаноии хона бояд таваҷҷуҳ кард. Нур ба рӯйи миз бояд аз самти чап зада истад. Дар коргоҳ мебояд аз ҷароғҳои рӯзона (маҳтобӣ) истифода бурд. Аз гарду бод, дастони ношуста, даструмoli нотоза эҳтимол дорад ба ҷашм микроб афтад, ки он боиси *илтиҳоби мултаҳима* (*конъюнктивит*) мешавад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Истилоҳот ва мағхумҳои ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: А – аккомодатсия, В – қувваи босира, D – диди стереоскопик, Е – ҷисми мижгон, F – албинизм, H – ноҳияи ассотсиативӣ: 1 – мушаке, ки барҷастагии адасии ҷашмро танзим мекунад, 2 – афтидани тасвири ҷисм дар як ҷойи ҳар ду ҷашм, яъне дар доғи зард, 3 – набудани пигменти меланин, 4 – раванди фокусии ҷашм бо тағиیر додани ҳолати адасӣ, 5 – функцияи он кори анализаторҳоро мутобик месозад; 6 – ташхис додани ду нукта дар камтарин масофа.
2. Истилоҳот ва мағхумҳои ба онҳо мутобикро ба тарзи ҷуфт нависед: A – катаракта, B – конъюнктивит, D – биноӣ, E – глаукома, F – пардаи ҷашм (склер), H – меланин, G – далтонизм: 1 – ҳусусияти рангро ташхис надоддани ҷашм, 2 – хира шудани адасии ҷашм, 3 – пигменти пӯст, 4 – сафедпардаи ҷашм, 5 – илтиҳоби мултаҳима (пардаи луобӣ), 6 – ҳусусияти ҷашм, ки шакл, ранг ва фосилаи байни ашёро ташхис медиҳад, 7 – заарёбии асаби босира.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Дар бемории албинизм пӯст ва маҳсули он – мӯй ба сабаби рушд наёфтани пигмент беранг мешавад. Бо ин ҳол барои ҷой ҷашмони фарди мубтало ба ин беморӣ сурхча шуда, қувваи босирааш бамаротиб суст мегардад?
2. Барои ҷой ба ашёи дурдаст ҷашмҳоро хира карда ва ба ашёи наздик ҷашмонро қалон кушода нигоҳ мекунем?

Кори озмоишии 7

Ташхиси қувваи босира.

Таҷҳизот ва ашёи амалиёт: ҷадвали Головин, наворметр, ишорачӯб.

Тартиби амалиёт:

Тавзех. Мардумаки ҷашм аз равшанӣ танг ва аз торикий васеъ мешавад. Ҳар ду мардумак дар як замон тангу васеъ мегарданд. Сабаби ин он аст,

ки торҳои асабии ҳар ду асаби босира дар қисми поёни магзи сар буриш меҳӯранд. Нисфи торҳои асаби босираи ҷашми рост ба самти чапи магзи сар ва нисфи торҳои асаби босираи ҷашми чап ба самти рости магзи сар мегузараанд. Ин торҳо ба ноҳияи ҷорҷарияти магзи миёнаи нимкураҳои магзи сар, ба маркази асаби зериқишрӣ мераванд. Дар он ҷо воканиши асаби босира ба маркази асаби муҳаррики ғӯзai ҷашм мегузараад ва тавассути торҳои он ба ғӯзai ҷашм омада, ҳолати мардумаки ҳар ду ҷашмро дар як вақт тағйир медиҳад.

- ҷадвали Головин бар рӯйи девор, ки равшани мусоид дорад, овехта мешавад;
- донишомӯзи озмоишшаванда 5 м дурттар аз ҷадвал қарор мегирад. Ў дар оғоз ҷашми чапи ҳудро бо дафттар ё китоб пӯшонида, бо ҷашми рост ҷадвалро аз боло ба поён меҳонад;
- озмоянда дар канори ҷадвал истода, бо ишорачӯб ҳарфҳои ҷадвалро аз сатри боло то ба поён нишон медиҳад;
- ҳар гоҳ озмоишшаванда ба сатре расида дигар дар хондан мушкилӣ мекашад, сатри болоӣ дараҷаи қувваи босираи ӯро маълум месозад. Бо таваҷҷуҳ ба ҳарф (ракам)-и якуми ин сатр қувваи босира мушаххас мегардад. Ба ин тартиби қувваи босираи ҷашми чап низ санҷида мешавад.

Эзоҳ. Одаме, ки қувваи босираи мӯтгалил дорад, метавонад ҳарфҳои ҷадвалро то сатри 10 равшан бубинад. Дар ин ҳолат, қувваи босираи ҷашм мӯодили 1,0 аст. Ин мизон ба сатрҳои болоӣ бо таносуби 0,1 кам шуда меравад. Чунончи, барои сатри 9 – 0,9, барои сатри 8 – 0,8 ва гайра.

§ 55. Соҳти аъзои сомеа, беҳдошти шунавоӣ

Аҳамияти аъзои сомеа. Одам лаппишҳои садои атрофро бо ёрии аъзои сомеа қабул мекунад. Аз тариқи шунидан кас нутқ ёд мегирад, бо дигарон мулоқот мекунад. Анализатори сомеа низ ба мисли босира аз қисмҳои ҷонибӣ, гузаронанда ва марказӣ иборат аст. Ин қисмҳо ба шарҳи зер мебошанд: ҷонибӣ – гӯш, гузаронанда – асабҳои сомеа, марказӣ – ноҳияи шунавоии нимкураҳои магзи сар (расми 84).


Соҳти аъзои сомеа. Гӯши одам ва ҳайвоноти ширхӯр аз се баҳш – беरунӣ, миёна ва дарунӣ таркиб ёфтааст (расми 85). *Баҳши берунӣ* аз суфраи гӯш ва роҳи берунаи шунавоӣ иборат аст. Суфраи гӯш лаппишҳои садоро

тақвият дода, ба роҳи шунавоӣ мефиристад. Бахши берунӣ бо *нақорапардаи таранг*, ки ба таври кӯндаланг дар роҳи шунавоӣ қарор дорад, анҷом мейбад.


Дар ковокии *бахши миёна* се устухони пайиҳам пайваст ҷой гирифтаанд: болғача, сандонча ва узангуча. Устухони болғача ба нақорапарда часпидааст. Дувумӣ – сандонча аз як сӯ ба дастаи болғача ва аз сӯйи дигар ба қисми болоии узангуча васл мешавад. Устухони сеюм – узангucha аз ҷониби боло бо сандонча ва бо нӯғи пахӯшудаи дуюмаш ба пардаи эластикӣ, ки сӯроҳи байзашакли бахши миёнаро мепӯшонад, пайваст аст. Ковоқии бахши миёна тавассути найҷаи сомеа бо ҳалқбинӣ мепайвандад.

Бахши даруниӣ дорои ковоқӣ, ҷӯякҳои нимдоира ва ҳалазун аст. Онҳо аз ҳориҷ бо лабиринти устухонӣ ва дар дохил аз лабиринти пардагӣ таркиб мейбанд. Байни лабиринтҳо аз моеъи перилимфа ва лабиринти пардагӣ аз моеъи эндолимфа пур аст. Моеъи эндолимфа дорои ретсепторҳои сомеа аст.


Амалкарди аъзои сомеа. Мавҷҳои садо аз роҳҳои шунавоии бахши берунӣ гузашта, аввал нақорапарда, сипас устухонакҳои бахши миёнаро ба лаппиш медароранд. Устухонакҳо садоро ба ҳалтаҷаи байзашакли бахши миёна мегузаронанд. Мавҷҳои садо ба моеъи гӯши миёна низ мерасанд. Импульсҳо аз роҳи асаҷҳои сомеа ба маркази шунавоии



Расми 84. Соҳти анализатори шунавоӣ:
1 – ретсепторҳои сомеа, 2 – маркази сомеа
дар нимкураҳои калони мағзи сар,
3 – асаҷҳои сомеа.



Расми 85. Соҳти аъзои сомеа:
1 – суфрайа гӯш, 2 – роҳи берунаи шунавоӣ, 3 – устухони чакка,
4 – нақорапарда, 5 – устухонакҳои сомеа, 6 – ҳалтаҷаҳои байзашакл,
7 – ҷӯякҳои нимдоира,
8 – ҳалазун, 9 – ҳалтаҷаи мудаввар,
10 – асаҷҳои сомеа.



Расми 86. Сохти ҳалазуни бахши миёна: 1 – асаб, 2 – хучайрахи шохакии ҳассос, 3 – монеапарда, 4 – мембрана.

чаккаи нимкурахой мағзи сар интиқол меёбанд. Дар ин чо хосият, неру ва баландии садо таҳлил мешавад.

Заарарёбии аъзои сомеа, беҳдошти шунавоӣ. Суст шудани қувваи сомеа аксаран ба ҷамъшавии чирки гӯш (олтингӯгирд), ки онро ғадудҳои роҳи шунавоии берунӣ тараашшӯҳ мекунанд, вобаста аст. Дар ин гуна мавридиҳо ба духтур бояд муроҷиат намуд. Чирки гӯшро намебояд бо чӯб ё дигар ашёи тез баровард. Ин шояд боиси заҳмӣ шудани нақорапардаи гӯш гардад.

Агар муддати бисёр шавқуну сарусадоҳо ба гӯш таъсир расонад, тарангии нақорапарда суст шуда, шунавоии гӯш аз байн меравад. Садои аз ҳад баланд, ҷунончи, мавҷҳои садои ҳосилшуда аз таркиш метавонад нақорапардаи гӯшро пора кунад. Дар вақти таркиш боз нигаҳ доштани даҳон таъсири саҳтро ба гӯш кам мекунад.

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

- Роҳҳои интиқоли садо ва импулсҳои асабро бо тартиб нишон дихед: А – сандонча, В – ҳалтаҳаи байзашакл, Д – лабиринти пардагӣ, Е – роҳи шунавоии берунӣ, F – болғача, G – узангуч, Н – лабиринти устухон, I – нақорапарда, J – ретсептор, L – асаби сомеа.
- Кисмҳои анализатори шунавоӣ ва нишонаҳои хоси онҳоро ба тарзи ҷуфт на-висед: А – бахши берунӣ, В – бахши миёна, D – бахши доҳилӣ, Е – маркази шунавоӣ: 1 – болғача, сандонча ва узангучча ҷойгир шудаанд, 2 – аз ковокиҳо, ҷӯякҳои нимдоира ва лабиринт иборат аст, 3 – дар қисми чаккаи нимкураҳо ҷойгир шудааст, 4 – аз суфраи гӯш ва роҳи берунаи шунавоӣ иборат аст

3. Қисмҳои анализатори шунавоӣ ва вазифаи онҳоро ба тарзи чуфт нависед: А – бахши берунӣ, В – бахши миёна, D – бахши дарунӣ, Е – маркази шунавоӣ: 1 – садоро қабул карда, ба импулсҳои асаб табдил медиҳад, 2 – садоро тақвият дода мефиристад, 3 – мавҷҳои садоро таҳлил мекунад, 4 – садоро тақвият дода мегузаронад.

Машқро ичро қунед:

Муайян кардани солимии нақорапардаи гӯши. Гоҳе бо сабаби илтиҳоби гӯши (бахши) миёна ё пайдо шудани сӯроҳи хурд дар нақорапарда шунавоӣ суст мешавад. барои муайян кардани ин ҳолат корҳои зеринро анҷом дихед: расми 85-ро бо диққат аз назар гузаронида, найчаи сомеаро ёбед (дар навиштаҷоти расм ин най зикр нашудааст). Бовар ҳосил қунед, ки ковокии гӯши миёна ба воситаи найчаи сомеа ба ҳалқбинӣ пайваст аст. Ҳавои гузаранда аз байни ҳалқбинӣ ва найчаи сомеа фишори ковокии бахши миёнаро бо фишори атмосфераи берун баробар нигаҳ медорад.

Бинии худро аз рӯ бо ангуштҳои қалон ва ишора фишор дихед. Бо даҳон амиқ нафас қашида, саъӣ қунед ҳаворо аз бинӣ бароред. Ин амалро ҷанд бор тақрор намуда, итминон ҳосил қунед, ки фишори ҳавои ковокии бахши миёна кам намешавад. Сабаби ин ҳолатро шарҳ дихед.

Фикр карда ҷавоб дихед:


1. Одами қалонсоле, ки гӯшҳояш вазнин аст, барои чӣ барои беҳтар шунидани ҳамсuxбати худ кафи дасташро ба суфраи гӯшаш наздиқ нигаҳ медорад?
2. Мо ҷашмонамонро баста метавонем маҳалли баромади садоро гуфта дихем. Кадом ҳусусиятҳои соҳт ва амалкарди анализатори шунавоӣ ба дақиқ муайян кардани маҳалли баромади садо ёрӣ мерасонад?

§ 56. Узвҳои мувозинат, ҳисси мушакӣ ва ҳиссиёт

Сохтор. Аъзои мувозинат ё худ дастгоҳи вестибуляри вазифаи эҳсоси ҳолати тан дар фазо ва нигаҳдории мувозинати танро ичро мекунад.

Дастгоҳи вестибуляри аз ду ҳалтачаи байзашакл ва се ҷӯяки нимдоира, ки дар гӯши миёна ҷойгир шудаанд, иборат аст (расми 87). Ҳалтacha ва ҷӯякҳо дар доҳили худ моеъ ва ретсептор доранд. Ғайр аз ин, дар ҳалтачаҳо отолит – сангчаҳои мувозинат мавҷуданд. Ҳангоми ҳаракат ё тоб додани


Расми 87. Сохтори анализатори нигаҳдори мувозинат: 1 – ҳалазун, 2 – халтачай байзашакл, 3 – халтачаи мудаввар, 4 – чүякхой нимдоира, 5 – асаби шунавоӣ, 6 – асаби узви нигаҳдори мувозинат.




Сар ҳолати моеъи дохили халтачаҳо ва чүякҳо ва ё отолитҳо тағиیر ёфта, дар ретсепторҳо воканиш ба амал меояд.

Чүякҳои нимдоира ба ҳаракатҳои печон ҳассосанд. Импулсҳои асаб аз тарики *асабҳои вестибулярий* ва пулаки мағзи сар ба қишири мағзча ва нимкураҳо мегузаранд.

Гоҳе одаме, ки савори киштӣ аст, саргич ва дилаш бечо мешавад. Ин ҳолати одам – «бемории баҳр» ба воканишҳои пайиҳаме вобаста аст, ки дар натичаи ҷунбиши яқмароми сари кас дар ретсепторҳои дастгоҳи вестибулярий ҳосил мешаванд (расми 88). Дар ҳолати бевазнӣ бошад, отолитҳо ба ретсепторҳо таъсир намекунанд ва одам ҳудро дар ҳоли фурӯ афтидан ба қаъри ҷар ҳис карда, дилбечо мешавад. Бо мақсади пешгирий кардани ин ҳолат фа-



Расми 88. Сохт ва вазифаи узви нигаҳдори мувозинат:
1 – чүякҳои нимдоира, 2 – халтача, 3 – отолитҳо (оҳаксангчаҳо), 4 – асабҳои шоҳчадор, 5 – торҳои асаб. Дар самти рост тағиироти узви мувозинат дар ҳолатҳои сар дода шудааст.




Расми 89. Ретсепторҳои мушак: 1 – мушакҳо, 2 – торҳои мушак, 3 – асаби ҳассос, 4 – пӯшиши ретсептори мушак, 5 – нӯги асаби ҳассос.

Мушакҳо, дигараш дар вақти суст шудани мушакҳо ба ангезиш меоянд. Дар ин ҳол импулсҳои асаб аз тариқи асабҳои ҳассос ба маркази фаъоли мағзи сар мегузаранд. Дар он ҷо бо таъсири рефлекси ҳосилшуда ҳаракат ба амал меояд.

Ҳисси мушаку пайҳо ҳисси тинҳон ном дорад. Маҳз бо ҳамин ҳис одам бо итмион қадам мезанад, ҷашмашро пӯшида бо даст амали дақиқ анҷом медиҳад. Аммо ҳассосии мушаку пайҳоро одам пай намебарад.

Аз тариқи ҳиссиёт, яъне бо ҳисси пӯсти бадан одам таъсири муҳити бе-рунро ҳис мекунад. Ретсепторҳои ҳиссиёт дар пӯст ҷойгиранд (расми 90). Ретсепторҳо, ба ҳусус, дар нӯги ангушт, каф ва забон бисёранд. Ба воситаи онҳо инсон гармӣ, сардӣ, вазниниро ҳис мекунад. Одам бо ҳиссиёт ҳатто ҷашмонашро баста вазн ё калону хурдии ашёро пай мебарад.

Вакте ки ба пӯсти одам чизе меҳалад, бо таъсири он дар ӯ печиш рух медиҳад. Бо таъсири печиш сигнали асабии дар ретсепторҳо ҳосилшуда ба



Расми 90. Ретсепторҳои ҳиссиёт:
1 – ламс, 2 – ҳисси ҳаракат, 3 – ҳисси дард,
4 – ретсепторҳои пӯст, 5 – торҳои асаб.

зонавардон машқҳои махсус мегузаронанд ва худро ба ҳолати бевазнӣ омода месозанд.

Ҳисси мушакӣ. Мушак, пай ва буғумҳо дорои ретсепторҳои махсус мебошанд (расми 89). Баъзе аз ин ретсепторҳо бо қашишҳӯрии

маркази ломисай мағзи сар интиқол меёбад. Дар маркази асаб рефлекси дард пайдо шуда, мушакхо кашиш меҳұранд ва одам узви дарноки худро кашида мемонад. Ретсепторхой дард дар организм нисбат ба ҳар гуна таъсири зиёнвар импулсхой асабро бедор мекунанд. Дард таваҷҷуҳи касро барқосо ба хавфу хатари эхтимолй қалб менамояд. Ретсепторхое, ки гармию сардири хис мекунанд, дар пүст ва пардаи луобй қойгиранд. Онҳо бо таъсири муҳит ба ангезиш меоянд. Ретсепторхо дар танзими ҳарорати бадан нақш доранд.

Ретсепторхое, ки ҳароратро хис мекунанд, дорои хусусияти мутобиқшавы ба тағиироти муҳити беруна мебошанд. Чунончи, агар поро ба оби ба назар хеле гарм гузашта истем, хис мекунем, ки об он қадар ҳам гарм нест.

Ба супориш қавоб нависед ва қавобхон ҳудро бисанчед:

Аъзои мувозинатро бо шарҳи муносиб ба тарзи чуфт нависед: А – ҷүякҳои нимдоира; В – ҳалтачаи байзавӣ, D – даҳлез, E – отолит, F – ретсептор: 1 – дорои ду ҳалтачаи байзавӣ, 2 – сангчаҳои мувозинат, 3 – дар дарунаш отолитҳо ҳаст, 4 – ба ҳаракати доиравӣ ҳассос, 5 – импулсхой асаб ҳосил мекунад.

Фикр карда қавоб дихед:

1. Фарди ба ҳолати бевазнӣ афтида ҳудро дар ҳоли фурӯ рафтанд ба ҷари бетаг хис мекунад. Касе, ки дар арғунчак бозӣ мекунад, аз дилбеҳузурӣ қай карданӣ мешавад. Ин ду ҳолат бо ҷӣ гуна тағиироти аъзои мувозинат алоқаманданд?
2. Ретсепторхои ҳиссиётин пүст ба ҳар гуна фишор ҳассос мешаванд. Барои ҷӣ онҳо дар кафу ангуштон ва билхосса, дар нӯги забону лабҳо бисёранд?


§ 57. Аъзои шомма ва зонқа

Ҳис кардани бӯю таъм ба таъсири маводи кимиёй, ки ба хучайраҳои ҳоси ҳассос мерасонанд, вобаста аст. Ҷарки бӯй ва таъм дар бораи ғизо ва муҳити атроф хабар медиҳад, ба ҳиссиёти одам таъсиргузор аст.


Шомма. Ҳис кардани бӯйи мавод бо ёрии ретсепторхои ҳос шомма аст. Ретсепторхои шомма дар бахши болоии ковокии бинӣ ҷойгир шудаанд (расми 91). Одам бо ёрии бӯй тоза будан ё олудагии муҳити зистро (чунончи, дар ошпазхона бӯйи газро) дарк мекунад, таъм ва сифати нӯшиданиҳоро мефаҳмад, захролудшавии эхтимолиро пешгирӣ мекунад.

Бўйро хучайраҳои ретсептории махсуси бўй, ки дар рўяи қабати часпно-ки ковокии бинй чойгир шудаанд, қабул меқунанд. Миқдори ин гуна хучайраҳо дар одам ба 30–40 млн адад мерасад. Сатҳи хучайраҳо аз ҳисоби мўякҳои майдა паҳн шуда меравад. Хучайраҳои ғадудии қабати часпнок ретсепторҳои тараашшуҳиро нам карда меистанд. Моддаи бўйноки гузашта ба ковокии бинй дар моддаи часпнок ҳал шуда, ретсепторро бармеангезад. Ахбори вобаста ба бўй аз тариқи асабҳои ташхиси бўй ба маркази анализатори ташхиси бўйи мағзи сар мегузарад. Дар ин чо доир ба хосиятҳои бўй, кувват ва навъи он тасаввурот шакл мегирад. Анализатори бўй маводи барорандаи бўйҳои муҳталиф ва комбинатсияи онҳоро аз ҳам чудо меқунад. Азбаски ҳар як одам бўйи хосси худро дорад, сагҳои бўйгир одами мавриди чустуҷӯро аз байни ҳазорҳо нафар ёфта медиҳанд.

Ба ҳар як навъ бўйи муайян ҳассосии организм тағиیر ёфта меистад. Бўй дар баҳору тобистон, ба хусус, дар ҳавои гарму нам авч мегирад, дар равшаний нисбатан тезтар хис мешавад. Ҳар гоҳ моддаи бўйдор ретсепторро барангезад, мутобиқшавӣ ба бўй ба амал меояд, одам дигар бўйро хис намекунад.




Расми 91. Анализатори шомма (бўй):
1 – ковокии биний, 2 – пиёзчай шомма,
3 – нохияи хисси бўй, 4 – хучайраҳои ёрирасон,
5 – хучайраҳои ретсепторий,
6 – мижгончаҳо, 7 – пардаи луобӣ.



Расми 92. Пистонакҳои зоиқа: 1 – ғадуд,
2 – асабҳо, 3 – рохи таровиши ғадуд,
4 – ретсептори таъм, 5 – пистонакҳои
цўякшакл, 6 – пистонакҳои
 занбўруғшакл, 7 – пистонаки ламсӣ.

Аъзои зоиқа. Узви зоиқа аз пистонакҳои ҳассос ба таъм таркиб меёбад, ки дар ковокии даҳон ҷойгир шудаанд (расми 92). Пистонакҳои зоиқа аз хуҷайраҳои ретсептории рӯйиҳам хобидаи эллипсшакли зоиқа ва хуҷайраҳои такягоҳ иборат аст. Пистонакҳо дар нӯги забон, канораҳо ва бехи забон, девори ҳалқбинӣ ва нармии ком бисёранд.

Пистонакҳои зоиқаи забон дар қисми пеш аз шириинӣ, дар бех аз талхӣ, дар ду канор аз туршӣ, дар пешу паҳлу аз шӯрӣ ба таҳрик меоянд (расми 93). Бо таъсири моддаҳои ҳалшуда дар об ё луоби даҳон барангезиши ретсепторҳои зоиқа сурат мегирад. Бо реаксияи онҳо ҳисси зоиқа меафзояд. Моддаи дар об ҳалнашаванда бетаъм менамояд. Дар донистани таъм гармӣ ё сардӣ нақши муҳим надорад. Таъми ҳӯроки хеле сӯзон ё сард ҳуб ҳис намешавад. Ғизои каме хунук бомаза аст. Агар ҳарорати ғизо $15\text{--}30^{\circ}\text{C}$ бошад таъмро нағзтар мефаҳманд.



Расми 93. Мавқеяти пистонакҳои зоиқа дар забон (пистонакҳо бо ранги сафедча нишон дода шудаанд): 1 – ширин, 2 – талх, 3 – турш, 4 – шур.

Ҳассосии аъзои доҳилӣ. Ретсепторҳои девораҳои аъзои доҳилӣ бо таъсириоти кимиёӣ, механикӣ, фишор ё ки ҳарорат ба таҳрик меоянд. Ин ангезиши бо асабҳои вегетативӣ ба маркази асабии ҳароммағз ва мағзи сар меравад. Аҳбори таҳлилшуда дар марказҳои асаб ба аъзои зарурӣ фиристода мешавад. Кори импулсхои асабро тақвият медиҳад ё суст мегардонад.

Ангезиши ретсепторҳои аъзои доҳилӣ ҳар гоҳ ҳис намешавад. Ҷунончи, таҳрики ретсепторҳои дил, чигар, гурда ва рагҳои хунгардро одам пай намебарад. Бо ин ҳол, барангезиши ретсепторҳо ҳангоми ҳосилшавии пешоб дар масона, холишавии меъда, хушкиданӣ девораи рагҳо ва озодшавии рӯда аз

начас ҳис мешавад. Дар вақти бетобии аъзои дохилӣ дар онҳо ретсепторҳо саҳт ба таҳрик омада, дар ноҳияи узви касал дард эҳсос мегардад.

Бо ҳам мутобиқ будани амалкарди аъзои ҳис. Организм қодир аст но-сомонии ягон узви ҳисро аз ҳисоби узви дигар бартараф кунад. Аз ин рӯ, шахси нобино хуб мешунавад, мебӯяд бо ёрии ангуштонаш ашё, масалан, қимати пули коғазӣ ё тангаро дарк мекунад. Агар ду ҳисси одам заравдида, кар ва нобтно шуда монад, ҳисси шоммаи вай қавӣ мешавад. Ў номи рӯзномаю маҷалларо аз бӯяш баён мекунад, амвоҷи оҳангҳоро бо тамоми вучуд мешунавад.

Ба супоришиҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Зоика ва ҷойи ретсепторҳои ҳассоси онро ба тарзи ҷуфт нишон дигҳед: А – шӯр, В – турш, D – талҳ, Е – ширин: 1 – нӯги забон, 2 – бехи забон, 3 – нӯг ва паҳлӯҳои забон, 4 – ду канори забон.
2. Роҳи интиқоли импулсҳои асабро ҳангоми дарки зоика бо тартиб нависед: А – таламус, В – асабҳои гумроҳ, D – ретсептор, Е – системаи марказии асаб, F – асабҳои забон, G – мағзи дарозрӯя.

Фикр карда ҷавоб дигҳед:

1. Накл мекунанд, гӯшҳои оҳангсози маъруфи олмонӣ Людвиг Ван Бетховен но-шунаво будааст. Ў як сари асои ҳудро ба роял расонида, нӯги дигарашро бо дандон дошта оҳанг гӯш мекардааст. Оё бо ин тарз шунидани оҳанг мумкин аст?
2. Барои чӣ мазай ғизои талҳ танҳо пас аз хоидани луқма ҳис карда мешавад?
3. Одами нобино маҳалли баромади садоро чӣ тавр аз дур ташхис медиҳад? Ва барои чӣ манбаи бӯйро фақат аз масофаи наздик муайян мекунад?

БОБИ ХІІІ. АФЗОИШ ВА ИНКИШОФ, ТАБИАТИ БИОЛОГІЙ ВА ИЧТИМОИИ ОДАМ

§ 58. Аъзи афзоиш

Аҳамияти афзоиш. Одам низ чун тамоми мавҷудоти зинда хусусияти худофарӣ, яъне афзоишёбӣ дорад. Бо афзоиш организм нишонаҳои соҳторӣ ва сифатҳои ҳаётӣ худро нигаҳ медорад ва ба авлод мегузаронад. Аз тариқи афзоиш организм ҳаёти ба худ хосро идома медиҳад.

Афзоиш бо пайвастшавии ҳуҷайраҳои ҷинсии наринаю модина, яъне бордор кардан оғоз меёбад. Дар натиҷаи ин аз ду ҳуҷайраи ҷинсӣ як ҳуҷайраи бордоршуда – зигота ҳосил мешавад. Дар зигота нишонаҳои организми падар ва модар таҷассум меёбад. Бо пушти ҳам тақсимшавии зигота организми бисёрхӯҷайра ба вучуд меояд. Он дар батни модар, дар узви маҳсус – бачадон инкишоф ёфта калон мешавад. Пас аз таваллуд шудан афзоиш ва инкишофи он то замони ба воя расидан идома меёбад. Агар сабзиш ба камияти организм, яъне рушди қад ва вазн вобаста бошад, инкишоф аз давраи зигота саршуда, то ҳосил шудани нишона ва хусусиятҳои организми нав идома меёбад.

Аъзи ҷинсии мард аз як ҷуфт нутфадон, маҷрои он, ғадудҳои изофиӣ (нутфадон ва простата) ва олати таносул иборат аст. Нутфадонҳо дар ҳалтакаи пӯстӣ – *қисаи нутфадон* ҷойгиранд. Маҷрои нутфадон ва ғадудҳои изофиӣ ба *роҳи пешобгузар* кушода мешаванд.


Аъзи ҷинсии зан. Тухмдон, найчаҳои бачадон (туҳмроҳа), бачадон ва маҳбал системаи ҷинсии занро ташкил медиҳанд. Ин аъзо дар ковокии кос ҷой гирифтаанд. Як ҷуфт *туҳмдон* ба девори паҳлуии коси хурд ва девораи бачадон часпидаанд. Тухмдонҳо дорои ҳубобчаҳо – *фолликулаҳо* мебошанд. Дар доҳили фолликула яктоӣ ҳуҷайратухм инкишоф меёбанд. Дар тухмدونи дұхтарчай навзод қаріб 400 000 ҳуҷайраи ноболиги таносул вучуд дошта, аз онҳо факат 350-500-то ба болиг шудан имкон меёбанд. Ҳар як тухмдон дар қифи патдоре ҷой гирифтааст. Қифҳо ба нойи бачадон, яъне ба туҳмроҳа ва найҳои дутоии бачадон ба ягона бачадони күшод боз мешаванд. Деворай *бачадон* бо пардаи часпнок пӯшида шуда, аз ҳалтаи холии мушакӣ иборат аст

Ба супоришхо чавоб нависед ва чавобҳои худро бисанҷед:

1. Истилоҳотро бо нишонаҳои хос ба тарзи чуфт нависед: А – тухмдон, В – фолликула, Д – найчай бачадон, Е – бачадон, F – зигота: 1 – халтае, ки девораш бо пардаи часпнок пӯшида шудааст, 2 – ғадуди чинсии модина, 3 – тухмроҳа, 4 – ҳуҷайратухми бордоршуда, 5 – хубобчаи тухмдон.
2. Аъзои чинсии занро аз ғадуди чинсий оғоз намуда бо тартиб ҷой дихед: А – бачадон, В – маҳбал, D – найчай бачадон, Е – тухмдон, F – фолликула, G – қифҳо.


§ 59. Бордоршавӣ ва инкишофи батнӣ

Бордоршавӣ. Нутфа ба маҳбал доҳил шуда, ба сӯйи бачадон ҳаракат меқунад. Баъди чанд соат нутфа ба тухмроҳа ворид мешавад. Дар найчай бачадон яке аз нутфаҳо бо тухмҳучайраи болиг өмехта мегардад (расми 94). Тухми бордоршуда бо тухмроҳа ба самти бачадон лағжида ҳаракат меқунад. Дар айни ҳол тухмҳучайра паси ҳам тақсим шуда, ҷанини бисёрухӯҷайраро ҳосил меқунад. Ҷанин баъди 5–6 рӯз ба ковокии бачадон меафтад. 2 рӯз дар бачадон озод монда, сипас ба пардаи луобии он медарояд ва ба вай мечаспад.




Расми 94. Бордоршавии тухмҳучайра: 1 – болиг шудани тухмҳучайра дар тухмдон, 2 – афтиданӣ тухмҳучайраи болиг ба найчай бачадон, 3–5 – ҳаракати нутфа дар маҳбал (3), бачадон (4), найчай бачадон (5), 6 – өмехта шудани нутфа бо тухмҳучайра, 7 – тухмҳучайраи дуҳастай, 8 – пайвастшавии ҳастаи нутфа бо ҳастаи тухмҳучайра.

Расми 95. Тақсимшавй ва ба бачадон часпидани тухмхучайраи бордоршуда: 1, 2, 3 – тухмхучайра дар ҳоли тақсимшавй, 4 – тухмдон, 5 – тухмроҳа, 6 – тухмхучайраи часпida ба девораи бачадон.



Инкишофи чанин дар батни модар. Дар ин давра аз ҳучайраҳои чанин пардаи он ҳосил мешавад. Дар сатҳи пардаи чанин патмӯякҳои таъминшуда бо рагҳои хунгард месабзанд (расми 95). Ба воситаи патмӯякҳо чанин аз организми модар оксиген ва маводи ғизой гирифта меистад. Ба зудӣ дар даруни пардаи патмӯякҳо боз як пардаи нозуқ ҳосил мешавад. Ин парда сабзида ба ҳубоб табдил меёбад. Чанин дар дохили моёни ҳамин ҳубоб шино карда мегардад. Ҳубоб чанинро аз осеб эмин нигаҳ медорад.

Пайдоиши ҳамроҳак. Дар замони инкишофи чанин патмӯякҳо танҳо дар ҳамон тарафи лифофаи чанин бокӣ мемонанд, ки ба девораи бачадон наздиқ аст. Ин патмӯякҳо калон шуда, ба луобпардаи бачадон, ки рагҳои зиёди хунгард дорад, дохил мешаванд. *Ҳамроҳак дар натиҷаи бо ҳам частида сабзида патмӯякҳои пардаи чанин ва луобпардаи девораи бачадон ба вуҷуд меояд.* Ҳамзамон бо пайдоиши ҳамроҳак дар батни модар давраи ҳомилагии



Расми 96. Насли батни дар бачадон.

Расми 97. Ҳолати насли батни дар бачадон: 1 – ҳамроҳак, 2 – банди ноф.

инкишоф сар мешавад (расми 96). Тавассути мӯйрагҳои ҳамроҳак дар байни организми модар ва тифл мубодилаи газ ва маводи ғизой ба амал меояд.

Инкишофи насли батнӣ. Насли батнӣ дар бачадон тез рушд ёфта, дар якмоҳагӣ сари ўаз се як ҳиссаи танашро ташкил медиҳад; ҷашмонаш ба ташаккулёбӣ сар мекунанд. Насли якмоҳа ангушт дорад. Насли думоҳа ба 3 см мерасад, намои он ба одам монанд мешавад. Дар насли семоҳа қариб ҳамаи аъзояш месабзанд. Дар насли батнии 4–5-моҳа дилаш ба тапидан оғоз мекунад. Аз ин давр ба баъд сабзиши тифл ба тезӣ сурат мегирад. Дар 5-моҳагӣ вазни тифл ба 500 г, пеш аз таваллуд ба 3–3,5 кг мерасад (расми 97).

Таваллуди қӯдак. Таваллуд ба чудошавии гормони ғадуди гипофиз во-баста аст. Бо таъсири гормон девори бачадон саҳт кашиш ҳӯрда, таваллуд шурӯъ мешавад. Бо кашишҳӯрии мушакҳо тифл аз гарданai бачадон ба маҳбал лағжида меравад. Гиряи бачаи зодашууда аз оғози нафасирии ўбо шушгувоҳӣ медиҳад. Момодоя (ҳамшира) нофи қӯдакро бурида, аз ҳамроҳак чудо мекунад ва нӯги нофи буридаро баста мемонад.

Ҳомилагӣ давраи инкишофи фарзанди оянда дар бачадон аст, ки 270–280 рӯз идома мейбад. Нишонаҳои асосии он қатъшавии давраи ҳайз, моилӣ ба хобравии зиёд, дилбеҳузурӣ, қалоншавии ғадудҳои шир мебошанд. Зани ҳомила дар зери назорати дуҳтур қарор мегирад

Ба супоришҳо ҷавоб нависед ва ҷавобҳои ҳудро бисанҷед:

1. Раванди ҳосилшавии ҷанинро бо тартиб нависед: A – ҷанин пас аз 4–5 рӯз ба бачадон меафтад, B – яке аз нутфаҳо тухмҳуҷайраро бордор мекунад, D – ҷанин ба луобпардаи бачадон мечаспад, E – нутфаҳо ба найчайи бачадон мегузаранд, F – ҳаракати тухмҳуҷайра ба самти бачадон сар мешавад, H – нутфаҳо ба маҳбал меафтанд, G – тухмҳуҷайраҳо паси ҳам тақсим шуда, ҷанин ҳосил мекунанд.
2. Инкишофи ҷанини насли батниро бо тартиб нишон дихед: A – дар пардаи патмӯйкӣ боз як парда сабзида, ҳубобча ҳосил мекунад, B – даври ҳомилагӣ оғоз мейбад, D – патмӯйкҳо ва пардаи луобии бачадон бо ҳам часпида, ҳамроҳак ҳосил мекунанд, E – патмӯйкҳо ба пардаи бачадон амиқтар фурӯ мераванд, F – дар сатҳи пардаи ҷанин патмӯйкҳо пайдо мешаванд, G – ҷанин дар дохили ҳубоб шино мекунад, H – ҳуҷайраҳои ҷанин пардаи ҷанинро ҳосил мекунанд, J – патмӯйкҳо дар лифофаи ба девораи бачадон наздики ҷанин боқӣ мемонанд.


§ 60. Сабзиш ва инкишофи кӯдак

Давраҳои инкишофи организми одам. Шири модар барои кӯдак бениҳоят судовар буда, дар таркиби он тамоми маводи зарурӣ барои солим калон шудани кӯдак мавҷуд аст. Аз ин рӯ, бачаҳое, ки шири модарро макида калон мешаванд, ба беморӣ камтар дучор меоянд. Пас аз таваллуд давраҳои инкишоф ба шарҳи зер аст: то синни 16–18 солагӣ – бачагӣ; то 16–21 солагӣ – навшавонӣ; 22–60 солагӣ – балоғат ва камолот; 60–75 солагӣ – калонсолӣ; аз 75 солагӣ ба баъд – кухансолӣ. Замони бачагӣ дар навбати худ ба давраҳои навшодӣ, ширмакӣ, томактабӣ, синни хурди мактабӣ ва наврасӣ ҷудо мешавад.

Давраи навшодӣ. Ин давра аз рӯзи зода шудани тифл то якмоҳагиро фаро мегирад. Ба маҳзи таваллуд шудан системаи гардиши хун, нафасгирӣ ва ҳозимиаи кӯдак фаъол мешавад.

Давраи ширмакӣ. Ин давра аз якмоҳагӣ то яксолагии кӯдак аст. Бачаи якмоҳа ба ҷароғ, ашёи ҷунбидаистода диққат медиҳад. Аз семоҳагӣ ба тарафи садо сар мегардонад, меҳандад, ба сӯйи модар ва бозича талош меқунад, сарашро рост нигаҳ медорад. Аз 5-моҳагӣ бо дидани наздикон меҳандад, фарёд мезандад, бо бозичаҳояш шуғл меварзад. Дар 6–7-моҳагӣ дандонҳои шири кӯдак ба баромадан сар меқунанд. 7-моҳа шуда ба гаваккашӣ мепардозад, ба осонӣ менишинад. Дар 8-моҳагӣ ба ҷизҳо такя карда аз ҷо меҳезад. 11-моҳа шуда чанд калимаи одиро мегӯяд, бо дастгирӣ роҳ мераవад. Кӯдаки яксола роҳ мераవад, 10–12 калима баён меқунад. Дар давраи ширмакӣ бача тез месабзад, вазнаш ҳам беист зиёд шуда, аъзои бадана什 торафт мукаммал мегардад. Дар сутунмуҳраи кӯдак ҳамхӯрдагӣ наменамояд. Ҳамии сутунмуҳраи вай дар гардан аз оғози нигаҳдории сар, дар сина аз дами нишаста тавонистан, дар камар аз лаҳзаи роҳгардӣ ба муҳоҳида мерасад (расми 98).


Давраи томактабӣ. Ин давра аз яксолагӣ то синни 6–7-солагӣ аст. Кӯдак аз ҷиҳати ҷисмониву рӯҳӣ тез рушд меқунад, нутқи ў инкишоф мейёбад. Кӯдак дар 2–3-солагӣ серҳаракат ва ноором мешавад. Дар синни томактабӣ қисми асосии устухонҳояш нарм буда, аз тағоякҳои ҷандирӣ иборатанд. Дар ин давра дар як ҷо дурудароз рост истодан, бори вазнин бардоштани кӯдак мумкин нест. Ў бояд дуруст нишастанро ёд гирад. Дар акси ҳол сутунмуҳра, қафаси сина, устухони кос ва поҳо дуруст рушд наёфта, қаҷ монда, қадду



Расми 98. Инкишофи системай таяку ҳаракати күдак: 1 – навзод, 2 – күдаки 6–10 ҳафтай, 3 – күдаки 5–6 моҳа, 4 – күдаки яксола.

басташ вайрон мешавад. Нутки күдак, фикронй ва саъий ў дар 2–4-солагй ба рушд сар мекунад. Дар ин давра аз эътибор соқит мондани күдак боиси ба таъхир афтодани инкишофи чисмонй ва рӯҳии ў мегардад.

Давраи мактабӣ. Ин давраи күдак аз синни 6–7-солагй то 17–18-солагй тӯл мекашад. Дар ин марҳила дар ҳаёту инкишофи зеҳни күдак тағиироти ҷиддӣ ба амал меояд. Ў дар мактаб хондану навиштанро ёд мегирад. Күдак дар давраи мактабӣ ба омӯзиши донишу малакаҳои қасбӣ, ки барои ҳаёти ояндааш зарур аст, оғоз менамояд. Дар ин давра ба наврасӣ расида, фаъолия-



Расми 99. Ба нисбат тағиирёбии ҷуссаи одам бо мурури бузург шудан: 1 – насли батнии думоҳа, 2 – насли батнии чормоҳа, 3 – навзод, 4 – дусола, 5 – шашсола, 6 – дувоздаҳсола, 7 – бисту панҷсола.

ти ғадудҳои тараашшуҳии дохилӣ меафзояд, сабзиши кӯдак тез сурат мегирад, нишонаҳои чинсӣ ба тозагӣ инкишоф ёфта, ба балоғат мерасад.

Хусусиятҳои сабзиши ва инкишофи организми одам. Бадани кӯдак дар давоми ҳаёти ў бо як маром инкишоф намеёбад. Қадди духтарон дар 10–12-солагӣ, аз писарон дар 12–16-солагӣ бо суръат меёзад. Сабзиши қад дар 20–25-солагӣ қатъ мешавад. Баробари бузургсол шудани одам мутаносибии қисмҳои гуногуни бадани ў низ тафийир меёбад (расми 99). Чунончи, дар навзод нисбати сари ў ба дарозии чуссааш 1:4 аст, дар синни 25-солагӣ бошад, ин нисбат 1:8 мешавад.

Ба супоришҳо ҷавоб ғависед ва ҷавобҳои худро бисанҷед:

1. Давраҳои инкишофи одам ва синну соли ба онҳо мутобиқро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – бачагӣ, В – навҷавонӣ, D – камолот, Е – калонсолӣ, F – куҳансолӣ: 1 – пас аз таваллуд то 16–21-солагӣ, 2 – аз синни 75 боло, 3 – то синни 22–60-солагӣ, 4 – синни 60–75-сола, 5 – то 16–18-солагӣ.
2. Давраҳои кӯдакӣ ва синну соли мутобиқро ба онҳоро ба тарзи ҷуфт ғависед: А – навзодӣ, В – ширмакӣ, D – томактабӣ, Е – синни хурди мактабӣ, F – навҷавонӣ, G – синни калони мактабӣ: 1 – аз 12 то 17–18-солагӣ, 2 – 6–11-солагӣ, 3 – то як моҳа, 4 – то яксола, 5 – аз як солагӣ, 6 – то 7 сола, 6 – 15–18-соагӣ.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Исбот шудааст, ки агар кӯдак то 7–9-солагӣ гапзанӣ ва рост истоданро наомӯзад, дигар ёд гирифтан хеле мушкил мешавад. Барои чӣ чунин мешавад?
2. Барои чӣ инкишофи ақлу ҳуш ва фикрронӣ ба нутқи кӯдак вобаста аст?

§ 61. Тафийроти биологӣ ва табииати иҷтимоии одам

Рушди организми инсон дар зери назорати низоми биологӣ ва иҷтимоӣ (аз лот.: *socialis* – умумӣ, иҷтимоӣ) сурат мегирад. *Барномаи биологӣ* пайдарди инкишофи таърихии тӯлонимуддат буда, сохтор ва хусусиятҳои физиологии одамро мушаххас мекунад. Асоси моддии ин барномаро хромосомаҳои таъмини ирсият – рамзи генетикии КДН (DNA) ташкил медиҳад. Барномаи иҷтимоии рушди организм ба хусусиятҳои хоси одам, ки аз таъсири зиндагӣ ташаккул ёфтаанд, вобаста мебошад. Қобилияти ҳиссиётии шаклгирифта

дар муҳити иҷтимоӣ, омӯзиши ҳунар ва донишҳо, кори иҷтимоии муғид табииати иҷтимоии одамро ташкил медиҳанд.

Одобу рафтор, эҳсоси вазифа ва амри вичдон, ҳисси ватандӯстӣ, фарҳанг ва дар кул, дарки воқеаю рӯйдодҳои атроф, омӯзишу парвариши одам бо таъсири чомеаю инсонҳои гирду бар ташаккул меёбад. Барномаи иҷтимоӣ дар тӯли пешрафти таърихии чомеаи инсонӣ шакл мегирад, лекин ирсӣ на-мешавад. Ҳар як фард дар давоми зиндагии худ ин барномаро ҳамроҳ бо дигар узвҳои чомеа оҳиста-оҳиста омӯхта меравад. Калонсолон дар ташаккули шахси авлоди ҷавон саҳм мегузоранд. Дар ҳамин ҷараён ҷаҳони ботинии ҳар як фард, муносибати вай бо таъсири муҳити беруна ташаккул меёбад.

Шабоҳати соҳтор ва инкишофи организми инсон ба ҳайвонот. Инкишофи организми одам низ ба мисли ҳайвонҳо аз бордоршавии як тухмхучайра оғоз меёбад. Дар нахустин давраи рушди ҷанини одам, тавре ки ба ҳама сутунмуҳраҳо хос аст, ҳорда, ҷӯяҳои асаф, рӯда пайдо мешавад. Сипас дар ҷанин ба оҳистагӣ нишонаҳои ҳамсони моҳӣ, ҷонварҳои обиву хокӣ, ҳазандажо, ширхӯрон, приматҳо, маймунҳои одамшакл ва дар поён алomatҳои хоси одам зуҳур меёбанд.

Дар инкишофи организми инсон давраи бачагӣ ба нисбат бештар давом мекунад. Ин давра аз панҷ як ҳиссаи умри одамро фаро мегирад. Давраи ба воя расидани маймунҳои одамшакл кӯтоҳ буда, он аз 6–13 як ҳиссаи ҳаёташонро ташкил медиҳад.

Фанҳои анатомия, эмбриология, физиология, генетика, биологияи молекулярӣ аз назари муқоиса нишон медиҳанд, ки одам ба горилла, ба ҳусус, ба шимпанзе бештар монанд аст. Одам ва маймунҳои одамшакл дум надоранд, соҳти ҷашм, гӯш, пӯст, гурӯҳҳои ҳунӣ, бемориҳо, ангалҳо (паразит), ҳатто ҳосилшавӣ ва қатъёбии рефлексҳои шартии онҳо шабехи ҳам аст. Дар ҳусуси ақлу ҳуши содаи ҳайвонҳо дар боло зикр шуда буд. Аммо ақлу ҳуши инсон нисбат ба ҳайвонот ба маротиб бештар рушд ёфтааст, ба тафаккур расидааст.

Тафаккур бо сухан ифода меёбад. Одам тамоми ашё ва ҳодисаҳои атрофро бо қалима баён карда, аз сар гузарондаҳои худро умумӣ мекунад, фикр меронад. Аз ин рӯ, дар одамон баробари монандиҳо нишонаҳои мутафовит низ ҳаст. Алалҳусус, скелети мағзи сари одам нисбат ба скелети руҳкора ҳеле қалон аст, ҳамиҳои гардан, қисми сина, миён ва чорбанди сутунмуҳра

инкишофёфта мебошанд; пошна ба шакли гунбаз, қафаси сина ҳамвор, нимкураҳои калони мағзи сар бузург аст ва қисми қишрии нимкураҳо дорои чинҳои морпечи зиёд мебошад.

Акселератсия. Ахиран инкишофи босуръати чисмонӣ ва физиологии организми инсон мушоҳида мешавад. Дар давоми сад сол баландии қад ба ҳисоби миёна дар кӯдакон – 5 см, дар наврасон – 10–15 см, дар мардони миёнсол – 6–8 см афзудааст. Инкишофи рӯҳӣ ва синни балоғатии бачаҳо низ тезтар мешавад. Ин ҷараён, ки акселератсия ном дорад, ба беҳтар шудани шароити оилавӣ, ғизо хӯрдан, дарозшавии рӯзҳои равшан вобаста аст.

Ба супориш ҷавоб ғарбии ҳудро бисанҷед:

Мавқеи мунаzzами инсонро бо тартиб ғарбии ҳудро бисанҷед: А – одамон, В – ширхӯрон, D – одами боақл, E – одамшаклон, F – хордадорон, G – приматҳо, H – муҳрадорон.

Фикр карда ҷавоб дихед:

1. Ба мисли бисёрхӯчайрагиҳо инкишофи одам аз як тухмҳӯчайраи бордоршуда шурӯъ мешавад. Бо ин чиро мешавад исбот кард?
2. Дар сабзиш нақш доштани нутфа ва тухмҳӯчайра чӣ аҳамият дорад?

Чавоби супоришишо

§ 1. Маълумоти умумӣ дар бораи одам ва саломатии ӯ: 1.А–3, В–1, D–2. 2.А–3, B–5, D–6, E–8, F–2, G–7, H–4, I–1.

§ 2. Сохтори хуҷайравии организми одам: 1.А–6, B–4, D–8, E–2, F–3, G–9, H–1, J–7, I–5. 2.А–4, B–1, D–2, E–6, F–3, G–7, H–5.

§ 3. Хуҷайра ва хосияти ҳаётии организм: 1.А–2, B–4, D–1, E–3. 2.А–5, B–3, D–1, E–4, F–6, G–7, H–2.

§ 4. Бофтаҳо, узвҳо ва бадани одам : 1–E, 2–D, 3–A, 4–F, 5–B, 6–G. 2.А–2, B–8, D–3, E–4, F–7, G–1, H–6, J–5.

§ 5. Танзими гуморалӣ ва асабии функсиҳои бадан: 1.А–5, B–6, D–2, E–3, F–7, G–4, H–1. 2.1–D, 2–F, 3–A, 4–E, 5–B. 3.1–E, 2–B, 3–A, 4–F, 5–D, 6–G.

§ 6. Ғадудҳои тарашиҳӯй, ғадуди сипаршакл : 1.А–5, B–6, D–2, E–3, F–7, G–4, H–1. 2.А–5, B–1, D–2, E–4, F–3. 3.А–2, B–1, D–4, E–5, F–3. 4.А–3, B–1, D–2, E–4.

§ 7. Ғадудҳои назди сипаршакл, гипофиз, душоҳа, болои гурда: 1.А–6, B–2, D–3, E–4, F–5, H–1; 2.А–4, B–1, D–2, E–3, F–6, H–5. 3.А–4, B–5, D–2, E–1, F–3.

§ 8. Ғадудҳои зери меъда ва ҷинсӣ, танзими кори ғадудҳои тарашиҳӯй : 1.А–5, B–2, D–6, E–3, F–1, G–4. 2.А–6, B–5, D–3, E–4, F–2, G–1. 3.А–4, B–6, D–2, E–5, F–1, G–3. 4.1–D, 2–B, 3–F, 4–H, 5–J, 6–A, 7–G, 8–E.

§ 9. Соҳт, функсиya ва аҳамияти системаи такягоҳу ҳаракат: 1.А–4, B–5, D–1, E–2, F–3, G–6. 2.А–6, B–5, D–1, E–4, F–2, G–3. 3.А–4, B–2, D–1, E–3.

§ 10. Таркиб ва рушди устухонҳо: 1.А–4, B–1,D–2, E–3. 2.А–4, B–7, D–3, E–2, F–1, G–6, H–5. 3.А–3, B–7, D–1, E–2, F–8, H–6, G–5, I–4.

§ 11. Ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани скелет: 1.А–4, B–3, D–1, E–2. 2.А–7, B–3, D–5, E–6, F–1, H–2, G–4. 3.1–E, 2–B, 3–A, 4–D.

§ 12. Мушакҳо: 1.А–3, B–2, D–1. 2.А–2, B–4, D–5, E–3, F–1.

§ 13. Инкишофи мушакҳо, ташаккули қадду қомати одам: 1.1–E, 2–D, 3–A, 4–F, 5–B. 2.А–2, B–1, D–4, E–3.

§ 14. Ҳун ва вазифаи он: 1.А–3, B–2, D–1, E–4. 2.А–3, B–1, D–2, E–4. 3.А–2, B–1, D–4, E–3.

§ 15. Таркиби кимиёни хун: 1.А–4, В–1, D–5, E–3, F–2. 2.А–4, B–3, D–1, E–2. 3.1–D, 2–F, 3–A, 4–G, 5–E, 6–B.

§ 16. Эритроситҳо: 1.А–3, B–4, D–5, E–6, F–1, G–8, H–7, J–2. 2.А–3, B–4, D–1, E–2.

§ 17. Лейкоситҳо: 1. А–3, B–4, D–1, E–5, F–2. 2. A–4, B–3, D–2, E–1.

§ 18. Аҳамияти гардиши хун, соҳти дил: 1.А–5, B–6, D–4, E–3, F–1, G–2. 2. А–1, B–2, D–3, E–5, F–4.

§ 19. Рагҳои хунгард, даври гардиши хун: – 1.А– 1, B–2, D–3, E–4. 2.1–E, 2–G, 3–H, 4–D, 5–B, 6–A, 7–F. 3.1–D, 2–E, 3–A, 4–F, 5–B.

§ 20. Ҳаракати хун дар рагҳо: А–3, B–1, D–2. 2.А–1, B–3, D–2.

§ 21. Танзими кори аъзои гардиши хун: 1.А–3, B–2, D–1, E–4. 2.1–E, 2–B, 3–A, 4–F, 5–D.

§ 22. Ёрии аввалин ҳангоми хунравӣ: 1. 1–B, 2–D, 3–A. 2. 1–D, 2–B, 3–A. 3. 1–B, 2–A, 3–D.

§ 23. Соҳтори аъзои нафаскашӣ: 1. 1–D, 2–H, 3–B, 4–A, 5–G, 6–F, 7–E. 2. А–1, B–3, D–2, E–6, F–5, H–4. 3. A–3, B–1, D–5, E–2, F–4.

§ 24. Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо: 1.1–H, 2–B, 3–E, 4–A, 5–F, 6–G, 7–D. 2.1–F, 2–D, 3–B, 4–A, 5–E.

§ 25. Танзими нафаскашӣ, бемориҳои аъзои нафас: 1.1–D, 2–F, 3–A, 4–E, 5–B, 6–G. 2.1–F, 2–D, 3–H, 4–G, 5–E, 6–J, 7–A.

§ 26. Аъзои ҳозима: 1. 1–E, 2–H, 3–F, 4–B, 5–A, 6–G, 7–D. 2. А–3, B–1, D–3, E–2. 3. A–3, B–4, D–1, E–5, F–2.

§ 27. Соҳт ва вазифаи аъзои дастгоҳи ҳозима: 1.А–4, B–3, D–2, E–1. 2.А–4, B–3, D–6, E–5, F–1, G–2.

§ 28. Танзими ҳазми хӯрӯк: 1. А–3, B–1, D–2. 2. 1–F, 2–D, 3–B, 4–A, 5–E. 3. 1–D, 2–A, 3–E, 4–B.

§ 29. Бемориҳои меъдаю рӯда ва пешгирий кардани онҳо: 1. 1–D, 2–B, 3–E, 4–A. 2. A–1, B–2, D–5, E–4, F–3.

§ 30. Аҳамияти мубодилаи моддаҳо ва неру: 1.1–G, 2–H, 3–D, 4–F, 5–E, 6–A, 7–B. 2.А–3, B–2, D–1, E–5, F–4.

§ 31. Мубодилаи сафеда, карбогидрад ва чарбҳо: 1.1–F, 2–B, 3–E, 4–A, 5–D. 2.1–B, 2–A, 3–D, 4–E, 5–F. 3.1–F, 2–A, 3–E, 4–D, 5–H, 6–B.

§ 32. Витаминҳо ва аҳамияти онҳо: 1. A–4, B–5, D–3, E–2, F–1. 2. A–4, B–3, D–2, E–5, F–1. 3. A–2, B–5, D–1, E–3, F–4. 4. A–3, B–1, D–5, E–4, F–2.

§ 33. Масрафи неру дар организм: 1. 1–E, 2–D, 3–G, 4–F, 5–H, 6–A, 7–B. 2. 1–E, 2–A, 3–D, 4–F, 5–B. 3. A–3, B–2, D–5, E–1, F–6, G–4.

§ 34. Сохт ва вазифаи пӯст: 1. A–3, B–1, D–2. 2. A–3, B–6, D–1, E–5, F–2, H–4. 3. A–2, B–5, D–4, E–1, F–3.

§ 35. Ғадуди арақ ва маҳсули пӯст: 1. A–5, B–1, D–4, E–6, F–7, H–3, G–2. 2. A–3, B–2, D–1. 3. A–2, B–3, D–1.

§ 36. Беҳдошти пӯст, ёрии аввалин: 1. A–3, B–1, D–2. 2. A–4, B–2, D–1, E–3.

§ 37. Сохти аъзои ихроҷи пешоб: 1. 1–A, 2–E, 3–B, 4–D, 5–H, 6–I, 7–F, 8–G. 2. A–2, B–4, D–5, E–1, F–3, H–6, G–7. 3. A–3, B–4, D–6, E–5, F–1, H–2.

§ 38. Вазифаи аъзои ихроҷи пешоб: 1. 1–D, 2–E, 3–J, 4–F, 5–G, 6–K, 7–A, 8–L, 9–B, 10–I, 11–H. 2. 1–E, 2–A, 3–B, 4–D. 3. A–7, B–2, D–1, E–8, F–3, H–4, G–4, I–6.

§ 39. Сохти системаи асаб: 1. A–2, B–4, D–3, E–1, F–5, G–6. 2. A–4, B–6, D–1, E–5, F–3, H–7, G–2. 3. A–2, B–4, D–1, E–3.

§ 40. Вазифаҳои системаи асаб: 1. 1–E, 2–B, 3–A, 4–F, 5–D. 2. A–3, B–2, D–4, E–1, F–5.

§ 41. Сохт ва вазифаи ҳароммағз: 1. A–6, B–2, D–1, E–7, F–3, H–4, G–5. 2. A–4, B–2, D–6, E–1, F–5, H–3. 3. A–3, B–1, D–2.

§ 42. Сохт ва вазифаи мағзи сар: 1. A–3, B–4, D–2, E–6, F–5, G–7, H–1. 2. A–1, B–3, D–6, E–5, F–4, G–2.

§ 43. Сохти нимкураҳои калони мағзи сар: 1. A–5, B–2, D–6, E–1, F–3, G–4, H–7. 2. A–3, B–2, D–1. 3. A–5, B–2, D–1, E–3, F–4.

§ 44. Бемориҳои системаи асаб ва пешгирий кардани онҳо: 1. A–4, B–3, D–1, E–2. 2. A–2, B–4, D–3, E–1.

§ 45. Фаъолияти олии асаб, рефлексҳои шартӣ ва ғайришартӣ: 1. A–5, B–4, D–2, E–3, F–1. 2. A–2, B–3, D–4, E–1. 3. 1–E, 2–B, 3–A, 4–F, 5–D.

§ 46. Пайдоиш ва боздории рефлексҳои шартӣ: 1. A–2, B–3, D–1. 2. A–1, B–4, D–2, E–3.

§ 48. Эҳсос ва танзими он: 1. A–3, B–4, D–4, E–1. 2. A–5, B–2, D–1, E–3, F–4.

§ 49. Ҳофиза: 1. 1–D, 2–A, 3–B. 2. A–3, B–2, D–4, E–1. 3. A–2, B–1, D–4, E–3.

§ 50. Хоб ва аҳамияти он: 1. A–3, B–4, D–2, E–1, F–5. 2. A–3, B–5, D–1, E–4, F–2.

§ 51. Типҳои фаъолияти асаб, беҳдошти маҷмӯаи асаб: 1.А–3, В–1, D–4, E–2. 2.А–3, B–2, D–4, E–1.

§ 52. Аҳамияти аъзои ҳис: 1. A–1, B–3, D–2. 2. A–2, B–3, D–1.

§ 53. Анализаторҳои босира: 1. А–3, B–1, D–2, E–4. 2. А–3, B–5, D–4, E–1, F–2, H–8, G–7, I–6. 3. 1–E, 2–F, 3–G, 4–A, 5–B, 6–D.

§ 54. Вазифаи аъзои босира: 1.А–4, B–6, D–2, E–1, F–3, H–5. 2.А–2, B–5, D–6, E–7, F–4, H–3, G–1.

§ 55. Соҳти аъзои сомеа, беҳдошти шунавой: 1.1–E, 2–I, 3–F, 4–A, 5–G, 6–B, 7–H, 8–D, 9–J, 10–L. 2. A–4, B–1, D–2, E–3. 3.A–4, B–2, D–1, E–3.

§ 56. Узвҳои мувозинат, ҳисси мушакӣ ва ҳиссиёт: А–3, B–4, D–5, E–2, F–1.

§ 57. Аъзои шомма ва зоиқа: 1.А–3, B–4, D–2, E–1. 2.1–D, 2–F, 3–B, 4–G, 5–A, 6–E.

§ 58. Аъзои афзоиш: 1.А–4, B–5, D–2, E–1, F–3. 2.1–B, 2–E, 3–D, 4–A, 5–G, 6–F.

§ 59. Бордоршавӣ ва инкишофи батнӣ: 1.1–H, 2–E, 3–B, 4–F, 5–G, 6–A, 7–D. 2.1–H, 2–F, 3–A, 4–G, 5–J, 6–E, 7–D, 8–B.

§ 60. Сабзиш ва инкишофи кӯдак: 1.А–5, B–1, D–3, E–4, F–2. 2.А–3, B–4, D–5, E–2, F–1, G–6.

§ 61. Тағйироти биологӣ ва табииати иҷтимоии одам: 1. 1–F, 2–H, 3–B, 4–G, 5–E, 6–A, 7–D.

МУНДАРИЧА

Қоидаҳои истифодабарӣ аз китоби дарсӣ 3

МУҚАДДИМА

§ 1. Маълумоти умумӣ дар бораи одам ва саломатии ў 4

БОБИ I. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ОРГАНИЗМИ ОДАМ

§ 2. Сохтори хучайравии бадани одам 9

§ 3. Хучайра ва хосияти ҳаётии организм 12

§ 4. Бофтаҳо, узвҳо ва бадани одам 14

БОБИ II. ТАНЗИМИ ФУНКСИЯҲОИ ОРГАНИЗМ, ҒАДУДҲОИ ТАРАШШУҲӢ

§ 5. Танзими гуморалӣ ва асабии функцияҳои бадан 17

§ 6. Ғадудҳои тарашшуҳӣ, ғадуди сипаршакл 19

§ 7. Ғадудҳои назди сипаршакл, гипофиз, душоха, болои гурда;
соҳт ва вазифаи онҳо 22

§ 8. Ғадудҳои зери меъда ва чинсӣ, танзими кори ғадудҳои тарашшуҳӣ 24

БОБИ III. СИСТЕМАИ ТАКЯГОҲУ ҲАРАКАТ

§ 9. Соҳт, функция ва аҳамияти системай такягоҳу ҳаракат 27

§ 10. Таркиб ва рушди устухонҳо 31

§ 11. Ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани скелет 33

§ 12. Мушакҳо 36

§ 13. Инкишофи мушакҳо, ташакқули қадду қомати одам 40

Кори озмоииши 1..... 43

БОБИ IV. ХУН

§ 14. Хун ва вазифаи он 44

§ 15. Таркиби кимиёни хун 47

§ 16. Эритроситҳо 49

§ 17. Лейкоситҳо 52

БОБИ V. СИСТЕМАИ ГАРДИШИ ХУН

§ 18. Аҳамияти гардиши хун, сохти дил	55
§ 19. Рагҳои хунгард, даври гардиши хун	58
§ 20. Ҳаракати хун дар рагҳо	61
§ 21. Танзими кори аъзои гардиши хун.....	64
§ 22. Ёрии аввалин ҳангоми хунравӣ	67
<i>Кори озмоиии 2.....</i>	69

БОБИ VI. СИСТЕМАИ НАФАСКАШИ

§ 23. Сохтори аъзои нафаскашӣ.....	70
§ 24. Мубодилаи газҳо дар шуш ва бофтаҳо	74
§ 25. Танзими нафаскашӣ, бемориҳои аъзои нафас	77
<i>Кори озмоиии 3.....</i>	81

БОБИ VII. ҲОЗИМА

§ 26. Аъзои ҳозима	82
§ 27. Соҳт ва вазифаи аъзои дастгоҳи ҳозима	85
§ 28. Танзими ҳазми хӯрӯк.....	88
§ 29. Бемориҳои меъдаю рӯда ва пешгирий кардани онҳо	90
<i>Кори озмоиии 4.....</i>	94

БОБИ VIII. МУБОДИЛАИ МОДДАҲО ВА НЕРУ

§ 30. Аҳамияти мубодилаи моддаҳо ва неру	95
§ 31. Мубодилаи сафеда, карбогидрад ва чарбҳо	97
§ 32. Витаминҳо ва аҳамияти онҳо	100
§ 33. Мубодилаи неру дар организм	103
<i>Кори озмоиии 5.....</i>	107

БОБИ IX. ПЎСТ ВА СИСТЕМАИ ИХРОЧИ ПЕШОБ

§ 34. Соҳт ва вазифаи пўст.....	109
§ 35. Ғадуди арақ ва маҳсули пўст	111
§ 36. Беҳдошти пўст, ёрии аввалин ҳангоми зарар дидани пўст.....	113
§ 37. Системаи ихрочи пешоб	115
§ 38. Вазифаи аъзои ихрочи пешоб	119

БОБИ X. СИСТЕМАИ АСАБ

§ 39. Сохти системаи асаб	122
§ 40. Вазифаҳои системаи асаб	125
§ 41. Сохт ва вазифаи ҳароммағз	127
§ 42. Сохт ва вазифаи мағзи сар	130
§ 43. Сохти нимкураҳои калони мағзи сар	133
§ 44. Бемориҳои системаи асаб ва пешгирий кардани онҳо	136
<i>Кори озмоииши 6.....</i>	138

БОБИ XI. ФАҶОЛИЯТИ ОЛИИ АСАБ

§ 45. Фаҷолияти олии асаб, рефлексҳои шартӣ ва ғайришартӣ	139
§ 46. Пайдоиш ва боздории рефлексҳои шартӣ	141
§ 47. Ақл, тафаккур, сухан ва нутқ	144
§ 48. Эҳсос ва танзими он	146
§ 49. Ҳофиза	150
§ 50. Хоб ва аҳамияти он	152
§ 51. Типҳои фаҷолияти асаб, беҳдошти мачмӯаи асаб	154

БОБИ XII. АЪЗОИ ҲИС

§ 52. Аҳамияти аъзои ҳис	157
§ 53. Анализаторҳои босира	159
§ 54. Вазифаи аъзои босира	162
<i>Кори озмоииши 7.....</i>	164
§ 55. Сохти аъзои сомеа, беҳдошти шунавой	165
§ 56. Узвҳои мувозинат, ҳисси мушакӣ ва ҳиссиёт	168
§ 57. Аъзои шомма ва зоиқа	171

БОБИ XIII. АФЗОИШ ВА ИНКИШОФ, ТАБИАТИ БИОЛОГӢ ВА ИЧТИМОИИ ОДАМ

§ 58. Аъзои афзоиш	175
§ 59. Бордоршавӣ ва инкишофи батнӣ	176
§ 60. Сабзиш ва инкишофи кӯдак	179
§ 61. Тағиироти биологӣ ва табиати иҷтимоии одам	181
Ҷавоби супоришиҳо	184

Биология (Одам ва саломатии ў): Китоби дарсй барои синфи 8-уми мактабҳои таълими миёнаи умумӣ. /О. Мавлонов [ва диг.]. – Тошканд: Хонаи эҷодии табӯу нашри «O'qituvchi», 2019. – 192 сах.

ISBN 978-9943-5751-5-8

УЎК 611/612(075.3)=222.8

КБК 28.7я72

O. Mavlonov, T. Tilavov, B. Aminov

BIOLOGIYA (ODAM VA UNING SALOMATLIGI)

(*Tojik tilida*)

Umumiy o'rta ta'lif mifikalarining 8-sinfi uchun darslik

Qayta ishlangan va to'ldirilgan 6-nashri

«O'QITUVCHI» nashriyot-matbaa ijodiy uyi
Toshkent – 2019

Original-maket «DAVR NASHRIYOTI» MChJ da tayyorlandi.

Мутарҷим ва муҳаррир Нурназаров Ю.

Ороишгари техникӣ Запаров Р.

Мусахҳех Бекназарова С.

Саҳифабанди роёни Белятская Е.

Мураттиби матнҳо Ниёзова С.

Литсензияи нашриёт AI 012. 20.07.2018. Ба нашр аз нусхай асл иҷозат дода шуд 23.07.2019.

Андозаи $70 \times 90 \frac{1}{16}$. Хуруфи Tayms. Бо усули нашри оғсет.

Коғази оғсетӣ. Ҷузъи чопии шартӣ: 7,74. Ҷузъи нашрию хисобӣ: 7,6.

Адади нашр: 914 нусха. Супориши №

Очонсии иттилоот ва иртибототи оммавии назди Дастгохи Президенти Чумхурии Ўзбекистон, Хонаи эҷодии табӯу нашри «O'qituvchi». Тошканд – 206, ноҳияи Юнусобод, кӯчаи Янгишахар, хонаи 1. Шартномаи № 63-19.

Ҳолати китоби дарсии ба ичора додашуда

№	Ном ва номи хонаводагии донишомӯз	Соли таҳсил	Ҳолати китоб дар аввали сол	Имзои роҳбари синф	Ҳолати китоб дар поёни сол	Имзои роҳбари синф
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

**Ҳангоми ба ичора додан ва пас гирифтани китоби дарсӣ роҳбари синф
ҷадвали болоиро бо мизонҳои баҳогузории зерин пур мекунад:**

Нав	Ҳолати китоби дарсӣ дар замони бори аввал ба истифода додан.
Хуб	Муқова комил аст, аз қисми асосии китоб чудо нашудааст. Тамоми варақҳо ҳаст, пора ва ҷо ба ҷо нашудааст, дар саҳифаҳояш ҳат-ҳатиҳо нест.
Қаноат-баҳш	Муқова фарсада шуда, гӯшаҳояш дар чанд ҷо ҳаткашӣ ва ҳӯрдагӣ дорад, аз қисми асосии китоб каме канда шудааст, аз ҷониби истифодабаранд қаноатбаҳш тармим шудааст. Варақҳои кандашударо часпондаанд, дар байзе саҳифаҳо ҳат-ҳатиҳо дорад.
Ғайриқа-ноатбаҳш	Муқова ҳат-ҳатиҳо дорад, пора шудааст, аз қисми асосӣ чудо ё тамоман нест, ба наҳви бад тармим шудааст. Варақҳо пора шудаанд, каманд, пур аз ҳат-ҳатӣ ва ранголуд. Китоби дарсӣ қобили тармим нест.